

МДТ «ДОНИШКАДАИ ДАВЛАТИИ ФАРҲАНГ ВА САНЪАТИ
ТОЧИКИСТОН БА НОМИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА»

ФАРҲАНГ ВА САНЪАТ

ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ»

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

SEI «TAJIK STATE INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS
NAMED AFTER MIRZO TURSUNZODA»

CULTURE AND ART

№3

ДУШАНБЕ -2020

МДТ «ДОНИШКАДАИ ДАВЛАТИИ ФАРҲАНГ ВА САНЪАТИ ТОЧИКИСТОН БА НОМИ МИРЗО ТУРСУНЗОДА»

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

Сармуҳаррир:

Низомӣ Муҳридин Зайниддин - доктори илмҳои филологӣ, профессор, ректори МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Муовини сармуҳаррир:

Авғонов Алишер Файзуллоевич – номзади илмҳои филологӣ, дотсент, ноиби ректор оид ба илм ва рушди инноватсионӣ

АҶЗОИ ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ:

6D020400 - ФАРҲАНГШИНОСӢ ВА 6D090600 - ФАҶОЛИЯТИ ИҶТИМОӢ - ФАРҲАНГӢ

Бирженюк Григорий Михайлович - доктори илмҳои педагогӣ, доктори илмҳои фарҳангшиносӣ, профессор, мудири кафедраи фаъолияти иҷтимоӣ – фарҳангии Донишкадаи давлатии фарҳанги Санкт - Петербург ба номи Н. К. Крупская

Раҳимов Саъдулло Хайруллоевич - доктори илмҳои фалсафа, мудири шуъбаи фалсафаи фарҳанги Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи ба номи А. Баҳоваддинови Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Додхудоева Лариса Назаровна - доктори илмҳои таърих, профессор, мудири шуъбаи мардумшиносии Институти таърих, бостоншиносӣ ва мардумшиносии ба номи Аҳмади Дониии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мираҳмедов Фарҳод Мақсудович - номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, и.в. ноиби ректори Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода оид ба таълим

Латифзода Диловар Назришо - доктори илмҳои педагогӣ, профессор, мушиовири ректори Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Т. Сатторов

Сафаралиев Бозор Сафаралиевич - доктори илмҳои педагогӣ, профессор, мудири кафедраи робитаҳои байналмилалии Донишкадаи давлатии фарҳанги Челябинск

6D041600 - САНЪАТИШИНОСӢ (МУСИҚӢ, ТЕАТР, КИНО, САНЪАТИ ТАСВИРӢ, РАҶС, ХОРЕОГРАФИЯ)

Низомов Аслиддин Низомович - доктори илмҳои санъатшиносӣ, и.в. профессори кафедраи таърих ва назарияи мусиқии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

Улмасов Фирӯз Абдушукурович - доктори илмҳои санъатшиносӣ, дотсенти кафедраи таърих ва назарияи мусиқии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

Абдурашидов Абдувалӣ - номзади илмҳои санъатшиносӣ, дотсенти кафедраи таърих ва назарияи мусиқии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

Нарзуллоев БаҳруллоҲайруллоевиҷ - номзади илмҳои педагогӣ, ноиби ректори Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода оид ба корҳои эҷодӣ

Одиназода Баҳтиёр Эмомалӣ - номзади илмҳои таърих, дотсент, ноиби ректори Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни Тоҷикистон оид ба илм ва корҳои эҷодӣ

Таваров Муҳамадулло Султоновиҷ - номзади илмҳои таърих, муаллими қалони кафедраи маҳорати актёрии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

Клычева Назокат - сармутаҳассиси Пажӯҳшигоҳи илмӣ-таҳқиқотии фарҳанг ва санъати Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон

6D091000- ИТТИЛООТИЙ - КИТОБДОРӢ ВА 6D050400 - ЖУРНАЛИСТИКА

Муҳиддинов Сайдалий Раҷабовиҷ - доктори илмҳои таърих, профессор, декани факултаи таърих ва муносибатҳои байнамилалии Донишгоҳи славянини Россия-Тоҷикистон

Холов Бозорбой Сайфуллоевиҷ - номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, декани факултаи китобдорӣ ва иттилоотшиносии Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

Шосандзода Сафар Ҳасан - номзади илмҳои педагогӣ, дотсент, ёвари ректори Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улугзода

Бобоҷонова Раънохон Маҳмудовна - доктори илмҳои филологӣ, устоди кафедраи журналистикаи телевизиони МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Муъминҷонов Зулғиддин - номзади илмҳои филология, дотсент, мудири кафедраи журналистикаи телевизиони Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

Масъулони чоп:

Рӯзиев Додоҷон

Раҳмонов Абдусаттор

Таҳриру такмили матнҳо:

Азизова Ширинмоҳ

Холов Мехриҷдин

ГОУ «ТАДЖИКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ ИМЕНИ МИРЗО ТУРСУНЗАДЕ»

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор:

Низоми Мухридин Зайниддин - доктор филологических наук, профессор, ректор ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Заместитель главного редактора:

Авгонов Алишер Файзуллоевич – кандидат филологических наук, доцент, проректор по науке и инновационному развитию

ЧЛЕН РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

6D020400 - КУЛЬТУРОЛОГИЯ И 6D090600 - СОЦИАЛЬНО - КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Бирженюк Григорий Михайлович - доктор педагогических наук, доктор культурологии, профессор, заведующий кафедрой социально-культурной деятельности Санкт - Петербурского государственного института культуры имени Н. К. Крупской

Рахимов Садулло Хайруллоевич - доктор философских наук, заведующий отделом философии культуры Института философии, политологии и права имени А. Баховаддина Академии наук Республики Таджикистан

Додхудоева Лариса Назаровна - доктор исторических наук, профессор, заведующая отделом этнографии Института истории, археологии и этнографии имени Ахмада Донии Академии наук Республики Таджикистан

Мирахмедов Фарход Максудович - кандидат педагогических наук, доцент, и. о. проректора по учебной работе Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

Латифзаде Диловар Назришо - доктор педагогических наук, профессор, советник ректора Таджикской национальной консерватории имени Т. Саттарова

Сафаралиев Бозор Сафаралиевич - доктор педагогических наук, профессор, заведующий отделом международных отношений Челябинского государственного института культуры

6D041600 - ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ (МУЗЫКА, ТЕАТР, КИНО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ТАНЕЦ, ХОРЕОГРАФИЯ).

Низомов Аслиддин Низомович - доктор искусствоведения, и.о. профессора кафедры истории и теории музыки Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

Ульмасов Фируз Абдушукурович - доктор искусствоведения, доцент кафедры истории и теории музыки Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

Абдурашидов Абдували - кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории музыки Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

Нарзуллоев Бахрулло Хайруллоевич - кандидат педагогических наук, проректор по творческой работе Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

Одиназода Баҳтиёр Эмомали - кандидат исторических наук, доцент, проректор по науке и творческой работе Таджикского государственного института изобразительного искусства и дизайна

Таваров Мухамадуло Султонович - кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры актёрского мастерства Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

Клычева Назокат - главный специалист Научно - исследовательского института культуры и искусств Министерства культуры Республики Таджикистан

6D091000 - ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И 6D050400 - ЖУРНАЛИСТИКА

Мухиддинов Сайдали Раджабович - доктор исторических наук, профессор, декан факультета истории и международных отношений РТСУ

Холов Бозорбой Сайфуллоевич - кандидат педагогических наук, доцент, декан факультета библиотечно-информационной деятельности Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

Шосаидзода Сафар Хасан - кандидат педагогических наук, доцент, помощник ректора Таджикского государственного института языков имени С. Улугзаде

Бободжанова Ранохон Махмудовна - доктор филологических наук, преподаватель кафедры журналистики телевидения ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Муминджонов Зулфиддин - кандидат филологических наук, доцент, заведующий кафедрой журналистики телевидения Таджикского государственного института культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде

**Ответственные
за подготовку к печати:**
*Рузиев Додожон
Рахмонов Абдусаттор*

Редакция и корректура:
*Азизова Ширинмоҳ
Холов Мехридин*

SEI «TAJIK STATE INSTITUTE OF CULTURE AND ARTS NAMED AFTER MIRZO TURSUNZODA»

EDITORIAL BOARD

Chief Editor:

Nizomi Muhriddin Zainiddin - Doctor of philological sciences, professor, Rector of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

Deputy editor in chief:

Avghonov Alisher Fayzulloevich – candidate of philological sciences, associate professor, Vice Rector for science and innovative development

MEMBER OF THE EDITORIAL BOARD:

6D020400 - CULTUR STUDIES AND 6D090600 - SOCIO-CULTURAL ACTIVITIES

Birzhenuk Gregory Michailevich - Doctor of pedagogical sciences, Doctor of culture studies sciences, professor, head of the social and cultural activities department of the St. Petersburg State Institute of Culture named after N. K. Krupskaya

Rahimov Saadullo Khairulloevich - Doctor of philosophical sciences, head of the philosophy and culture department of the Institute of Philosophy, Political science and Law, named after A. Bahouddinov of the AS RT

Dodkhudoeva Larisa Nazarovna - Doctor of historical sciences, professor head of the ethnography department of the Institute of History, archeology and ethnography named after Ahmadi Donish of the AS RT

Mirakhmedov Farhod Maqsudovich - candidate of pedagogical sciences, docent, Vice Rector in study affairs of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

Latifzoda Dilovar Nazrisho - Doctor of pedagogical sciences, professor adviser Rector of the Tajik National Conservatory named after T. Sattorov

Safaraliev Bozor Safaralievich - Doctor of pedagogical sciences, head of the International relationship department of Chelyabinsk State Institute of Culture

6D041600 - ART STUDIES (MUSICAL, THEATRICAL, GRAPHIC, DANCING, CINEMATOGRAPHY)

Nizomov Asliddin Nizomovich - Doctor of Art sciences, professor assistant of the department of History and theory of music of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

Ulmasov Firuz Abdushukurovich - Doctor of Art studies, docent of the History and theory of music department of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

Abdurashidov Abduvali - candidate of Art studies, docent of the History and theory of music department of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda
Narzulloev Bahrullo Khairulloevich - candidate of pedagogical sciences vice Rector in creative affairs of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

Odinazoda Bakhtiyor Emomali - candidate of historical sciences, docent vice Rector in science and creative affairs of the Tajik State Institute of Graphic arts and design

Tavarov Muhamadullo Sultonovich - candidate of historical sciences, senior teacher of the acting art department of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

Qilicheva Nazokat - head specialist of the Institute of Scientific and Research of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

6D091000 - INFORMATION AND LIBRARY BUSINESS AND 6D050400 - JOURNALISM

Muhiddinov Saidali Rajabovich - Doctor of historical sciences, professor dean of the History and International relationship faculty of the RTSU

Kholov Bozorboi Saifulloevich - candidate of pedagogical sciences, docent, dean of the librarianship and booking management faculty of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

Shosaidzoda Safar Hasan - candidate of pedagogical sciences, assistant Rector of the Tajik State Institute of Languages named after Sotim Ulughzoda

Bobojonova Ranohon Mahmudovna - Doctor of philological sciences, lecturer of the television journalist department of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

Muminjonov Zulfiddin - candidate of philological sciences, docent head of the television journalist department of the Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda

**Responsible for
preparation for
printing:** *Ruziev Dodojon*
Rahmonov Abdusattor

Editing and corrector:

Azizova Shirinmoh
Kholov Mehriddin

МУНДАРИЧА

ФАРҲАНГШИНОСӢ ВА ФАҶОЛИЯТИ ИҼТИМОӢ - ФАРҲАНГӢ

Низомӣ М. З.	Татаббӯоти Бедил бар маснавиҳои Ҷомӣ.....	11
Мирахмедов Ф. М. , Насибова М. Т.	Масъалаҳои асосии омӯзиши ҷаҳнҳои миллӣ: chanbaҳои назариявӣ ва методологӣ.....	20
Сангинова Д. Н.	Омилҳои асосии рушди сайёҳӣ дар Тоҷикистон.....	28
Латифзода Д., Холов П.	Нақши фаҷолияти фарҳангию таҳсилотӣ дар таҳқими ваҳдати миллӣ.....	34
Қодирова М. И., Исоева П.	Нақши сайёҳӣ дар ташаккули фаҷолияти иҼтимоӣ – маънавӣ..	40
Ёрмадов Ҳ. Ш.	Инъикоси ҷаҳни Меҳрғон дар осори адабони форсу тоҷик...	46

САНЪАТШИНОСӢ (МУСИҚӢ, ТЕАТР, КИНО, САНЪАТИ ТАСВИРӢ, РАҼС, ХОРЕОГРАФИЯ)

Солиҳов М.	Рушди тарбияи мусиқӣ дар даврони соҳибистиклолии Ҷумҳурии Тоҷикистон.....	52
Иброҳимзода Ҳ. Н.	Ҷойгоҳи силсилаи «Савти Чоргоҳи Муҳайяр» дар Шашмақом.....	58
Гурезов Ш.	Мавқеи сурудҳои бачагонаи мардумӣ дар таълимму тарбияи кӯдакони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ.....	63
Собирзода Н.	Усулҳои муайянсозии хусусиятҳои маълумоти мусиқӣ.....	69
Дамдоров И. Д.	Фичак ва мавқеи он дар санъати мусиқии мардумӣ.....	75

ИТТИЛООТИ - КИТОБДОРӢ ВА ЖУРНАЛИСТИКА

Муъминҷонов З.	Воситаҳои ахбори оммаи электронӣ - инъикосгари фарҳанги миллӣ.....	79
Холов Б. С.	Уфуқҳои навини сиёсати китобдории миллӣ.....	85
Воҳидов Р.	Нақши баранда дар рангорангии барномаҳои телевизионӣ...	94

ОГЛАВЛЕНИЕ

КУЛЬТУРОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНО – КУЛЬТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Низоми М. З.	Подражание Бедиля поэам Джами.....	18
Мирахмедов Ф. М.,	Основные вопросы изучения национальных	
Насибова М. Т.	праздников: теоретические и методологические аспекты.....	26
Сангинова Д. Н.	Основные факторы развития туризма в Таджикистане.....	33
Латифзода Д. Н.,	Роль культурно-образовательной деятельности в	
Холов П.	укреплении национального единства.....	38
Кадырова М. И.,	Роль туризма в формировании социально-духовной	
Исоева П.	деятельности	45
Ёрмадов Х. Ш.	Отображение праздника Мехргон в произведениях	
	таджикско – персидских писателей.....	50

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ (МУЗЫКА , ТЕАТР, КИНО, ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО, ТАНЕЦ, ХОРЕОГРАФИЯ)

Солихов М.	Развитие музыкального образования в период	
	независимости Республики Таджикистан.....	56
Иброхимзода Х. Н.	Место музыкального цикла «Савти Чоргоҳи	
	Муҳайяр» в Шашмакоме.....	61
Гурезов Ш. М.	Место детских народных песен в обучении и воспитании	
	детей учреждений дошкольного воспитания.....	68
Собирзода Н.	Методы определения особенностей музыкального образования..	74
Дамдоров И. Д.	Гиджак и его роль в музыкальном народном искусстве.....	78

ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО И ЖУРНАЛИСТИКА

Муминджонов З.	Электронные СМИ - отражатели национальной культуры.....	84
Холов Б. С.	Новые горизонты национальной библиотечной политики.....	92
Вохидов Р.	Роль ведущего в многообразии телевизионных передач.....	98

CONTENTS

CULTUROLOGY AND CULTURAL ACTIVITIES

Nizomi M. Z.	Bedil's imitation of Jami's poems.....	19
Mirakhmedov F. Nasibova M. T.	M., The main issues of studying national holidays: theoretical and methodological aspects.....	27
Sanginova D. N.	The main factors of tourism development in Tajikistan.....	33
Latifzoda D. N., Kholov P.	The role of cultural and educational activity in strengthening the national unity.....	39
Kadirova M. I., Isoeva P.	The role of tourism in the formation of social and spiritual activity.....	45
Yormatov H. Sh.	Mechrgon holiday displays in the works of tajik - persian writers.....	51

ART STUDIES (MUSIC, THEATER, CINEMA, FINE ART, DANCE, CHOREOGRAPHY)

Solikhov M.	The development of music education during the independence of the Republic of Tajikistan.....	57
Ibrohimzoda Kh. N.	Place of the musical cycle "Savti Chorgohi Muhayyar" in Shashmaqom.....	62
Gurezov Sh. M.	The place of children's folk songs in the education and upbringing of preschool children.....	68
Sobirzoda N.	Methods for determining the characteristics of music education.....	74
Damdorov I. D.	Gijak and its role in musical people's art.....	78

INFORMATION AND LIBRARY BUSINESS AND JOURNALISM

Muminjonov Z.	Electronic media- reflector of national culture.....	84
Kholov B.	The new horizon of national librarian policy.....	93
Vohidov R.	The role of the presenter of program in diversity of TV programs.....	99

УДК 82.0:17 (092)

ТАТАББӮОТИ БЕДИЛ БАР МАСНАВИҲОИ ЧОМӢ

Низомӣ М. З.

МДТ “Донишқадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон
ба номи Мирзо Турсунзода”

Абулмаонӣ Мирзо Абдулқодири Бедил аз шумори шоирони мӯҷаддид ва навовари адабиёти форсу тоҷик аст, ки дар арсаи шоирӣ ба авчи қӯллаи шеър роҳ ёфта, ба ҳадде, ки аз он болотар мутасаввир нест. Зиндагонии ин шоири тавоно дар кишваре сурат гирифтааст, ки минтақаи барҳӯрди ду тамаддуни бузург - ориёй ва ҳиндист ва ин аз имтиёзоти хосест, ки дар таҳаввули фикрии шоир нақши бориз дорад.

Ҳанӯз аз замони зиндагиаш Бедил дар миёни адибону сухансанҷони замон бо истеъдоди фавқулода ва улувви дараҷот дар адабу ирфон эътироф шуда буд ва дар асрҳои баъдина низ ин эътирофот беш аз пеш будааст. Бедил дар назму наср дасте қавӣ дошт, ки осори бозмондаи ў гувоҳи онанд ва аксари муаллифони тазкираҳо ва сухансанҷони муосиру баъдина ба ҷомеияти ў дар фунуни шоирӣ ишорат кардаанд. Ҷунончи, Сироҷиддин Алихони Орзу дар “Маҷмाъ-ун-нағоис” менависад: “Абулмаонӣ Мирзо Абдулқодири Бедил, ки фирдавси ризвон пеши чаманороии табъаш дар хиёбони биҳишт ҳатти аҷз ба бинӣ қашида ва шоҳиди баҳор дар муқобили рангинии мазоминаш аз норасой ба хоку хун тапида... Ба ҳар қисм, Мирзо Бедил ҷомеи фунуни шеър аст. Чи газал, чи маснавӣ, чи қасида, чи рубой ва шеъри ўро тарзи хос аст ва дар наср низ бемислу беназир аст” мегардад [6, с. 102-104].

Роҳ ёфтани ба ин мақоми баланд ва урӯҷ дар осмони хаёл барои Мирзо Бедил бидуни табаҳҳур дар фунуни шоирӣ, қасби таҷрибаи шоирӣ, огоҳӣ аз осори шоирони салаф, алабатта, номумкин аст. Бедил дар лобалои ашъораш ба асомии бузургоне, чун Аттор, Мавлоно, Низомӣ, Саъдӣ, Соиб ва дигарон

ишораҳо дорад ва дар пайравии ашъори онҳо сурудаҳои мутааддиде дорад ва ба баъзе шоирон низ, бе он ки ишорае намояд, пайравӣ намудааст.

Дар ин миён яке аз шоироне, ки осораш мавриди истиқболи Бедил қарор доштааст, Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ мебошад. Абдурраҳмони Ҷомӣ, ки дар саргаҳи адабиёти аҳди Темуриён қарор дорад, нақши боризе дар пешрафти адабиёти замони худ ва давраҳои баъдӣ гузаштааст. Осори Ҷомӣ дар замони худ ва баъд аз он пайравони зиёде доштааст ва мазомини барҷаставу маонии бикр, образу сужаҳои осори ў дар асарҳои шоирони пасованди ў ба вуфур истиқбол шудаанд.

Пеш аз он ки ба таҳлилу муқоисаи осори ин адибон бипардозем, меҳоҳем, ду нуктаро дар мавриди умумияти ҷаҳонбинӣ ва ҳусусияти хоси эҷодии онҳо баён намоем.

Яке ин аст, ки ҳар ду адиб дар оғариниши осори манзуму мансур ҷомеият доранд, яъне дар анвои назму наср қудрати баланд доранд ва ба як навъи шеър ё эҷоди осори мансур иктиро накардаанд. Баъзе шоирони бузург, чун Низомӣ ё Ҳоча Ҳофиз танҳо дар шеъри гиной ё маснавӣ табъозмой намуда, дар ин ҷода мақому манзalati баланд пайдо кардаанд. Вале Ҷомиу Бедил ва бархе адибон, чун Саъдию Амир Ҳусрав қудрати волои эҷоди осори гуногунжанро бо мавзӯъ ва муҳтавои гуногун соҳиб гаштаанд. Дар ин маврид муаллифони сарчашмаҳо ишороти ҷолиб доранд ва дар фунуни шоирӣ Бедилро назири Ҷомиу Амир Ҳусрав донистаанд. Ҷунончи, Муҳаммадафзали Сарҳуш зимни муаррифии Бедил ҷунин қайд кардааст: “Саромади суханварони комил -

Мирзо Абдулқодири Бедил устоди фан аст, бисёргү, хубгү. Имрӯз дар Дорулхилофа кўси рустамӣ менавозад ва доди суханварию хушхаёй медиҳад...Билфеъл касе дар олам нест, магар дар замони салаф Мир Хусраву Мавлавӣ Чомӣ ҳоҳанд буд...” [8, с. 48]. Мир Абдурраззоки Хоғӣ низ дар “Баҳористони сухан” дар робита ба ин мавзӯй навиштааст: “... Саромади ғомизҳаёлони волоистеъдод ва ҷамеи маънибандони хушфирро устод аст. Аз бадви намоиши сухан чунин маънисанчи баландфир ҷилвафармои зуҳур нагашта. Агарчи дар мутақаддимин Амир Хусрави Дехлавӣ ва дар мутааххирин Мавлоно Абдурраҳмони Чомӣ бо фазоили суварию камолоти маънавӣ дар фунуни шоирий ҷомеъияти тамом доштанд, аммо дар ин замона вай бо дастёрии фикри расову поймардии табъи баланд роҳу расми сухандониро ба шоистагии тамом варзида ва дар ҳама машоми сухандонию анвои маъниёбӣ ба камоли ҷомеият шуҳраи оғоқ гардида” [9, с. 1378-79].

Дувум ин, ки ҳам Мавлоно Абдурраҳмони Чомӣ ва ҳам Абдулқодири Бедил пайравони мактаби Муҳиддин Ибни Арабӣ мебошанд. Мавлоно Чомӣ як силсила рисола ва шурӯҳоте бар осори Ибни Арабӣ, пайравони ў ва дигар осори адабио ирфонӣ навиштааст, ки ҳама ба шеваи мактаби ваҳдати вучуд аст. Шарҳи аввалини Чомӣ бар осори Ибни Арабӣ “Нақд ан-нусус фӣ шарҳи “Нақш-ал-фусус””-и ўст, ки шарҳест ба талхиси “Фусус-ил-ҳикам” мавсум ба “Нақш-ал-фусус”. Рисолоти дигари Чомӣ низ, ки шарҳи осори адабӣ ва ирфониро дар бар мегиранд, бар шеваи мактаби Ибни Арабӣ навишта шудаанд. Ба монанди “Шарҳи рубоиёт”-и ў, ки дар шарҳи ақоиди ваҳдати вучуд иншо шудааст, “Рисолаи ноия”, “Лавомеъ”, “Лавоех”, “Ашъат-ул-ламаот”, “Шарҳи байти Хусрави Дехлавӣ”, “Шарҳи қасидаи тоия”-и Ибни Фориз, “Шарҳи “Мифтоҳ-ул-ғайб””-и Шайх Садруддини Қунявӣ, “Рисолатун фӣ-л-вучуд”. Дар баробари таълифи рисолаҳои илмӣ дар шарҳи осори адабӣ, осори бадеии Чомӣ, чун маснавиҳои “Ҳафт авранг”, девони ашъори ў низ аз афкор ва осори Ибни Арабӣ таъсири азим бардоштааст. Мавлоно Чомӣ дар баробари шурӯҳоти худ дар маснавиҳои

“Ҳафт авранг”, баҳусус “Силсилат-уз-заҳаб” таълимоти Ибни Арабиро шарҳу тавзех додааст.

Ҳамин хизмати Мавлоно Чомӣ дар шарҳу тавзех ва интишори таълимоти Ибни Арабӣ ва пайравони ў буд, ки дар миёни аҳли адаби замони худ ва асрҳои баъдӣ ҳамвазни Ибни Арабӣ ва баъзан аз вай беҳтар маҳсуб шавад. Абдуннабии Фахруззамонӣ дар “Тазкираи майхона” дар ин бора навиштааст: “Дар ҳар илме он баҳри донишро қудрати тамомиёре буда. Ҷунончи, таснифоти дилпазири таълифоти беназир дар ҳар боб аз эшон ёдгор бар саҳифаи рӯзгор монда, ба тахсис дар илми тасаввуф, ки аҳли тамиз эшонро қаринаи Муҳиддини Арабӣ меҳонанд ва уламои Мовароуннаҳр ўро дар ин илм аз шайхи мазкур беҳтар медонанд. “Шарҳи “Фусус”” ва “Нақд-ан-нусус” ва “Лавоех”-ро дар он илм навиштаанд. То ғоят касе китобе бо он руунат дар тасаввуф тасниф накарда” [10, с. 103].

Дар мавриди пайравии Бедил ба Ибни Арабӣ, гузашта аз осори ў, муаллифони тазкираҳо ва донишмандони асрҳои охир низ ишороти ҷолиб доранд. Аз ҷумла, шогирди Бедил, муаллифи “Сафинат-уш-шуаро” Биндробандоси Ҳушгӯ дар ин маврид навиштааст: “Он ҳазрат дар фаҳми маънини тавҳид ва маориф пояи баланд дошт. Илми тасаввуф хуб варзида буд ва масоили онро аз комилони ин фан ба таҳқиқи камол расонида. Басо муқаддамоте, ки Мавлавии Рум дар “Маснавӣ” ва Шайх Ибни Арабӣ дар “Фусус-ил-ҳикам” баён карда, он ҳамаро ба шарҳу бости тамом бо ташбехоти тозаву обу ранги беандоза дар қаломи худ баста. Ҷун намаки ҷамеи ақсоми сухани шӯрангез тавҳид аст, дар сухан тарзи баланде ихтиёр фармуда, тавре ки маҷози ў ҳам ранги ҳақиқат дорад...” [12, с. 106].

Шоир ва донишманди шаҳири афғонӣ Ҳалилуллоҳи Ҳалилӣ низ ба пайрави як мактаб будани ин адабон таъқид варзида, менависад: “Бузургтарин гӯяндаи забони дарӣ, ки пас аз сухансарои мутасаввиғи Ҳирот Нуриддин Муҳаммад Абдурраҳмони Чомӣ монанди вай дигаре натавонист шамъи хонақоҳи Шайхи акбар Муҳиддин ибн Арабӣ ва Ҷалолуддини Балхиро равшан нигах дорад, Абулмаонӣ Мирзои Азимободӣ

Абдулқодири Бедили мадфун дар Дөхлист” [11, с. 5].

Дар ҳақиқат, он чи ки беш аз ҳама ба қаробат ва умумияти ин ду адид боис шудааст, ҳамин пайравӣ аз Ибни Арабӣ, баёни ҳақоиқи ирфон ва шарҳи масоили вобаста ба он мебошад. Ин қаробат ва ҳамсухани Чомию Бедилро бештар дар маснавиҳо онҳо зимни шарҳи масоили ирфонӣ, ки аз таълимоти Ибни Арабӣ маншаъ мегиранд, мушоҳида менамоем.

Бузургтарин маснавии Абдурраҳмони Ҷомӣ “Силсилат-уз-захаб” мебошад, ки дар вазни хафиғи мусаддаси маҳбуни аслам (-V--/ V-V/-) дар пайравии “Ҳадиқат-ул-ҳақиқат”-и Ҳаким Саноии Ғазнавӣ навишта шудааст. Бузургтарин маснавии Мирзо Абдулқодири Бедил “Ирфон” аст, ки 11000 байтро фаро гирифта, дар ҳамин вазн ва ба ҳамин равиш суруда шудааст. Ҳушгӯ дар робита ба ин маснавӣ ва алоқаи шоир ба он қайд кардааст, ки “аз он чумла, ёздаҳ ҳазор байт нусхай “Ирфон аст” дар баҳри “Ҳадиқа”-и Ҳаким Саноӣ, ки (Бедил. - М.Н.) бар он маснавӣ ноз мекард, чунончи аксар аз забони муборакаш шунидаам, ки он чи мо дорем, нусхай “Ирфон” аст ва онро дар муддати сӣ сол ба итном расонида, саросар гуфтугӯйи тасаввуф ва маориф дорад” [12, с. 109].

Маснавии “Ирфон”-и Бедил, агарчи аз нигоҳи соҳтор, ҳаҷм ва тақсимбандии бобҳо ба “Ҳадиқа” наздикӣ дорад, vale аз нигоҳи мавзӯю муҳтаво ба “Силсилат-уз-захаб”-и Ҷомӣ шабоҳати куллӣ дорад. “Ирфон” чун “Ҳадиқа” аз 10 боб, ки онҳоро шоир “тур” (1-8), “нақш” (9) ва “ҷаҳд” (10) меномад, иборат аст. Дар ин маснавӣ Бедил масоили ирфон, чун осории сунъи Ҳудованд, ваҳдат, касрат, инсони комил, зикр, ишқ, илм ва масоили сиёсию иҷтимоӣ, чун салтанату ахлоқу адлу адолатро матраҳ менамояд, ки маснавии Ҷомӣ ҳам ба ҳамин масоил баҳшида шудаанд. Забону баёни Бедил ҳам дар заминаи сабки ҳиндӣ ва ҳам баёни маориф бар пояи таълимоти Ибни Арабӣ ва истифодаи истилоҳоти маъмул дар ин мактаб пеҷидагии зиёд дорад. Каломи Ҷомӣ ҳам, ба сабаби пайравӣ аз Ибни Арабӣ ва шарҳҳои мутааддиде, ки ба осори ўву

пайравонаш навиштааст ва ҳам истифодаи истилоҳоти мутадовили машраби ў то андозае душворфаҳм аст. Ҳамин ҳамхонӣ яке аз вижагиҳоест, ки умумияте миёни забону баёни ин адидон эҷод кардааст. Вожаҳою истилоҳоти хосе, чун ваҳдат, касрат, таайюн, шуунот, гайби мутлақ, воҷиб, мумкин, итлоқ ва гайра дар осори ҳар ду шоир ба вуфур истифода шудаанд ва ин вожаҳо истилоҳоти хоси мактаби Ибни Арабӣ мебошанд.

Дар баъзе аз баҳшҳои ин маснавиҳо монандиҳое ба мушоҳида мерасад, ки далели таъсири Ҷомӣ дар андеша ва эҷоди Бедил аст. Чунончи, зимни шарҳи мартабаи ваҳдат қаломи ҳарду шоир бисёр наздик аст. Зеро ин ду шоир дар мавзӯи воҳид андешаронӣ менамоянд ва сарчашмаи фикриашон ҳам таълимоти ваҳдативуҷудии Ибни Арабист. Агарчи тарзи баёну истифодаи вожаю таркибот фарқиятҳо дорад, ваҳдати мавзӯъ ва истифодаи истилоҳоти маъмули мактаби Ибни Арабӣ шабоҳатҳое миёни қаломи ин шоирон ба вучуд овардааст. Бедил фасли аввали маснавии “Ирфон”-ро аз баёни ҳақиқати инсон оғоз намудааст, ки дар маснавии “Силсилат-уз-захаб” низ ҷанд фасле ба ин масъала иҳтинос ёфтааст. Шарҳи ҳақиқати рисолати инсон аз мавқеи ирфон, ки решаш дар таълифоти Ибни Арабӣ ва пайравони ў дорад, саволу хитобаҳо дар ҳар ду маснавӣ бисёр шабеҳанд. Чунончи, аз Ҷомӣ:

Одамӣ чист? Барзахи ҷомеъ,
Сурати ҳалқу Ҳақ дар ў воқеъ.
Нусхай мӯҷмал асту мазмunaи,
Зоти Ҳаққу сифоти бечунаи.
Муттасил бо дақоиқи ҷабарут,
Мушиҷамил бо ҳақоиқи малакут.
Ботинаши дар муҳити ваҳдат ғарқ,
Зоҳираши ҳушклав ба соҳили фарқ.
Як сифат нест аз сифоти Ҳудо,
Ки на дар зоти ў бувад пайдо [13, с. 38].

Бедил:

Чист одам? Таҷаллии идрок,
Яъне он фаҳми маънии “Лавлок”.
Аҳадият бинои маҳками ў,
Алиф афтода иллати дами ў...
Қулзуми коиноту ҳар чӣ дар ўст,
Ҷӯши бетобии ҳақиқати ўст.

*Зоҳиру ботинаши ҳудусу қидам,
Сурату маънияши вуҷуду адам.
Боги асмо ба зоти ў гулишан,
Базми ашё ба нури ў равишан [2, с. 9-10].*

Дар бахшҳое аз ин маснавиҳо шоирон ба ташрехи мақоми ваҳдат ва маротиби он пардохтаанд, ки мазмунан наздиканд ва ҳам ҳамон истилоҳҳои маъмули ирфони назариро ба кор бурдаанд. Чунончи, аз Ҷомӣ:

*Дурбинони боргоҳи аласт
Беш аз ин пай набурдаанд, ки ҳаст.
Зоти покаши зи чуниву чандӣ,
Ҳастии сода аз нишонмандӣ.
Дар макину макон чи фавқу чи таҳт
Ваҳдате созиҷ асту ҳастибаҳт.
Ваҳдате гашта касраташ торӣ,
Дар ҳама сорӣ, аз ҳама орӣ.
Аз ҳудуди тааққулот берун
В-аз қуюди таайюнот берун.
Ҳам муқайяд ҳуд асту ҳам мутлақ,
Гаҳ зи ботил намуда гоҳ аз ҳақ... [13, с. 63].*

Аз Бедил:

*Ҳар чӣ мавсум шуд, таайюн ёфт,
Рамзи беҳарф ҳеч кас нашкофт.
Лек Аллоҳу воҷибу ваҳдат
Исми зотест бе таъини сифат.
Ки зи гайб он чи то шуҳуд расид,
Ҳақ Илоҳӣ куллиаш номид.
Куллӣ он аст, аз пай афҳом
Мутлақеро қунӣ муқайяд ном.
Чист он ҷо, ҳақиқати мутлақ,
Ки ниқобаши мунаzzah аст аз шақ [2, с. 43].*

Бедилшиноси маъруф Салоҳуддини Салчукӣ бар ин назар аст, ки “Бедил ҳамеша агар кадом шоирро истиқбол мекунад, шояд дар вазну қофия ва ҳам шояд дар мабҳас истиқбол қунад, vale на дар калимоту мазмуну услугуб” [7, с. 281]. Барои исботи муддаояш Салчукӣ ду ғазали Ҷомӣ ва Бедилро меорад, ки дар вазну қофия бо ҳам фарқ доранд, vale мавзӯъ (ба қавли Салчукӣ мабҳас - М.Н.) - и онҳо ваҳдати вуҷуд аст. Чунончи, аз Ҷомӣ:

*Ҳадисе мушкилу сиррест муглақ,
Ки дар қавну макон кас нест ҷуз Ҳақ.
Ҳақиқат воҳид асту ваҳдати ў
Бувад шаҳси муҳққикро муҳаққак.*

Аз Бедил:

*Маҳу солу шабу рӯзат маҷозист,
Ҳақиқат на замон дорад, на соом.
Ғанову фақри ҳастӣ “Ло”-ву “Илло”-ст,
Гадой нафйу шоҳанишоҳӣ исбот [7, с. 280].*

Ин андешаи Салчукӣ дуруст аст, vale дар баъзе мавридҳо хилофи онро ҳам мушоҳида менамоем. Яъне, Бедил гоҳо дар калимоту мазмун ва гоҳе услуб ҳам аз Ҷомӣ пайравӣ намудааст. Махсусан, дар маснавиҳо ин гуна истиқболҳо зиёдтар мушоҳида мешавад. Ваҳдати вазну мавзӯъ боиси он шудаанд, ки Бедил баҳше аз мавзӯъҳои матраҳшавандаро аз маснавии Ҷомӣ истиқбол намуда, дар баъзе маворид ҳиссае аз аబӯту мисроъи салафи худро ба вом гирифтааст. Масалан, дар шарҳи маънии калимаи тайиба ин нукта ба мушоҳида расид. Аз Ҷомӣ:

*Маънии “Ло илоҳа илла-л-Лоҳ”
Он бувад пеши орифи оғоҳ.
К-он чи хонанд мушрикон-ш Ҳудо,
Гарчи бошад зи фарти ҷаҳгу амо
Нест он дар ҳақиқат илло Ҳақ,
Ки бувад айни ҳастии мутлақ.
Ҳарду ҳастанд фи-л-ҳақиқа яке,
Нест қатъан дар ин дақиқа шаке.
Дар миён нест аз камоли вифоқ
Фориҷе ҷуз тақайюду итлоқ [13, с. 82].*

Аз Бедил:

*Ҷумла манқуши сафҳаи мутлақ
Ҳама зоҳир, vale ба ботин Ҳақ.
Чанд бояд ба ваҳм фарсудан,
Хориҷ аз Ҳақ наметавон будан.
Он, ки ўро муҳит меконӣ,
Зулм бошад муҳот, агар дони.
Пас муҳиту муҳот ҷуз Ҳақ нест,
Васфҳо гайри зоти мутлақ нест.
Кард ин ҷо фасонаҳо кӯтоҳ
Маънии “Ло илоҳа илла-л-Лоҳ” [2, с. 96].*

Мисраи аввали ин пораи маснавии Ҷомӣ оғози фасл аст, vale Бедил айнан бо ҳамин мисроъ фаслро ба охири расонидааст.

Ё зимни баёни сифатҳои инсон:

Аз Ҷомӣ:

*Ҳеҷ мавҷуд нест дар олам,
Ки шиносад ҳақиқати одам.
Бинад он айнро ба ҷаими аён,
Гашт зоҳир ба сурати аён.*

*Гайр аз ў дар ҹаҳон набинад ҳеч,
Ошкору ниҳон набинад ҳеч.
Лекин ин давлате на осон аст,
Балки хоси хавоси инсон аст [10, с. 133].*

Аз Бедил:

*Он камоли ҳақиқати одам,
Обрӯйи ҳақиқати олам.
Ҷавҳари эътибори гайбу шуҳуд
Асли кайфияти хафову намуд.
Аз ҹаҳони вуҷуб то имкон,
Ҳар чӣ андешӣ аз хафову аён,
Амри мавҳум дон хафову аён,
Гайри амри мусаввари инсон [2, с. 13].*

Лекин дар маснавии “Ирфон” шарҳи масъалаҳо муфассалу густурдатар баён шуда, Бедил гузашта аз истилоҳоти хоси ирфонӣ вожаҳои маҳсусеро истифода кардааст, ки бори маъни ирфонӣ мекашанд. Ба монанди ҳайрат, оина, таҷаддуд, идрок ва...

Инчунин, дар маснавии “Ирфон” ду ҳикояте оварда шудааст, ки маъхази онҳо, ба эҳтимоли қавӣ, маснавии “Силсилат-уз-заҳаб” мебошад. Дар ҳикояи аввал дар ҳарду маснавӣ роҷеъ ба муносибати ҳоли ориф ба замон сухан меравад, бо ин фарқ, ки дар маснавии “Силсилат-уз-заҳаб” сухан аз забони Хоча Баҳоуддини Нақшбанд аст, вале дар маснавии “Ирфон” масъала дар асоси суolu ҷавоб бо орифе матраҳ мешавад. Дар маснавии “Силсилат-уз-заҳаб” омадааст:

“Дар баёни он, ки Ҳазрати Хочаи бузургвор (Хоча Баҳоуддини Нақшбанд.- М. Н.) мефармуданд, ки бинои корро ба нафас мебояд кард, ҷунонки иштиғол ба вазифаву замон, ҳол аз тазаккури мозию тафаккур дар мустақбалро машғул гардонад ва нафасро магузорад, ки зоеъ гузарад”:

*Ҳочаи покдини покнафас
Равваҳа-л-Лоҳу рӯҳаҳу-л-ақдас,
Гуфт: Ориф, ки дар вафо фард аст,
Кори худ бар нафас бино кардаст.
Ҳеч гаҳ пешу пас наменигарад,
Нақди худ ҷуз нафас намешумарад...
Шугли ҳолаи сутурдааст аз дил
Зикри мозию фикри мустақбал.
Хориҷ аз ихтилоғи рӯзу шаб аст,
Вақтро гоҳ ибну гоҳ аб аст... [10, с. 92].*

Чомӣ дар “Нафаҳот-ул-унс” айни ҳамин суханонро аз забони Хоча Баҳоуддини

Нақшбанд овардааст [12, с. 292] ва шояд, ки Бедил ба ин асар ҳам назар доштааст. Бедил ҳикоятро ба тариқи зайл меорад:

*То яқин оинаи ҳол зудуд,
Сураташи мозиву мустақбал буд.
Соиле дар таҳаққу ҳол зудуд
Аз яқинмаширабе намуд суол,
Ки дар ин арасагоҳи вахму гумон,
Гарчи маҳв аст гарди суду зиён,
Ҳар кучо раҳти ҳол тоҳтаанд,
Ҳолро мугтанаам шинохтаанд.
Ин, ки филҳол мезанем масал,
Қиссаи мозӣ асту мустақбал...
Пас асарҳои ҳолу истиқбол
Ҷумла мозию мозияст ҳаёл...
Чун тааммул ба фаҳми ҳол расид,
Ваҳм буд, он чи дар ҳаёл расид [2, с. 32].*

Дигар ҳикоятест дар мавриди сафари Искандар ба Зулмот ба ҷустуҷӯи оби ҳаёт аст, ки дар маснавии Чомӣ баъзе аз сипоҳиён ҳангоми расидан ба замини пурсангреза ба дастури Искандар гӯш дода, сангрезаҳоро бо ин гумон, ки ҷавоҳиранд, ҷамъоварӣ мекунанд ва бархе аз онҳо ба ин дастури шоҳ беътиноӣ намуда, пушаймон мегарданд:

“Рафтани Искандар дар зуламот ва расидан бар замине пурсангреза ва гуфтани мар сипоҳро, ки ин ҷавоҳир гаронсанг аст ва қабул кардани баъзе ва бардоштани эшону инкор кардани баъзе ва бигзоштани он”.

*Чун Сикандар ба қасди оби ҳаёт
Кард азми убур бар зулмот,
Бар замине расид паҳну фароҳ,
Ронд ҳайлу ҳашам дар он густоҳ.
Ҳар кучо мешуд аз ясору ямин,
Буд пурсангреза рӯйи замин.
Карда рӯйи сухан ба сӯйи сипоҳ,
К-эй ҳама карда гум зи Зулмот роҳ.
Ин ҳама гавҳар аст бе шаку райб,
Киса з-он пур кунед, доману ҷайб...*

[10, с. 175-176].

Вале дар достони “Ирфон” Бедил аз қишиварситонию айшу ҳушгузаронии Искандар ёд намуда, сипас аз воҳӯрии ў бо дарвеше ҳикоят мекунад, ки аз ҷашмаи оби ҳаёт дар Зулмот ҳабар медиҳад. Искандар ба хотири ёфтани ҷашмаи оби ҳаёт ба Зулмот сафар менамояд, вале ноумед бармагардад.

Бедил дар ин ҳикоят аз нопойдориу беарзиши дунё сухан ба миён оварда, ҷаҳди ҷамъоварии сарвату талош барои мансабу молро кори бефоида медонад, зоро оқибати ҳама фаною марг аст:

*Зикри Искандару сайри зуламот,
Яъси ноёбияш аз оби ҳаёт
Дар баҳоре, ки нашъаи кару фар
Шуд мусаллам ба ҷоми Искандар.
Сархушиҳои оламоро шуд,
Тардимогии нозпаймо шуд...
Бо надимони маҳфили тадбир,
Баст аҳди сафар ба ҳар тақдир...
Ҳамчу шамъ охир он талошиёт
Арақе чанд рехт дар Зулмот...
В-агар ин ҳай ҳамин қадар бошад,
Ки кас аз марг бехабар бошад.
Айни козиб малол боистӣ,
Номи ҳай инфиол боистӣ [2, с. 231].*

Албатта, ин ҳикояте, ки Бедил овардааст, машҳур аст ва метавонад маъхази шоир дигар бошад. Дигар ин, ки дар ҳар ду ҳикоят Бедил эҷодкорона муносибат намуда, дар мазмуни ҳикоёт тағиирот ворид намуда, аз тақлид парҳез намудааст. Вале айнан бо як ному муҳтавои наздик омадани ин ҳикоёт далели он аст, ки Ҷомӣ дар ин баҳш илҳомбахши Бедил будааст.

Дар маснавиҳои дигари Бедил низ ҳамин ҳамоҳангихо шабоҳатҳо бо маснавиҳои Ҷомӣ ба назар мерасад, ки боз ҳам ваҳдати мавзӯй ва вазн боиси татаббӯй Абулмаонӣ гаштааст. Намунаи комили ин гуна ҳамоҳангихо дар маснавиҳои “Тилисим ҳайрат”-и Бедил ва “Ҷосуф ва Зулайҳо” ба назар мерасанд. Ҳар ду маснавӣ ҳам дар вазни ҳазачи мусаддаси маҳзуф навишта шудаанд. Қисмати муқаддимавии маснавии “Тилисми ҳайрат” шабоҳати зиёде ба баҳши муқаддимавии “Ҷосуф ва Зулайҳо” дорад. Ба монанди баҳши тасмия, ҳамду муноҷоту наът ва сабаби назми достонҳо. Вале фасли дуюми маснавии “Тилисми ҳайрат” ба ҳадде ба фасли дуюми достони “Ҷосуф ва Зулайҳо” наздик аст, ки ҷуз қалимоту таъбирот бо ҳам фарқе надоранд. Дар ҳар ду асар ҳам дар баҳшҳои номбурда дар мавриди субҳӣ азал ё оғози оғариниш аз мавқеи аҳли ирфон сухан меравад, ки Бедил ҳам масъалаи оғаринишро

ба шеваи Ҷомӣ баён намудааст. Ҳамин нигоҳи ҳунарӣ ба масъалаи оғариниш аст, ки боиси таҳрики Бедил ба истиқболи Ҷомӣ шудааст ва ҳамин нигоҳи таҷаддуист, ки Бедил дар шеъру дар ирфон дорад. Инқилобе, ки таълимоти Ибни Арабӣ дар ирфони исломӣ ба амал овард, бо нигоҳи наву пӯянда пайравони зиёде пайдо кард, ки Ҷомиу Бедил аз қабили ҳамин гуна орифонанд.

Оғози ҳар ду фасл, шеваи баён, вожаҳою таркибот ва истилоҳот аз таъсири амиқи Ҷомӣ ба Бедил дарак медиҳанд. Аз “Ҷосуф ва Зулайҳо”-и Ҷомӣ:

*Дар он хилват, ки ҳастӣ бенишион буд,
Ба қунҷи нестӣ олам инҳон буд.
Вуҷуде буд аз нақши дӯй дур,
Зи гуфтугӯйи моиву туй дур.
Ҷамоли мутлақ аз қайди мазоҳир,
Ба нури хеш ҳам бар хеш зоҳир.
Дилоро шоҳиде дар ҳаҷлаи гайб,
Мубарро доманаи аз тӯҳмати айб.
Навои дилбарӣ бо хеш месоҳт,
Қимори ошиқӣ бо хеш мебоҳт.
Бурун зад ҳайма з-иқлими тақаддус,
Таҷаллӣ кард дар оғоқу анфус.
Зи ҳар оинае бинмуд рӯе,
Ба ҳар ҷо хост аз вай гуфтугӯе.
Аз ў як ламъа бар мулку малак тофт,
Малак саргашта худро ҷун фалак ёфт.
Ҳама саббуҳиён саббуҳҷӯён,
Шуданд аз бехудӣ саббуҳѓӯён.
Зи гаввосони ин баҳри фалакфулк
Баромад гул-гули “Субҳона зи-л-мулк”.
Аз он ламъа фурӯғе бар гул афтод,
Зи гул шӯре ба ҷони булбул афтод.
Руҳи худ шамъ аз он оташ барафрӯҳт,
Ба ҳар кошона сад парвонаро сӯҳт.
Зи нураши тофт бар ҳуршед як тоб,
Бурун овард нилуфар сар аз об.
Зи рӯяши рӯйи хеш орост Лайлӣ,
Ба ҳар мӯяши зи Маҷнун хост майле.
Лаби Ширин ба шакарrez бикиод,
Дил аз Парvez бурду ҷон зи Фарҳод [14, с. 35].*

Аз “Тилисми ҳайрат”-и Бедил:

*Дар он соат, ки ҳастиҳо адам буд,
Ҳаводис маҳви оғӯши қидам буд.
На воҷиб аз гино нақши нигин дошт,
На мумкин гарди ҳоҷиб бар ҷабин дошт.
Ҳазизи хок дар гарди фано гум,*

Уручи чарх чун нақши ҳаво гум.
 Ҷиҳатҳои таайюн бе шиорат,
 Мазомин танзҳои беиборат.
 Аҳад бе хомаи ваҳдатнигорӣ,
 Адад номаҳрами касратишуморӣ.
 Муҳите буд бе мавчи таайюн,
 Баҳоре фориг аз сози талаввун.
 Ҷаҳони мутлақе тамкиннишон буд,
 Дар он хилват, ки хилват ҳам ниҳон буд.
 Ба бечунӣ раҳи ташбех мезад,
 Тагофул согари танзех мезад.
 Ҷудо аз ҷилваи иҷмоъу тафрид,
 Бурун аз кисвати итлоқу тақийид.
 Нигоҳи бениёзӣ мастие дошт,
 Сафи мижгон баланду пастие дошт.
 Иродат кард бар шӯҳӣ тақозо,
 Бурун омад ба сад гулисан тамошо... [2, с. 401].

Ин фасли маснавиҳои адабони фавқуззикр баҳше аз “Ламаот”-и Ироқиро ба хотир меорад, ки бисёр зебо ва шоирона ба қалам омадааст: “Султони ишқ хост, ки хайма ба сахро занад, дари ҳазоин бигушуд, ганҷ дар олам пошид, варна олам бо буду нобуди ҳуд орамида буд ва дар хилватхонаи шуҳуд осуда...” [3, с. 392].

Тавре ки медонем, масъалаи оғариниш аз нигоҳи аҳли шаръ ва аҳли ирфон тафовут дорад ва ин тафовут дар назари фароҳу навҷӯёна ва ба таъбири дигар, ҳунарваронаи аҳли ирфон мушахҳас мегардад. Донишманди шаҳири эронӣ Муҳаммадризо Шафеъии Кадканӣ бар ин назар аст, ки “ирфон чизе нест, магар нигоҳи ҳунарӣ ва ҷамолшиносона нисбат ба илоҳиёт ва дин. Ирфон мисли ҳар нигоҳи ҷамолшиносона ва ҳунарӣ

дорои ду ваҷҳ аст: аз як сӯй, орифе, ки бо таҷрибаҳои ҳунарию ҳаллоқи худ дину мазҳабро менигарад ва он дину мазҳабро ваҷҳи ҳунараву завқӣ (ирфон) мебахшад ва аз сӯйи дигар, қасоне, ки дар партави ҳаллоқияту нигоҳи ҳунарии ў ба он дин менигаранд ва ирфони ҳосил аз нигоҳи ўро таҷриба мекунанд. Тамоми вижагихое, ки дар таҷрибаи ҳунарӣ вучуд дорад, айнан дар таҷрибаи ирфонӣ вучуд дорад ва аз он ҷо, ки дар ҳунар мо бо аносире, чун таҳайюлу рамзу ҷандмаъной ва ... рӯбарӯем, дар ирфон низ ба ҳамин масоил рӯбарӯ ҳоҳем буд” [13, с. 18-19].

Ҳамин гуна ҳамоҳангихо дар маснавиҳои Ҷомӣ ва Бедил моро ба хулосае меорад, ки Абулмаонӣ дар маснависароӣ аз осори Мавлоно Ҷомӣ таъсири зиёд гирифтааст. Ҳаҳуссан, дар маснавии “Ирфон”, ки дар вазни “Ҳадика”-и Саноӣ суруда шудааст, таъсири маснавии “Силсилат-уз-захаб” бештар аст. Зеро аз нигоҳи мавзӯъ ва мундариҷа, тарҳи масоили ирфони назарӣ, корбурди истилоҳоти роиҷ дар мактаби Ибни Арабӣ ин ду маснавӣ шабоҳатҳои зиёд доранд. Фасли муқаддимавии “Ҷусуф ва Зулайҳо” бо сабаби ваҳдати мавзӯъ ва вазн, шарҳи бисёр зебои орифонаю шоирона аз оғози оғариниш, нигоҳе ҳунарӣ ба зуҳури ишқу хилқати инсон Мирзо Бедилро ба пайравӣ аз он водоштааст. Ҳамин ваҳдати мавзӯъ ва авзони маснавиҳо, пайравӣ ба як машраби ирфонӣ, табаҳҳури комил бар маорифи сӯфия, қареҳаи баланди шоирӣ ва назари эҷодкоронаю навовариҳо дар суханварӣ боиси ҳамсухани Мирзо Бедил ва Мавлоно Ҷомӣ гаштааст.

АДАБИЁТ:

1. Айнӣ, Садриддин. Мирзо Абдулқодири Бедил. Куллиёт. Ҷилди 11. Китоби дуюм.-Душанбе: Ирфон, 1963.- 278 с.
2. Айнӣ, Холида. Бедиль и его поэма “Ирфон”.- Сталинобод: Таджгосиздат, 1956.- 126 с.
3. Бедили Дехлавӣ, Абулмаонӣ Абулқодир. Куллиёт. Ҷилди 3. Ба тасҳехи Ақбари Беҳдорванд ва Парвиз Атоии Доконӣ.- Техрон: Интишороти Илҳом, 1376.- 829 с.
4. Ироқӣ, Фаҳруддин. Куллиёт. - Техрон: Илм, 1384.- 448 с.
5. Нуров, Нуралий. Фурӯги фитрати маънӣ. - Ҳуҷанд: Нури маърифат, 2002.- 200 с.
6. Орзу, Абдулғафур. Бутиқои Бедил.- Машҳад: Тарона, 1378.- 205 с.
7. Раҳимӣ, Бобобек. Зиндагиномаи Бедил.- Душанбе: Эр-граф, 2017. - 496 с.
8. Раҳимӣ, Бобобек. Ошнӣ бо Бедил.- Душанбе: Ирфон, 2009.- 568 с.
9. Салҷуқӣ, Салоҳуддин. Накди Бедил.-Техрон: Ирфон, 1388.- 623 с.

10. Сархуш, Мұхаммад Афзал. Калимот-уш-шуаро. Тасхәси Алиризо Қазва. - Техрон: Китобхонаи Музей ва Маркази асноди Маҷлиси Шурои исломӣ, 1389.- 307 с.
11. Сафо, Забехуллоҳ. Таърихи адабиёти Эрон. Ҷилди 5. Бахши 2.- Техрон: Фирдавс, 1369.-1420 с.- С.1378-1379.
12. Фахруззамонӣ, Мулло Абдуннабии Қазвии. Тазкираи Майхона. Бо тасхеху танқех ва такмили тарочим ба эҳтимоми Аҳмад Гулчини Маонӣ.- Техрон: Интишороти ширкати насабии “Ҳочмуҳаммад Ҳусайн Иқбол ва шурако”, 1340.- 1104 с.
13. Халилӣ, Халилуллоҳ. Файзи қудс.- Техрон: Алхудо, 1382.- 194 с.
14. Ҳушгӯ, Биндробандос. Сафинаи Ҳушгӯ. Тасхәси Калими Асгар.- Техрон: Китобхонаи Музей ва Маркази асноди Маҷлиси Шурои исломӣ, 1389.- 901 с.
15. Ҷомӣ, Нуруддин Абдураҳмон ибни Аҳмад. Маснавии «Ҳафт авранг». Ҷилди аввал. Муқаддима аз Аълоҳон Афсаҳзод. Зери назари «Дафтари нашри «Мероси мактуб».- Техрон: Маркази мутолеоти эронӣ, 1378.- 912с.
16. Ҷомӣ, Нуруддин Абдураҳмон ибни Аҳмад. Маснавии «Ҳафт авранг». Ҷилди дуввум. Таҳқиқ ва тасхәси Аълоҳон Афсаҳзод ва Ҳусайн Аҳмади Тарбият. Зери назари «Дафтари нашри «Мероси мактуб»».- Техрон: Маркази мутолеоти эронӣ, 1378.-710с.
17. Ҷомӣ, Абдураҳмон ибни Аҳмад. Нафаҳот-ул-унс. Муқаддима, тасхех ва таълиқоти Маҳмуди Обидӣ. - Техрон: Сухан, 1386.- 1216с.
18. Шафеъии Кадканӣ, Мұхаммадизо. Ирфон- нигоҳи ҳунарӣ ба илоҳиёт // Бухоро, шумораи 43, мурдод ва шаҳривари 1384.- С. 16-34.

ТАТАББӮОТИ БЕДИЛ БАР МАСНАВИҲОИ ҶОМӢ

Дар ин мақола масъалаи равобити адабии ду шоири бузурги адабиёти форсии тоҷикӣ – Мирзо Абдулқодири Бедил ва Мавлоно Абдураҳмони Ҷомӣ баррасӣ шудааст. Миёни ин ду адиби тавоно муштаракоти зиёдест, ки аз ҷумлаи муҳимтарини онҳо ҷомеият дар таълифи осори манзуму мансур ва дигаре пайравӣ аз мактаби Ибни Арабӣ мебошад. Ҳамин муштаракот дар осори манзум, маҳсусан дар эҷоди маснавӣ зиёд мушоҳида мешавад. Абдулқодири Бедил дар маснавиҳои худ аз баъзе шоирони гузашта таъсир пазируфтааст, ки дар ин миён таъсири маснавиҳои Ҷомӣ ба достонҳои Бедил назаррас аст. Маҳсусан, дар маснавиҳои “Ирфон” ва “Тилисми ҳайрат” - и Бедил таъсири маснавиҳои “Силсилат-уз-захаб” ва “Юсуф ва Зулайҳо” -и Ҷомӣ хеле бузург аст, зоро аз нигоҳи мавзӯъ ва мундариҷа, тарҳи масоили ирфони назарӣ, корбурди истилоҳоти роиҷ дар мактаби Ибни Арабӣ ин маснавиҳо шабоҳатҳои зиёд доранд ва Бедил дар ин маснавиҳо ба достонҳои Ҷомӣ пайравӣ кардааст. Фасли муқаддимавии “Юсуф ва Зулайҳо” бо сабаби ваҳдати мавзӯъ ва вазн, шарҳи бисёр зебои орифонаю шоирона аз оғози оғариниш, нигоҳе ҳунарӣ ба зуҳури ишқу хилқати инсон Мирзо Бедилро ба пайравӣ аз он водоштааст.

Калидвожаҳо: Ҷомӣ, Бедил, маснавӣ, ирфон, татаббӯй, пайравӣ, ваҳдати вучуд, ишқ, оғариниш.

ПОДРАЖАНИЕ БЕДИЛЯ ПОЭМАМ ДЖАМИ

В настоящей статье рассматриваются литературные связи двух великих поэтов персидско-таджикской поэзии – Мирзо Абдулкодира Бедиля и Мавляна Абдурахмана Джами. Между этими двумя выдающимися литераторами очень много общего, среди которых основными являются социальность в прозаическом и поэтическом наследии, и другое – подражание литературной школе Ибн Араби. Эта общность наблюдается в их поэзии, особенно в сочинении месневи. Поэзия некоторых поэтов прошлого оставили свой отпечаток на месневи Абдулкадира Бедиля, где заметна роль воздействия месневи Джами на поэмы Бедиля. Особенно велико воздействие месневи “Силсилат-уз-захаб” и “Юсуф и Зулайҳо” Джами на

месневи “Ирфон” и “Тилисми хайрат” Бедиля, так как с точки зрения темы и содержания, структуры вопросов теоретической мистики, употребление известной терминологии в школе Ибн Араби эти месневи имеют много общего и сходства, и Бедил в этих месневи подражает поэмам Джами. Вступительная глава месневи “Юсуф и Зулайх” в связи со сходством темы и размера стихосложения, очень красивого, поэтичного и мистичного начала создания, художественного взгляда на проявление любви и человеческого творения побудило Бедиля на подражание этому произведению.

Ключевые слова: Джами, Бедиль, месневи, мистика, подражание, единство существования, любовь, мирозданье.

BEDIL'S IMITATION OF JAMI'S POEMS

This article examines the literary relations of two great poets of Persian - Tajik poetry – Mirzo Abdulkodir Bedil and Mawlyana Abdurrahmani Jami. There are many similarities between these two outstanding writers, among which the main ones are sociality in the prose and poetic heritage, and another is the imitation of the literary school of Ibn Arabi. This community occurs in their poetry, especially in the writing of mesnevi. The poetry of some poets of the past left their mark on mesnevi of Abdulkadir Bedil, where the role of Jami's mesnevi influence on Bedil's poems is noticeable. Especially great is the impact of mesnevi "silsilat-uz-zahab" and "Yusuf and Zulaykho" Jami on mesnevi of "Irfon" and "Tilismi hairat" Bedilya, because in terms of the theme and content, the structure of questions of theoretical mysticism, the use of well-known terminology in Ibn Arabi's school, these mesnevis have many similarities and Bedil in these mesnevis imitates the poems of Jami. Mesnev's introductory Chapter "Yusuf and Zulaikho" in connection with the similarity of the theme and size of the versification, a very beautiful, poetic and mystical beginning of creation, an artistic view of the manifestation of love and human creation, prompted Bedil to imitate this work.

Keywords: Jami, Bedil, mesnevi, mysticism, imitation, unity of existence, love, universe.

Сведения об авторе: Низоми Мухриддин Зайниддин - ректор ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде», доктор филологических наук, профессор. Адрес: г. Душанбе, Борбад 73а, Тел.: 231- 45- 45, nizomi73@mail.ru

Information about the author: Nizomi Muhriddin Zainiddin - Rector of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda», doctor of philological sciences, professor. Address: 73a, Borbad street, Tajikistan. Tel.: 231- 45- 45, nizomi73@mail.ru

МАСЪАЛАХОИ АСОСИИ ОМӮЗИШИ ҶАШНХОИ МИЛЛӢ: ЧАНБАХОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГӢ

Мирахмедов Ф. М., Насибова М.Т.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Масъалаи ҷашнҳои миллӣ ва раванди пайдоишу ташаккули онҳо мавзӯи глобалии илмӣ эътироф шудааст. Тағйироти гуногуни фарҳангӣ ва тамаддунии умумисайёравӣ сабаб мешаванд, ки масъалаи ҷашнҳои миллӣ ва таъсири онҳо ба сатҳи маънавиёти ҷомеа, маҳсусан табақаи осебпазири мағкуравию тасаввуротӣ - ҷавонон, пеш аз ҳама, ҳарчи бештару комилтар ва дар сатҳи илмӣ ва мувофиқа кардани он ба воқеияти инкишофи ҷомеаи фарҳангӣ баррасӣ гардад. Бунёди ҷомеаи миллӣ дар шароити инкишофи ҷаҳони глобалӣ одӣ набуда, неруи бузурги сиёсии фарҳангӣ ва тамаддунӣ бояд вучуд дошта бошад, ки дар раванди таҳмилҳои фарҳангӣ, интегратсияи фарҳангӣ, таҳия ва татбиқ гардидани консепсияи «Ахлоқи глобалӣ»¹ тавонад шаклгирӣ муносибатҳоро дар заминай қонеъ гардонидани талаботу манфиатҳои фарҳангӣ миллӣ созмон дихад. Консепсияи миллии фарҳангӣ ҳудӣ алтернативаест дар баробари консепсияи фарҳангӣ глобалӣ ва фарҳангӣ космополитикӣ. Масъалагузории мазкур мубрамияти нақш ва таъсири ҷашнҳои миллиро дар ташаккули фарҳангӣ маънавии ҷавонон асоснок мегардонад. Аз ҳамин хотир, мактабҳои илмии миллии аксар ҷомеаҳо ва давлатҳо қӯшиши омӯзиши аниқ ва саҳехи фарҳангӣ миллӣ, маҳсусан ҷашнҳои миллиашонро объекти асосии илмӣ мекунанд. Ҳолати мазкур барои мактаби фарҳангшиносии тоҷикистонӣ набояд дуюмдараҷа бошад. Тавсифӣ илмӣ – таърихии масъалаи ҷашнҳои миллӣ ва таъсиррасонии онҳо ба ташакkul ва инкишофи маънавиёти

ҷомеаи ҷавони Тоҷикистон аҳамияти аввалиндараҷа дорад.

Дар мақолаи мазкур ҷашнҳо ҳамчун падидай таъриҳӣ баррасӣ мегарданд. Муайянсозии моҳияти мағҳуми фарҳангии ҷашнҳои миллӣ ва дарки моҳияти асосии онҳо аҳамияти вижадарад, зеро маъно ва моҳияти онҳо ҷараёни инъикоси фарҳангиро муайян мекунад. Мағҳуми «ҷашн» дар лугати забони тоҷикӣ ба маънои ид, рӯзи тантана ва суурӯ ба муносибати ягон воқеаи фараҳбахшу хуб омадааст. Инчунин, мағҳуми мазкурро бо маънои маҷлиси шодмонӣ ба муносибати санаи таваллуди касе ё солгарди ягон ҳодисаи таъриҳӣ ва гайра истифода мебаранд.

Лугати калони фарҳангшиносӣ мағҳуми «ҷашн» - ро моҳиятанд ба рӯзи суурӯ ва шодмонӣ, ки ба муносибати бузургдошти касе ва ё қадом санаи таърихие мувофиқ донистааст [12, с. 59].

Ҷашн - ин таҷассуми ҳаёти дилхушонаи инсонҳо ва ҷомеаҳои алоҳида, ки дар рағти ҳаёти муқаррарӣ рӯҳ медиҳад, як шакли маҳсуси қӯтоҳмуддати ҳаёти инсон мебошад. Моҳияти асосии ҷашнҳо дар ҷузъи эстетикии он, мундаричаи бойи ҳиссииёти эмотсионалӣ доштаи он, таҷаммуи одамон ва эҳсоси меҳру муҳаббат кардани онҳо бо якдигар, ниятҳои нек ва ҳолати олии психикии инсонҳо зоҳир мегардад [7, с. 269].

Ҷашн маҳсусияти субъективӣ дорад, яъне он танҳо ба одамон ва ҷомеаи башарӣ хос ва вобаста аст, ки бо маросими муҳимтарини ҳаёти табиӣ, иҷтимоӣ ва инфиродӣ алоқаманд буда, арзишҳои маънавиро дар амал татбиқ мекунад ва бо суурӯ, тантана, дилбастанӣ дар давраҳои муайяни вақт соҳтори маҳсуси маърифативу фарҳангиро ба вучуд меорад. Ҷашн омили муҳимми таҳқими робитаи маънавии наслҳост, формулаи возеҳи пайванди наслҳо, зухуроти ҳувияти фарҳангӣ мебошад.

1. «Ахлоқи глобалӣ» низоми гояҳо, арзишҳо, қоидоҳо ва меъёрҳои ахлоқӣ, маҷмӯи арзишҳо ва принципҳои фарҳангӣ ва тамаддуниест, ки фаъолияти маънавӣ ва ҷамъиятии инсонро дар шароити ҳатару таҳдидҳои нав, ки дар натиҷаи фаъолияти технологияи инсон ба сифати үнсури марказии ҷомеа ва табиат (үнсури биоиҷтимоӣ будани инсонро ифода мекунад ва моҳияти антропосентризмӣ доштани ташаккули муносибатҳост) муташаккил месозад.

Меъёрҳои асосии таҷассумоте, ки дар ҷашнҳо ба вуқӯй мепайванданд, ҳосияти асосии фарқунандаи субъективии онҳоро муайян менамоянд:

- бозиҳо ва набардҳо дар ҷашнҳо танҳо ба инсонҳо ҳосанд, ҳайвонот бошанд, қобилияти бозӣ ва набард карданро доранд, аммо ҷашн гирифта наметавонанд;

- бозӣ ва рақобатҳои пур аз тантанаҳои бошуқӯҳро дар саҳнаи ҷашнӣ маҷмӯӣ арзишҳои маънавӣ (эстетикӣ, бадей) муқаррар менамояд;

- такроршаванда ва даврай будани ҷашн аз он шаҳодат медиҳад, ки он таърихи қадимӣ дошта, ҳазорсолаҳоро дарбар мегирад ва аз насл ба насл гузашта, мероси гаронбаҳои фарҳангӣ – тамаддуниро ба ёдгор мемонад. Ҷашн ба давраи муайяни вақт вобаста аст ва дар ҳар лаҳзаи мувоғиқ таҷлил карда намешавад;

- ҷашн ҳусусияти ғайримуқаррарӣ дорад, он ба ҳаёти ҳамарӯза муҳолиф аст. Таҷлили он ҳаёт ва зиндагии инсонҳоро бошуқӯҳ ва хуррам мегардонад. Инсонҳоро барои зиндагии минбаъда рӯҳбаланд мегардонад. Ҳаёти инсонҳоро пок ва аз нав барқарор мекунад. Доғҳо ва кӯхнаҳоро аз зиндагӣ мерабояд (ба монанди ҷашни Наврӯз, ки дар замони таҷлили он инсонҳо тамоми ашёи рӯзгорашонро қӯшиши нав кардан ва тағиیر додан мекунанд) [14].

Дар шароити муосири инкишофи илм дар самти баррасии феноменологияи ҷашн дар доираи илмҳои гуманитарӣ, ба монанди фалсафа, фарҳангшиносӣ, ҷомеашиносӣ, этнография ва ғайра як қатор хулосаҳои концептуалии илмӣ мавҷуданд.

Дар заминаи таҷлили мағҳум ва моҳияти “ҷашн” тарзҳои гуногуни фаҳмиши илмии он мавҷуд аст: фалсафӣ ва фарҳангӣ (ҷаҳонбии) (М. М. Бахтин, Л. С. Лаптева [1, с. 231, 173 - 201] ва ғайра), тавсифӣ – эперикӣ (И. М. Снегирев [15]), табиӣ – меҳнатӣ (кишоварзӣ) (В. И. Чичеров В. Я. Пропп [18]), фарғатӣ (Н. О. Мизов [10]), мифологӣ – динӣ (В. Ф. Миллер [11]).

Ҷашнҳо ҳамчун як омили нигоҳ доштани фарҳанг ва воситаи такмили соҳтори маънавии ҷомеа бештар аз ҷониби олимон ва муҳаққиқон баҳо дода мешаванд. Ҷашнҳо ҳамчун як роҳи нигоҳдории фарҳангӣ анъанавӣ аз ҷониби

М. А. Кулъашова баррасӣ карда шудааст. Ҷашнҳо яке аз унсурҳои қадимтарин ва доимо таҷдидшудаи фарҳанг мебошанд, ки дар давраҳои муайяни таъриҳ қобилияти аз байн рафтандро пайдо кардаанд, аммо он ҷашнҳое, ки пояи мустаҳкамами тамаддуниро фарҳангӣ доштанд, дар натиҷаи барҳӯрди фарҳангҳо ва таҳмилу ҳаробсозии фарҳангӣ моҳияти маънавӣ ва фарҳангии худро аз даст надодаанд. Мо дар ин ҳусус метавонем ҷашни Наврӯзро мисол биоварем. Масалан, Наврӯз таърихи кӯхан дорад ва бисёр раванду ҳодисаҳои таҳмилоти фарҳангӣ ва барҳӯрдҳои тамаддуниро аз сар гузаронидааст, вале бо сабаби муқаммалиёти маънавию фарҳангӣ ва ҳосияти табиию воқеӣ доштанаш то имрӯз тантана ва таҷлил мегардад. Ҷашнҳо барои ташкил ва зебу зинати маънавиёти ҷомеа пешбинӣ шудаанд. Онҳо яке аз поҳои зиндагии инсоният ҳамчун пойгоҳи маънавии ҳар давру замон, ҳар миллат ба назар мerasанд. Ҷашнҳо ҳамчун як падидай фарҳангӣ вазифаҳои муҳталиф доранд:

- идеологӣ;
- маърифатӣ;
- иҷтимоӣ - интегратсионӣ;
- таблиғотӣ - ташвиқотӣ;
- таълимиӣ – тарбиявӣ;
- фароғатӣ ва ғайра.

Чорабиниҳои ҷашнӣ ба ҷомеаи аз ҷиҳати иҷтимоӣ гуногун имкон медиҳанд, ки дар якҷоягӣ ва эҳсоси маданиятии баланд ба ҳам омада, рушд кунанд. -Бо ёрии таҷлили ҷашнҳо, -зикр мекунад М. А. Кулъашова, -инсоният анъанаҳоро ҳифз мекунад, дастгирӣ менамояд, истифода ва аз нав эҳҷа мекунад [8, с. 169 - 170].

Аз рӯи табииати худ ҷашнҳо унсури фарҳангии бисёрҷониба мебошанд. Тавре ки ҷомеашиноси лаҳистонӣ К. Жигулский андеша дорад, ҳар як ҷашн бо арзишҳои муайяне алоқаманд аст. Ҷашнҳоро асосан ба гурӯҳҳои ҷашнӣ дунявӣ ва мазҳабӣ (динӣ) тақсим мекунанд. Вай, инчунин дар онҳо хислати эҳсосиро зикр мекунад: онҳо ба ҷашнҳои шодӣ ва ҷашнҳои ғамгинӣ тақсим мешаванд. Функсияҳои ҷашн ба ҳам алоқаманданд, аз ин рӯ, интиҳоби яке аз онҳо якпорчагии ҷашнро ҳамчун як падидай мураккаб мешиканад ва дар бораи табииати мураккаби ин падидай монеа эҷод мекунад.

Агар ҹашн дар як вақт ва дар як макон доираи муайянни функцияҳоро ичро накунад, он комил буда наметавонад ва воситай таблиғу ташвиқот ва баланд бардоштану нигоҳ доштани маънавиёти чомеа эътироф намегардад [6, с. 63].

Таҳлили таҳқиқот оид ба паҳлухои гуногуни ҹашнҳо хулосаи муайяннеро пешниҳод мекунад, ки ҹашн ба сомон расонидани функцияҳои муштараки зеринро ҳангоми таҷлили он нишон медиҳад: эстетикӣ, иттилоотӣ – коммуникатсионӣ, истироҳат ва таъсиррасонии идеологӣ, ташаккули фарҳанги чомеа, функцияи иҷтимоӣ, тарҷумайи фарҳанги анъанавӣ, вазифаи барқарор намудани меъёрҳои аҳлоқӣ.

Таҳлили таърифи мағҳуми ҹашн ва вазифаҳои он ба мо имкон дод, ки ҹашн ба маънои озодӣ ба вақти муайян, вақти истироҳат вобаста бошад. Он қоидаҳо ва муҳимтарин санаҳои динӣ ва дунявӣ ва асоситарин санаҳои таърихи мардум ва давлат, бо расму оинҳои мардумӣ, маросим, бо анъанаҳои ҳаракатҳои иҷтимоӣ, миллию этникӣ, намоишҳо, бо хурсандӣ, фароғат, зиёфат, истеъмол ва набарду сурурҳои ҳалқӣ баҳшида шуда, алоқаманд бошад.

Мактабҳои фарҳангшиносӣ дар типология ва таснифоти ҹашнҳо нуқтаи назари гуногун доранд. Ин аз он далолат медиҳад, ки типологияи ҹашнҳо бениҳоят гуногун мебошад. Қариб ҳеч як муаллифе, ки масъалаи ҹашнҳоро аз ин ё он ҷиҳат баرارсӣ кардааст, масъалаи таснифро нодида нағирифтааст. Маъруфтарин аз тақсимоти ҹашнҳо мувоғики фаслҳо (тақвими мавсими) эътироф карда шудааст, ки он бештар ҳосият ва ҷанбаи табиӣ ва космотабииро доро мебошад. Ин принсип бениҳоят маҳдуд аст, зоро он бисёр идҳоро берун аз системаи таснифот метавонад қарор дихад. Таснифоти ҹашнҳо аз рӯи меъёрҳо ва унсурҳои динӣ васеъ паҳн шудааст. Дар ин ҳолат, муносибат ба ҹашнҳо ва дин ҳамчун принсипи таснифот гирифта мешавад, аслан ҳосияти динӣ, мистикии он таъкид шудааст [9, с. 68 - 85].

К. Жигулский ҳавзаи ҹашниро ҳамчун падидай фарҳанги инсонӣ дар шакли ҳаритаи ҷуғроғӣ муарриғӣ мекунад. Дар ҳаритаи фарҳангӣ ҷойҳои ҹашнҳои маҳалӣ, минтақаӣ,

миллӣ, давлатӣ, байналмилаӣ мавҷуданд. Ҳаритаи таъриҳӣ ҹашнҳои як давраи муайянро муарриғӣ мекунад [6, с. 7 - 8]. Барои ошкор кардани ҳусусияти алоқамандии зуҳуроти ҹашн муҳим аст, ки таснифи ҳаритавӣ - ҷуғроғии онро муайян намуд. Вобаста ба баҳампайвастагиҳо ва наздикиoti географии ҹашнҳои ин ва ё он ҷамъият, гурӯҳи этникӣ, миллатҳо, минтақаҳо алоқамандии зич доранд.

Андешаи Д. М. Генкин дар бораи он, ки таснифоти ягона ва ҳаматарафаи ҹашнҳо вучуд надорад, бисёр ҷолиби дикқат мебошад. Ба андешаи ў, ҷунин таснифоти ягона ва ҳаматарафа барои ҳамаи давраҳои инкишоғи таъриҳӣ, барои ҳамаи ҳалқу миллатҳо номумкин аст, зоро ҹашнҳо асосан падидай фарҳангии ягона набуда, ҳосиятҳои мураккаб ва бисёрҷанбаро доро мебошанд. Бо вучуди ин, ў таснифоти худро дар асоси принсипҳои иҷтимоӣ, аҳамияти ҷамъиятӣ доштани ҹашн ва миқёси фарогири он пешкаш намуда, се гурӯҳи асосии ҹашнҳоро муайян мекунад:

-умумӣ (ҳамаро фарогиранда) - ин гуна ҹашнҳо асосан ба рӯйдодҳои ҷолибтарин ва бузургтарин мувоғиканд; пеш аз ҳама, ин санаҳои бузурги ҷашнни кишвар мебошанд, ки аҳамияти таъриҳӣ ва ҷаҳонӣ доранд, рӯйдодҳои таъриҳӣ ва рӯзҳои тағиироти иқлимину географӣ ва ҳосияти астрофизики астрономӣ дошта, нуқтаҳои табиат ва ғайра. Асосан ҹашн гирифтани ҷунин як ҹашн бемаҳдуд аст;

-маҳалӣ, бо як ҷорабинии марбут ба ҷамоаи мушахҳаси ҹашнӣ итмом мепазирад. Ин ҹашнҳо ҹашнҳои қасбӣ, таътилҳои колективҳои ҷудогона, муассисаҳо, шаҳрҳо ва ғайраҳо мебошанд. Дар ҳар сурат, миқёси ҷорабинӣ бо миқёси ҷамоаи ҹашнӣ муайян карда мешавад ва аз гурӯҳи аввал бо ҳосияти фарогириаш тафовут дорад;

-шахсӣ, ки бо як воқеаи барои шахси алоҳида, оила, гурӯҳи одамон руҳдода баҳшида мешавад [3, с. 56 - 58].

Зиндагии муосири чомеаи инсонӣ бидуни фарҳанги идона ғайриимкон аст, ки дар зеҳни мо бо лаҳзашои истироҳат ва имкони раҳӣ аз ташвиши ҳамарӯза вучуд дорад. Мо метавонем вақти ҹашниро барои иштирок дар ҹашнҳои оммавӣ, воҳӯриҳо бо хешовандон ва дӯстон, боздид аз ҷойҳои фарҳангии фароғатӣ ё ҷорабинҳои дилҳоҳ

сарф кунем. Аммо, ин на ҳамеша чунин буд, зеро чанд аср пеш, аксарияти зиёди вақти идона ба баргузории маросиму расму оинҳои муайяне, ки ходимони динӣ ва давлат танзим мекарданд, сарф мешуд.

Таърихи фарҳанги ҷашиҳо аз лаҳзае, ки мағҳуми вақт ба ҳаёти ҷомеаи башарият ворид мешавад, оғоз меёбад ва вақт, ки мавзӯи огоҳӣ мегардад, бинобар ин пайдоиши ҷаши ҷараёни тӯлонӣ эътироф мешавад. Ҕашиҳо аз замонҳои қадим дар ҳама гуна ҷомеа ва фарҳангҳо мавҷуд буданд, зеро онҳо шарти зарурии мавҷудияти иҷтимоӣ - фарҳангӣ ва ифодай мушаҳҳаси умумияте ба ҳисоб мерафтанд, ки дар муқоиса бо ҳайвонҳо қобилияти беназири ҷаши гирифтанд. Яъне, инсонҳо шодии инсонҳои дигар ва таҷрибаро дар зиндагии ҳуд дарк карда, онро ба ҷаши мубаддал гардонида, фарҳанки бузургеро ба вучуд овардаанд ва ба воситаи таҷлии ҷашиҳо фарҳангро аз наслҳо ба наслҳо интиқол дода, онро такмил ва нигоҳ доштаанд.

Таърифи фарҳанги идона маънои зиёд дорад ва ҳар як пажӯҳишгар онро мувофиқӣ ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқотии ҳуд ба назар мегирад. Дар маънои одӣ фарҳанги идона тартиб ва қоидаву принсипҳои гузаронидан ва таҷлил кардани ҷаши муайянено аз рӯи ҳосият ва мақсади он мефаҳмонад. Аммо олимон нуқтаи назари гуногунро дар дарки моҳияти фарҳанги идона, ки омили тақвияти маънавиёти қиширҳои гуногуни ҷомеаи инсонӣ мегардад, пешниҳод намудаанд.

Аз ҳама тавсифдиҳҳои гуногуни илмӣ, мо бештар ба таърифи М. К. Деканов наздиктарем, ки тибқи он фарҳанги ҷашиӣ ҷузъи фарҳанги маънавии ҷомеа буда, маҷмӯи тамоми навъҳо ва шаклҳои ҷашиҳо ва анъанаҳои ҷашиӣ, маросим ва расму оинҳо, нишонаҳо ва рамзҳо, ки ҳаёти ҳамарӯза ва анъанаҳои мавҷуда ва дар шароити мушаҳҳаси таърихӣ бо рушди пешрафти таърихӣ дар ҷомеа мавҷудбуда ва амалкундаро дарбар мегиранд, дар ҳуд инъикос менамояд. Тавре ки муҳаққиқ зикр мекунад, бо мурури замон фарҳанги идона ба тайироти муайян дучор мешавад, чи дар шакли эволюционӣ ва чи дар шакли инқилобӣ бошад. Баъзе расму оdatҳои ҷашиӣ, гарчанде ки

онҳо аз равандҳои иҷтимоию фарҳангӣ ба дигаргуниҳо дучор меоянд, хеле устувор, ҳатто ба таври кухна боқӣ мемонанд. Дар ҳоле ки дигаргуниҳо аксаран ба навоварӣ нигаронида шудаанд ва ба таъсири берунӣ ва дохилӣ камтар ё бештар дучор меоянд. Фарҳанги ҷашиӣ ба як қатор қоидоҳои идона, расму оин ва урғу оdatҳои гуногун, ки бо намуди зоҳирӣ ва таърихи миллати алоҳида така мекунад, мундариҷа ва идеологияи гуногунро дорад ва яке аз зухуроти таърихӣ – фарҳангии фарҳанги миллӣ мебошад. Ташаккул, мавҷудият ва рушди фарҳанги ҷашиӣ ҳамеша давраи тӯлонӣ ва мураккабро сипарӣ намудааст, ки ба он равандҳои таҳаввулоти сиёсиву иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ, ки дар ҳар давраи таърихӣ ба амал омадаанд ва аз омилҳои муҳталифу мураккаб иборат мебошанд, таъсири расондаанд [5].

Дар баррасии масъалаи мазкур дарки мавҳумӣ ва моҳияти ҷашиҳои миллӣ аҳамияти қалон дорад. Ҕашиҳои миллӣ – маҷмӯи анъанаҳои ба ҳукми оdat даромадаи ҳар як ҳалқу миллат ба ҳисоб меравад. Ҕашиҳои қадимтарин ва хушҳолкунандатарин унсури фарҳангии ҳалқу миллатҳо мебошанд [13]. Ҕашиҳои миллӣ, урғу оdatҳои ҳалқӣ, меъёрҳои таъриҳан муқарраршудаи аз нигоҳи фарҳангӣ устувори рафтори одамон, тарзи ҳаёт ва зиндагии онҳо мебошанд, ки аз насл ба насл мегузаранд ва бо қувваи афкори ҷамъияти ҳифз карда мешаванд [17].

Таъриҳшиносон, фарҳангшиносон, этнографҳо ва маорифпарварони маъруф исбот кардаанд, ки ҳар як миллат шакл ва воситаҳои таърихии муқарраршудаи тарбияи миллиро дорад. Он аз мавҷудияти ҷашиҳои миллӣ вобаста аст. "Миллатҳои гуногуни заҳматкаш, -мегӯяд Г. Н. Волков, - аз қадимулайём як низоми аслии ахлоқӣ, фарҳанги маҳсуси маънавӣ ва моддии ҳудро таҳия кардаанд. Тамоми ҳалқҳо ҷашиҳо, урғу оdat ва анъанаҳои зиёде доштанд, ки ҳаёти онҳоро беҳтар мекарданд ва шакл медоданд. Онҳо ҳам дар табиат (акс дар деворҳо ва қасру қӯшкҳои то замони имрӯз омада расида) ва ҳам дар ашъори бадей ва шеърҳову навиштаҷот, дар фолклор ва ҳунарҳои мардумии акоиб ва урғу оdatҳои хуби мардум ва қоидоҳои ахлоқӣ зоҳир мешуданд [2, с. 61]."

Чашнҳои миллӣ моҳият, мундариҷа ва хислати амиқи миллӣ доранд. Онҳо тарбия, анъанаҳои гуногунҷанба, маънавият ва ҳувияти таърихии миллатро инъикос меқунанд. Пайвастагии ҷашнҳои миллӣ ба наслҳои нав имкон медиҳад, ки ҳама беҳтаринҳоеро, ки таърихи пешинаи миллат ва тамоми инсоният оғаридааст, азҳуд намуда, рушд диханд, гуногуни арзишҳои маънавии чомеаро дар шароити нав ғаний созанд.

Ҷашнҳои миллӣ фаъолияти озодонаи зиндагӣ мебошанд, ки дар ҳудуди ҳассоси намоёни ҷой ва вақти муайян ҷараён мегиранд ва тавассути алоқаи шадиди одамоне, ки ихтиёри ҷамъ омадаанд, таҷдид мегарданд. Ҳудуди ин фаъолияти ҳаётӣ одатан озод буда, ҷун қоида, берун аз доираи манфиатҳои моддӣ ҷойгир аст ва на танҳо ба олами воситаҳо, балки ба олами идеалҳо вобаста аст. Ҷашни миллӣ ном гирифтани падидо маънои ба таври озод муюшират кардан ва ба таври дастаҷамъӣ орзуви ормонҳои олии миллатро баровардан мебошад, ки муддате воқеият пайдо меқунад ва дар заминай он намояндагони миллат пуррагии зиндагиро эҳсос мекунанд, инфиродҳо ва гурӯҳи одамон дар ҳамоҳангӣ бо ҳамдигар ва олами атрофи иҷтимоӣ талаботу манфиатҳои маънавӣ ва ҳаётии ҳудро қонеъ мегардонанд.

Дар ҳаётӣ ҳар миллат, аз ҷумла миллати тоҷик ҷашнҳо ва маросими гуногуни мардумӣ - фарҳангӣ мавқеи муҳимро ишғол мекарданд. Ҷашнҳои миллӣ ҳамчун воситаи ташаккули маърифати ҷомеа мақоми ҳудро нигоҳ доштаанд. Онҳо бештар аз давраи пайдоиш то имрӯз сурудҳо, афсонагӯҳо, муаммосароиҳо, мақолпардозиҳо, бозиҳои мардумӣ ва намоишномаҳо, рақси даври баҳории ҷавонон, намоишномаҳои ҳалқиро дарбар мегиранд. О. Н. Самарина ба таври умумӣ нақши ҷашнҳоро таъкид меқунад, фазои идонаи онҳоро баҳо медиҳад, онҳоро як падидай таърихӣ ва фарҳангӣ мешуморад: ҷашнҳо ин як намоиши визга ва ҳамзамон табиист аз ҷониби мардум аз шодии ҳаёт, саломатӣ, ҳудшиносӣ, эҳсоси ба роҳати ҳуд дар ҷомеа [16, с. 173 - 178].

Дар омӯзиши ҷашнҳои миллӣ ду тарзи муносибат вуҷуд дорад:

- муносибати таърихӣ - фарҳангӣ;
- муносибати ҷуғрофӣ - табиӣ.

Муносибати аввал бо дарназардошти сана ва аҳамияти фарҳангии ҷашн алоқаманд аст. Ҷашнҳои миллӣ ҳамон рӯзе пайдо шуданд ва ҷашн гирифта мешаванд, ки ҳодисаи таърихие ба вуҷуд омада, аҳамияти умумимиллиро доро мебошад. Масалан, дар ҷашни Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Рӯзи ваҳдати миллӣ ва ғайра тамоми намояндагони миллат ҷорабинҳои гуногуни ҷашнӣ баргузор меқунанд.

Муносибати дуюм бо ба эътибор гирифтани тағиироти табиӣ - ҷуғрофӣ ва мавсими созмон дода шуда, дар шуури аксаияти мардум омили асосии муттаҳидшавӣ ва зудҳаракатии онҳо ба ҳисоб рафта, инчунин дар шинохти асрори табиат мусоидат меқунад. Масалан, ҷашни Наврӯз, Мехрғон, Сада ва ғайра.

Санаи ҷашни миллӣ ба ҳамон рӯзе таъйин карда мешавад, ки дар таърихи ташаккули давлат ё миллат аз ҳама муҳим аст ё вобаста ба тағиироти табиӣ дар андешаи намояндагони миллат дар тӯли ҳазорсолаҳо ба вуҷуд омадааст ва онро аз насл ба насл интиқол дода, то имрӯз ҳифз карда истодаанд. Одатан, ин санаҳо ҳамчун рӯзҳои ҷашнҳои миллӣ эътироф шудаанд ва дар саросари давлати миллӣ ҷорабинҳои ҷашнӣ баргузор карда мешаванд.

Бо эътирофи этнографҳо, таърихшиносон, бостоншиносон ва фарҳангшиносону мутафаккирони соҳаҳои гуногуни илм ҳалқи тоҷик яке аз кухантарин ҳалқҳои ҳудуди ҳозираи Осиёи Миёна ба ҳисоб меравад. Тоҷикон яке аз ҳалқҳои соҳибтамаддун ва дорои фарҳангӣ бой мебошанд. Аз ҳамин ҷост, ки таърихи пайдоиши ҷашнҳои миллӣ – таърихии тоҷикон ба давраҳои ҳеле дури пеш аз мелодӣ рафта мерасад. Тоҷикон яке аз ҳалқҳои форсизабон буда, таърихи инкишофи фарҳангӣ ва тамаддуни ба ҳам пайвастро соҳиб мебошанд. Ҷуноне ки академик Бобоҷон Ғафуров зикр меқунад: «Замони пайдоиши нахустин одамонро дар сарзамини Осиёи Миёна ба таври яқин муайян кардан ҳеле душвор аст, зеро осори аз ҳама қадимаи ҳаётӣ онҳо бокӣ намондааст» [4, с. 15]. Ҷашнҳои миллӣ, ки ҳосияти иҷтимоӣ - фарҳангӣ доранд, маълум аст, ки дар замони шакл гирифтани муносибатҳои ҷамъияти пайдо шудаанд.

АДАБИЁТ:

1. Бахтин, М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса / М. М. Бахтин. – 2-е изд. – Москва: Художественная литература, 1990. – 543 с;
2. Волков Г.Н. Этнопедагогика чувашей. - Чебоксары: Чуваш.кн. изд-во, 1997. – С. 61. (341 с.)
3. Генкин, Д. М. Массовые праздники / Д. М. Генкин. – Москва: Просвещение, 1975. – С. 56 – 58. (– 140 с.)
4. Фафуров Б.Г. Тоҷикон: Таърихи қадимтарин, қадим, асрҳои миёна ва давраи нав - Душанбе: Дониш, 2008. – С. 15. (-870 с.)
5. Деканова, М. К. Трансформация российской праздничной культуры в конце XIX – первой трети XX в.: центр и провинция: автореф. дис. ... канд. ист. наук: 07.00.02 / М. К. Деканова. – Самара, 2009.
6. Жигульский, К. Праздник и культура. (Праздники старые и новые: размышления социолога) / К. Жигульский. – Москва: Прогресс, 1985. – С. 63. (– 336 с.)
7. Кононенко, Б. И. Большой толковый словарь по культурологии / Б. И. Кононенко. – Москва: Вече 2000: АСТ, 2003. – 512 с.
8. Куляшова, М. А. Праздник как способ сохранения традиционной культуры / М. А. Куляшова // Современные технологии по сохранению и развитию социально-культурных традиций: в 2 т. Т. I: материалы межрегион. науч.-практ. конф. 12–13 нояб. 2007 г. / науч. ред. Д. Л. Хилханов. – Улан-Удэ: ВосточноСибирская государственная академия культуры и искусств, 2007. – С. 169–17
9. Лаптева, Л. С. Функции массовых праздников / Л. С. Лаптева // Парк и отдых: материалы всесоюз. совещания по планировке, благоустройству и строительству парков культуры и отдыха. – Москва, 1975. – Вып. 2. – С. 173–201.
10. Луначарский, А. В. О массовых празднествах, эстраде, цирке: сб. / А. В. Луначарский; вступ. ст. и коммент. С. Дрейдена. – Москва: Искусство, 1981. – С. 68 – 85. (– 424 с.)
11. Мизов, Н. О. Праздник как общественное явление / Н. О. Мизов. – София, 1966.
12. Миллер, В. Русская масленица и западноевропейский карнавал / В. Миллер. – Москва: Наука, 1984.
13. Майны Ш. Б., Майны Ш. Б., Чооду О. А. Традиционная праздничная культура: понятие и сущность // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2014 / 2 (38). – С. 59.
14. Национальные праздники Таджикистана. [Захираи электронӣ] URL: <https://asia-travel.uz/tajikistan/obychai-i-tradicii-tadjikistana/nacionalnye-prazdniki-tadjikistana/> (санаи муроҷиат: 05.02.2020 с.)
15. Социально-культурная деятельность: словарь / В. Н. Наумчик, М. А. Паздников, О. В. Ступакевич. – Минск: Адукацыя і выхыванне, 2008. – 96 с.
16. Снегирев, И. М. Русские простонародные праздники и суеверные обряды / И. М. Снегирев. – Москва: Советская Россия, 1990. – Ч. 1. – 158 с.
17. Самарина О.Н. Народный праздник и его значение в воспитании младших школьников // Вестник Чувашского государственного педагогического университета. 2010. № 3(67). Т. 2. С. 173-178
18. Традиции и обычаи Таджикистана. [Захираи электронӣ] URL: <https://www.tajik-gateway.org/wp/culture/traditsii-i-obychai-tadzhikistana/> (санаи муроҷиат: 05. 02.2020 с.)
19. Чичеров, В. И. Зимний период русского земледельческого календаря XVI – XIX вв. / В. И. Чичеров. – Москва: Изд-во Академии наук СССР, 1957; Пропп, В. Я. Русские аграрные праздники (опыт историко-этнографического исследования) / В. Я. Пропп. – Санкт-Петербург: Терра-Азбука, 1995.

МАСЬАЛАХОИ АСОСИИ ОМӮЗИШИ ҶАШНХОИ МИЛЛӢ: ҶАНБАХОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДОЛОГӢ

Тавсифи илмӣ - таърихии масъалаи ҷашнҳои миллӣ ва таъсиррасонии онҳо ба ташаккул ва инкишофи маънавиёти ҷомеаи ҷавони Тоҷикистон аҳамияти аввалиндарача дорад.

Дар мақолаи мазкур ҷашнҳо ҳамчун падидай таърихӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтаанд. Муайянсозии моҳияти мағҳуми фарҳангии ҷашнҳои миллӣ, фаҳмидани моҳияти асосии онҳо аҳамияти илмии мақоларо қавӣ мегардонад, зоро маъно ва моҳияти онҳо ҷараёни инъикоси фарҳангиро муайян менамоянд.

Ҷашн омили муҳимми таҳқими робитаи маънавии наслҳост, формулаи возехи пайванди наслҳо, зуҳуроти ҳувияти фарҳангӣ мебошад.

Меъёрҳои асосии таҷассумоте, ки дар ҷашнҳо ба вуқӯъ мепайванданд, хосияти асосии фарқунандаи субъективии онҳоро муайян менамоянд. Ҷашнҳо ҳамчун як омили нигоҳ доштани фарҳанг ва воситай такмили соҳтори маънавии ҷомеа бештар аз ҷониби олимон ва муҳаққиқон баҳо дода мешаванд. Аз рӯи табиати худ ҷашнҳо унсури фарҳангии бисёрҷониба мебошанд.

Таҳлили таҳқиқот оид ба паҳлуҳои гуногуни ҷашнҳо ҳулосаи муайянро пешниҳод мекунад, ки ҷашн ба сомон расонидани функцияҳои муштараки зеринро ҳангоми таҷслили он нишон медиҳад: эстетикӣ, иттилоотӣ - коммуникатсионӣ, истироҳат ва таъсиррасонии идеологӣ, ташаккули фарҳанг ҷомеа, функцияи иҷтимоӣ, тарҷумаи фарҳангӣ анъанавӣ, вазифаи барқарор намудани меъёрҳои ахлоқӣ ва ғ.

Калидвозжаҳо: ҷашн, ҷашнҳои миллӣ, ид, маросим, ҷуғрофияи фарҳангӣ, фарҳанг, марҳалаи таърихӣ, миллат, хосияти миллии ҷашнҳо.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРАЗДНИКОВ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Научно-историческое описание проблемы национальных праздников и их влияние на формирование и развитие духовности молодого общества Таджикистана имеет первостепенное значение.

В этой статье праздники рассматриваются как историческое явление. Определение сущности культурной концепции национальных праздников укрепляет понимание их сути, научного значения статьи, поскольку их смысл и сущность определяют процесс культурной рефлексии.

Праздник - важный фактор укрепления духовных связей между поколениями, четкая формула межпоколенческих связей, проявление культурной идентичности.

Основные критерии воплощения, происходящие в торжествах, определяют главную отличительную черту его субъективности. Ученые и исследователи ценят торжество как фактор сохранения культуры и средство улучшения духовной структуры общества. По самой своей природе празднования - это многогранный культурный элемент.

Анализ исследований различных аспектов фестиваля позволяет предположить, что праздник выполняет следующие общие функции во время его празднования: эстетика, информация и коммуникация, отдых и идеологическое влияние, формирование культуры сообщества, социальная функция, трансляция традиционной культуры, восстановление нравственных норм и т.д.

Ключевые слова: праздник, национальный праздник, праздник, обряд, культурная география, культура, исторический период, нация, национальный характер праздника.

THE MAIN ISSUES OF STUDYING NATIONAL HOLIDAYS: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS

The scientific and historical description of the problem of national holidays and their impact on the formation and development of spirituality in the young society of Tajikistan is of paramount importance.

In this article, holidays are viewed as a historical phenomenon. Determining the essence of the cultural concept of national holidays strengthens the understanding of their essence, the scientific significance of the article, since their meaning and essence determine the process of cultural reflection.

The holiday is an important factor in strengthening spiritual ties between generations, a clear formula for intergenerational ties, a manifestation of cultural identity.

The main criteria of embodiment, taking place in the celebrations, determine the main distinguishing feature of his subjectivity. Scientists and researchers value celebrations as a factor in the preservation of culture and a means of improving the spiritual structure of society. By their very nature, celebrations are a multi-faceted cultural element.

Analysis of studies of various aspects of the festival suggests that the holiday performs the following general functions during its celebration: aesthetics, information and communication, recreation and ideological influence, community culture formation, social function, broadcasting of traditional culture, restoration of moral standards, etc.

Keywords: holiday, national holiday, holiday, rite, cultural geography, culture, historical period, nation, national character of the holiday.

Сведения об авторах: Мирахмедов Фарход Максудович - кандидат педагогических наук, доцент, проректор по учебной части ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде». Адрес: г. Душанбе, ул. Н. Хувайдуллоева, дом 3, кв 16. E-mail. mirakhmedov66 @ mail ru

Насибова Мархабо Турсуновна – преподаватель кафедры культурологии и музееведения факультета культурологии ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде». Адрес: 734032, Республика Таджикистан, г. Душанбе, пр. Борбад 73а. Телефон: +992 918 25 51 47

Information about the authors: Mirakhmedov Farhod Maqsudovich - Candidate of pedagogical sciences, associate professor, vice – rector on education of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». Address: Dushanbe, st. N. Huvaydulloev, house 3, square 16. E - mail. mirakhmedov66 @ mail ru

Nasibova Marhabo Tursunovna – The teacher of the Department of cultural studies and museum studies, faculty of cultural studies of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». Address: 734032, Republic of Tajikistan, Dushanbe, Borbad 73a. Telephone: +992 918 25 51 47

ОМИЛХОИ АСОСИИ РУШДИ САЙЁХӢ ДАР ТОЧИКИСТОН

Сангинова Д. С.

МДТ “Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода”

Бо касби Истиқолияти давлатӣ дар Тоҷикистон давлату Ҳукумати мамлакат ба ҳамаи соҳаҳо, аз ҷумла ба соҳаҳое, ки арзишҳои миллӣ дошта, фарҳангу санъати моро ба ҷаҳониён муаррифӣ менамоянд, тавваҷҷуҳи хосса зохир намуданд. Баъд аз анҷоми ҷонги таҳмилӣ шаҳрвандӣ, ки аз тарафи душманони доҳиливу ҳориҷӣ ва як гурӯҳ шаҳрвандони гумроҳгаштаи Тоҷикистони соҳибистиклол роҳандозӣ шуда буд, тавваҷҷуҳи давлату ҳукумат дубора ба соҳаҳое, ки барои эътироғи кишвари тозаистиклоли мо заруранд, зиёд гардид. Ҳамагон шоҳидем, ки пас аз пирӯзии ақлу заковати фитрии миллати бузурги мо ба ҷаҳолату фанду фиреби бадҳоҳони манфиатҷӯ ва баргузор гардидани Ичлосияи таърихии 16 - уми Шӯрои Олӣ, ки дар натиҷа ҳокимияти миллӣ ва мардумиро ба сарварии фарзанди фарazonai миллат Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор овард, вазияти сиёсиву иҷтимоӣ ва иқтисодии кишвар оҳиста - оҳиста рӯ ба беҳбудӣ ниҳод. Барои бунёди роҳҳо, аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳонидани кишвар, соҳтмони неругоҳҳои барқи обӣ, барқарор кардани робитаҳои дӯstonavу доимӣ бо кишварҳои ҳориҷӣ шароити зарурӣ фароҳам омад.

Дар даврони соҳибистиклолӣ бо мақсади тараққӣ додани соҳаи сайёҳӣ, муаррифии шоистаи имкониятҳои сайёҳии мамлакат ва фарҳанги миллӣ дар арсаи байналмилалӣ, инчунин, ҷалби сармоя ба инфрасоҳтори сайёҳӣ соли 2018 дар кишвар Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардид. “Тибқи арзёбии созмонҳои бонуфузӣ байналмилалӣ ҳоло Тоҷикистон аз лиҳози низоми содаи гирифтани раводиди навъи сайёҳӣ дар рӯйхати панҷ кишвари пешсафи ҷаҳон мавҷеи чорумро ишғол менамояд” [2].

Ин иқдом ба дарки аҳамияти самтҳои мазкур дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мардум такони ҷиддӣ бахшида, омили асосии рушди раванди муаррифии мавзеъҳои сайёҳӣ

ва дастовардҳои муҳимми тоҷикистониён дар самти ҳунарҳои мардумӣ гардид. Воқеан, табиати дилангези Тоҷикистон аз даврони қадим мавриди таваҷҷуҳи сайёҳон ва дӯстдорони табиат будааст. Дар сарчашмаҳои гуногуни таърихӣ оид ба зебогии ин ё он макону гӯши диеरамон гуфтаҳои зиёд мавҷуданд. Ба ин метавон хотироти сафари сайёҳи венетсиягӣ Марко Поло, сайёҳони чинӣ ва дигаронро мисол овард, ки ҳангоми убур кардан аз қаламрави кишвар дар бораи ҷойҳои алоҳидай он маълумот додаанд. Давраҳои ташаккулёбии туризм дар Тоҷикистон асосан ба ибтидои қарни бистрост меояд. Зоро, то ин замон дар кишвари мо ягон муассиса ё корхонаи ташкили сайёҳӣ мавҷуд набуд.

Бо мақсади боз ҳам тавсее бахшидани соҳаи сайёҳӣ, истифодай самараноки имкониятҳои мавҷуда дар ин самт, инкишофи инфрасоҳтори сайёҳӣ, беҳтар кардани сифати хизматрасонӣ, густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгирии сайёҳии доҳиливу ҳориҷӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя дар ин самт ва омода кардани кадрҳои болаёқат соли 2017 Кумитаи рушди сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шуд. Кумита муваззаф гардид, ки барои инкишофи намудҳои гуногуни сайёҳӣ, таъсиси инфрасоҳтори зарурӣ, омода намудани маводи иттилоотӣ ва ҳатсайрҳои нав дар мавзеъҳои гуногуни кишвар, инчунин, такмили қонунгузории танзимкунандаи фаъолияти соҳа ҷораҳои зарурӣ андешида, лоихаи Стратегияи рушди сайёҳиро барои давраи то соли 2030 омода ва барои баррасӣ ба Ҳукумати мамлакат пешниҳод намояд.

Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон гардидани соли 2018 ба дарки аҳамияти самтҳои мазкур дар ҳаёти иҷтимоиву иқтисодии мардум такони ҷиддӣ бахшид. Мувоғиқи омори расмӣ шумораи сайёҳоне, ки соли 2018 ба Тоҷикистон омаданд, нисбат ба соли 2017 дуюним баробар

афзудааст. Бо вучуди ин, барои рушди инфрасохтори соҳа дар ҳамаи минтақаҳои кишвар зарурати андешидани тадбирҳои иловагӣ ба миён омад. Бо мақсади вусъат баҳшидан ба ҳалли масъалаҳои вобаста ба сайёҳӣ ва бо назардошти зарурати инкишофи инфрасохтори дехот солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ” эълон гардиданд [3]. Мақсади асосӣ амалигардонии талошҳои Ҳукумати мамлакат ба хотири боз ҳам обод кардани Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани инфрасохтор, пеш аз ҳама, дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, таъмин кардани аҳолии дехот бо оби босифати ошомиданӣ, бунёду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфрасохтори сайёҳӣ ва инкишофи хунарҳои мардумӣ, ба талаботи мусоир мутобиқ соҳтани сатҳи хизматрасонӣ ва баланд бардоштани некӯаҳволии мардум дар ҳар як деха ва маҳалли аҳолинишин мебошад.

Дар доираи “Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ” бо мақсади ҷалби ҳарчи бештари сайёҳони ҳориҷӣ ба Тоҷикистон, боз ҳам беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ ва ҳавасмандгардонии соҳибкорони ҳориҷие, ки ба иқтисодиёти кишвар зиёда аз як миллион доллари амрикӣ сармоягузорӣ менамоянд, аз ҷониби Президенти мамлакат пешниҳод шуд, ки ба онҳо аз ҷониби Вазорати корҳои ҳориҷӣ ва намояндагиҳои дипломатии Тоҷикистон дар ҳориҷи кишвар раводиди бисёркаратаи панҷсола дода шавад. Ҳамзамон, ба шаҳрвандони давлатҳои ҳориҷие, ки ҳукуки бо тартиби сода гирифтани раводиди Ҷумҳурии Тоҷикистонро доранд, раводиди навъи сайёҳии бисёркарата дода, муҳлати он то 60 рӯз дароз карда шавад. Илова бар ин, бо мақсади содагардонии рафтуомади ҳамватанони бурунмарзие, ки зодагони Тоҷикистон мебошанд, раводиди бисёркаратаи сесола дода шавад. Дар ин росто, Кумитаи рушди сайёҳӣ муваззаф гардид, ки бо мақсади тарғиби бештари омилҳои таърихиву фарҳангӣ, кӯҳнавардӣ, истироҳативу табобатӣ ва экологии Тоҷикистон барои ҷалби сайёҳони ҳориҷӣ бо

истифода аз таҷриба кишварҳои дар ин соҳа пешрафта пешниҳодҳои мушахҳас манзур намояд [1, с. 47].

Имрӯз соҳаи сайёҳӣ яке аз самтҳои афзалиятноки пешбуруди иқтисодиёти кишвар, омили пешравии ҷомеа ва муарриғари имконот ва захираҳои сайёҳии кишвар дар арсаи ҷаҳон маҳсуб меёбад. Дар марҳилаи тараққиёти иҷтимоии кишвар яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иқтисодӣ тараққӣ додани сайёҳии байналмилалӣ мебошад. Ин сиёсат ҷомеашиносону фарҳангшиносон ва иқтисоддонҳоро водор месозад, ки паҳлуҳои гуногуни ин иқдом ва натиҷаи ниҳоии онро ба таври возеҳ ошкор карда, роҳҳои дар амал татбиқ намуданашро пешниҳод намоянд. Фаромӯш набояд соҳт, ки соҳаи сайёҳӣ манфиатовар бошад ҳам, қабул ва гусели сайёҳон кори саҳлу осон набуда, масъулияти хеле ҷиддиро талаб менамояд. Зеро ҳар як сайёҳ баъди бозгашт ба ватанаш метавонад таблиғгари тарзи зиндагӣ, маданият ва расму оини давлате бошад, ки он ҷо ҷандидат сайду саёҳат кардааст.

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки аз соли эълон гардидани “Солҳои рушди дехот, сайёҳӣ ва хунарҳои мардумӣ” то имрӯз дар дехоти мамлакат як қатор пешравиҳо ба назар расида, рушди сайёҳӣ ва омӯзиши хунарҳои мардумӣ идома ёфта истодааст. Бо вучуди ин, мо бояд суръати ободонӣ ва бунёдкориро дар ин самт боз ҳам вусъат баҳшем, мушкилоти ҷойдоштаро бартараф созем ва барои рушди дехот, сайёҳӣ ва тақвияти омӯзиши хунарҳои мардумӣ тадбирҳои иловагиро роҳандозӣ намоем.

Тибқи омори расмӣ соли 2018 дар кишвар зиёда аз 200 ширкати сайёҳӣ фаъолият дошта, 15 лоиҳаи инфрасохтори сайёҳӣ аз имтиёзҳои пешбинишууда барҳӯрдор гардидааст. Дар нуҳ мюҳими соли 2019 беш аз як миллион нафар сайёҳон аз мавзеъҳои нодири кишвари мо дидан кардаанд, ки нисбат ба ҳамин давраи соли пешин 20 фоиз зиёд мебошад.

Ба андешаи мо, бо мақсади рақобатпазир гардонидани соҳа дар бозори ҷаҳонии сайёҳӣ муассисаҳои таълимӣ муваззафанд, ки мутахассисони забондон, донандай фарҳангу таърих ва технологияҳои мусоирро омода созанд, кормандони ширкатҳои

сайёхӣ, роҳбаладҳо, тарҷумонҳо ва дигар мутахассисони соҳаро мутобик ба талаботи бозори сайёхӣ ба воя расонанд. Рушди сайёхӣ ва тарбияи кадрҳои баландихтисос дар ин самт ба пешрафти иқтисоди миллии кишвар такони ҷиддӣ баҳшида, шумораи сайёхонро ба мамлакат зиёд менамояд ва барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ имкони бештар фароҳам меорад.

Ҳоло дар як қатор муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии кишвар, аз ҷумла МДТ “Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсынзода” барои соҳаи сайёхӣ мутахассис тайёр карда истодаанд. Аммо, на ҳамаи ҳатмкунандагон соҳиби дониши замонавӣ мебошанд. Ин дар ҳолест, ки мутахассиси соҳаи сайёхӣ на танҳо роҳбалади сайёхон, балки маслиҳатгари соҳибкорон барои ташкили ҷойҳои истироҳатии муваққатӣ, намоиши маҳсулоти истеҳсолкардаи ҳунармандони мардумӣ низ мебошад. Дар ин самт ҳамкории ҳунармандони мардумӣ ва мақомоти ҳокимияти давлатӣ дар маҳалҳо мухим арзёбӣ мешавад. Насли қалонсол огоҳ аст, ки солҳои 60 - уми аспи гузашта Ҷумҳурии Мардумии Чин дар вазияти на он қадар хуби иқтисодӣ қарор дошт. Аҳолии деҳот барои дарёftи ҷойи кор рӯ ба шаҳрҳо оварда буданд. Дар он солҳо деҳот қариб бе аҳолӣ монд. Он вакт роҳбарияти сиёсии Чин аҳолии ба шаҳрҳо рӯовардаро аз “элак” гузаронд ва дар шаҳрҳо ҳамон нафаронеро нигоҳ дошт, ки мутахассисони баландихтисос буданд. Аммо ба онҳое, ки меҳнаташон хоси танҳо деҳот аст, замин, тухмӣ, техника дода, баромадашонро аз ҳудуди муайяннамудаи давлат қатъиян манъ кард. Барои қосибон ҳатто муҳри маҳсус, ки дар маводи тайёрнамудаашон мезаданд, ташкил намуд. Он вакт инро инқилоби маданий номиданд. Ин боиси он гашт, ки Чин на танҳо худро бо маводи ғизоӣ, балки воситаҳои техникӣ таъмин намуда, маҳсулоташро ба ҳориҷи кишвар содир менамуд. Яъне, барои рушди деҳот агар, аз як тараф, ташабbusи соҳибкорону талоши ҳуди қосибон зарур бошад, аз ҷониби дигар дастгирии давлат низ барои ба даст овардани маводи зарурӣ лозим аст. Масалан, дар заминаи ашёи маҳалӣ дар

дехот аз ҳисоби пашми чорво ба ҳам муттаҳид намудани қосибони ҷӯроб ва жемпирбоф имконпазир аст, зоро ин маҳсулот вайрон мешавад. Корхона, ки пайдо шуд, муносибати байни одамон ҳам тағиیر мейбад. Дар заминаи он дар деҳот ба ҳам наздик намудани ҷармгарон, пойафзолдӯzon ва соири онҳое, ки аз ҷарм либос медӯзанд, ҷалб намудану дар заминаи он ба фаъолияти истеҳсолӣ машғул шудани аҳолии деҳот яке аз воситаҳои мухимми рушди деҳот аст.

Ҳамзамон, зарур аст, ки қосибон маҳсулоти зебою дилкаш ва бо нақшу нигори ҷолиб истеҳсол кунанд, ки сайёхон ҳамчун савғо ҳаридорӣ намоянд. Ин на танҳо фоидаи иқтисодӣ барои қосибон аст, балки маҳсулоти ҳуҷифати истеҳсолкардаи онҳо Тоҷикистонро ба ҷаҳон муаррифӣ менамояд. Аз ин ҷост, ки аз нав эҳӯ намудани қитобхонаҳо дар деҳот, бо маҷаллаҳои илмӣ - техникӣ таъмин намудани онҳо ба қосибон имкон медиҳад, ки бо технологияи нави истеҳсолӣ шинос шуда, сатҳи донишашонро баланд бардоранд ва ба ҳамин васила сифати маҳсулоти истеҳсолкардаашонро беҳтар намоянд. Маврид ба зикр аст, ки тавассути ҳавасмандӣ барои беҳтаршавии сифати маҳсулоташ қосиб ба ҳондани адабиёт низ шавқу ҳавас пайдо намуда, ҷаҳони маънавиашро ғанӣ мегардонад. Бесабаб нест, ки Пешвои муazzами миллиат мұхтарам Эмомалий Раҳмон ба қитобхонии на танҳо мұхассилин, балки аҳолии деҳот низ эътибори ҷиддӣ медиҳанд.

Вақте ки қосиб ва ё ҳунарманд ба фаъолияти ҳамкасбони бурунмарзиаш тавассути маҷаллаҳои илмӣ ва илмӣ - оммавӣ шинос мешавад, дар зеҳни ӯ фикри ҷӯдкорӣ, навсозӣ, боз ҳам беҳтар намудани сифати маҳсулоти истеҳсолкардааш, пайдо мешавад. Қосиб бояд дарк намояд, ки имрӯз ҷорӯқ, ҷарҳи дӯғкашӣ, ҷарҳа, чакану гулдӯзӣ ҳарчанд ба фарҳангги гайримодӣ дохил шаванд ҳам, онҳо нишона аз таърихи дури гузаштагонамон мебошанд. Аз ин рӯ, иқдоми мазкур қосибонро вазифадор менамояд, ки аз доираи таҷрибаи ҷӯдӣ ба хотири рушди минбаъда, вале дар заминаи онҳо барои такмили тарзи истеҳсол ва дигаргунсозии сифати маҳсулот чора андешанд. Беҳсозии

сифати маҳсулот аз пешрафти зеҳни миллат дарак дода, яке аз ҳадафҳои асосии сиёсати давлат дар дехот мебошад.

Имрӯз дар дехот оҳангар, чӯбтарош, кулолгар, бофандою дӯзанда, заргар ва ғайра хеле зиёд мебошад. Аз ин рӯ, эътибори бештар додан ба истеҳсоли матоъҳои гуногунаранг аз пашму пилла ва пахта дорои аҳамияти бузурги иқтисодӣ аст. Агар бофандо, дӯзанда, ҷӯроб ё қолинбоф дар матоъ ва ё қолин табиати зебои кишварро тасвир карда тавонад, нақшу нигори минотюриро истифода барад, он вакт чунин маҳсулот хеле бозоргиру серҳаридор мешавад. Масалан, агар қолинбоф симои ҷекраҳои шинохтаи миллат, панду андарзҳои классикону муосирони адабиёти тоҷику форс ва ҷаҳонро тасвир намояд, маҳсулоташ ба сайёҳони ҳориҷӣ писанд омада, ҳаридори бештар пайдо мекунад. Бо назардошти гуфтаҳои боло, мақомоти ҳокимиюти давлатӣ дар маҳаллҳо бояд ҳунармандону соҳибкоронро дастгирӣ намоянд, дар ташкили ҷойҳои истироҳати муваққатии сайёҳон ба ташабbusкорон кумак намуда, дар интиҳоби ҷои фурӯши маҳсули дастони ҳунармандон ва гирд овардани онҳо ёрии амалӣ расонанд.

Тибқи омори мавҷуда Тоҷикистони соҳибистиколи мо дорои зиёда аз 3000 ёдгории таърихи фарҳангӣ мебошад. Аз ҷумла, мамнуъгоҳи таърихи фарҳангии Ҳисор, Қалъаи Ҳуҷанд, пойгоҳи бостоншиносии Панҷакент - Саразм, Муҷтамаи ҷумҳуриявии осорхонаҳои Кӯлоб, Осорхонаи ҷумҳуриявии таърихи кишваршиносии ба номи Абуабдулло Рӯдакӣ, Маҷмааи таърихи фарҳангии Панҷрӯд, Мамнуъгоҳи таърихи фарҳангии Ҳулбук, Осорхонаи миллӣ, осоишгоҳҳои «Гармчашма», «Ямчун»-Бибӣ Фотимаи Зарро, «Баҳористон», «Сатурн», «Хоча Оби гарм», «Сароб», «Сафеддара», «Пули сангин», «Чилдуҳтарон» ва ғайра имкон медиҳанд, ки сайёҳон бо таърихи қадимаи зисти миллати тоҷик аз наздик ошно гардида, аз табиати биҳиштосои диёри мо таассуроти нек бардоранд.

Ҳамзамон, дар кишвари мо мавзеъҳои сайёҳие вуҷуд доранд, ки назирашон дар

минтақа ва ҷаҳон нест. Яке аз онҳо «Коҳи Наврӯз» мебошад, ки ҳамчун муъҷизаи муосири сайёҳӣ таваҷҷуҳи сайёҳони дохилио ҳориҷиро ба ҳуд ҷалб соҳтааст. Маврид ба зикр аст, ки 21 июни соли 2019 дар пойтаҳти Ҷумҳурии Мардумии Ҷин - шаҳри Пекин ба муносибати Рӯзи таъсиси Созмони Ҳамкории Шанҳай лоиҳаи иқтидорҳои сайёҳии кишварҳои аъзои созмон таҳти унвони «8 муъҷизаи СҲШ» аз ҷониби котиботи СҲШ муаррифӣ карда шуд. Дар ин чорабинӣ «Коҳи Наврӯз ба сифати муъҷизаи муосир муаррифӣ гардида, ба қатори 8 муъҷизаи СҲШ пазируfta шуд.

Ҳоло Тоҷикистони соҳибистиколи мо барои рушди сайёҳӣ дар раддабандиҳои созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ мавқеи намоён қасб намудааст. Масалан, маҷаллаи сайёҳии бритонии «Wanderlust» Ҷумҳурии Тоҷикистонро дар қатори 10 кишвари ҷолибтарин барои боздиҳӣ сайёҳон эълон кард, шабакаи иҷтимоии «Globe Spots» Тоҷикистонро дар сарҳати даҳгонаи давлатҳои ҷолиб барои сайёҳони саргузаштӣ ҷой дод. Нашри русии маҷаллаи маъруфи «National Geographic» шоҳроҳи Помири Тоҷикистонро ба 10 роҳи зеботарини дунё шомил намуд, нашрияи «The Independent» пойтаҳти мамлакат-шаҳри Душанбе ба ҳайси даҳгонаи мавзеъҳои беҳатар аз рӯи таъмини амнияти шабона эътироф кард. Ҳамзамон, Тоҷикистон дар раддабандии Ташкилоти байналмилалии «British Backpacker Society» аз рӯи имкониятҳои саёҳати саргузаштӣ ва пиёдагардӣ ба даҳгонаи аввали давлатҳои беҳтарини ҷаҳон шомил шуда, мавқеи ҳафтумро ишғол намуд.

Хулоса, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷо бо вазорату идораҳои марбута ва мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимиюти давлатӣ бо мақсади боз ҳам рушд додани соҳа ва истифодаи васеи имкониятҳои мавҷуда, рушди инфрасоҳтори сайёҳӣ, баланд бардоштани сифати хизматрасонӣ, густариши раванди танзими давлатӣ ва дастгiriи сайёҳӣ, ҷалби ҳарчи бештари сармоя, ҳамоҳангсозии фаъолияти ҳамаи соҳтору мақомоти даҳлдор ва омода намудани кадрҳои болаёқатро дар ин самт таъмин карда истодаанд, ки ба муаррифии бештари

Тоҷикистон ба ҷаҳон мусоидат ҳоҳандард. Як нуктаи дигарро ҳам бояд зикр намуд, ки дар раванди ҷаҳонишавӣ сиёсати “дарҳои кушода” ва ба макони баргузории чорабиниҳои байналмилалии сиёсӣ, илмӣ

ва фарҳангӣ мубаддал гаштани пойтахти ҷумҳурӣ - шаҳри Душанбе барои ҷалби таваҷҷуҳи ҷомеаи ҷаҳонӣ ба Тоҷикистон ва ба ин васила муаррифии заҳираҳои ғанини сайёҳии қишвар таъсири амиқ мерасонад.

АДАБИЁТ:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Эмомалӣ Раҳмон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ [Матн] /Муҳхарирон: Р. О. Эмомалӣ; масъули ҷоп Қ. Б. Файзуллоzода. - Душанбе: Шарқи озод, 2019. - 47с.

2. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 22 декабря соли 2017 [Матн].

3. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 26 декабря соли 2018 [Матн].

4. Пешвои муаззами миллат [Матн]: Нақши Эмомалӣ Раҳмон дар таҳқими Истиқлолияти давлатӣ / Зери назари Раҳмон Озода Эмомалӣ.- Душанбе, 2019. - 384с. С. 325

5. Баталова Т. В. Из истории развития туризма [Текст] /Т. В. Баталова // Социально политическое развитие России: проблемы, поиски, решения: Сборник научных статей. - Ижевск, 1999.- Вып.2. - 148с.

6. Қодиров, Ф. С. Захираҳои туристӣ: [Матн]: Ёдгориҳои фаҳангӣ – таъриҳӣ ва табииӣ / Ф. С. Қодиров. - Душанбе, 2012. - 107с.

7. Муҳаббатов, Ҳ. Ганҷинаи табииати Тоҷикистон: [Матн] / Ҳ. Муҳаббатов: Душанбе: Ирфон, 1987. - 86 с.

8. Шарифзода, А. Эмомалӣ Раҳмон ва Соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ [Матн] / А. Шарифзода, С. Айнидин.- Душанбе, 2020.- с.22.

ОМИЛҲОИ АСОСИИ РУШДИ САЙЁҲӢ ДАР ТО҆ҖИКИСТОН

Дар мақола як қатор масъалаҳои муҳим, аз ҷумла “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» эълон гардидани солҳои 2019-2021 мавриди таҳлил ва баррасӣ қарор гирифтаанд. Мақсади асосӣ аз ин пешниҳод амалигардонии талошҳои Ҳукумати мамлакат ба хотири боз ҳам обод кардани Тоҷикистон ва ҳалли масъалаҳои иҷтимоии аҳолӣ бо роҳи беҳтар намудани инфрасоҳтор, пеш аз ҳама, дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ, таъмин кардани аҳолии деҳот бо оби босифати ошомиданий, бунёду таҷдиди роҳҳои маҳаллӣ, рушди инфрасоҳтори сайёҳӣ ва инкишофи ҳунарҳои мардумӣ, ба талаботи рӯз мутобиқ соҳтани сатҳи хизматрасонӣ ва баланд бардоштани некӯаҳволии мардум дар ҳар як деҳа ва маҳалли аҳолинишин мебошад.

Сайёҳӣ дар Тоҷикистон яке аз соҳаҳои сердаромад ва омили муҳимми рушди иқтисоди қишвар маҳсуб ёфта, солҳои охир босуръат тараққӣ карда истодааст. Тоҷикистон дорои мероси ғанини таърихиву фарҳангӣ ва заҳираҳои табииӣ буда, барои ҷалби теъдоди зиёди сайёҳони ҳориҷӣ ба қишвар иқтидори воқеӣ дорад.

Дар мақола омадааст, ки дар қишвари мо мавзеъҳои сайёҳие вучуд доранд, ки назирашон дар минтақа ва ҷаҳон нест. «Коҳи Наврӯз» яке аз онҳо маҳсуб ёфта, ҳамчун муъҷизаи муосири сайёҳӣ таваҷҷуҳи сайёҳони дохилио ҳориҷиро ба худ ҷалб соҳтааст.

Калидвожаҳо: Ҳунарҳои мардумӣ, сайёҳӣ, косибон, фарҳанг, санъат, сайёҳони ҳориҷӣ, чоруқ, ҷарҳи дӯғкашӣ, ҷарҳа, чакану гулдӯзӣ.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В ТАДЖИКИСТАНЕ

В статье рассматриваются и анализируются некоторые важные вопросы, в том числе “Годы развития села, туризма и народных ремёсел”. Основной целью представления этой статьи является реализация усилий Правительства страны ради благоустройства жизни населения Таджикистана и решение социальных проблем путём улучшения инфраструктуры, прежде всего в области образования, здравоохранения, создания новых рабочих мест, обеспечение населения села качественной питьевой водой, строительство и восстановление местных дорог, развитие инфраструктуры туризма и народных ремёсел, повышение благосостояния жизни людей в каждом селе и населённом пункте.

Отмечается, что туризм в Таджикистане считается одной из доходных отраслей и важным фактором развития экономики страны и последние годы развивается очень быстрыми темпами. У Таджикистана богатое историческое, культурное наследие и природные ресурсы и имеет огромный потенциал для привлечения в страну иностранных туристов.

В статье также отмечено, что в нашей стране есть такие туристические места, подобие которых нет во всем мире, “Кохи Навруз” считается одним из них, и как чудо современного туризма привлекает внимание внутренних и внешних туристов.

Ключевые слова: народные ремёсла, туризм умельцы, мастера, иностранные туристы, лапти, прялка.

THE MAIN FACTORS OF TOURISM DEVELOPMENT IN TAJIKISTAN

The article examines and analyzes some important issues, including "Years of rural development, tourism and folk crafts." The main purpose of the presentation of this article is to implement the efforts of the Government of the country for the improvement of the life of the violence in Tajikistan and the solution of social problems by improving infrastructure, primarily in the field of education, health care, creating new jobs, providing the population of the village with high-quality drinking water, building and restoring local roads, developing infrastructure of tourism and folk crafts, improving the well-being of people in every village and settlement.

It is noted that tourism in Tajikistan is considered one of the lucrative industries and an important factor in the development of the country's economy, and in recent years it has been growing at a very fast pace. Tajikistan has a rich historical, cultural heritage and natural resources and has great potential to attract foreign tourists to the country.

The article also notes that in our country there are such tourist places that are not similar in the whole world, “Kokhi Navruz” is considered one of them, and as a miracle of modern tourism it attracts the attention of domestic and foreign tourists.

Keywords: Folk crafts, tourism, craftsman, culture, art, foreign tourists, chorouq, charkhi dughkasi, charkha, chakan.

Сведения об авторе: Сангинова Дилором Наимовна - кандидат педагогических наук, проректор по социальной и воспитательной работе ГОУ “Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде”. Адрес: г.Душанбе, улица Гипрозем 36, кв.131. E-mail:dilorom.sanghinova@mail.ru. Телефон: 935073131

Information about the author: Sanginova Dilorom Naimovna – candidate of pedagogical sciences, vice rector on social and education affairs of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». Address: Giprozem 36, h. 131. Dushanbe, Tojikistan. E-mail:dilorom.sanghinova@mail.ru. Tel:935073131

НАҚШИ ФАҶОЛИЯТИ ФАРҲАНГИЮ ТАҲСИЛОТӢ ДАР ТАҲКИМИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ

Латифзода Д. Н., Холов П.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Вазифаи муҳимми олимони соҳаҳои чомеашиносӣ ва гуманитариро муайян намуда, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид карда буданд, ки: “вобаста ба вазъи имрӯзai ҷаҳон, ки ба он буҳронҳои сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангиву ахлоқӣ таъсир мерасонанд, олимони чомеашиноси мо бояд дастовардҳои таърихии ҳалқамонро бештар тарғиб намоянд ва таҳқиқоташонро ба тақвияти пояҳои давлату давлатдории миллиамон ҳамчун омили муҳимтарини ҳифз ва таҳқими истиқлолияти давлатӣ равона созанд” [8]. Вобаста ба ин, таҳқики нақши фарҳанг дар таҳқими пояҳои истиқлолияти давлатӣ ва мустаҳкам намудани ваҳдати миллӣ хеле бузург аст.

Давлат ва Ҳукумати мамлакат ба масъалаҳои рушди фарҳанги миллӣ ва истифодаи арзишҳои он дар таҳқими ваҳдати миллӣ ва иқтидори иҷтимоию иқтисодии истиқлолияти давалатӣ таваҷҷӯҳи хосса зоҳир менамоянд. Зоро, инкишофи муносибатҳои дӯстона, таҳқими дӯстӣ ва ҳамраъии тамоми ҳалқу миллатҳое, ки дар қишвари мо сукунат доранд, омили асосии рушди чомеаи тоҷикистониён ва истиқлолияти давалатии он ба шумор меравад. Нигаҳдорӣ ва таҳқим бахшидани он яке аз вазифаҳои муҳим, мубрам ва ҳамарӯза ба шумор меравад. Ҳалли ин вазифаҳо ба он вобаста аст, ки то чи андоза ба масъалаҳои маънавиёти чомеа, баланд бардоштани тафаккури инсон ва фарҳанги маънавии мардум дикқати ҷиддӣ дода мешавад, то чи ҳад ин масъалаҳо аз ҷониби идораву муассисаҳо ва ташкилотҳои давлатию ҷамъиятий ба танзим дароварда мешаванд.

Дар яке аз Паёмҳои хеш Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавқеи бузурги фарҳангро дар

чомеа муайян намуда, зикр соҳта буданд, ки: “Фарҳанг ҷавҳари ҳастии миллат буда, дар ташаккулу такомули ҷаҳони маънавии чомеа ва тақвияти андешаву рӯҳияи миллӣ нақши муассир ва ҳатто ҳалқунанда мебозад”[7].

Мутаассифона, ҷанги таҳмилии шаҳрвандии ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта ба рушди фарҳанг, нақши тарбиявии он таъсири манғӣ расонида, таҳдид ва ҳатари ҳамчун давлат аз байн рафтани Тоҷикистон ва пароканда шудани миллати тоҷикро, воқеан, ба миён оварда буд. Ин даргириҳо натанҳо ба рушди иқтисодиёту маънавиёти қишвар зарари беандоза қалон расонданд, балки ба афзудани майлони миллат ва маҳалгарӣ, ҷудоандозии фарҳангҳои милливу маҳаллӣ мусоидат карданд. Робитаҳои фарҳангӣ, чи дар миқёси қишварҳои ҳориҷии дур ва чи дар миқёси собиқ ҷумҳурии иттифоқӣ қариб қанда шуданд.

Дар ҷунин шароит зарурият пеш омад, ки равобити фарҳангии вилоят ва шаҳру навоҳии қишвар мустаҳкам гардонда шуда, тавассути он дӯстии бародарӣ ва яқдигарфаҳмии байни сокинон барқарор ва мустаҳкам карда шавад. Зоро фарҳанг Ҷумҳурии Тоҷикистон аз маҷмӯи арзишҳои анъанавии табақаҳои гуногуни этникӣ, ҳалқияту миллатҳои дар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ сукунатдошта иборат аст. Ҳуди мавқеи геополитикии ҷумҳурӣ ҷунин фазоеро ба вучуд овардааст, ки дар як тарафи он шаклҳои фарҳангӣ анъанавии як гурӯҳи аҳолӣ ва дар тарафи дигар намудҳои фарҳангӣ волои миңтақаҳои дигар инкишоф ёфта истодааст. Дар маҷмӯъ, ин ҳама арзишҳои фарҳангӣ як ҳалқу миллатанд ва на барои қисмат кардан, балки барои ба вучуд овардани манғиатҳои ягонаи миллӣ ва фарҳангӣ ягонаи умумимиллӣ мусоидат менамоянд. Онҳо дар таҳқими ваҳдати

миллӣ ва устувор гардонидани истиқлолияти давлатӣ истифода бурда шуда, муҳити солими маънавиро ба вучуд меоранд, барои ваҳдати миллӣ ва якпорчагии ватанамон хизмат менамоянд.

Миллати хирадманди мо ба фарҳанги зиёда аз ҳазорсолаи хеш такя намуда, арзишҳои беҳтарини фарҳанги сиёсӣ ва муколамаи тарафайн, муоширати фарҳангӣ ва ақлу заковати хешро истифода бурда, событ соҳт, ки тоҷикон дорои анъанаҳои беҳтарини инсондӯстӣ ба шумор рафта, сулҳдӯст ва ваҳдатофаранд. Ва дар ин кори созанд ва бунёдкорона кормандони фарҳангу санъат тамоми ақлу заковат ва неруи эҷодии худро истифода намуда, бо асарҳои пурмазмун, барномаҳои рангин ва репертуари сулҳофар дар байни мардум ҳунарномаӣ намуда, ғояҳои дӯстӣ, ягонагӣ, ба ҳам овардани манотики муҳталифи ҷумҳурии Ӯзбекистонро висф карда, ба таҳқими истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллӣ мусоидат намуданд.

Таъсиси система ва шабакаҳои нави муассисаҳои фарҳангӣ, ба вучуд омадани муассисаҳои гуногуни фарҳангии фароғатӣ, ба монанди Китобхонаи миллии Тоҷикистон, Осорхонаи миллии Тоҷикистон, Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Талабхуҷа Сатторов, коллеҷи санъати рақс (хореографӣ), коллеҷи ҳунарҳои мардумӣ дар ш. Истаравшан, боғҳои нави фарҳангии фароғатии замонавӣ намунаи эҳтиром ба мероси фарҳангӣ, суннатҳои миллӣ ва нигоҳдориву рушди онҳо мебошад. Бунёди марказҳои таҳсилоти иловагӣ барои кӯдакон ва наврасон, марказҳои фарҳангӣ ва эстетикии ҷавонон дар ҷумҳурӣ ва ғ., боло рафтани нуғузи муассисаҳои ин низом, робитаҳои фарҳангӣ бо қишварҳои ҳориҷии дуру наздик ва дигар омилҳои муҳимми фарҳангӣ ҷиҳати таҳқими ваҳдати миллии ҷомеа мусоидати фаъол менамоянд. Садҳо концерт ва намоишҳои театришуда, ҷорабиниҳои фарҳангиву оммавӣ-бадӣ дар шаҳру навоҳии қишвар, дастраси мардум гардидани асарҳои тозанашр, намоишномаҳои саҳнавӣ, таъсиси дастаҳои нави ҳунарӣ дар минтақаҳои гуногуни ҷумҳурӣ, ба пойтакти даъват намудани ҳунармандони беҳтарин аз манотики

гуногуни ҷумҳурӣ, муаррифии фарҳанги миллӣ дар қишварҳои ҳориҷӣ далели гуфтаҳои болост.

Таҷрибаи бунёди давлатдории миллӣ ва таҳқими истиқлолияти давлатӣ, таҷрибаи қариб 30 - солаи соҳиби ҷоли қишварамон событ месозанд, ки танҳо фазои ягонаи иқтисодӣ, сиёсӣ, иҷтимоӣ ва баҳусус фарҳангӣ, инчунин тавссеаи босуботи фарҳанги ягонаи маънавӣ, пойдории шуури умумимиллӣ имкон медиҳад, ки ваҳдати миллӣ дар мамлакат поянда бошад. Ва чунон ки Пешвои миллат таъқид месозанд: “мо бояд сулҳу суботи ҷомеаро ҳамеша мисли гавҳараки ҷашм ва неъмати азизтарин эҳтиёт ва ҳифз намоем” [7, с.102]. Аз ин рӯ, дар асоси беҳтарин арзишҳои фарҳангӣ ва комёбихои иҷтимоиву иқтисодии маҳалҳои гуногуни Тоҷикистон ва анъанаҳои пешрафтаи ҳар як манотики қишвар, ғанӣ гардонидани фарҳангҳои маҳаллӣ, мустаҳкам намудани робитаи байни мардум фарҳангии умумимиллӣ ташаккул ёфта метавонад ва манфиатҳои миллии моро дар доҳил ва ҳориҷи қишвар ҳифз намуда, ваҳдату ягонагии ҳалқияту миллатҳои ҷумҳуриро мустаҳкам менамояд.

Мувофиқи баъзе маълумот, дар ҷумҳурӣ ҳоло намояндағони бешт аз панҷоҳ миллат, ҳалқият, аз ҷумла русу украин, ӯзбеку қирғиз, белорусу туркман, қазоқу тотор ва гайра зиндағиву кор мекунанд. Ҳурсандибахш аст, ки қариб аксарияти онҳо барои ташвиқу тарғиби фарҳанги хеш ҷамъият ва ё марказҳои мадании худро таъсис додаанд. Фаъолияти онҳо дар доираи ҳудашон маҳдуд нашуда, балки ҳамаи ҳоҳишмандонеро, ки ба маданиятиашон мароқ зоҳир намуда, робита кардан меҳоҳанд, муттаҳид месозад.

Солҳои охир дар пойтакти мамлакатамон - шаҳри Душанбе ҷамъият ва марказҳои маданий ӯзбекон, эрониён, тоторҳо, корейҳо, ӯйғурҳо таъсис ёфтанд. Аз ин рӯ, зарур аст, ки баргузории ҷорабиниҳои оммавии бадӣ, аз қабили шомҳои дӯстӣ, озмун, фестивалҳо, иду маросим ва дигар ҷорабиниҳои маърифатии онҳо дар рӯҳи анъанаҳои миллиашон ҳаматарафа дастгирӣ карда шаванд. Ҳамзамон, ба арзишҳои фарҳанги миллии мо ҷалб кардани ақалиятҳои миллӣ, омӯзиши забони давлатӣ, иду маросими

миллии мардуми таҳчойӣ, ширкаташон дар таҷлil ва баргузории онҳо низ аз ҷумлаи вазифаҳои муҳим мебошад. Зимнан бояд таъкид кард, ки ин қабил тадбирҳо ба ташаккули фарҳанги муносибати миллатҳо, таҳкими ваҳдати миллӣ мусоидат мекунанд, поъҳои истиқлолияти давлатиро мустаҳкам менамояд.

Масалан, дар Тоҷикистон барои намояндагони ҳалқи ба мо дӯст ва бародари ӯзбек театрҳои қасбӣ, ҳалқӣ, коллективҳои ҳаваскорони санъат, иттиҳодияҳои ҳаваскорӣ ва клубҳои гуногун барпо шудаанд. Ҳунармандони Тоҷикистон оҳангӯ суруд ва рақсҳои миллии ӯзбекиро бо маҳорати баланд иҷро мекунанд. Имконияти таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олий, миёнаи маҳсуси қасбӣ ва миёнаи умумӣ барои онҳо ба забони модарӣ муҳайё аст. Радио ва телевизиони Тоҷикистон барномаҳои маҳсусро бо забони ӯзбекӣ таҳия менамоянд, ки тавассути онҳо зисту зиндагонӣ ва анаъанаҳои миллии ӯзбекон ташвиқу тарғиб карда мешавад.

Ҳамзамон, бисёре аз намояндагони ҳалқияту миллиатҳои дигари муқими Тоҷикистон, бидуни санъаткорони худ, ба театру толорҳои консерти, ки устодони санъати тоҷик ҳунарнамоӣ менамоянд, рафта, онро бо як мароқи том тамошо мекунанд. Китобҳои адибони тоҷикро мутолиа менамоянд. Онҳо гайр аз забони модарии худ (хусусан дар деҳот) забони тоҷикиро низ азҳуд кардаанд, ба клубу китобхона, чойхонаву қироатхонаҳо рафта, дар ҷамъомадҳо ва идҳои мардумӣ, аз қабили Наврӯзи байналмилаӣ, ки ҷашни умумиҷаҳонӣ эътироф гаштааст, «Меҳргон», «Сада» ва дигар барномаҳои фарҳангию фароғатӣ ва муштараки байналмилаӣ иштирок менамоянд.

Ҳамин тарик, гуфтан ҷоиз аст, ки фарҳанги миллӣ ва таҳсилот яке аз омилҳои таҳкими ваҳдати миллӣ маҳсуб мейбанд, вазифаи дар рӯхи хештаншиносӣ ва дӯстиву рафоқат тарбия намудани насли наврасро амалӣ месозанд. Чуноне ки Президенти қишварамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зикр мекунад, Тоҷикистон ватани ҳамаи тоҷикистониён мебошад. Аз ин сабаб ободии ин қишвар, кори созанд ва бунёдкорона

ба нафъи ҳамаи мардуми он ва, пеш аз ҳама, таҳкими ваҳдати миллии ҳалқияту миллиатҳо дар ин қишвар вазифаи муҳиму аввалиндарача барои кулли кормандони соҳаи фарҳанг ба шумор меравад. Ва барои амалӣ намудани ин вазифаҳо дар ҷумхурӣ ҳамаи шароити мусоид фароҳам аст.

Марказҳои фарҳангӣ дар таҳкими ваҳдати миллӣ, дӯстии байни наврасону ҷавонон, тарбияи ҳудшиносиву ҳудогоҳӣ нақши муассир мебозанд. Бояд зикр кард, ки фарҳанги асил дар қадом по耶 набошад, як шакл ва ё намунаи зоҳиршавии фарҳанги умунибашарист ва арзишҳои умунибашариро ташаккул медиҳад. Аз паҳлуи дигар, фарҳанги умунибашарӣ танҳо синтези муайяни фарҳангҳои миллӣ шуда метавонад. Онҳо ба ҳам маҳлутанд ва якдигарро ғани мегардонанд ва воситаи муҳимми густариш ва таҳкими ваҳдати миллӣ мегарданд.

Фарҳангӣ ин нуктаро нағз мефаҳманд ва аз зумраи аввалинҳое буданд, ки дар саҳнаву майдонҳои ҷашнӣ, барномаҳои консерти, қироати шеър, ҷорабинҳои театришуда, тавассути фильмҳои мустанади “Ваҳдати миллӣ” сулҳу ваҳдат ва шодию нишоти мардумро бо эҳсоси баланди шаҳрвандӣ ва ифтиҳори ватандорӣ тараннум мекарданд.

Дар шароити ҷаҳонишавӣ масъалаи муҳимми дигар сокинони сайёрапо ба ташвиш овардааст. Ин проблемаи ҳифзи арзишҳои миллӣ, анъана ва расму оин, иду маросими миллии ҳар як манотики қишвар ва ғ. мебошад, ки ифодагари манфиатҳои миллии тамоми мардуми Тоҷикистон мебошад. Тавассути намунаҳои беҳтарини ҳунарҳои мардумӣ ва анъанаву маросим мө метавонем ваҳдати миллии қишвари ҳудро тақвият баҳшем, аҳолии як минтақаро ба арзишҳои миллии манотики дигар бипайвандем.

Вазъи дар як қатор давлатҳои соҳибихтиёр бавуҷудомада шаҳодат медиҳад, ки дар натиҷаи ҷангҳои мазҳабӣ ва дохилии қишварҳо душманон ёдгориҳои таърихиву фарҳангииашонро нобуд карданд, ба мероси фарҳангии онҳо зарари ҷиддӣ расонданд. Оинҳои миллиро аз байн бурданд, меъёрҳои одитарини ахлоҳиро коҳиш доданд. Гузашта аз ин, ганцинаи ҷаҳонии донишу маърифатро

халалдор сохта, оммаи васеи мардумро аз арзишҳои фарҳангиашон маҳрум намуданд. Намояндагони ба ном давлати исломӣ мефаҳманд, ки танҳо маҳрум сохтан аз илму маърифат, дину фарҳанг, ёдгориҳои ҷандинасраи ҳалқ, забони модарӣ, анъанаҳо ва амсоли онҳо миллатро несту нобуд карда метавонад. Ин амалҳои номатлуб моро водор месозанд, ки ба ҳифзи фарҳанги миллиамон таваҷҷӯҳи бештар зоҳир намоем, ҷиҳати нигаҳдорӣ ва рушди он тамоми ҷораву имкониятҳои заруриро андешем, ба ҳама гуна зуҳуроти ғайриинсонӣ оштинопазир бошем.

Маҳз барои ҳамин ҳам, Сарвари давлат дар суханрониҳояшон ба масъалаҳои ҳифзи забон, фарҳанги асили, арзишҳои аслии динӣ, баҳусус арзишҳои аслии исломӣ таваҷҷӯҳи хосса зоҳир менамоянд. Ҳамзамон, таъкид менамоянд, ки ба зуҳур гаштани ҳурофотпарстӣ, ҳисси бегонапарастӣ, тақлид ба фарҳанги бегона, баҳусус либоси ба миллати мо хос набуда, ки куллан ба ҳувияти миллии мо мувофиқ нест, набояд роҳ дод. Роҳи ҳалли ин масъала аз баланд бардоштани фарҳанги маънавии мардум, самаранок гардонидани сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврас, забономӯйӣ, (тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ), баланд бардоштани маърифати волидайн, фаъол намудани аҳли ҷомеа ва дигар омилиҳои фарҳангию маърифатӣ вобастагии зич дорад. Дар ин раванд масъалаи фарҳангикунони кулли ҷомеаи муосир тавассути ҳамаи ниҳодҳои он ва институтҳои иҷтимоӣ-фарҳангӣ боиси пешрафти кору фаъолият мегардад.

Пас аз ба имзо расидани Созишномаи умумии истиқори сулҳ ва ризоияти миллий дар Тоҷикистон самтҳои асосии сулҳсозӣ, фарҳангофарӣ ва ваҳдатофарӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии қасбии эҷодӣ неру ва сифати нав пайдо кард. Онҳо чунинад: истифодаи маводи сулҳофарӣ, тарбияи ҳисси дӯстӣ, ватанпарастӣ ва ҳамраъии донишҷӯён аз кулли манотики ҷумҳурӣ дар таълими мазмуни ғанҳои ҷамъиятшиносӣ ва гуманитарӣ; дар кори тарбиявӣ васеъ истифода бурдани барномаву репертуари эҷодӣ-таълимӣ, рисолаҳои ҳатм ва корҳои дипломии донишҷӯён, ганӣ гардонидани

онҳо; таъмин намудани иштироки донишҷӯён дар консерту спектаклҳо, намоиш, ҷорабиниҳои театришуадаи шаҳрӣ ва ҷумҳурияйӣ ва ғ.; доир намудани ҷорабиниҳои сиёсиву фарҳангӣ, таҳсилотиву фароғатӣ, варзишӣ, ташкили маҳфилҳо ва дастаҳои гуногуни ҳунарӣ; таҳияи барнома ва репертуари дастаҳои ҳунарии эҷодӣ, ки аз маҷмӯи арзишҳои бадеии манотики гуногуни қишвар иборат мебошанд ва муҳассилинро бевосита тарғибари идеяҳои ваҳдати миллий мегардонанд; иштироки донишҷӯён дар маҳфилҳои илмиву эҷодӣ, конференсияву симпозиумҳои донишкадавӣ, ҷумҳурияйӣ, минтақаӣ, байналмилалӣ ва амсоли онҳо.

Илова ба ин, хуб мешуд, ки доир ба проблемаҳои ваҳдати миллий ва тарбияи ватандӯстии ҷавонон якчанд рисола низ навишта шавад, то ин ки дар бозгӯ кардани мушкилот ва масоили ваҳдатофарӣ ва сулҳпарварӣ нақши муассир бозанд. Дар ин кор истифодаи ҳамаҷонибаи имкониятҳои ҳамкории оила, ҷомеа, таълимгоҳ, маҳалла ва ҷойҳои истиқоматӣ, маҳсусан ҳобгоҳҳо, тавассути фаъолияти бонизоми тарбиявӣ ҷойгиркунони мухассилин дар ҳуҷраҳо, аз рӯи принсиби баҳисобирии намояндагони минтақаҳои гуногун, манфиатбахш мебошад.

Аз гуфтаҳои дар боло зикршуда чунин ҳулоса кардан мумкин аст, ки ваҳдати миллий ин дастоварди бузурги давлат ва миллати мо дар карни XX маҳсуб меёбад. Ваҳдати миллий пояи устувори давлат ва миллат аст. Дар ба даст овардани он ҳизмати бузургу таърихии ҳалқи тоҷик ва нақши фарҳанг, баҳусус фарҳанги маънавӣ хеле назаррас аст.

Ба таъкиди Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон: “ҳифзи истиқлолу озодии Ватан, густариши пайвастаи ҳудогоҳиву ҳудшиносии миллий, ватандӯстиву ватанпарастӣ, арҷузорӣ ба муқаддасот ва рамзҳои давлатӣ, таъриҳ, забон ва фарҳанги миллий, таблиғи аҳамияти сулҳу оромӣ, суботи сиёсӣ, сарҷамъии миллат, ваҳдати миллий, эҳтируму риояи Конституция ва қонунҳо, яъне таъмини волоияти қонун бояд вазифаи муқаддаси ҳар як шаҳрванди бонангӯ номус бошад” [9].

Таҳқим баҳшидани истиқлолияти давлатӣ ва ваҳдати миллий яке аз вазифаҳои муҳимми

ҳамаи сохторҳои давлатио ҷамъиятӣ ва ҳар шуда, тавсса ёбад ва тамоми пахлӯҳои кори як шаҳрванди ҷумҳурӣ ба шумор меравад. Аз тарбияй ва фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангиро ин рӯ, ин дастоварди бузург бояд мустаҳкам фаро бигирад.

АДАБИЁТ:

- 1.Адабиёт ва санъат. – 2020. – 25-уми июн.
- 2.Маҳалгарой ва роҳҳои бартараф кардани он. Ҳучҷатҳои семинар, (ноябри соли 1966 – майи соли 1997). – Душанбе, 1997. – 184 с.
- 3.Раҳмонов Э. Ш. Дарбори баркамоли илму фарҳанг //Ҷумҳурият. – 1998. – 18 сентябр.
- 4.Садои мардум. – 1997. – 29 ноябр.
- 5.Салимов Н. Фалсафаи ваҳдати миллӣ. - Душанбе, 2000.
- 6.Тарбияи худшиносӣ ва ваҳдати миллӣ. - Душанбе, 1999. – 135 с.
- 7.Эмомалӣ Раҳмон. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. ш. Душанбе, 23 январи соли 2015. - Душанбе, 2015. - 47 с.
- 8.Эмомалӣ Раҳмон. Сулҳу ваҳдат – бахти миллат. Суҳанронӣ дар маросими таҷлили Рӯзи ваҳдати миллӣ дар ноҳияи Рашт, 27 июни соли 2006.
- 9.Эмомалӣ Раҳмон. Суҳанронӣ дар маросими таҷлили Рӯзи ваҳдати миллӣ, 27 июни соли 2020. – Ҷумҳурият. – 2020. – 27 июн.

НАҚШИ ФАҶОЛИЯТИ ФАРҲАНГИЮ ТАҲСИЛОТИ ДАР ТАҲКИМИ ВАҲДАТИ МИЛЛӢ

Дар мақола мушкилоти ҳалли баъзе масъалаҳои марбут ба мундариҷа, воситаҳо ва шаклҳои корҳои тарбияйӣ ва иҷтимоӣ-фарҳангӣ дар таъмини ваҳдати миллӣ дар ҷумҳурӣ дар асоси таҷрибаи ташаккули ризоияти миллӣ дар Тоҷикистон баррасӣ шудаанд. Нақши муҳимми ҷорабиниҳои маърифатӣ- фарҳангӣ дар таҳқими дӯстӣ ва бародарии байни ҳалқҳо дар Тоҷикистон баррасӣ карда мешавад.

Дар асоси таҳлили равандҳое, ки дар кишвар рух медиҳанд, як қатор тавсияҳо таҳия ва пешниҳод шудаанд, ки ба баланд бардоштани самаранокии ташаккули ваҳдати миллӣ ва фарҳангӣ сулҳ тавассути унсурҳои зерин: ғанӣ гардонидани мазмуну мундариҷаи фанҳои ҷамъиятӣ ва гуманитарӣ, ғанӣ гардонидани репертуари гурӯҳҳои таълимӣ ва эҷодӣ, вasseъ кардани мавзӯъҳои корҳои курсӣ, дипломӣ ва рисолаҳои магистрӣ; иштироқи фаъолонаи донишҷӯён дар ҳаёти фарҳангӣ, ташкили оқилонаи фароғат ва ғайра мусоидат меқунанд.

Дар мақола, инчунин дигар ҷорабиниҳои фарҳангӣ маърифатӣ дар рушди ваҳдати миллӣ ва таҳқими муносабатҳои байни миллатҳо дар байни ҷавонон таҳил карда шудаанд.

Калидвозжаҳо: фарҳанг, таҳсилот, ваҳдати миллӣ. шакл ва воситаҳои фаъолияти иҷтимоӣ-фарҳангӣ. марказҳои таҳсилотио фарҳангӣ, худшиносии миллӣ, тарбияи ватандӯстӣ, ҷангӣ таҳмилии шаҳрвандӣ, сиёсати таҳсилотио фарҳангӣ.

РОЛЬ КУЛЬТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УКРЕПЛЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСВА

В статье на опыте формирования национального согласия в Таджикистане рассматриваются проблемы решения некоторых вопросов, связанных с содержанием, средствами и формами образовательной и социально-культурной деятельности в решении обеспечения национального согласия в республике. Помечкается важная роль образовательной и культурной деятельности в укреплении дружбы и братства в Таджикистане.

На основе анализа процессов, происходящих в стране, разработаны ряд рекомендаций, способствующие повышению эффективности формирования национального согласия

и культуры мира посредством: обогащения содержания общественных и гуманитарных дисциплин, репертуара учебно-творческих коллективов, расширения тематики курсовых, дипломных и магистрских работ; активного участия студентов в культурной жизни, rationalной организации досуга и т.д.

В статье анализируются роль других культурно-просветительских мероприятий в развитии национального единства и укрепления межэтнических отношений среди молодёжи.

Ключевые слова: культура, образование, национальное единство, средства и формы социально-культурной деятельности, центры образования и культуры, национальное самосознание, патриотическое воспитание, гражданская война, культурно-образовательная политика.

THE ROLE OF CULTURAL AND EDUCATIONAL ACTIVITY IN STRENGTHENING THE NATIONAL UNITY

The article examines the problems of solving some issues related to the content, means and forms of educational and socio-cultural activities in the solution of ensuring national harmony in the republic, based on the experience of forming national accord in Tajikistan. The important role of educational and cultural activities in strengthening friendship and brotherhood in Tajikistan is highlighted.

Based on the analysis of the processes occurring in the country, a number of recommendations have been developed that contribute to increasing the effectiveness of the formation of national harmony and a culture of peace through: enriching the content of social and humanitarian disciplines, the repertoire of educational and creative teams, expanding the topics of course, diploma and master's theses; active participation of students in cultural life, rational organization of leisure, etc.

The article analyzes a number of other cultural and educational activities in the development of national unity and strengthening of interethnic relations among young people.

Key words: culture, education, national unity, means and forms of social and cultural activities, centers of education and culture, national identity, patriotic education, imposed civil war, cultural and educational policy.

Сведения об авторах: Латифзода Диловар Назришох, док. пед. наук, профессор кафедры культурологии и музееведения ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде» . Душанбе, Испечак -2, дом 1, кв 3. Тел. 918-25-46-53. Dilovarl@mail.ru.

Холов Пайрав – докторант (PhD) 3-го курса ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде», Телефон: +(992)93.585.45.66.

Information about the authors: Latifzoda Dilovar Nazrishoh, doc. ped. sciences, professor of the Department of culturology and museum studies of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». Dushanbe, Ispechak-2, building 1, ap. 3. Tel. 918-25-46-53. dilovarl@mail.ru.

Kholov Payrov - Doctoral (PhD) 3rd years of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». Phone: +(992) 93 585 45 66

НАҚШИ САЙЁХӢ ДАР ТАШАККУЛИ ФАҶОЛИЯТИ ИЧТИМОЙ - МАҶНАВӢ

Қодирова М. И.
Донишкадаи сайёхӣ, соҳибкорӣ ва хизмат

Исоева П.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Аз давраҳои қадим сайёхӣ дар таъмини фарогати одамон нақши хеле муҳим мебозад. Аз он замонҳо сафарҳои одамони машҳур ба кишварҳои муҳталиф, баъзан ба кишварҳои аз ватанашон хеле дур маълум буданд. Ин сафарҳо барои омӯзиши илмҳои гуногун ва ҳунармандӣ сурат мегирифтанд. Аксар вақт дар натиҷаи ҷаҳонгардиҳои дурдаст асарҳои илмӣ дар соҳаи илмҳои табиатшиносӣ таълиф мешуданд, дар баъзеи ин асарҳо бошад, қонунмандиҳои рушди сиёсиву иқтисодӣ ва фарҳангии кишварҳое оварда мешуданд, ки дар онҳо ҷаҳонгард сайру саёҳат кардааст. Масалан, ҳангоми ҷаҳонгардиҳояш ба кишварҳои дур Ҳеродот анъанаҳои бисёр мардумонро дар ҳикояҳояш тасвир намудааст. Ӯ дар асараш «Таъриҳҳо» тасвирҳои равшани фарҳанг, тарзи зиндагӣ, урғу одат, санъат ва рӯзгори мардумони гуногунро овардааст. Дар ин асар як қатор далелҳо оид ба саёҳат ва мубодилот дар савдо низ ҷой дода шудаанд. Ҳеродот ба чунин хулоса меояд, ки: «порсиён анъанаи пӯшидани либоси миддиявӣ ва зирехҳои мисриро қабул карданд. Порсиён барои дар рӯзгори худ ҷорӣ кардани урғу одатҳои хориҷӣ аз ҳама бештар майл доранд» [2, с. 54].

Соли 1046 Носири Ҳусрав бо ҳамроҳии бародар ва хидматгораш ба Макка сафар мекунад. Ӯ дар баробари Ҳаҷ кардан меҳост бо зиндагии мардуми кишварҳои дигар, урғу одат, дину мазҳаби онҳо шинос шавад, аз аҳволу аъмоли ҳалқ оғаҳӣ пайдо қунад. Бо ҳамин мақсад аз соли 1046 то соли 1052 ба кишварҳои Афғонистон, Озарбойҷон, Эрон, Сурия, Фаластин ва Ирқон сафар намуд. Такрибан ду сол дар Миср, ки он вақт қаламрави Фотимиён буд, умр ба сар бурд. Шароит ва соҳти давлатдории Фотимиён ӯро хеле писанд омада буд. «Сафарнома» - и Носири Ҳусрав таълифоти мансурест, ки

ёддоштҳои ӯро аз таассуроти сафарҳояш ба шаҳру кишварҳои муҳталиф дарбар гирифтааст.

Дар баробари ин, ҳанӯз дар Дунёи қадим, «маҳсусгардонӣ»-и заминҳоро мувофиқи он мақсадҳо, ки сайёҳони кишварҳои дигар дар назди худ гузошта буданд, мушоҳида кардан мумкин аст. Дақиқан маълум буд, ки қадом соҳаи фаҷолият дар ин ё он ҳудуд пешрафта аст. Масалан, ҷавонони он замон бо мақсади аз дasti аввал гирифтани донишҳо дар соҳаи илмҳои гуногун ва санъат ба давлатҳои дигар, тоҷирон ба ҷустуҷӯи молҳои нав, шахсони алоҳида барои муолиҷа ба ҷашмаҳои шифобаҳш сафар мекарданд, бархе аз мардумон барои вақтҳуши ғайра ҷаҳонгард мешуданд. Дар муддати сафар одамон барои худ ҷизҳои навро қашғ мекарданд. Ҷаҳонгардон ҳангоми дур аз ватан афтодан ба олами мардумони дигар, фарҳангҳо ва расму оинҳои онҳо ворид мешуданд.

Бояд гуфт, ки ҷойивазкунӣ одамон хусусияти оммавӣ надошт, зеро дар он замон танҳо одамони хеле доро барои ҷаҳонгардӣ имкон доштанду бас (ба истиснои зиёратгароне, ки бо мақсадҳои адои маросими динӣ сафар мекарданд). Танҳо дар асри XX ҷаҳонгардии одамон дар миқёси бузург ба амал омада, барои сайёҳии оммавӣ замина гузошт. Ин барои ба одамон ҷиҳати ворид шудан ба фазоҳои гуногуни фарҳангӣ, ки андозагириҳои таъриҳии ҳудро доранд, мамониат намекунад. Мувофиқан инсоният барои ҳамоҳангии ҳамbastagии умумии фарҳангӣ саъӣ мекунад, ки барои ин баъзе пайвандҳои муайянни генетикий мавҷуданд. Сайёҳӣ ҳанӯз ҳам нишонаҳои муқаддаси ҷаҳони дигарро нисбат ба дунёи воқеӣ нигоҳ доштааст, ин ҷаҳони ҷаҳонист, ки одам-мошинро ба инсон табдил медиҳад [7, с. 438].

Афзалияти ин ё он ҳадаф, ният (ангезаҳо ва ҳавасмандӣ), ҳоҳишҳо, дар ниҳоят он намуди

сайёхиро муайян мекунанд, ки барои интихоби шахсии хар як инсон бештар мувофиқ меояд. Гуногуни афзалиятҳои инсон, ҷуғрофияи фароҳи рекреатсионию (фароғатию) сайёҳӣ, заминай техникии мусоир ба ташаккули шумораи зиёди намудҳои сайёҳӣ мусоидат карданд. Соҳаи сайёҳӣ аз самтҳо ва намудҳои зерин иборат аст:

1. Самте, ки дар асоси аломати ҳудудӣ чудо карда мешавад (яъне, дар асоси убур кардан ва убур накардан сарҳад):

- а) сайёҳии воридотӣ;
- б) сайёҳии содиротӣ;
- в) сайёҳии дохилӣ.

2. Самте, ки дар асоси муайян кардан дараҷаи ташкили сафар муайян карда мешавад:

- а) сайёҳии ҳудташкилкунанда;
- б) сайёҳии муташаккил.

3. Самте, ки аз рӯи ҳадафи сафар муайян карда мешавад:

- а) сайёҳии қӯдакон;
- б) сайёҳӣ бо мақсади ҳарид (шоп-сайёҳӣ);
- в) сайёҳии соҳибкорӣ;
- г) сайёҳии санаторию курортӣ (муолиҷавӣ);
- д) сайёҳӣ ба намоишгоҳ ва анҷуман (конгресс);
- е) сайёҳии круизӣ (дарёй ё баҳрӣ);
- ж) экотуризм - ҳамаи намудҳои сайёҳӣ дар табиат;
- и) сайёҳии фарҳангии маърифатӣ;
- к) сайёҳии мавзӯй (ҳодисавӣ ё ҳарбӣ);
- л) сайёҳии таълимӣ;
- м) сайёҳӣ бо мақсади зиёрати ҷойҳои муқаддас ё сайёҳии мазҳабӣ;
- н) сайёҳии пляжӣ;
- о) сайёҳии варзишӣ;
- п) сафарҳои лижаронӣ дар кӯҳистон.

Муайян намудани таносуби навъҳои гуногуни сайёҳӣ хеле мушкил аст. Бо вучуди ин, дар байнӣ навъҳои сайёҳии оммавӣ сайёҳии маърифатӣ ва фароғатиро (рекреатсиониро) фарқ мекунанд, зоро он зиёда аз 70% шумораи умумии сайёҳонро фаро мегирад. Вақтҳои охир сайёҳии экологӣ бо суръати баланд рушд мейбад, ки ба он ғамхорӣ нисбат ба некуаҳволии фарҳангӣ минтақаҳои сайёҳӣ, истифодаи ғамхоронаи захираҳои онҳо ва ҳаддал имкон кам карданӣ зарар ба муҳити зист хос аст [6, с. 98].

Асосонкозии фалсафӣ ва фарҳангии шумораи зиёди навъҳои сайёҳӣ ба дарки

нақши муҳим доштани фаъолияти фарҳангии маърифатӣ ва рекреатсионӣ ба инсон, ба эътироф намудани зарурати фароҳам овардани шароитҳо барои амалисозии эҳтиёҷоти фарҳангии инсон дар омӯҳтани таъриҳ, дин, анъанаҳо, ҳусусиятҳои тарзи ҳаётӣ ва намунаи зиндагӣ такя мекунад. Тасаввуроти пурра оид ба ин ҷанбаҳои ҳаётӣ инсон дар натиҷаи робитаи мустақим пайдо кардан бо соҳибони фарҳанг ташаккул мейбад. Бинобар ин, сайёҳии фарҳангӣ ҳамчун самти маҳсус чудо карда мешавад ва бо таъйиноти ҳадафӣ ва таъмини масири (хатсайри) сайёҳӣ бо мазмуну мундариҷаи барномавию мавзӯй тавсиф дода мешавад.

Дар ин маврид сайёҳон роҳҳатҳои мегиранд, ки дар онҳо ҷорабиниҳои маҳсус пешбинӣ шудаанд. Аз ҷумла боздид аз осорҳонаҳо, шиносой бо ёдгориҳои таъриҳӣ, таҷрибаҳои фарҳангии кишварҳо ва қавмҳои муайян, намояндагони ҷомеаҳои бостонӣ, урғу одат, фарҳангӣ моддӣ ва маънавии онҳо ва ғайра. Сайёҳии фарҳангӣ бо як қатор вазифаҳо дар робита ба иштирокчиён тавсиф мешавад: он ба шахс имкон медиҳад, ки олами ботиниаш инкишоф дода шавад. Ҳамзамон, ба сайёҳии фарҳангӣ як қатор вазифаҳои марбут ба иштироккунандагон хос аст. Он имкон медиҳад, ки олами ботинии инсон инкишоф дода шуда, ҷаҳонбаниаш васеъ гардад, инсон бевосита бо намояндагони фарҳангҳои гуногун, бо мероси миллии ҳалқҳои муҳталиф шинос шавад.

Чи тавре ки маълум аст, тибқи назарияи Мак Клеланд, ҷандин эҳтиёҷоти одамонро чудо кардан мумкин аст: «ба эҳтиёҷоти асосӣ, асосан, эҳтиёҷоти физиологӣ (талабот ба ҳӯрок, нӯшокӣ, гармӣ) ва инчунин эҳтиёҷоти психологии шомил будан ба ҷомеа ё ғурӯҳи одамон доҳил мешаванд. Ба назар ҷунин мерасад, ки бисёр одамон ба қудрат (фармонфармойӣ, ҳокимијат) ва таъсир кардан ниёз доранд, аммо ин ҳусусиятҳои онҳо муддати тӯлонӣ, то лаҳзаи қонеъ шудани ниёзҳои асосӣ метавонанд зоҳир нашаванд» [2, с. 380].

Дар айни замон вазифаи маърифатию эстетикии сафарҳо барои рушди маънавии шахсият, аҳамияти муҳим дорад. Пас, ба мисли соҳаҳои дигар, дар сайёҳӣ инсонро бояд ба таври пурра ба назар гирифт. Ба гуфтаи М.С. Каган, «вай як мавҷудоти ҳамвор, як андозаи сирф табии ё сирф иҷтимоӣ нест ва вай на низоми

дучонибаи биосотсиалӣ аст, балки мавҷудоти сеҷониба – биосотсиофарҳангӣ мебошад». Ҳамин тариқ, нигоҳ доштани тавозуни ҳар се навъи эҳтиёҷот ва шавқу манғиатҳои инсон дар омӯзиши фаъолияти сайёҳӣ хеле муҳим мебошад.

Сайёҳӣ ба ҷеҳраю ҷанбаҳои фарҳангии инсон чӣ гуна таъсир мерасонад? Ин ҷанбаи моҳияти инсон ҳадди ақал микдоран андозагирӣ мешавад ва дар муайян кардани нишондиҳандаҳои сифатии он як қатор мушкилот дорад. Дар ҳақиқат, «худ аз худ фаровон будани арзишҳои фарҳангӣ, иттилооти фарҳангӣ ба таври автоматӣ аз ҷониби инсон ташаккул додан ва азхудкуни мухити фарҳангиро таъмин намекунад» [5, с. 44]. Масалан, Аҳмади Доњиш солҳои 1857-1873 се маротиба ба Петербург сафар мекунад. Сафари Русия дар пешназари Аҳмади Доњиш як ҷаҳони тозаero кушод. Доњиш, ки дар мухити таассуби динӣ ва пасмондагии феодалий тарбия ёфта, аз ҷордевори торикистони Аморати Бухоро берун набаромада буд, ба ҳубӣ дарёфт, ки аморат аз ҳар ҷиҳат, аз ҷумла ҳаёти иқтисодиву маданий ақиб мондааст ва аҳолии он дар гафлату ҷаҳолат зиндагӣ ба сар мебаранд. Дар ин сафар ў бо илму маданият, тартиботи давлатдорӣ, баъзе воқеаҳои сиёсии Русияву Аврупо хубтар шинос шуд. Се сафари Аҳмади Доњиш ба Русия дар ҷаҳонбинӣ ва фикру ақидаҳои ў таъсири қалон гузошт. Пешрафти нисбат ба Бухоро ниҳоят фавқулодаи ин қишвар – тараққиёти саноату техникаи ҳарбӣ, ҳунарҳои санъати меморӣ ва гайраро дид, Аҳмади Доњиш бовар ҳосил қард, ки агар ба инсон илму маърифат дода шавад, ў қодир аст, ки дар рӯи замин мӯҷизаҳои ҳайратангезе биофарад.

Дар замони шӯравӣ сайёҳӣ самти афзалиятноки иқтисодиёт маҳсуб намеёфт, аз ин рӯ дар асарҳои илмии А.Х. Абукова, А. Г. Иващенко, В. Ф. Касаткина сайёҳӣ, пеш аз ҳама, аз нуқтаи назари тарбия ва рушди инсон омӯхта мешавад. «Дар шароити мусоир дар баробари афзоиши вакти озод фаъолияти рекреатсионӣ беш аз пеш на танҳо нақши барқарор қардани нерӯҳои ҷисмониро иҷро мекунад, балки вазифаи инкишофи равонию маънавии инсонро низ анҷом медиҳад».

Чи тавре ки аён шуд, сайёҳӣ ҳамчун як падидаи иҷтимоӣ на танҳо чун шакли истироҳат

ва шакли гузарондани вакти озод баромад мекунад. Он инчунин ба ташаккули хислатҳои аз ҷиҳати иҷтимоӣ муҳимми шахсият метавонад таъсир бирасонад. Ҳатто агар мустақиман набошад ҳам, дар ҷараёни инкултуратсия, ба таври гайримустақим, эҳтимол дар сатҳи тафаккур сафарҳо, ақидаҳо, рафтторро ислоҳ мекунанд ва дар ниҳоят ҷаҳоншиносии одамро тағиیر медиҳанд, зоро ў «ба қишварҳои дур на барои донишҳо оид ба таъриҳ ва фарҳанг мераవад, балки ба моҳияти табииати худи инсон сафар мекунад» [1, с. 154].

Дар ҷаҳони мусоир сайёҳӣ ҳамчун як шакли гузарондани вакти озод дар соҳаи истироҳат ва фароғат яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол мекунад. Вай ба ҳаёти инсон устуворона бо ҳоҳиши табиии вай барои фатҳи минтақаҳои ношинос, воридшавӣ ба зебоиҳои табиат, шинос шудан бо ёдгориҳои таърихиву фарҳангӣ, расму анъанаҳои ҳалқҳои гуногун ворид шуд. Рушди фаъолияти сайёҳӣ аз бисёр ҷиҳатҳо на танҳо бо тағиیرёбии муносибатҳои иҷтимоию иқтисодӣ, балки бо таҳаввулоти фалсафаи фароғат вобастагӣ дорад, ки дар он мағҳумҳои меҳнату истироҳат, вакти озод ва ҳудшиносии шахсият, эҳтиёҷот ва шавқу манғиатҳои фарҳангии инсон маъно ва аҳамияти маҳсус пайдо мекунанд.

Бо вуҷуди аҳамияти бузург доштани фароғат барои инсон, гуфтан мумкин нест, ки ин муаммо дар маркази таваҷҷуҳи таҳқиқотии олимони фарҳангшиносӣ ватанӣ қарор дорад. Ва, ҳарчанд ки вактҳои охир таҳқиқоти алоҳидай ҷиддӣ дар ин соҳа ба назар мерасанд, ба ҳар ҳол, дарки умумии фароғат ҳамчун консепсияи ягона, ки дар асоси он рушди фаъолияти сайёҳиро танзим кардан ва стратегияи сиёсати иҷтимоию фарҳангиро ташаккул додан мумкин аст, ҳанӯз ба вуҷуд наомадааст. Ва ин тааҷҷубовар аст, зоро бо дарки назариявии муаммои муҳимми мазкур муддати тӯлонӣ машғул мешаванд. Ҳанӯз файласуфони Юнони Қадим фароғатро ҳамчун маънои асосии мавҷудияти инсон ҳисоб мекарданд. Ин аз он вобаста буд, ки мазмuni мағҳуми «фароғат» таълим, даркунӣ, ҳудшиносӣ, ҳудкифӣ ва ҳудтакмилкуниро дар бармигирad.

Илова бар ин, фароғат нерӯи асосии пешрафти тамаддун дар замонаи фаъолияти зехнӣ, эҷодӣ ва эстетикӣ мебошад [3, с. 4]. Аз ин бармеояд, ки

юониёни қадим фарогатро ҳамчун як шакли алоҳидаи мустақили фаъолияти инсонӣ чудо мекарданд, ки он нисбат ба меҳнати ҷисмонӣ ва истеҳсоли молҳои моддӣ шугли бештар наҷиб маҳсуб мешуд. Бо гузашти замон мағҳуми фарогат тағиیر мейёбад ва дар доираи этиқи кории протестантӣ ба фарогат додани танҳо вазифаҳои (функцияҳои) истироҳат ва барқароршавӣ оғоз мешавад, зеро ҳамчун арзиши асосии ҳаётӣ инсон меҳнат эълон карда мешавад. Пас, фаъолияти фарогатӣ дар пасманзар ҷой мегирад, дарки он ҳамчун фаъолияте, ки хусусияти гайримустақилона ва ёридиҳанда дорад, қавитар мегардад. Фарогат, қабл аз ҳама, ҳамчун омодагӣ ба фаъолияти меҳнатӣ ва шарти зарурии баланд бардоштани самаранокии истеҳсолот дарк мешавад. Ин чунин маъно дорад, ки инсон дар шароити муносибатҳои бозорӣ дигар вақти озод надорад, ки онро танҳо ба манфиати худ истифода бурда тавонад, зеро вақти гайрикорӣ ҳамчун як марҳилаи омодагӣ ба фаъолияти меҳнатии оянда баррасӣ карда мешавад.

Давраи муосири рушди назарияи фарогатро тавсиф карда, тағиیرёбии ақидаҳоро оид ба аҳамияти фарогат барои ҳаётгузаронии инсон қайд накардан гайриимкон аст. Ичрои ин вазифаҳои иҷтимоию фарҳангӣ на танҳо фаъолшавиро аз ҷониби ҳар як шахс дарбар мегирад. Вале, қабл аз ҳама, ин вазифаи давлат сарфи назар аз навъи он мебошад (вазъияти охирин, албатта, доираи уҳдадориҳоро оид ба таъмин намудани шартҳои ташкили фарогат тағиир медиҳад). Ба замми ин, вазифаи якум аз вазифаҳои дар боло зикршуда ба яке аз вазифаҳои муҳимтарини сиёсати иҷтимоию иқтисодии давлатӣ оид ба таъмини шароит барои барқароршавии ҷисмонӣ, равонӣ ва эҳсосии аҳолии коркунандай кишвар мансуб аст.

Дар айни замон баррасии фарогат «ҳамчун шарти рушди қобилиятаи ҷисмонӣ ва зеҳни инсон» низ муҳим аст. Ташаккули сармояи инсонӣ ҳамеша яке аз вазифаҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҳар як давлат маҳсуб мейфт. Аммо, дар ҷаҳони муосир чунин талошҳо дар соҳаи иҷтимоӣ, ки барои ташаккули ҳавасмандӣ ба фаъолияти меҳнатӣ, ба даст овардани даромадҳои меҳнатӣ дар асоси шуғл, хифзи иҷтимоии аҳолӣ ва ғамхорӣ оид ба саломатии онҳо нигаронида шудаанд, барои таъмини рушд кофӣ нестанд. Барои фаъолияти бомуваффақияти ҳам шахси алоҳида ва ҳам

дар маҷмӯъ чомеа стратегияҳое заруранд, ки ҷузъҳои гуманитарӣ, эстетикӣ ва ахлоқиро доро мебошанд. Гузашта аз ин, тағиироти мусбат дар чомеа имконпазиранд, агар танҳо дар амал хусусиятҳои урғу одатҳо ва анъанаҳои ҳар як ҳалқ ба назар гирифта шуда, барои баланд бардоштани неруи эҷодии шаҳсият ва фарҳангӣ умумии он, рушди малакаҳои зеҳнӣ ва умуман солимии рӯҳонии миллат фаъолият бурда шавад.

Ҳамин тарик, фаъолияти сайёҳӣ ба монанди дигар намудҳои фаъолияти иҷтимоию фарҳангӣ (муташаккилшуда – клубӣ, осорхонавӣ, боғӣ, китобхонавӣ ва гайра ва «номуташаккил») фаъолияти «хударзишдор» мебошад, ки унсури таркибии фарҳангӣ ҳамарӯзаро ташкил медиҳад ва он барои қонеъ кардани манфиатҳо ва ниёзҳои шаҳс ба фарогат, вақтҳуши Ҷаҳониширофдиҳӣ нигаронида шудааст.

Сайёҳии муосир, инчунин як падидай мураккаби иҷтимоию фарҳангӣ, иқтисодӣ ва психологияе мебошад, ки дар шароити ҷаҳонишавии ҳаёт ба шакли истифодаи вақти озод ба василаи муносибатҳои байнишахсӣ, ба як шакли умумии робитаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ, ба яке аз омилҳои асосии сатҳи ҳаётӣ муосирро тавсифкунанда табдил ёфтааст.

Маврид ба тазаккур аст, ки маҳз бо талошҳои созанда ва пайгирони Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомалӣ Раҳмон дар заминаи сиёсати «дарҳои кушода» Ҷумҳурии Тоҷикистон аз соли 2007 узви комилхуқуки Созмони ҷаҳонии сайёҳӣ гашта, барои ворид шудани соҳаи мазкур ба бозори ҷаҳонии сайёҳӣ заминаҳои воқеӣ фароҳам оварда шудаанд.

Дар ҳақиқат Ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷумлаи мамлакатҳое мебошад, ки захираҳои зиёди сайёҳӣ, ба монанди мавзеъҳои таърихио фарҳангӣ, табиати ҳайратангез ва ҳаловатбахш, шаҳрҷоҳо ва соҳтмонҳои науву муосир, осорхонаҳо, китобхонаҳо, боғу гулгаштҳои таърихиву тозабунёд дошта, таваҷҷуҳи зиёди сайёҳон, дӯстдорони сайру саёҳат ва шаҳрвандонро ҷалб кардааст. Захираҳои сайёҳии кишвар дар ҳоли ҳозир на танҳо барои сайёҳон, балки барои шаҳрвандони мамлакат низ қашфношуда боқӣ мондаанд. Яъне, имрӯз вақти он расидааст, ки захираҳои мавҷудаи сайёҳӣ,

пеш аз ҳама, ба истифодай васеи шаҳрвандони ватанӣ, бо шароити фароҳам пешниҳод карда шаванд, то барои қабули сазовори меҳмонон (сайёҳони хориҷӣ) аҳли чомеа омода гардида, маданияти муносibi сайёҳiro (меҳмондории сатҳи байналмилалиро) аз худ кунанд. Масалан, дар мамлакатҳои Чин, Корея ва Тайиланд аз 100 сайёҳ ҳамагӣ 20-30 нафарро сайёҳони хориҷӣ ташкил медиҳанд, бокимонда сайёҳони ватанӣ буда, пайваста ба омӯзиши таъриху фарҳангӣ худ машғул мебошанд, яъне онҳо ба маконҳои гуногуни кишварашон мунтазам сайру саёҳат мекунанд.

Зимнан, маданияти сайёҳӣ- ин на танҳо доштани дониш оид ба руқиҳои ихтиносии сайёҳист, балки иттилоотнокию барҳӯрдор будан аз фарҳанг, таърих, тамаддун, арзишҳои миллӣ, дастовардҳои мусир, маконҳои сайёҳӣ, мавзеъҳои таърихии фарҳангӣ, ҷойҳои табобатӣ, истироҳатӣ, фароғатӣ ва гайра мебошад.

Боиси зикр аст, ки рушди сайёҳӣ дар дилҳоҳ мамлакат ин, пеш аз ҳама, пайдо шудани ҷойҳои кории нав, рушд ёфтани инфрасохтор, пешрафти иқтисодиёт, эҳё ва такомули фарҳанг, баланд шудани некуваҳволии чомеа, шуҳрат ёфтани мамлакат дар арсаи ҷаҳон мебошад. Бо ин асос Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиклол ва ҷавон барои рушди соҳа қадамҳои устувор гузошта истодааст.

Ҳамин тавр, аз ошкор кардани моҳияти сайёҳӣ ва ҳусусиятҳои хоси он ҷунин ҳулоса баровардан мумкин аст, ки нақши ин падида дар фаъолияти муосири иҷтимоӣ ва маънавии чомеа боло меравад. Аз ин рӯ, зарурати баррасии сайёҳӣ дар доираи донишҳои гуманитарӣ, алалхусус аз нуқтаи назари равиши фарҳангӣ ба миён меояд ва он имкон медиҳад арзёбии саривактӣ ва ҳамаҷонибаи раванди густариши фаъолияти сайёҳӣ – таъсироти он ба соҳаҳои иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, муҳити зист, фаъолияти иқтисодии хориҷӣ ва муносибатҳои байналмилалий анҷом дода шавад.

АДАБИЁТ:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
2. Барномаи давлатии рушди туризм дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2004-2009.
3. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи туризм» 03.09.1999
4. Воронкова Л.П. История туризма: Учебное пособие. - М.: Московский психолого-социальный институт: Воронеж: Издательство НПО «МОЛЭК». 2001. - С. 163.
5. Геродот. История в 9-ти кн. Книга 1. Л.: «Наука», 1972. - С. 54-55.
6. Доронкина Е.Г. Проблемы осознания сущности досуга // Социально-культурная деятельность: поиски, проблемы, перспективы: Сборник статей. - М.: МГУК, 1996. - С. 7.
7. Киселева Т.Г., Красильников Ю.Д. Основы социокультурной деятельности. - М.: МГУК, 1995.-С. 10. 125 идо.
- 8.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. - М.: Дело, 1995 - С. -100.
- 9.Сенин В.С. Организация международного туризма. - М.: Финансы и статистика, 2003. -С.100.
- 10.Соколов Б.Г. Мекка / Туризм // Ритуальное пространство культуры: Материалы международного форума. - СПб., 2001. - С. 438.

НАҚШИ САЙЁҲӢ ДАР ТАШАҚКУЛИ ФАҶОЛИЯТИ ИҼТИМОӢ - МАҼНĀВӢ

Муаллифон дар мақола перомуни нақши сайёҳӣ дар ташаккули фаъолияти иҷтимоӣ – маънавии одамон ибрози назар намуда, дар бораи таърихи саёҳат ва таъмини фароғати мардум аз давраи қадим маълумот додаанд.

Ҷаҳонгардон ҳангоми дур аз ватан афтодан ба олами мардумони дигар, фарҳангҳо ва расму оинҳои онҳо ворид мешуданд. Бешубҳа, ҷойивазкунии одамон ҳусусияти оммавӣ надошт, зоро дар он замон танҳо одамони хеле доро барои ҷаҳонгардӣ имкон доштанду бас (ба истиснои зиёратгароне, ки бо мақсади адой маросими динӣ сафар мекарданд).

Сайёхий мусир, инчунин як падидаи мураккаби иҷтимою фарҳангӣ, иқтисодӣ ва психология мебошад, ки дар шароити ҷаҳонишавӣ ба шакли истифодаи вақти озод ба василаи муносибатҳои байнишахсӣ, ба як шакли умумии робитаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ, ба яке аз омилҳои асосии сатҳи ҳаёти мусирро тавсифқунанда табдил ёфтааст.

Калидвожаҳо: сайёҳ, сайёҳӣ, фарҳанг, фаъолияти иҷтимоӣ, маънавӣ, фароғат, ҷаҳонгардӣ, маданият, ҷавонон.

РОЛЬ ТУРИЗМА В ФОРМИРОВАНИИ СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Авторы статьи раскрывают понятие туризма как форму социально-духовной деятельности, рассказывают об истории туризма и обеспечение отдыха людей с древних времен.

Во время путешествия путешественники, когда они были вдали от дома, оказывались в мире культуры и обычаях других народов.

Несомненно, перемещение не было массовым, так как в то время путешествовать могли только очень богатые люди.

Современный туризм также является сложным социокультурным, экономическим и психологическим явлением, которое в условиях глобализации жизни стало формой использования свободного времени в межличностных отношениях, является общей формой политических, экономических и культурных связей, одним из основных факторов, характеризующих современный уровень жизни людей.

Ключевые слова: турист, туризм, культура, социальная, духовная деятельность, досуг, путешествие, просвещение, молодёж.

THE ROLE OF TOURISM IN THE FORMATION OF SOCIAL AND SPIRINTUAL ACTIVITY

The authors of the article reveal the concept of tourism as a form of social and spiritual activity, talk about the history of tourism and the provision of recreation for people since ancient times.

During the trip, travelers, when they were away from home, found themselves in the world of culture and customs of other peoples.

Undoubtedly, the movement was not massive, since at that time only very rich people could travel.

Modern tourism is also a complex socio-cultural, economic and psychological phenomenon, which in the context of the globalization of life has become a form of using free time in interpersonal relations, is a general form of political, economic and cultural ties, one of the main factors that characterize the modern standard of living of people.

Keywords: Tourist, tourism, culture, social, spiritual activity, leisure, travel, education, youth.

Сведения об авторах: Кадырова Махира Ишоновна – к.п.н., доцент кафедры «Туристского бизнеса рекреации и госеприимства» Института туризма, предпринимательства и сервиса E-mail: mohira_tj@mail.ru. Тел 938859941

Исоева Парвина - аспирант ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде». Тел.: 988 94 25 28

Information about the authors: Kadirova Mohira Ishonovna - Candidate of pedagogical sciences, associate professor of the Department of tourism business of recreation and state hospitality, Institute of tourism, entrepreneurship and services E-mail: mohira_tj@mail.ru. Tel.: 938859941

Isoeva Parvina - post-graduate student of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». Tel.: 988 94 25 28

ИНЬИКОСИ ҶАШНИ МЕХРГОН ДАР ОСОРИ АДИБОНИ ФОРСУ ТОЧИК

Ёрмадов X. Ш.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Мехрғон яке аз ҷашнҳои қадими ҷаҳонӣ мебошад, ки маҳз бо ибтикори Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав эҳё гардида, тибқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи рӯзҳои ид» дар қатори дигар ҷашнҳо ҳамчун иди миллӣ шинохта шуд. Ин ҷашн таърихи кӯҳан дошта, дар осори адидони тоҷик инъикоси густурдаи ҳудро ёфтааст. Маҳз ҳамин сарҷашмаҳои боэътиҳод, инъикос ёфтани Мехрғон дар осори адидони форсу тоҷик далели ҷашни хеле қадима ва аҳамияти муҳим доштани он буда, ҷиҳати эҳё гардидани он ҳамчун ҷашни миллӣ заминаи мусоид фароҳам овардааст.

Доир ба мағҳум ва моҳияти ҷашни Мехрғон, маънои луғавӣ ва пайдоиши он дар сарҷашмаҳо чунин омадааст: «Мехрғон – қалимаи соҳта буда, аз решай меҳр ва пасванди ҷамъсози – гон соҳта шудааст» [7, с 6]. Пасванди – гон дар баробари исми ҷамъ соҳтан, ҳусусияти соҳибият ва ба маҳал вобаста будани ашёро низ ифода мекунад. Вожаи «мехрғон» маъноҳои «мехрҳо», «соҳибони меҳр», «дорони меҳр», «мехрубон»-ро ифода намуда, ба манзил ва ҷойи меҳр ишора мекунад. Дар адабиёти гузаштагонамон ин қалима, инҷунин ҳаммаънои Офтоб омадааст.

Пайдоиши иди Мехрғон бо анъанаҳои паростиши Офтоб, нур ва гармӣ рабт дорад. Дар замонҳои қадим ва даврони аввали пайдоиши таърихи ҳаттӣ Ҳудои нур ва Офтобро Митро мегуфтаанд ва таърихнигорон, мардумшиносону ғоҳшиносон зуҳури ин идро ба ҳамин ном алоқаманд донистаанд. Мехрғон ҷашнест, ки инсониятро ба сӯи ҳамдилӣ, ҳамbastagӣ, меҳру садоқат ва иттиҳоду дӯстӣ ҳидоят мекунад. Муҳимтар аз ҳама, ин ҷашн ба ягон дин тааллуқ надошта, қадимтарин ҷашни миллии тоҷикон аст.

Абурайҳони Берунӣ ба иди умумиҳалқӣ ва миллии ориёйён будани Мехрғон ишора карда, навиштааст: «Ин ид барои умуми мардум аст» [3, с. 143]. Албатта, доир ба ҷашни Мехрғон то замони мо ривоятҳои гуногун оварда шудаанд. Дар ҳамаи ривоятҳо ишора шудааст, ки ҷашни Мехрғон иди ҷамъбости тобистону тирамоҳ, оғози фасли зимистон, ҷашни ҷамъоварии ҳосил, муайян намудани маҳсули яқсолаи заҳмати мардум, натиҷаи даврони ҳушкию офтобӣ ва ҳосилзамкунию ҳосилғундорӣ будааст.

Ҷашни Мехрғон аз даврони қадим, маҳсусан дар аҳди Сосониён (асри III-VII) дар байни мардум маҳбубият пайдо карда буд ва минбаъд бо тағири шакл дар аҳди хилофати араб, давраи давлатдории Тоҳириёну Саффориён ва Сомониён дар байни ҳалқ маъруф гашт. Дар аҳди Сомониён ин ҷашн бо тантанаи ба ҳуд ҳос таҷлил карда мешудааст. Дар адабиёти классикии форсу тоҷик васфи табиат, зуҳуроти он, аз ҷумла тавсифи иду маъракаҳои таърихи ҳалқӣ мавқеи асосӣ дошт. Дар адабиёти он давр, маҳсусан давраи аввали Эҳёи Шарқ, яъне асрҳои IX–XII қисмати аввали (луғзи) қасидаро ба тасвири сифати табиат бахшидан анъанаи маъмул шуда буд. Дар ин роҳ Рӯдакӣ, Фарруҳӣ, Анварӣ, Масъуди Саъди Салмон, Манучехрии Домғонӣ, Хоқонии Шервонӣ ва бисёр сухансароёни дигар асарҳои баландмазмун оғаридаанд. Дар ҳамин раванд шоирон фаслҳои сол, идҳои қадимаи ориёй, аз ҷумла Мехрғонро васф кардаанд ва бо ин восита андешаҳои ҳудро баён намудаанд.

Ҳамзамон, дар таърихи санъати миллии аҷоддонамон сурӯҳои мавсимию маросими “Мехрғони бузург”, “Мехрғони хурд”, “Мехрғонӣ” маълуму машҳур будаанд, ки оҳангҳои онҳоро ба Борбади Марвазӣ нисбат медиҳанд.

Дар «Шоҳнома» омадааст, ки «баъд аз Ҷамshed салтанатро Заҳҳоки морон ба даст

гирифт, ки дар он замон мардум ба ситам ва азобу азият гирифтор буданд. Хушбахтона, аз насли Чамшед абармарде ба номи Фаридун пайдо шуду Заххокро аз сари қудрат дур сохт, ки ин дар мохи меҳр рух дода буд. Мардум аз ин мужданек, аз ин озодӣ ба ваҷд омада, ҷашни бузург баргузор намуданд ва номи ин ҷашнро Меҳргон гузоштанд. Фирдавсӣ дар ин бора гуфтааст:

Фаридун чу шуд бар ҷаҳон комгор,
Надонист ҷуз хештан шаҳриёร.
Ба расми қаён тоҷу таҳти меҳӯ,
Биёрост бо коҳи шоҳанишаҳӣ.
Ба рӯзи ҳуҷаста сари меҳрмоҳ,
Ба сар барниҳод он қаёнӣ кулоҳ.
Замона беандӯҳ гашт аз бадӣ,
Гирифтанд ҳар як раҳи эзадӣ.
Дил аз довариҳо бипардохтанд,
Ба оини қай ҷашни нав соҳтанд.
Нишистанд фарзонағон шодком,
Гирифтанд ҳар як зи ёқут ҷом.
Маи равшану ҷеҳраи шоҳи нав,
Ҷаҳон гашт равшан сари моҳи нав.
Бифармуд, то оташ афрӯҳтанд,
Ҳама анбару заъфарон сӯҳтанд.
Парастидани Меҳргон дини ўст,
Таносоиҷу ҳӯрдан оини ўст.
Кунун ёдгор аст аз ў моҳи меҳр,
Бикӯшу ба ранҷ эҷ манмой ҷеҳр.
Варо буд ҷаҳон солиён понсад,
Ки нафканд як рӯз бунёди бад [1, с.123].

Абурайҳони Берунӣ низ ин гуфтаро таъйид намуда, дар «Китоб-ут-тафҳим ли авоили санаот-ит-танҷим» навиштааст: «Меҳргон чист? - Шонздаҳум рӯз аст аз меҳрмоҳ ва номаш Меҳр. Ва андар ин рӯз Афридуң зафар ёфт бар Беварасби ҷоду, он-к маъруф ба Захҳок. Ва ба қӯҳи Дамованд боз дошт. Ва рӯзҳо, ки сипаси Меҳргон аст, ҳама ҷашнанд бар кирдори он-ҷ аз паси Наврӯз бувад. Ва шашуми он Меҳргони бузург бувад ва Ромрӯзном аст ва бад-ин донандаш» [2, с.144].

Берунӣ дар «Осор-ул-бокия» низ дар бораи Меҳргон сухан ронда, бар асоси ривоятҳои машҳури мардумӣ, ки дар манобеи дигар низ дар шаклҳои гуногун ба назар мерасанд, аз ҷумла гуфтааст: «Мегӯянд, сабаби ин ки ин рӯзро эрониён бузург доштаанд, он аст, ки чун мардум шуниданд, Фаридун хуруч кардааст.

Пас аз он ки Кова бар Захҳоки Беварасб хуруч намуда буду ўро мағлубу нест карда буд. Ва мардумро ба Фаридун хонд. Кова касест, ки подшоҳони Эрон ба раъияти ў некӣ мечустанд. Ва байраки ковиёнӣ аз пӯсти хирс буд. Ва баъзе ҳам гуфтаанд: «Аз пӯсти шер буда ва онҳо «дирафши ковиён» номиданд, ки пас аз ў ба ҷавоҳирӯ тиллое зеб карданд» [3, с. 242]. Ва низ гуфтаанд: «Дар ин рӯз фариштагон барои ёрии Фаридун омаданд. Ва дар хонаҳои подшоҳон ин тавр дар ин моҳ расм шуда, ки дар саҳни хона марди диловаре ҳангоми тулӯи Офтоб меистад ва ба овози баланд мегӯяд: «Эй фариштагон, ба дунё поин оед ва шаётину шаррҳоро банду баст кунед ва аз дунё ононро дафъ намоед!» Ва мегӯянд, ки дар ин рӯз Худованд заминро густаронид ва колбудҳоро барои он ки маҳали арвоҳ бошад, оғарид. Ва дар соате аз ин рӯз фалакофар оҳиста нафас мекашад, ки то часадҳоро парвариш дихад. Ва мегӯянд, дар ин рӯз буд, ки худованд Моҳро, ки курае сиёҳ ва бефурӯғ буд, баҳо ва ҷило бахшид. Ва бад-ин сабаб гуфтаанд, ки моҳи Меҳргон аз Офтоб бартар аст. Ва фарҳундатарин соатҳои он, соати Моҳ аст» [3, с. 244]. Салмони Форс мегӯяд: «Мо дар аҳди Зардуштӣ будан мегӯфтем, Худованд барои зинати бандагони худ ёқутро дар Наврӯз ва забарҷадро дар Меҳргон берун овард. Ва фазли ин ду бар айём монанди фазли ёқуту забарҷад аст ба ҷавоҳирӯ дигар» [3, с. 243].

Абурайҳони Берунӣ дар «Осор - ул - бокия», инчунин навиштааст, ки ин рӯз дар айёми гузашта бо аввали зимистон мувофиқ буд. Ва чун қабисаро эҳмол карданд, пеш афтод. Ва дар мулуки Ҳурросон ин тавр расм гаштааст, ки дар рӯзи Меҳргон ба сипоҳиёну хидматгорон ҷизу ҷораи тирамоҳию зимистонӣ медиҳанд. Рӯзи бисту якум Ромрӯз аст, ки онро «Меҳргони бузург» меноманд. Ва сабаби ин ид он аст, ки Фаридун ба Захҳок зафар ёфт ва ўро ба қайди асорат даровард. Ва чун Захҳокро ба пеши Фаридун оварданд, Захҳок гуфт: «Маро, ба хуни ҷаддат, накуш!» Ва Фаридун аз роҳи инкори ин қавл гуфт: «Оё тамаъ кардай, ки бо Чам писари Вичҳон дар қасос ҳамсару қарин бошӣ, балки ман туро ба хуни гови наре, ки дар хонаи ҷаддам буд, мекушам!» Сипас бифармуд, то ўро банд карданд ва дар қӯҳи Дамованд ҳабс намуданд.

Ва мардум аз шарри ўроҳат шуданду ин рӯзро ид донистанд. Ва Фаридун мардумро амр кард, ки рӯмоли маҳсусе ба камар банданду замзама кунанд ва дар ҳангоми таом сухан нагӯянд. Барои сипосгузории Ҳудованде, ки эшонро пас аз ҳазор соли тарс бори дигар дар мулки худ тасарруф дод. Ва ин кор дар эшон суннату одат монд.

Ривояти мазкурро Асадии Тӯсӣ дар «Гаршоспнома»-и худ ба таври зерин тасвир намудааст:

Ҳамон сол Захҳокро рӯзгор,
Дижам гашту шуд соли умраи ҳазор.
Биёmad Фаридун ба шоҳанишаҳӣ,
Ва зон морфаши кард гетӣ тиҳӣ.
Сарашибро ба гурзи кайӣ кӯфт хурӯ,
Бибастаиш, ба кӯҳи Дамованд бурӯ.
Чу дар бурҷи шоҳин шуд аз ҳӯша меҳр,
Нишиаст ў ба шоҳӣ сари моҳи меҳр.
Бар ороиши Мехргон ҷаши соҳт,
Ба шоҳӣ сар аз ҷарҳи маҳ барафроҳт.

[6, с. 34].

Аз гуфтаҳои Берунӣ ва дигар сарчашмаҳо маълум мешавад, ки Мехргон пас аз ислом низ бо ҳамон шаъну шуқӯҳи пешини худ таҷлил мегаштааст. Бахусус дар замони Сомониён ба ин ҷаши таваҷҷӯҳи маҳсус дода мешудааст, ки инро метавон аз гуфтаҳои таърихнигорон ва сурудаҳои шоирон, аз ҷумла ин сатрҳои Одамушшуаро устод Рӯдакӣ дарк намуд:

Малико, ҷашини Мехргон омад!
Ҷашини шоҳону ҳусравон омад! [4, с.70].

Дар осори адибони садаи 1X-X ва қарнҳои баъдӣ дар бораи Мехргон, ситоиш ва ҷойгоҳи он ишораҳои зиёде мавҷуданд. Маълум мешавад, ки Мехргон ҳамеша мавриди таваҷҷӯҳи хосу ом будааст. Ҳоло барои намуна чанд порае аз эҷоди шоирон меорем, ки роҷеъ ба Мехргон гуфтаанд:

Шод бошед, ки ҷашини Мехргон омад,
Бонгу овои ду рой корвон омад.
Корвони Мехргон аз хизрон омад,
Ё аз ақсои билоди Чинистон омад.
На аз ин омад, било на аз он омад,
Ки зи фирдавси барин в-аз осмон омад.
Мехргон омад, ҳон, дар бикишоедаи,
Андар оред ва тавозеъ бинмоедаи.

(Манучехрӣ).

Дар ин таъкиди Манучехрӣ ҷашини Мехргон ҳамчун беҳтарин воситаи дилхуши одамон васф шуда, шуқӯҳу шаҳомати он бо тамоми ҳусусиятҳои дилкашаш тавсиф шудааст. Доир ба Мехргон дар дигар абёти Манучехрӣ ва осори Фаррухию Ӯнсурӣ низ ишораҳо омада, адибони мазкур бо муҳаббату меҳр сухан гуфта, самимияти худ ва шоҳони замонашонро ба ин ҷаши аз рӯи сидқ ифода кардаанд:

Мехргон ҷашини Фаридун мулки фарруҳ бод,
Бар ту эй ҳамчу Фаридун мулк фаруҳфол.



Бикишод Мехргон дар иқбол бар ҷаҳон,
Фарҳунда бод малики Шарқ Мехргон.
(Фарруҳӣ).

Мехргон омад гирифта фолаши аз некӯ мисол,
Некрӯзу некҷашину неквақту некҳол.
(Ӯнсурӣ).

Омад ҳуҷаста Мехргон, ҷашини бузурги ҳусравон,
Норинҷу нору аргувон овард аз ҳар ноҳия.
(Манучехрӣ).

Масъуди Саъди Салмон бошад, ҷиҳати дигари ин ҷаширо, яъне дорои меҳру шафқат, ҳайру саховат ва ба ҳамдигар меҳруbon будани одамонро васф карда, бо муҳаббат нигоштааст:

Рӯзи меҳру моҳи меҳру ҷашини фарруҳ Мехргон,
Меҳр бияғзо, эй нигори моҳҷехри меҳруbon.

На фақат дар адабиёт, балки дар мусиқӣ низ ишораҳо ба ин ҷаши ба назар мерасанд. Масалан, дар гузашта бо номи Мехргон оҳангҳои зиёде соҳтаанд. Аз ҷумла, Низомии Ганҷавӣ дар достони «Ҳусрав ва Ширин» аз сӣ оҳангӣ Борбад ёдовар мешавад, ки яке аз онҳо «мехргонӣ» ном дорад. Ҳамчунин, оҳангҳои «Мехргони хурӯ», «Мехргони бузург» низ дар замонҳои пешин шуҳрат доштаанд.

Дар асри нуздаҳ ва аввалҳои садаи бист дар фасли тирамоҳ, бахусус дар моҳи октябр, натиҷаи ҷамъоварии ҳосил дар байни тоҷикони Осиёи Миёна бо шодию нишот баргузор мегардид ва ҷашини бошукӯҳе барпо мешуданд. Мардум дар меҳмонхонаҳо, сайргоҳҳо, бозорҳо ҳурсандӣ мекарданд.

Аз ҳосили ба даст овардаи худ гизо пухта, ҳамдигарро зиёфат менамуданд, ки ин оин имрӯзҳо низ аз байн нарафтааст.

Устод Садриддин Айнӣ дар «Ёддоштҳо»-и худ таҳти унвони «Сайри Дарвешобод» ба таври муфассал яке аз ин гуна ҷашиҳоро тасвир намудааст, ки он дар фасли тирамоҳ баргузор гашта, ҷашини Мехрғонро ба ёд меорад. Устод Айнӣ бидуни ишорат ба Мехрғон, ба таври муфассал раванди баргузории ин ҷаширо, ки худ дар он ширкат варзидааст, тасвир намуда, аз шодиҳо, бозиҳо, сурудхониҳо, шӯхӣҳои мардум бо самимият ёд карда, онҳоро ҳунармандона ба қалам додааст. Аз ҷумлаи аввали устод маълум мешавад, ки ў ишора ба Мехрғон дорад, vale шояд бо таъсири мароми замон вай ошкоро номи ин ҷаширо нагирифта, васфашро ба қалам овардааст. Чунончи: «Тирамоҳ шуд, вақти сайри Дарвешобод расид... Сайри Дарвешобод одатан ҳар ҳафта рӯзи сешанбе пагоҳӣ сар шуда, рӯзи чоршанбе то ҷоштгоҳӣ давом мекард...» [5, с. 121].

Аз ин гуфтаи устод Айнӣ аён мегардад, ки сайри Дарвешобод, яъне Мехрғон ҷанд ҳафта идома мейёфтааст. Устод Айнӣ навиштааст, ки: «Мо ба сайргоҳ рафтем. Сайргоҳ дар тарафи гарбии роҳи қалоне буд, ки аз бозори гови Фиждувон баромада, ба тарфи Бухоро мерафт. Ин роҳ аз даҳанаи бозор то мадрасаи Ҷӯбини Фиждувон, монанди як хиёбон, васеъ ва рост мерафт. Фақат ду тарафи роҳ бедарахт буд. Дар тарафи гарбии ин роҳ 10 гектар барин замини ҷорқунча буд, ки сайргоҳ дар он ҷо барпо шуда буд. Ин қитъа ба палҳои яктанобӣ, нимтанобии қиштзор ҷудо бошад ҳам, соҳибони он замин дар аввалҳои моҳи сентябр қиштҳои худро ғундошта гирифта, барои сайргоҳ ҷой мӯҳайё карда буданд ва бо пули иҷорае, ки аз дӯкондорони сайр мегирифтанд, зарари қиши барвақт ғундоштаи худро дучанд карда мебароварданд.

Ин қитъа сар то сар аз шимол ба ҷануб ба растаҳо ҷудо карда шуда буд. Дар ду тарафи он растаҳо бо бӯрӯ ва ҳодачаҳо, қаппамонанд дӯкончаҳо соҳта буданд, ки баъзеи он дӯконҳо ҷойхона, баъзеашон ошхона, моҳипазӣ ва монанди инҳо буданд» [5, с. 123].

Аз ин тасвири устод Айнӣ баръало мушоҳида мешавад, ки ба ҷашини Мехрғон,

мисли иди Наврӯз ҳамаҷониба омодагӣ мегирифтаанд. Тавре аз навиштаи устод Айнӣ бармеояд, дар сайргоҳ барои мардум дилхушиҳое, ба монанди сурудхонӣ, маддоҳӣ (қиссаҳонӣ), тарфбозӣ (як навъ бозӣ бо оташ), гиргиракбозӣ, мушакҳои қофазӣ, ҳартозӣ, тагалҷангбозӣ ва амсоли ин баргузор мегаштааст. Зимнан, барои тафреҳи мардум ғизоҳои гуногун, ҳалво, нон ва дигар шириниҳо пешкаш гардида, дӯконҳо, ҷойхонаҳо низ фаъол будаанд.

Он ҷанд мисоле, ки дар бораи ҷашини Мехрғон аз осори адибони форсу тоҷик ин ҷо овардем, қатрае аз баҳр буда, сарчашмаҳои зиёди дигаре низ ҳастанд, ки дар онҳо ҷашини Мехрғон васеъ инъикос ёфтааст. Барои пажӯҳишу пешкаши мардум гардонидани паҳлӯҳои дигари ҷашини Мехрғон олимону муҳаққиқони соҳа бояд саъю талош намоянд.

Муҳимияти ин ҷашини бузургро ба инобат гирифта Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтаррам Эмомалӣ Раҳмон баҳри эҳё ва оммавигардонии он тадбирҳои муассир андешиданд. Ин аст, ки иди Мехрғон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомати хосса ҷашини гирифта мешавад. Пешвои миллат таъкид намудаанд, ки: «Мехрғон ба монанди Наврӯз таҷассумгари суннатҳои неки инсонист, ки файзу баракати ҳони пурнёъмати қишоварзонро инъикос менамояд. Бинобар ин, зарур аст, ки ҳар сол бо шукӯҳу шаҳомати хосса таҷлил карда шавад» [6, с. 94].

Барои беҳтару ҳубтару таҷлил намудани ҷашини Мехрғон ва оммавигардонии ин иди миллӣ тақлифу пешниҳодҳои зеринро манзур менамоем:

1. Ба осори шоирони классику муосири тоҷик, ки дар васфи Мехрғон эҷод гардидаанд, бештар оҳанг баста шавад ва онҳо аз ҷониби сарояндагони мамлакат суруда шаванд;

2. Сурудҳои дар васфи ҷашини Мехрғон эҷодгардида тавассути шабакаҳои радиоиву телевизионии қишвар на танҳо дар арафа ва рӯзи ҷаши, балки пайваста садо диханд;

3. Дар пойтаҳти мамлакат - шаҳри Душанбе Маркази эҳё ва тарғиби ҷашиҳои миллӣ таъсис дода шавад.

АДАБИЁТ:

1. Абулқосими, Ф. Шоҳнома. - Душанбе, 1987. – С.123-124
2. Абурайхонӣ, Б. Китоб-ут-тафҳим ли авоили санаот-ит-танҷим. – Душанбе, 1973. - С.144.
3. Абурайхонӣ, Б. Осор-ул-боқия. - Душанбе, 1990. - С.242-244.
4. Абуабдуллоҳи Р. Сабаки Рӯдакӣ. - Душанбе, 1974. - С.70.
5. Айнӣ, С. Ёддоштҳо. - Душанбе, 1962. - С.121.
6. Асадии Тӯсӣ. Гаршоспнома.- Душанбе, 2007. -С. 34
7. Мероси фарҳанги гайримоддӣ дар Тоҷикистон / Мураттиб: Д. Раҳимов; муҳаррир Ш.Комилзода. – Душанбе: Эр-Граф, 2017. – С. 94-95. - 280 с.
8. Раҳимов, М. Ҷашни Меҳргон. - Душанбе, 2012. – 64 с.

ИНЬИКОСИ ҶАШНИ МЕҲРГОН ДАР ОСОРИ АДИБОНИ ФОРСУ ТОЧИК

Дар мақолаи мазкур таърихи ҷашни Меҳргон дар асоси сарчашмаҳои таъриҳӣ ва осори адабони форсу тоҷик инъикос ёфтааст. Меҳргон яке аз ҷашинон қадимаи мардуми ориёй мебошад, ки гузаштагонамон онро чун Меҳр ситоиш менамуданд. Дар мақола таъкид карда шудааст, ки ҷашни Меҳргон иди ҷамъбасти тобистону тирамоҳ, ҷашни ҷамъоварии ҳосил, муайян намудани маҳсули яқсолаи заҳмати мардум будааст.

Таъкид мешавад, ки дар давраи Сосониён ҷашни Меҳргон мисли Наврӯз шаш рӯз пай дар пай ҷаши гирифта мешуд ва ҳама анъанаҳои қадимӣ ҳатман ба назар гирифта мешуданд. Масалан, рӯзи аввал Меҳргони кучак (Меҳргони хурд) ном дошт. Иди шашум Меҳрнигори бузург номида шуд ва ин як иди маҳсус буд. Баъзе таъриҳшиносон пайдоиши ин идро бо ғалабаи Қоваи оҳангар бар Захҳоқи морон ва ба сари қудрат омадани Фаридуни Пешдодӣ работ медиҳанд.

Калидвожаҳо: Меҳргон, ҷаши, Меҳр, таъриҳ, тоҷикон, мардум, осор, адабон, миллат, Митра, Фаридун, Ҷамшед, Захҳоқ, Рӯдакӣ, Дақиқӣ, Фирдавсӣ, Манучехрии Домғонӣ, шоҳони эронӣ.

ОТОБРАЖЕНИЕ ПРАЗДНИКА МЕХРГОН В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ТАДЖИКСКО – ПЕРСИДСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

В данной статье описывается история праздника Меҳргон на основе исторических, литературных данных. Меҳргон является одним из древнейших праздников арийских народов, предки таджиков связывали его с восхвалением и благословением Меҳра или Митро, то есть символа верности дружбы и любви. Говорится о том, что Меҳргон стоит в одном ряду с другими праздниками персоязычных народов и берет начало с древних времён. Меҳргон - символ золотой осени, сезон сбора урожая дехканами.

Подчеркивается, что в эпоху правления Сасанидов праздник плодородия и урожая Меҳргон, также как и Навруз, отмечался шесть дней подряд, при этом обязательно учитывался порядок всех древних традиций. Первый день назывался Меҳргони кучак (Малый Меҳргон), в этот день Меҳргон праздновали массово. Шестой праздничный день назывался Великий Меҳргон, и это был особый праздничный день. Некоторые историки связывают возникновение праздника с победой кузнеца Ковы над Захҳоқом и приходом к власти Фаридуни Пешдоди.

Ключевые слова: Меҳргон, праздник, Меҳр, история, общество, произведения, писатели, Митра, Фаридун, Джамшед, Захҳоқ, Рудаки, Дақики, Фирдоуси, Манучехрии Дамгони, иранские цари.

MECHRGON HOLIDAY DISPLAYS IN THE WORKS OF TAJIK - PERSIAN WRITERS

This article describes the history of the Mehrgon holiday based on historical, literary data. Mehrgon is one of the oldest holidays of the Aryan peoples, the ancestors of the Tajiks associated it with the praise and blessing of Mehra or Mitro, that is, a symbol of loyalty to friendship and love. It is said that Mehrgon is on a par with other holidays of Persian-speaking peoples and originates from ancient times. Mehrgon is a symbol of golden autumn, the harvest season by farmers.

It is emphasized that during the reign of the Sassanids, the festival of fertility and harvest Mehrgon, like Navruz, was celebrated for six days in a row, while the order of all ancient traditions was taken into account. The first day was called Mehrgoni Kuchak (Small Mehrgon), on this day Mehrgon was celebrated en masse. The sixth feast day was called the Great Mehrgon, and it was a special day of celebration. Some historians associate the origin of the holiday with the victory of the blacksmith Kova over Zahhok and the coming to power of Fariduni Peshdodi.

Keywords: Mehrgon, holiday, Mehr, history, society, works, writers, Mitra, Faridun, Jamshed, Zahhok, Rudaki, Dakiki, Firdousi, Manuchehri Damgoni, Iranian kings.

Сведения об авторе: Ёрмадов Хакимджон Шералиевич - преподаватель кафедры народного пения ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде». Адрес: г. Душанбе, улица Фирдавси, тел: 918-13-20-29.

Information about the author: Yormadov Hakimjon Sheralievich - teacher in the Department of folk singing of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». Address: Dushanbe city, Firdavsi street, tel: 918-13-20-29.

**САНЬАТШИНОСЙ (МУСИҚЙ, ТЕАТР, КИНО, САНЬАТИ ТАСВИРЙ,
РАҚС, ХОРЕОГРАФИЯ)**

УДК 7 81 (575.3)

**РУШДИ ТАРБИЯИ МУСИҚЙ ДАР ДАВРОНИ
СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН**

Солиҳов М.

МДТ “Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода”

Мусиқй дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва ахлоқу маънавиёти инсон, баҳусус тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи худогоҳиву ҳудшиносӣ, ватандӯстию меҳанпарастӣ ва дарки зебоипарастии нақши муҳим мебозад. Ҳамзамон ҳаёти инсон бе мусиқй тасаввурнопазир аст. Тавассути сурудан, рақсидан, наққошӣ кардан ва дигар ҷанбаҳои фарҳангӣ инсон андешаю эҳсос, ҳолати равонии худ ва ё ҷомеаро ифода мекунад. Ба гуфтаи файласуфи бузурги Юнон Афлотун, «тавоноии ҳар як миллат дар сурудҳои садодиҳандай он давлат вобаста аст». Ҳамин тарик, суруд дар тиб ҳамчун воситаи муҳимми табобати бемор низ будааст.

Мусиқй як навъи санъат аст, ки образҳои он тавассути алҳон ифода ёфта, рӯйдодҳо ва воқеиёти олами объективиро ба таври хос инъикос мекунад. Мусиқй бо интонатсияи нутқ алоқаи узвӣ дошта, ба овозҳои дорои оҳанг ва вазну зарби муайян асос мейбад. Он дар тӯли асрҳо вазифаи ғоявию тарбиявӣ, маданию маърифатиро ичро кардаасту мекунад. Таҳаввули таърихии мусиқй, пеш аз ҳама, ба қонуниятҳои инкишофи иҷтимоии ҷамъият саҳт алоқаманд аст. Мусиқй, инчунин дар тараққиёти умумии иҷтимоӣ, ғоявӣ ва маданий инсоният ва тарбияи ахлоқию эстетикии он воситаи муҳимми маънавӣ ба шумор рафта, дорои қувваи бузурги эмотсионалӣ мебошад.

Маърифати мусиқй ҳангоми омӯзиши суруд ва шунавонидани мусиқй азбар карда мешавад. Бояд дар хотир дошт, ки мусиқй фикр, ҳиссият, ҳаяҷон ва ҳолати инсонро ифода мекунад, бинобар ин, ичрои асари мусиқй бояд ба мазмuni он мувофиқат намояд. Ҳар як суруде, ки шунида мешавад, вобаста ба матну оҳангӣ худ ба саломатии

инсон таъсиргузор аст. Аз ин рӯ, инсонҳо вобаста ба талаботи ботинии худ мусиқиро барои гӯш кардан интиҳоб мекунанд. Бояд таъкид намуд, ки омӯзгорони мусиқй нахуст дар муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ тарзи дурустӣ ичрои онро ба шогирдон фахмонанд ва дар борааш маълумот дода тавонанд. Нақши устоди мусиқй дар ин самт ниҳоят бузург аст.

Омӯзгор ташаккули ҷаҳонбинии илмии ҷавонон ва инкишофи маънавии онҳоро таъмин менамояд. Ӯ вазифаи масъултарини ҷомеаро ба уҳда дорад. Ба устод ояндаи ҷомеа, дар айни ҳол аз ҳама нозуктарин неъмати табиат супорида мешавад.

Чараёни таълим ва тарбия баробари бо ҳам алоқаманд ва вобаста буданашон, инчунин аломатҳои ба худ хос доранд. Маълум аст, ки раванди таълим вазифаи тарбиявиро ҳам дорад, ҷараёни тарбияро бошад, бе таълими тарбиятирандагон тасаввур кардан номумкин аст. Дар ҷараёни педагогӣ, яъне дар раванди таълим ва тарбия се вазифаи асосиро ичро менамоянд: маълумотдихӣ, тарбиявӣ, инкишофӣ додан.

Раванди таълим дар ҳалли вазифаи маълумотдихӣ мавқеи ҳалқунанда дошта, ҷараёни тарбия бошад, дар ичрои вазифаҳои тарбиявӣ нақши муҳим мебозад. Ҳар ду ҷараён якҷоя вазифаи инкишофдигар ба амал мебароранд. Бояд зикр кард, ки ҳар қадоми ин равандҳо дорои вижагиҳои ба худ хос мебошанд. Дар мазмуни таълим - ташаккули ақидаҳо, донишҳои илмӣ, мағҳумҳо, қонунҳо, назарияҳо, маҳорат ва малакаҳои маҳсуси илмӣ бартарӣ доранд. Дар мазмуни тарбия бештар ташаккули ақидаю ҷондидӣ, рафттору интизом ва муносибатҳои аҳамияти ҷамъиятию иҷтимоидошта дида

мешавад. Ҳамин тавр, ҳар ду раванд дар як вақт ба шуур, муносибатхо, ирома ва эҳсос, фаъолият таъсир расонида, инкишофи умумиро таъмин менамоянд.

Сарчашмаҳо ва қувваҳои пешбарандай ҷараёни педагогӣ. Яклухтии ҷараёни педагогӣ ҳамчун компоненти асосии баҳампайвастагӣ ва баҳамтаъсирӣ он. Аз ин рӯ, вазифаи омӯзгорон аз он иборат аст, ки колективҳои хонандагон ва омӯзгоронро омӯхта, пешомадҳои наздик, миёна ва дурро ба нақша гиранд. Раванди педагогӣ (таълиму тарбия) ҳодисаи мустақил буда, дорои қонуниятҳои ба худ ҳос мебошад.

Ҳар қадар сафи омӯзгорони қасбӣ дар мактабҳои мусиқӣ ва муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва олии қишвар зиёд гардад, ҳамон қадар мутахассисони қасбии санъати мусиқӣ тарбия меёбанд. Нақш ва манзалати омӯзгори мусиқӣ қайҳо ба ҷомеа маълум буда, дар ин самт аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон як қатор тадбирҳо андешида шудаанд. Барои мақоми омӯзгорро дар ҷомеа баланд бардоштан Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола озмунҳо эълон менамояд ва онҳоро бо нишони сарисинагии «Аълоҷии маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар ҷоизаҳо қадр менамояд. Аз ин ғамҳориҳо омӯзгорони фанни мусиқӣ низ бебаҳра нестанд. Дар баробари омӯзгорони дигар соҳаҳо омӯзгорони санъати мусиқӣ низ дар маркази таваҷҷӯҳи Ҳукумати мамлакат қарор доранд, зеро кормандони соҳаҳои фарҳанг ва санъат, ҳусусан санъати мусиқӣ дар баргузории тамоми ҷорабинҳои мӯҳимми сатҳи ноҳиявӣ, шаҳрӣ ва ҷумҳуриявӣ саҳми арзанда мегузоранд. Ҳамин тавр, рисолати омӯзгори мусиқӣ дар ҷомеа бузург буда, шоёни таҳсин мебошад. Ҳамарӯза дар назди омӯзгорони мусиқӣ масъалаҳои нави тарбияи наслҳои оянда ба миён меоянд, ки бо ташаккул додани маҳорати қасбии худ онҳо дар ин ҷода муваффақ мегарданд.

Тавре дар таҳқиқоти илмии санъатшиносони тоҷик инъикос ёфтааст, мусиқӣ санъати нотакрорест, ки дар ҳаёти ҳар як инсон нақши ҷашнрас мебозад. Мусиқӣ дар баробари ҳамаи ин нозукиҳои ҳудвижагиҳои ҳудро низ дорад, ки омӯхтану

омӯзонидани онҳо кори саҳл нест. Ба омӯзгори мусиқӣ малакаю маҳорати баланди қасбӣ лозим мешавад, то ин ки нозукиҳои мусиқиро ба хонандагон омӯзонад ва дар ин роҳ мувафақ гардад. Дониши васеи мусиқӣ доштан барои ҳар як омӯзгори мусиқӣ шарт ва зарур мебошад.

Маврид ба зикр аст, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба рушди фарҳанг санъат, ҳусусан санъати мусиқӣ таваҷҷӯҳи ҳос зоҳир менамоянд. Муҳаққиқ ва олимӣ соҳаи мусиқӣ Абубакр Зубайдӣ дар китоби худ «Мусиқии тоҷик дар даврони истиқлол» дар бораи соҳаи санъати мусиқиро дастгирӣ кардани Пешвои миллат чунин навиштааст: «Боиси ҳуҷнудӣ ва ифтиҳор аст, ки Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пайваста дар ҳаққи аҳли фарҳанг ғамҳорӣ намуда, ба рушди соҳаи фарҳанг, баҳусус санъати мусиқӣ дикқати ҷиддӣ медиҳанд» [3, с. 304].

Дар даврони соҳибистиқлолии қишвар ҳама соҳаву рукнҳои фарҳангии мусиқии тоҷик, аз ҷумла санъати мусиқии мардумӣ, эҷодиёти оҳангсозони ҳалқӣ, мусиқии қасбӣ-мардумӣ, қасбӣ-классикӣ, қасбӣ-композиторӣ, эстрадӣ ва амсоли инҳо рушд намуда, ҳунармандони тоҷик ба дастовардҳои назаррас ноил гардианд. Дар гузаронидани ҷорабинҳои гуногуни фарҳангиву ҳунарӣ, барномаҳои концертӣ, сабтҳои радиоиву телевизионӣ техника ва технологияҳои мусиқӣ дастраси онҳо мебошанд. Тавассути шабакаҳои интернетӣ пайваста суруду навоҳои дилангез дар иҷрои ҳунармандони шинохтаю бомаҳорат дар рӯи олам паҳн мегарданд ва рисолати таърихии ҳудро иҷро менамоянд. Ба андешаи муҳаққиқони соҳа, «мусиқӣ дар тӯли асрҳо рисолати таърихии ҳешро ба ҳайси ифодагари маънавиёту аҳлоқ, зимни вижагиҳои рангомезии лаҳнияш аз замони бостон то кунун иҷро кардааст» [4, с. 58-63]. Вокеан, мусиқӣ дар ташаккули ҷаҳонбинӣ ва аҳлоқу маънавиёти инсон саҳми бузург дорад. Мо суруду оҳангҳои гуногунро мешунавем, лаззат мебарем ва ҷаҳони ботинии ҳешро бою рангин мегардонем. Баҳусус дар тарбияи ҷавонон ва дарки зебоипарастии онҳо саҳми мусиқӣ басо бузург

аст. Аз ин рӯ, аз ҷиҳати илмӣ, назариявӣ ва амалӣ ташкилу такмили тарзҳои гуногуни ташаккули мусикӣ вазифаи асосии башарият ба ҳисоб меравад.

Мусикии мардуми тоҷик шаклан серпаҳлу буда, таърихи бою қуҳан дорад ва тавассути ҳазорон ҳофизони булбуловою мутрибони чирадаст аз аср ба аср аз насл ба насл, аз Борбад то ба имрӯз омада расидааст. Ба таъкиди муҳаққиқ А. Зубайдӣ «санъати мусикии ҳалқи тоҷик таърихи бостонӣ ва рангину пурғановат дорад. Имрӯз дар муҳити нави рушди санъат анъанаҳои беҳтарини он идома доранд ва бо тобишҳои тоза ҷаҳони маънавӣ ва завқи забописандии мусиронро сайқали тоза мебахшанд» [3, с. 304]. Ганчинаи бебаҳои мусикии ҳалқамон, ба монанди «Шашмақом» ва «Фалак», ки аз ниёғонамон ба мо мерос мондаанд ва садҳо суруду оҳангҳои дигар, қи ба тарзи шифоҳӣ аз устод ба шогирд ва аз даҳон ба даҳон то рӯзгори мо омадаанд, ифшогари розу ниёзи мардуманд.

Дар мамлакатамон муассисаҳои таҳсилоти олии қасбӣ, миёна ва маҳсуси санъат фаъолият доранд, ки дар тарғибу ташвиқи фарҳанги миллат ва тайёр намудани мутахassisони варзидаи соҳа саҳми асосӣ доранд. МДТ “Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода” маркази асосии тайёр намудани қадрҳои баландихтисоси соҳаҳои фарҳанг ва санъати қишвар ба шумор рафта, дар омӯзиши мусикии ҳалқию суннатӣ ва қасбии мардуми тоҷик мавқеи назаррас қасб намудааст. Ҳамин тавр, санъати мусикӣ ягона падидает, ки аз аввали пайдоиш то ба имрӯз таъсири худро ба инсоният расонидааст. Санъатшинос А. Низомӣ ба ин назар аст, ки мусикӣ ҳаётро рангин намуда, инсонҳоро сӯи ояндаи пурсаодат равона месозад. Вокеан, ба воситаи ин санъати нотакрор мө метавонем ҳонандагонро дар рӯхияи ватандӯстӣ, ҳудшиносӣ, зиракӣ, илму донишандӯзӣ самаранок тарбия намуда, ҳаёташонро рангин ва ба сӯи ояндаи дураҳшон раҳнамун созем.

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми навбатии худ ба Маҷлиси Олий зикр соҳтанд, ки: “Дар шароити ҷаҳонишавӣ ва рушди технологияҳои иттилоотӣ, ки воридшавии унсурҳои бегонаро

ба фарҳанги миллӣ осон гардонидааст, рӯ овардан ба таъриҳ ва оғоҳ будан аз аслу наслаби ҳеш барои ҳар як фарди миллат, ҳусусан, насли наврасу ҷавон зарур ва ҳатмӣ мебошад. Мокӣ будани аҷдоду гузаштагони худро бояд донем, ба онҳо арҷ гузорем ва бо насли ориёй, яъне ориёитабор будани худ ифтихор қунем” [1, Матн]. Барои амалӣ соҳтани ин мақсад, аз қабили тарбияи шаҳс дар рӯхияи меҳанпарастӣ, ифтихори миллӣ, фарҳангпарастӣ, дарқу муносибати дуруст бо муҳити атроф ва дунёи зебой бояд пайваста саъю талош варзида шавад. Зоро давраи гузариш дар катори буҳронҳои сиёсию иқтисодӣ, буҳрони фарҳангиро низ ба майдон овардааст, ки рафғи онҳо танҳо тавассути инкишофи ҳаётни маънавии чомеа ва тарбияи шаҳсияти комилан ташаккулёфта таъмин мегардад.

Ҳамзамон, дар даврони Истиқлолияти давлатӣ ба таълими дарси мусикӣ дар муассисаҳои таълимӣ таваҷҷӯҳ бештар гардид, ки ин, пеш аз ҳама, ба ташаккули ояндаи санъати мусикӣ мусоидат менамояд. Гузашта аз ин, пешрафти чомеа, рушди ҳамаи соҳаҳои ҳочагии ҳалқи мамлакат вазифа ва масъулияти омӯзгорон, мураттибони барномаҳои таълимӣ, муаллифони китобҳои дарсӣ, дастурҳои методӣ, дар маҷмӯъ қулли коркунони соҳаи маориф ва фарҳангро барои ноил гаштан ба мақсадҳои ниҳоӣ ва тақвият бахшидани самти кори таълим бештар гардонд.

Бесабаб нест, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тарбияи қӯдакону наврасон ва ҷавононро дар рӯхияи арзишҳои суннатию башарӣ яке аз вазифаҳои муҳимми имрӯзу ояндаи давлат ва чомеа дониста, дар Паём ва суханрониҳои ҳеш таъқид мекунанд, ки рушди минбаъдаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба тарбияи шаҳсиятҳои сатҳи баланди аҳлоқӣ, дунёи пурғановати маънавӣ, фикру ҷисми солим, эҳсоси баланди ватандӯстӣ ва ҳудогоҳии миллидошта, риоягари қонунҳо, ҳуқуқҳо, озодиҳо, заҳматписанду зебопараст, сарфаю сариштакор, ботаҳаммулу тоқатпазир, масъулиятшиносу фаъол ва созандо ёзодкор вобаста аст.

Аз ин лиҳоз, ҳар як омӯзгори соҳаҳои фарҳангу маориф вазифадор аст, ки бештар

аз пештар кору фаъолият намуда, роҳу усул, методҳои таълими дарсҳо, баҳусус сатҳ ва дараҷаи дарсҳои суруд ва мусиқиро, ки таблиғар ва дар амал татбиқгари вазифаҳои дар пеш гузошташуда мебошанд, баланд бардошта, мундариҷа, соҳт ва нақшаву рафти дарсҳои намунавӣ, таълими мавзӯъҳои дарсиро тибқи талаботҳои Стандарти давлатии таҳсилоти миёнаи умумӣ, Консепсияи миллӣ маълумоти Ҷумҳури Тоҷикистон ва ба амал баровардани тарбияи ахлоқӣ ва зебопарастии хонандагонро тибқи Консепсияи миллӣ тарбия дар Ҷумҳури Тоҷикистон ба роҳ монанд.

Таҳияи китобҳои дарсӣ аз тарафи мутахассисони соҳаи санъати мусиқӣ, пешкаши ахли ҷомеа намудани суруду оҳангҳои нав баҳшида ба Пешвои миллат, Истиқлолияти давлатии Ҷумҳури Тоҷикистон, Парчами миллӣ, Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Рӯзи Модар, Рӯзи ваҳдати миллӣ, сурудҳои дорои ҳусусияти ватандӯстиву зебопарастӣ, дӯстиву рафоқатдошта, ки аз тарафи оҳангсозон эҷод шудаанд, барои бедор намудани ҳисси ватандӯстии мардум, бавизжа насли наврасу ҷавон такони ҷиддӣ мебаҳшанд. «Суруди миллӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Точат ба сар бод, эй Тоҷикистон», «Паёми мо», «Лашкари Ватан», «Майдони Ватан», «Сулҳ мебояд ба дунё», «Зебо Душанбе», «Кишварам», «Роғун» намунае аз суруду оҳангҳои эҷоднамудаи бастакорон барои мактаббачагон мебошанд, ки дар замони онҳо ҳисси ватандӯстиву ҳудшиносии миллиро бедор менамоянд. Инчунин, таҳия намудани китобҳои дарси суруд ва мусиқӣ аз тарафи мутахассисони соҳа низ яке аз дастовардҳои назарраси соҳаи тарбияи мусиқӣ дар даврони соҳибистиқлолӣ ба шумор меравад.

1. Суруд ва мусиқӣ барои синфи 1-ум (муаллиф Обидпур Ҷ.).

2. Суруд ва мусиқӣ барои синфи 1-ум (муаллифон Сатторов С., Охунов Ҷ.).

3. Суруд ва мусиқӣ барои синфи 3-ум (муаллиф Гулназаров С.).

4. Суруд ва мусиқӣ барои синфи 4-ум (муаллиф Обидпур Ҷ.).

5. Суруд ва мусиқӣ барои синфи 5-ум (муаллиф Шарипов Ш.).

6. Суруд ва мусиқӣ барои синфи 6-ум (муаллиф Ҳалимов К.).

Ҳамзамон, бояд дар назар дошт, ки дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани шаклҳои асосии фаъолияти мусиқии хонандагон, аз қабили машқи овоз, сурудхонии дастаҷамъӣ, маърифати мусиқӣ, шунавонидани мусиқӣ ва ҳаракатҳои мусиқӣ-зарбӣ, ки қисматҳои асосии дарси суруд ва мусиқиро ташкил медиҳанд, аз вазифаҳои аввалиндарачаи омӯзгорони фанни суруд ва мусиқӣ ба ҳисоб рафта, дар таълим ва тарбияи фарҳангӣ ва мусиқии хонандагон нақши муҳим мебозанд.

ТИБҚИ НАҚШАҲОИ НАМУНАВИИ АЗ ТАРАФИ ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН ТАСДИҚГАРДИДА, ТАЪЛИМИ ФАННИ СУРУД ВА МУСИҚӢ БАРОИ ТАЪЛИМГИРАНДАГОНИ ҲАМАИ СИНФҲО (АЗ СИНФИ 1 TO 6) ДАР ЯК ҲАФТА ЯК СОАТ ПЕШБИНӢ ШУДААСТ, КИ ИН АЗ НУҚТАИ НАЗАРИ ФАРОГИРӢ ВА БА РОҲ МОНДАНИ ҲАМАИ ОН НАМУДИ ФАҶОЛИЯТҲОЕ, КИ БАРОИ ТАЪЛИМИ ДАРСИ МАЗКУР ПЕШБИНӢ ШУДААСТ, НИҲОЯТ КАМ МЕБОШАД. БИНОБАР ИН, ВАҚТРО ПУРСАМАР ИСТИФОДА НАМУДА, ҲАНГОМИ ТАҲИЯИ НАҚШАИ ДАРС ДИҚҚАТИ АСОСИРО БА МУАЙЯН КАРДАНИ РЕПЕРТУАРИ ТАЪЛИМИИ ҲУСУСИЯТҲОИ МУСИҚИИ МИЛЛИДОШТА, ҶОБАЧОГУЗОРӢ ВА ИЧРОИ БЕВОСИТАИ ҚИСМАТҲОИ ДАРС РАВОНА НАМУДАН, МУВОФИҚИ МАҚСАД ХОҲАД БУД.

Аслан, методикаи таълими дарси суруд ва мусиқӣ моҳиятан алоқамандии ҳамаи қисмҳои дарс (сурудхонӣ, маърифати мусиқӣ, машқҳои овозӣ, шунавонидани мусиқӣ, ҳаракатҳои мусиқӣ-зарбӣ)- ро дарбар мегирад. Таҷрибаи пешқадами омӯзгорони соҳибқасб аз он шаҳодат медиҳад, ки меҳру муҳабbat ва шавқу ҳавас ба суруд ва мусиқӣ дар кӯдак ҳамон вақт бедор мегардад, ки ба ҳама қисматҳои дарс муносибати яхела намуда, дар дарс бештар суруду мусиқии форам таниандоз гардад ва аз он таассуроти зиёд боқӣ монад.

Тарбияи бедор намудани шавқу ҳавас ва муҳабbat ба суруду мусиқӣ ба қобилияти дарки мусиқӣ ва баҳодиҳии он аз тарафи кӯдак саҳт алоқаманд буда, ташкили дарс ва пайдарҳамии маводи омӯзиширо вобаста ба қобилияти мусиқифаҳмии хонандагон ва шароитҳои дарсгузаронӣ ба роҳ мондан ва дар мавриди зарурӣ онро тағиیر додан аз манфиат ҳолӣ нест.

АДАБИЁТ:

1. Раҳмон, Э. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олӣ аз 26. 12.2019 // Адабиёт ва санъат. – 2020. – 1 январ.
2. Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 16 апрели соли 2012, № 822 // [Манобеи электронӣ]. – Низоми дастрасӣ: www.mmk.tj
3. Зубайдӣ, А. Мусикии тоҷик дар даврони истиклол. / – Душанбе: Арҷанг, 2017. – 304 с.
4. Нарзуллоев, Б., Раҷабзода, Д. Технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ дар дарсҳои мусиқӣ // Фарҳанг ва санъат. – 2018. – № 4. – С. 58-63.
5. Раҳмонов, А., Махмурод А. Истифодабарии технологияи иттилоотӣ дар дарсҳои мусиқӣ. // Фарҳанг ва санъат. № 4. / – Душанбе, –2018. – С. 88-91.
6. Саидкаримов, Б. Технологияи муосири иттилоотӣ дар ҷараёни таълими фанни назарияи мусиқӣ // Санъатшиносӣ. – 2020. – № 1. – С. 78-81.

РУШДИ ТАРБИЯИ МУСИҚӢ ДАР ДАВРОНИ СОҲИБИСТИҚЛОЛИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Муаллиф дар мақолаи мазкур рушди мусикии касбии тоҷикро дар даврони соҳибистиқлолӣ мавриди баррасии ҳамаҷониба қарор додааст. Аз нигоҳи муаллифи мақола, омода намудани ҳонандагони муассисаҳои таълимӣ дар рӯҳияи ватандӯстиву зебоипарастӣ, истифодай суруду оҳангҳои дорои ҳусусияти ҳувияти миллидошта аз манфиат холи нест. Ҳамчунин, тарбияи ҳонандагон дар ин раванд вазифаи умумичамъиятию давлатӣ буда, ба ин кор давлат, аҳли ҷомеа, оила ва муассисаҳои фарҳангиву маърифатиро зарур аст, ки дар якҷоягӣ саъю талош намоянд. Мактабҳо, махсусан мактабҳои мусиқӣ, ҳамчун муассисаи давлатӣ дар тарбияи ҳаматарафаи насли наврас нақши асосӣ ва марказиро доранд. Муассисаҳои таълимӣ ҳамчун макони маърифат дар асоси қонунҳои амалкунанда, урғу одати гузаштагон, осори ниёғон шогирдони худро тарбия менамоянд.

Дарси мусиқӣ ва таълими мусиқӣ мухимтарин қисми таркибии раванди ҳаматарафаи мураттаб инкишоф додани шаҳсияти насли ҷавон маҳсуб меёбад. Дар айни замон тарбияи мусиқӣ аз дигар соҳаҳои ташаккули муҳассилин чудо набуда, баръакс ба тарбияи ахлоқӣ, фикрӣ, ҷисмонӣ робитай қавӣ дорад. Ҳамин тарик, дар зери мағҳуми тарбияи мусиқӣ густариш ва арзишҳои шаҳсият марбут ба фаъолияти ў дониста мешавад.

Калидвозжаҳо: тарбия, зебоипарастӣ, мусиқӣ, шароит, мактаб, ҳонанда, ҳамкорӣ, фарҳанг, ташаккул, вазифа, маърифат.

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЕРИОД НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН

В данной статье автор подробно анализирует развитие профессиональной таджикской музыки в период независимости . С точки зрения автора статьи, полезно готовить школьников в духе патриотизма и красоты, используя песни и мелодии с национальным характером. Кроме того, обучение учащихся в этом процессе является общественной и государственной задачей, и для этого необходимо, чтобы государство, общество и культурно -образовательные учреждения работали вместе. Школы, особенно музыкальные, как государственные учреждения играют ключевую и центральную роль в комплексном воспитании подрастающего поколения. Школы, как место просвещения, воспитывают своих учеников в соответствии с законами государства, традициями прошлого и наследием предков.

На уроках музыки и в музыкальном образовании важнейшим компонентом комплексного процесса является развитие личности молодого поколения. В то же время музыкальное образование не отделено от других областей развития студентов, напротив, оно тесно связано с нравственным, интеллектуальным и физическим воспитанием. Таким образом, в настоящем

время понятие музыкального образования считается развитие и ценности личности, связанные с его творчеством.

Ключевые слова: воспитание, красота, условие, школа, ученик, сотрудничество, культура, образование, формирование, задача, просвещение.

THE DEVELOPMENT OF MUSIC EDUCATION DURING THE INDEPENDENCE OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN

In this article, the author analyzes in detail the development of professional Tajik music during the period of independence. From the point of view of the author of the article, it is useful to prepare students in the spirit of patriotism and culture, using songs and melodies with a national character. In addition, training students in this process is a public and state task, and for this it is necessary that the state, society and cultural and educational institutions work together. Schools, especially music ones, as state institutions play a key and central role in the comprehensive education of the younger generation. Schools, as places of enlightenment, educate their students in accordance with the laws of the state, the traditions of the past and the heritage of their ancestors.

In music lessons in music education, the most important component of the complex process is the development of the personality of the young generation. At the same time, music education is not separated from other areas of student development; on the contrary, it is closely related to moral, intellectual and physical education. Thus, at present, the concept of music education is the development and values of the individual associated with his work.

Keywords: upbringing, beauty, condition, school, student, cooperation, culture, education, formation, task, enlightenment.

Сведения об авторе: Солихов Муслихиддин – докторант (PhD) 3-го курса ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде». E-mail: solehov-shukrona@mail.ru. Телефон: 900-24-26-28

Information about the author: Solihov Muslihiddin - the 3rd year doctor (PhD) of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». E-mail: solehov-shukrona@mail.ru. Phone: 900-24-26-28

ЧОЙГОХИ СИЛСИЛАИ «САВТИ ЧОРГОХИ МУҲАЙЯР» ДАР ШАШМАҚОМ

Иброҳимзода Х. Н.

Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Т. Сатторов

Санъати мусиқии классикии тоҷикон - Шашмақом, ки дар муддати асрҳои мадид ташаккул ва такомул ёфтааст, аз тарафи ҷаҳониён ҳамчун падидай нотақорори бадеъ эътироф гардидааст. Ин қадимтарин жанри сарояндагиро созмони ҷаҳонии ЮНЕСКО 11 ноябри соли 2003 ҳамчун ёдгории мероси фарҳангии башарият эътироф карда, онро ба феҳристи шоҳкориҳои бузурги мусиқии шифоҳӣ ва мероси гайримоддӣ ворид намуд. Дар даврони соҳибистиклолӣ бо ибтикори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Шашмақом расман мақоми давлатӣ гирифт ва дубора эҳё шуд. Соли 2000 қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 12 май, таҳти № 294 «Оид ба рушди минбаъдаи санъати иҷрории Шашмақом дар Тоҷикистон» ба имзо расид, ки дар он дурнамо ва масъалаҳои муҳим дар кори инкишофи ин санъати бузург номбар ва дарҷ гардида буданд [2, с. 5-6].

Санъати иҷро ва эҷоди мусиқӣ ҳамеша пахлуи ҳамдигар қарор дошта, дар инкишофи мусиқӣ, аз ҷумла мусиқии Шашмақом самтҳои муҳим мебошанд. Агар ҳадафи асосии санъати эҷоди мусиқӣ ба саҳна овардани асари тоза бошад, пас ҳадафи санъати иҷрои мусиқӣ сайқал додани он ба ҳисоб меравад. Сарояндаи мусиқии Шашмақом бояд ҳунарии иҷрории ҳешро пайваста сайқал дихад, то асари тозаи мусикиро дар сатҳи баланд пешкаш карда тавонад. Бастакор низ бояд ҳамеша ба эҷоди асарҳои нав машғул шавад, то яке аз дигаре беҳтару хубтар бошад. Мусиқии Шашмақом бояд ҳамеша рушд кунад ва сатҳи иҷроунандагӣ дар сатҳи баланди касбӣ қарор гирад. Эҷод намудани силсилаасарҳо ва асарҳои ҷудогона бо истифода аз ашъори шоирони классик ва мусосир аз ҷумлаи омилҳои асосии рушди ин санъати мусиқӣ мебошад.

Дар илми мусиқишиносӣ дақиқан муайян карда шудааст, ки дар ҳамаи давру замонҳо ромишгарон дар ҳунарномаҳои хеш аз баҳшҳои мутадовили оҳангҳо истифода мекарданд, порчаҳои машҳури мусиқӣ гаштаву баргашта рӯи композитсияҳои муҳталиф мавриди тақрор қарор мегирифтанд ва зимни ин одат оҳангсоз мебоист бо истифода аз ҳамин падидаҳои маъруф асари тоза эҷод намояд [7, с.79].

Дар давоми даҳ соли фаъолияти ҳунарии хеш дар Академияи мақом яке аз масъалаҳои мушкил, аммо хеле завқовару муҳим ин оғаридани асари нав буд. Аз ҷониби устод А. Абдурашидов масъалае ба миён гузошта шуд, ки бояд оғаридани асарҳои нави силсилаи Савт шурӯъ шавад.

Савт – 1) садои мусиқӣ; 2) оҳанг мусиқӣ; 3) усули мақомӣ дар низоми Шашмақом, ки дар мизонбандии $5/4$ соҳта мешавад; 4) навъи силсилаҳои фаръии бахши овози Шашмақом, ки дар заминай ду навъи парда – пардаи аслӣ ва пардаи фаръӣ бунёд ёфтаанд. Дар пояи асли – мақоми навъи аввали силсилаи фаръӣ – Амал ташаккул ёфтааст ва дар пояи се навъи пардаи фаръӣ навъи дуюми силсилаи Савт ба вучуд омадааст. Силсилаи фаръӣ аз панҷ шоҳа соҳта мешавад, ки шоҳаи аввали он асосӣ ва чор шоҳаи дигари он фурӯй мебошад. Панҷ шоҳаи силсилаи фаръӣ ҳамзамон ҳамноми панҷ усули гуногуни мақомӣ, амсоли Савт, Талқинча, Фурӯй, Соқинома ва Уфар мебошад [2, с.225, 226].

Қаблан вазъи қунунии эҷоди мусиқии Шашмақомро устод шарҳ дода, вазифаи ҳар як аспирантро дар ин ҷода муайян намуданд. Аз ҷумла, моро муваззаф соҳтанд, ки ба оғаридани оҳанг мусиқии тоза не, балки ба эҷоди асарҳои тоза дар асоси оҳангҳои мавҷуда дар силсилаи Шашмақом машғул шавем. Яъне, дар асоси оҳангӣ баъзе аз шуъбаҳои силсилаи Насри Шашмақом,

амсоли Ушшоқ, Уззол, Баёт, Ораз, Ҳусайнӣ, Насруллоҳӣ, Чоргоҳи Муҳайяр ва гайра бояд силсилаи навъи Савт биофарем, зоро дар рӯйхати силсилаи Шашмақом чунин навъ дида намешавад.

Дар мақоми Ироқ маълум гардид, ки дар силсилаи аслии бахши овоз – Наср ҳамагӣ се навъи парда – мақоми Ироқ, шуъбаи Чоргоҳи Муҳайяр ва шуъбаи Муҳайяр иштирок доштаанд. Яъне, мутобиқи қавонин ташаккули силсилаҳои фаръӣ дар асоси ҳар қадоме аз ин навъҳои пардаҳои мақоми Ироқ бояд силсилаҳои навъи Савт, амсоли Амали Ироқ, Савти Чоргоҳи Муҳайяр ва Савти Муҳайяр бунёд гардад. Аммо, маълум аст, ки дар амалияни мақом ва нашри панҷчилдаи китоби Шашмақом танҳо як силсилаи фаръӣ – Савти Муҳайяр оварда шудааст, ки ба навъи пардаи шуъбаи Муҳайяр мансуб мебошад. Вале дар пардаҳои навъи мақоми Ироқ ва шуъбаи Чоргоҳи Муҳайяр силсилаҳои фаръии Савт то ҳанӯз мавҷуд набуданд. Сабабҳо метавонанд гуногун бошанд: 1) эҳтимол ин силсилаҳо то замони мо нарасидаанд; 2) шояд онҳо то имрӯз таълиф нашудаанд [6, с.20-24].

Дар кори эҷодӣ, пеш аз ҳама, ба суннат ва анъанаҳои мавҷудаи мусиқии Шашмақом, инчунин қоидаҳои назму мусиқии класикӣ, аз ҷумла зарб, парда ва соҳтори мусиқӣ (композитсия) такя карда шудааст. Яъне, он тарзу шакле, ки устодон дар Шашмақом навъи силсилаи Савт эҷод намудаанд, ба асос гирифта, дар вақти оғаридан асари мусиқӣ мавриди истифода қарор диҳем. Ӯсули асосӣ дар оғаридан асари мақомӣ дар он диде мешуд, ки мебоист дар заминаи яке аз шуъбаҳои силсилаи Насри Шашмақом интихобшуда, асарҳои мақомӣ дар панҷ ӯсули муҳталиф таълиф намуда, силсилаи навъи Савт оғарида шавад.

Баъди таҳлили чанд силсилаасари Шашмақом ва омӯзиши зарбу пардаҳои он яке аз аввалинҳо шудаба эҷоди асарҳои Савт шурӯъ кардем. Ҳамин тавр, аз соли 2008 то 2010 шаш силсилаи тозаи мақомӣ эҷод шуд:

1. Силсилаи Савти Ушшоқ дар мақоми Рост;
2. Силсилаи Амал (*Мугулча*)-и Ироқ дар мақоми Ироқ;

3. Силсилаи Савти Ҳичзор дар мақоми Сегоҳ;

4. Силсилаи Савти Ҳусайнӣ дар мақоми Дугоҳ;

5. Силсилаи Савти Чоргоҳи Муҳайяр дар мақоми Ироқ;

6. Силсилаи Амал (*Мугулча*)-и Рост дар мақоми Рост.

Чанде аз ин навъи силсилаҳо, аз ҷумла Савти Ушшоқ, Савти Ҳусайнӣ, Савти Чоргоҳи Муҳайяр дар Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Т. Сатторов, МДТ «ДДФСТ ба номи Мирзо Турсунзода» ва факултаи санъати Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б. Ғафуров тариқи концерт намоиш дода шуда, мавриди баррасӣ низ қарор дода шуданд.

Аслан, эҷодкорӣ табиатан дар вучуди инсон оғарида шудааст. Инсон табиатан эҷодкор буда, дар соҳаҳои гуногун падидаҳои гайричашмдоштро метавонад рӯи кор орад. Падидаҳои тозаоғаридаи инсон оламро дигаргун месозанд ва он рӯз ба рӯз соҳти аслии хешро иваз намуда, рушд меёбад. Яъне, инсон табиатан соҳиби ҳамчунин истеъдод аст, ки он амали эҷод кардан, оғаридан ва ташаккул доданро дорад. Аз ҷумла, дар соҳаи мусиқӣ чунин амали эҷодиро оҳангсозӣ, бастакорӣ, мусаннифӣ, композиторӣ ва ғайра меноманд [1, с.74-75].

Дар ин мақола оид ба силсилаи Савти Чоргоҳи Муҳайяри эҷодшуда маълумот дода мешавад. Ин силсила дар асоси мусиқии шуъбаи Чоргоҳи Муҳайяри мақоми Ироқ оғарида шудааст. Яъне, мусиқии Насри Чоргоҳи Муҳайяри силсилаи Насри мақоми Ироқ дар оғаридан ва коркарди силсилаи Савти Чоргоҳи Муҳайяр асос гаштааст.

Дар оғаридани силсилаи мазкур ҷанд қадамҳои муҳимми эҷодӣ гузошта шудааст:

1) Мусиқии шуъбаи Чоргоҳи Муҳайяр аз силсилаи Насри мақоми Ироқ хуб омӯхта шудааст;

2) Пардаи шуъбаи Чоргоҳи Муҳайяр дар заминаи дастаи танбӯр муқаррар шуда, соҳтори он муайян карда шудааст;

3) Соҳтори мусиқии шуъбаи Чоргоҳи Муҳайяр низ таҳлил карда шудааст;

4) Панҷ ӯсули силсилаи Савти Шашмақом, аз ҷумла Савт (*Амал*), *Талқинча*, *Фурӯғ*

(Қашқарча), Соқинома ва Уфар амалан бо дойра ичро карда шудааст;

5) Вазнҳои шеърӣ, ки дар 5 усули силсилаи Савти Шашмақом мавриди истифода қарор ёфтаанд, мушаххас карда шудаанд. Масалан, дар ҳар усули асари силсилаи Савт вазни мушаххас мавриди истифода қарор гирифтааст:

дар усули Савт - Ҳазачи мусаммани солим;

дар усули Амал (Муғулча) – Рамали мусаммани маҳзуф (мақсур);

дар усули Талқинча – Музореъи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф (мақсур);

дар усули Фурӯғ (Қашқарча) – Рамали мусаммани маҳзуф (мақсур);

дар усули Соқинома – Мутақориби мусаммани маҳзуф (мақсур);

дар усули Уфар – Ҳазачи мусаммани ахраби макфуфи маҳзуф (мақсур);

6) Барои ҳар як усул дар вазни муайян шеър аз ашъори классикон интихоб карда шудааст:

«Савти Чоргоҳи Муҳайяр» – газали Зебунисо;

«Талқинчаи Чоргоҳи Муҳайяр» – газали Сойиб;

«Фурӯғ (Қашқарча)-и Чоргоҳи Муҳайяр» – газали Ҳофиз;

«Соқиномаи Чоргоҳи Муҳайяр» – шеъри К. Ҳуҷандӣ;

«Уфари Чоргоҳи Муҳайяр» – газали К. Ҳуҷандӣ.

7) Шеърҳои интихобшуда дар қолаби зарбии ҳар усули силсилаи Савт қироат шуда, тибқи қоиди таносуби зарбу вазни шеър ҳичзоҳои он мушаххас тақсим карда шудааст.

8) Сохтори мусикии силсилаи Савт аз рӯи ихтиёри хеш ташаккул дода шуда, дар заминай дастаи танбӯр ҷиҳати сохтори мантиқии он санцида ва муайян карда шудааст:

1. Сарҳат;

2. Миёнҳат;

3. Дунасра;

4. Авчи Зебопарӣ;

5. Нагмаи Авчи Зебопарӣ;

6. Фуровард.

Ҳамин тавр, дар давоми чанд моҳ як силсилаи мукаммали Савти Чоргоҳи Муҳайяр оғарида шуд ва он рӯи кор омад. Баъд аз он дар назди гурӯҳи хунарии Академияи мақом ин силсила ичро шуда, мавриди муҳокима қарор гирифт. Оид ба ин силсилаи навтаълифшуда фикру андеша ва мулоҳизаҳои гурӯҳи хунарий ба инобат гирифта шуда, баъди коркард ва сайқал додан силсилаи нави Савти Чоргоҳи Муҳайяр мукаммал гардид ва он рӯи саҳна омад.

Қобили зикр аст, ки дар китоби нави шашчилдаи Шашмақом муаллиф Ҳунарманди ҳалқии Тоҷикистон Абдувалӣ Абдурашидов ҳамаи силсилаҳои эҷодшуда, аз ҷумла силсилаи Савти Чоргоҳи Муҳайяр ворид карда шудааст ва имрӯзҳо дар барномаҳои дарсии донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии мусиқӣ васеъ истифода мешавад.

Фурӯғ (Қашқарча) – и Чоргоҳи Муҳайяр, газали Ҳофиз, мақоми Ироқ.

Сарҳат

Муддате шуд, к-оташи савдоӣ ў дар ҷони мост,
В-ин таманно бин, ки дойим дар дили вайрони мост.

Миёнҳат 1

Мардуми ҷаҳонӣ ба ҳуноби ҷигар гарӣ аст аз он-к,
Ҷаҳонӣ меҳри рӯҳаш дар синайи нолони мост.

Миёнҳат 2

Оби ҳайвон қатрае з-он лаъли ҳамҷун шаккараш,
Курси ҳур аксе зи рӯйи он маҳи тобони мост.

Дунасра

То нағаҳту фиҳӯ мин рӯҳӣ шунидам, шуд яқин,
Бар ман ин маънӣ, ки мо з-они ваю ў з-они мост.

Авчи Зебопарӣ

Ҳар дилеро иттилоъе нест бар асрори ишқ,
Маҳрами ин сирри маънидори улвӣ ҷони мост.

Нагмаи Авчи Зебопарӣ

Чанд гӯй: «Носеҳо дар шарҳи дин ҳомӯши боши!»
Дини мо дар ҳар ду олам сӯҳбати ҷонони мост.

Фуровард

Ҳоғизо то рӯзи оҳир шукри ин неъмат гузор,
К-он санам аз рӯзи аввал доруий дармони мост.

АДАБИЁТ:

1. А. Абдурашидов. Шашмақом ва масоили инкишофи он. Душанбе «Бухоро» 2012. 119с.
2. А. Абдурашидов. Фарҳанги тафсири истилоҳоти Шашмақом. Душанбе «Адиб» 2016. – 399с.
3. А. Абдурашидов. Шашмақом Рост. Душанбе «Адиб» 2016. 495с.
4. А. Абдурашидов. ШашмақомДугоҳ. Душанбе «Адиб» 2016. 391с.

5. А. Абдурашидов. Шашмақом Сегоҳ. Душанбе «Адиб» 2016. 495с.
6. А. Абдурашидов. Шашмақом Ироқ. Душанбе «Адиб» 2016. 351с.
7. А. Низомов. Таърих ва назарияи Шашмақом. Душанбе, «Ирфон» 2003. – 333с.
8. Б. Файзуллоев., Ш. Соҳибов., Ф. Шаҳобов. Шашмақом қисми 1. Нашриёти давлатии музикавӣ: Москва 1950.- 296с.
9. Н. Ҳакимов «Шашмақом дар қарни XX». Хучанд 2005. – 408с.
10. Ф. Шаҳобов. Осор ва пажӯҳиш. Мураттиб доктори илми санъатшиносӣ Ф. Азизӣ. Душанбе, Сарредаксияи илмии энсиклопедияи миллии тоҷик 2011. – 177с.
11. Ф. Азизӣ. Шиҳоби Шашмақом. Душанбе «Ямини Содик» 2012.-278с.

ЧОЙГОҲИ СИЛСИЛАИ «САВТИ ЧОРГОҲИ МУҲАЙЯР» ДАР ШАШМАҚОМ

Муаллиф дар мақола масъалаи эҷод ва силсилаасарҳои навро дар пардаҳои Шашмақом мавриди баррасӣ карор додааст. Пайдост, ки санъати мусикии Шашмақом тӯли қарнҳо рушду такомул ёфта, то замони мо расидааст. Устодони бузург дар ин ҷода пайваста эҷод карданд ва тавассути ин шоҳасари безавол ҳуд ва мусикии ниёғонро муаррифӣ намуда, дар таърих ҳамчун сарояндаву навозандаҳои нотакрор сабт шуданд.

Дар замони соҳибистиқлонии бо ибтикори Асосгузори сұлху ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон мухтарам Эмомали Рахмон Шашмақом расман мақоми давлатӣ гирифт ва дубора эҳё шуд. Ҳамасола 12 май ҳамчун Рӯзи Шашмақом дар тамоми гӯшаву канори мамлакат таҷлил карда мешавад.

Дар мақолаи мазкур муаллиф зикр мекунад, ки устодони гузашта дар ҳар давру замон бо риояи парда ва қолабу зарб силсилаасарҳои оғаридаанд, ки то имрӯз аз ҷониби хунармандон ичро карда мешаванд. Айнанай гузаштаи устод-шогирд аз нав эҳё шуда, дар пайравӣ ба корҳои устодони гузашта ва имрӯза баҳри инкишоғу ривоҷи Шашмақом як қатор корҳои назаррас ба анҷом расонида шудаанду мешаванд. Коркард ва эҷоди силсилаҳои Савт аз ҷониби хунармандони мақом дастоварди арзандae дар арафаи 30 - солагии Истиқлонияти давлатӣ мебошад.

Ба андешаи муаллифи мақола, донандай хуби Шашмақом метавонад бо эҷоди асарҳои қалони мақомӣ машғул бошад ва баҳри ғанӣ гардонидани мусикии суннатӣ саҳми ҳудро гузорад. Силсилаи Савти Чоргоҳи Муҳайяр яке аз асарҳои навтаълиф буда, дар асоси мусикии шуъбаи Чоргоҳи Муҳайяри мақоми Ироқ тавлид шудааст. Муаллифи мақола умед бар он дорад, ки оянда ин силсила боз ҳам такмил дода мешавад ва ба дили шунавандай ҳуд роҳ меёбад.

Калидвоҷаҳо: эҷоди мусикӣ, рушди мусикии Шашмақом, силсилаи Савт, парда ва соҳтори мусикӣ, асарҳои мақомӣ, зарбу вазни шеър, Савти Чоргоҳи Муҳайяр, инкишоғи мусикӣ, эҷоди асарҳои нав, силсила.

МЕСТО МУЗЫКАЛЬНОГО ЦИКЛА «САВТИ ЧОРГОҲИ МУҲАЙЯР» В ШАШМАКОМЕ

В данной статье автор рассматривает вопросы создания новых циклических произведений в ладах Шашмакома. Музыкальное искусство Шашмакома развивалось веками и сохранилось до наших дней. Великие мастера этого жанра постоянно создавали, творили, и через этот уникальный шедевр представляли себя, музыку своих предков и вошли в историю, как уникальные певцы и музыканты.

В годы независимости нашей страны Шашмакому подарили вторую жизнь. Указом Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемго Эмомали Рахмона 12 мая было объявлено Днем Шашмакома. С тех пор, ежегодно, в эти весенние дни, во всех уголках страны отмечается День Шашмакома.

В статье автор отмечает, что во все времена, великие мастера прошлых лет, создавали музыкальные циклические произведения с соблюдением лада и такта, которые сохранились до нынешних лет, и которые до сих пор исполняют артисты и последователи макома. Была возрождена традиция наставничества «устод-шогирд», следуя работе прошлых и нынешних мастеров, проводится значительная работа для развития и процветания Шашмахома. Разработка и создание цикла Савт артистами макома является хорошим достижением накануне 30-летия государственной независимости.

Также автор отмечает, что хороший знаток макома может создавать великие произведения и способствовать обогащению традиционной музыки. Цикл “Савти Чоргохи Мухайяр” является одним из новых произведений, основанный на музыке «Чоргохи Мухайяри мақоми Ирок». Автор надеется, что цикл будет дальше совершенствоваться и достигнет сердца своих слушателей.

Ключевые слова: создание музыки, развитие музыки Шашмахома, цикл – Савт, лад и музыкальная форма, произведения макома, торт, создание новых произведений, музыкальный цикл, развитие музыки.

PLACE OF THE MUSICAL CYCLE "SAVTI CHORGOHI MUHAYYAR" IN SHASHMAQOM

In this article, the author examines the issues of creating new cyclic works in the modes of Shashmaqom. The musical art of Shashmaqom has been developing for centuries and has survived to this day. The great masters of this genre constantly created, and through this unique masterpiece they presented themselves, the music of their ancestors and went down in history as unique singers and musicians.

During the years of independence of our country, Shashmaqom was given a second life. By the decree of the Founder of Peace and National Unity - the Leader of Nation, President of the Republic of Tajikistan Emomali Rahmon, May 12 was declared the Day of Shashmaqom. Since then, every year, on these spring days, Shashmaqom Day is celebrated in all parts of the country.

In the article, the author notes that at all times, the great masters of the past, created musical cyclical works with the observance of harmony and tact, which have survived to this day, and which are still performed by artists and followers of maqom. The tradition of mentoring "ustod-shogird" was revived, following the work of past and present masters, significant work is being done for the development and prosperity of Shashmaqom. The development and creation of the Savt cycle by maqom artists is a good achievement on the eve of the 30th anniversary of state independence.

The author also notes that a good connoisseur of maqom can create great works and contribute to the enrichment of traditional music. The cycle "Savti Chorgoni Muqayyar" is one of the new works based on the music of "Chorgoni Muqayyari maqomi Irok". The author hopes that the cycle will continue to improve and reach the hearts of its listeners.

Keywords: Creation of music, development of Shashmaqom music, cycle - Savt, mode and musical form, works of maqom, measure, creation of new works, musical cycle, development of music.

Сведения об авторе: Иброхимзода Хуршед Наби – и. о. дотсент кафедры традиционного пения Таджикской национальной Консерватории имени Т. Сатторова. Телефон: +(992)918.82.85.17.

Information about the author: Ibrohimzoda Khurshed Nabi - acting associate professor of the department of traditional singing, Tajik national conservatory named after T. Sattorov. Phone: +(992) 918.82.85.17.

МАВҚЕИ СУРУДХОИ БАЧАГОНАИ МАРДУМӢ ДАР ТАҖЛИМУ ТАРБИЯИ КӮДАКОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ

Гурезов Ш.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Сурудҳои бачагонаи мардумӣ як ҷузъи ҷудошаванди фолклори ҳалқи тоҷик мебошанд, ки бархе аз онҳо дар тӯли тамаддуни ҳазорсолаи таъриҳӣ ба вуҷуд омада, рӯҳияни гузаштагони ин ҳалқу миллатро дар худ таҷассум намудаанд. Дар сурудҳои бачагонаи мардумӣ «ҳар як падидай нозуки табиат, ҳар як лаҳзаи рӯйдодҳои таъриҳӣ, ҳар як иқдоми фарзанди инсон... фавран таҷассуми бадеъ пайдо мекардан» [2, с. 3]. Ин далелҳоро мазмуну муҳтавои сурудҳои бачагонаи мардумӣ, ки дар тӯли таърихи ҷандинҳазорсолаи тамаддуни ҳалқи тоҷик оғарида шудаанд, событ менамоянд.

Аксари сурудҳои бачагонаи мардумӣ, ки аз ҷониби ҳалқ эҷод шуда, дар раванди таълиму тарбияи кӯдакон истифода мегардианд, ҳаёти одамон, муҳити атрофи онҳоро иҳотанамуда, ҳайвонот, парандаву ҷаравандо, рустаниҳову набогот, зебоии ҳар як фасли сол, анъанаву маросим, иду ҷашиҳо ва дигар мавзӯъҳоро инъикос менамуданд. Ин гуна сурудҳоро асосан модарон барои фарзандонашон оғарида, дар сари гаҳвораашон гоҳо шабҳои дароз нахуфта, замзама менамуданд, то ин ки онҳо ором шаванду ба ҳоби ноз раванд. Ҳусусан, сурудҳои бачагонаи «аллагӣ»-ро ба ин қатор шомил намудан мумкин аст, ки аксар аз ҷониби модарони тоҷик эҷод ва суруда мешуданд.

Агар дар замони пеш сурудҳои бачагонаи мардумӣ сатҳи зарурии тарбияёftai ҳаётину маънавӣ ва бадеиву эстетикии кӯдаконро дар оила таъмин мекарданд, пас ҳоло ин анъана ба зимиҳи муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ (кӯдакистонҳо) вогузор шуда, он дар якҷоягӣ бо оила, муассисаҳои фарҳангию фароғатӣ ва аҳли ҷомеа қудрати соҳтани низоми самараноки ба дунёи фарҳанги бадеии ҳалқӣ ворид шудани кӯдакони хурдсолро дорад.

Дар ин маврид идеяи пешбар - ҷомеакунонии фарҳангию бадеии кӯдакони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо воситаҳои анъанавии фарҳанг ва санъат, расму русум, таомул, урғу оdat ва ҳунару истеъдод мебошад.

Мазмуну мундариҷаи муассисури ғании сурудҳои бачагонаи мардумӣ, равону сода будани шаклу соҳти онҳо ва ба мизони овози кӯдакон мувоғиқ эҷод шудани ин намуди сурудҳои мардумӣ имкон медиҳанд, ки тарбиятгирандагони муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ дар замини инкишофи васеи фарҳангию эстетикий бо ин сурудҳо фароғирифта шаванд, то дунёи зебои кӯдаконашон боз ҳам зеботар гардида, ба ин васила ҷаҳони ботинию маънавиашон ғанитар гардад ва зебоипарастии онҳо ташаккул ёбад. Ин омил имкон фароҳам меорад, ки низоми бутуну ягонаи инкишофи бадеиву эстетикии кӯдакон, ташаккули шароити солим барои дар онҳо рушд додани дарки маънавию бадеъ ва фаъолияти муваффақи эҷодии онҳо таъмин гардонида шавад.

Аз ин лиҳоз, дар замони ҷаҳонишавии тамаддунҳо муттаҳид соҳтани намудҳои муҳталифи эҷодиёти бадеии мардумӣ дар ҷараёни таълими мусикии кӯдакон, баҳусус, онҳое, ки дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо мусикии мардумӣ фароғирифта мешаванд, аҳамияти хосаero касб менамояд. Зоро он зинаи нахустини таълиму тарбияи мусикии кӯдакон ба шумор рафта, асоси пойдевори қавии ояндаи ташаккули мусикифаҳмию зебоипарастии онҳоро ташкил медиҳад.

Мутобики барномаи таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти миёни умумӣ барои дарси суруд ва мусиқӣ танҳо як соат дар як ҳафта муайян карда шудааст, ки барои тарбия намудани шахсияти мукаммал ва ҳамаҷониба инкишоффёfta кифоят наменамояд. Дар

муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бошад, вазъи баргузории онҳо боз ҳам мушкитар аст. Зеро дар ин муассисаҳо барои гузарондани машғулиятҳои мусикӣ барномаҳои таълимии мукаммал то ҳанӯз таҳия нашудаанд ва роҳбарони мусикии кӯдакистонҳо машғулиятҳои мусикиро дар асоси таҷрибаи андӯхтаашон ба роҳ мемонанд. Маълум аст, ки дараҷаи инкишофи шуморавии муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ бо шумораи омодасозии қадрҳои баландиҳтиносӣ қасбии санъати мусикии томактабӣ мувоғиқат намекунад. Ин норасоии қадрӣ бошад, то ҳанӯз масъалаи дараҷаи яки муассисаҳои таҳсилоти томактабиро ташкил медиҳад ва низ ҳалли худро тақозо дорад.

Ба ақидаи мо, масъалаи мазкурро тариқи зиёд намудани шумораи донишҷӯёни ихтиносӣ таҳсилоти томактабӣ дар факултаи мусикӣ-омӯзгории Муассисаи давлатии таълимии «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода», факултаи мусикии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С.Айнӣ ва муассисаҳои маҳсусгардондашудаи мусикии ҷумҳурӣ ҳаллу фасл кардан мумкин аст. Вале норасоии дигаре, ки ба сифати таълиму тадриси машғулиятҳои мусикӣ дар муассисаҳои томактабӣ таъсир мерасонад ва ҳалли очилии худро тақозо менамояд, ин ба чоп омода намудани барномаву қитобҳои дарсӣ барои кӯдакони синни хурду қалони томактабӣ ва адабиёти бачагона, ки бо дарназардошти ҳусусиятҳои синнусолии кӯдакон таҳия гардидаанд, мебошад. Ҳамчунин, ба донишҷӯёни соҳаи таҳсилоти томактабӣ омӯзонидани методикаи таълиму тарбияи мусикӣ мувоғиқи мақсад дониста мешавад. Зеро бе дониши коғии методӣ дар роҳи таҷрибаи таълиму тарбияи насли наврас ба муваффақият ноил шудан аз имкон берун аст.

Ҳалли ин масъалаҳо ба омилҳои зерин мусоидат карда метавонад:

- муассисаҳои томактабӣ (кӯдакистонҳо) бо мутахassisони соҳибиҳтиносӣ таъмин мегарданд;

- дараҷаи баргузории машғулиятҳои мусикӣ дар муассисаҳои номбурда беҳтар мегардад;

- шавқу завқи кӯдакон нисбат ба омӯзиши азхуднамоии асарҳои мусикӣ бештар мешавад;

- савияи маърифатнокӣ ва дараҷаи мусикифаҳмии кӯдакон боло меравад;

- сифати таълиму тарбияи маънавӣ ва зебоипарастии кӯдакон дар муассисаҳои томактабӣ беҳтар мегардад.

Вобаста ба ин, масъалаи баланд бардоштани маҳсулнокии машғулиятҳо, таҳия ва пурмазмун гардонидани барномаҳои таълими, таълифи қитобу дастур ва барномаҳои нави таълими, баланд бардоштани шавқу завқи маърифати мусикии тарбиятирандагон ва сифати таълим ба миён меояд ва яке аз роҳҳои ҳалли ин масоил метавонад истифода бурдани сурудҳои бачагонаи мардумӣ дар машғулиятҳои мусикӣ бошад. Зеро сурудҳои бачагонаи мардумӣ дар тӯли асрҳои зиёд аз забон ба забон гузашта, дар раванди таърихи тамаддуни ҳалқи тоҷик аз ҷиҳати мазмуну мундариҷа суфта гардида, муносибати кӯдакон бо табиатро дарбар мегиранд ва ҳаёти иҷтимоии онҳоро ҳамаҷониба инъикос менамоянд. Сурудҳои бачагонаи мардумӣ омили рушддиҳандай тафаккур ва маънавиёти кӯдакон низ гардида метавонанд.

Ҳамзамон, таҷрибаи кори таълиму тарбия дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ собит менамояд, ки яке аз роҳҳои ноил гаштан ба беҳтар гардидаи сифати таълиму тарбияи насли наврас, баҳусус раванди тарбияи мусикӣ ва ташаккулёбии завқи бадеии кӯдакон роҳандозии фаъолияти муштараки субъектҳои тарбия дар ин самт ба шумор меравад.

«Дар қатори дигар санъату ҳунарҳо санъати овозхонӣ, яке аз намудҳои асосии фаъолияти мусикифаҳмии кӯдакон ба шумор меравад. Дар баробари ин дар роҳи омӯзиши сурудҳонӣ малакаи дарки оҳанг (шунидани мусикӣ) низ нақши хеле массир дорад. Бинобар ин, аз машғулиятҳои нахустин сар карда, дар кӯдакон эҳсосоти баланди дарки мусикиро тарбия намудан зарур аст. Барои дар ин ҷода ба муваффақият ноил шудани мураббӣ (роҳбари мусикӣ), ҷамъ овардану омӯзиши асарҳои бадоҳатан баландмазмун ва ба дарки кӯдакон барҳӯранда шарт аст» [7, с. 10].

Ҳангоми сурудҳонӣ кӯдакон бо суруду оҳангҳои гуногуни мардумию қасбӣ шинос мешаванд, ки шавқу завқи онҳоро нисбат ба суруду оҳанг бедор менамояд ва дарки

зебоипарастиашонро ташаккули бештар медиҳад. Онҳо пайваста бо жанрҳои гуногуни суруд ва мусиқӣ ошно мегарданд. Дар қӯдакон лаёкати ҳис намудани зарб ва пасту баландшавии мусиқӣ ва дарки лаҳну оҳанг пайдо мешавад.

«Дар овони 5-6 солагӣ такомули ҳамаҷонибаи қобилияти фикрию ҷисмонии қӯдакон ба ташаккулебии аппарати овозӣ (даҳон, забон, дандон, ком, садопардаҳо) ва саломатии онҳо таъсири мусбӣ мерасонад. Вале набояд фаромӯш кард, ки дар ин синну сол аппарати овозии қӯдакон пурра ташакул наёфта, онҳо садопардаҳои ниҳоят нозуқ ва ба зудӣ ҳасташаванда доранд. Овози сарояндагии онҳо низ заиф аст, ки резонатори сарисинагӣ (лапишдиҳандай поёнӣ) нисбат ба резонатори сар (лапишдиҳандай болоӣ) камтар ташаккул ёфтааст. Новобаста ба ин, дар ҳолатҳои чудогона овози онҳо хеле ҷарангосӣ ва хуш садо медиҳад» [6, с. 4].

Мизони овози мувофиқтарин барои қӯдакони 5-6 сола: «ми» - «си»-и октаваи якум мебошад. Сурудхоеро, ки дар ин мизон сохта шудаанд, аксар ҳурдсолон ниҳоят табии ва озодона суруда метавонанд. Дар

асл мизони овози қӯдакони ин синну сол аз «до»-и октаваи якум то «до»-и октаваи дуюм мерасад, аз ин рӯ барои омӯзиш сурудхоеро интихоб кардан лозим аст, ки мувофиқи мизони овози қӯдакон бошанд. Дар ин асарҳо овозҳои поёнӣ бояд камтар воҳӯрда, тезгузаранда бошанд.

Мувофиқи маълумоти баъзе мутахассисони соҳаи мусиқӣ, овози до-и октаваи якум барои ин синну сол мушкилхон ва номувофиқ аст. Онҳо чунин ақида доранд, ки аз ичрои сурудхое даст кашидан лозим аст, ки бо нотаи «до»-и октаваи якум шурӯъ мешаванд ё ҳуд ин овоз дар доҳили оҳангашон бисёр вомехӯрад. Қисми дигари мутахассисони соҳа чунин нуқтаи назарро дастгирӣ менамоянд, ки қӯдакони ин синну сол қобилияти дар мизони си - си1 - до2 озодона ичро намудани сурудро доранд.

Барои гузаронидани машғулиятҳои мусиқӣ дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ нақши мураббӣ (роҳбари мусиқӣ) ниҳоят калон аст. Ҳар мураббӣ ё роҳбари мусиқӣ методҳои пешбарии кори ҳудро дорад. Вале машғулиятҳои мусиқӣ дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ аз ҷор қисми асосӣ иборат буда метавонад, ки инҳоянд:

1	2	3	4
Машқи овоз	Омӯзиши суруд	Шунавонидани мусиқӣ	Ҳаракатҳои зарбӣ

Ҳамчунин, барои дуруст ба роҳ мондани раванди машғулиятҳо, мураббӣ (роҳбари мусиқӣ) бояд нақшай кории ҳудро дошта бошад. Ба ҳар гурӯҳ, вобаста ба синну сол, асарҳо барои омӯзиш ва шунавонидани мусиқӣ таҳия кардан ба манфиати кор аст.

Мусиқӣ забони эҳсос мебошад ва ба воситай он ҳисси забоипарастии қӯдакон ташаккул дода мешавад. Аз ин рӯ, бояд ҳар дарс аз дарсхои гузашта ба қуллӣ фарқ намояд. Яъне, гуногунрангии раванди машғулиятҳои мусиқӣ бояд таъмин карда шавад. Дар шаклгирии нақшай дарсӣ мураббӣ бояд физиологияи ақлий, шавқу рағбат ва эҳсосоти ҳар як қӯдакро ба назари ӯтибор гирад. Мураббӣ бояд ба хислату ҳаракети гурӯҳ дикқати маҳсус дода, дар алоҳидагӣ ҳар як қӯдакро аз рӯи қобилияташ баҳо дода тавонад.

Дар замони ҷаҳонишавии санъату ҳунар ва барҳӯрди тамаддунҳо дар рӯҳияи хештаншиносӣ ва ҳувияти миlliй таълиму тарбия намудани

санъати мусиқии насли наврас, баҳусус қӯдакони ҳурдсол нақши муҳим дорад. Таърихи тарбияи мусиқӣ нишон медиҳад, ки пешравии санъат ҳамчун илм аз пешравии ҷамъият ва муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ алоқамандии зич дорад ва дар ин муассисаҳо истифода бурдани сурудҳои бачагонаи мардумӣ аз манфиат ҳолӣ буда наметавонад.

Таҷрибаи имрӯзайи фолклоршиносӣ нишон медиҳад, ки сурудҳои бачагонаи мардумӣ ба се навъ ҷудо мешаванд:

- Сурудхое, ки матн ва оҳангашон аз тарафи шахсони номаълум эҷод шудаанд.
- Сурудхое, ки матнашон китобист. Оҳангӣ ин гуна сурудҳоро шахси номаълум оғарида, матнашон ба қалами шоирони ҳалқӣ тааллуқ дорад.
- Сурудхое, ки матнашон аз эҷодиёти даҳанакии ҳалқ сарчашма гирифта, оҳангӣ ин асарҳоро бастакорони шинохтаи мардумӣ эҷод кардаанд [6, с. 14-15].

Сурудҳои бачагонаи мардумиро дар раванди таърих барои бачаҳо асосан калонсолон эҷод мекунанд. Вале худи бачаҳо ҳам дар эҷоди ин асарҳо ва иҷрои онҳо фаъолона иштирок менамоянд. Сурудҳои бачагонаи мардумӣ ё фолклори бачагона дар ташаккули ҷаҳони ботинӣ, завқи бадеӣ, зебоипарастӣ, маънавиёт ва инкишифӣ нутқи кӯдакон нақши муассир гузашта метавонад. Дар якҷоягӣ ҳамаи асарҳои мусиқии ҳалқиро, ки барои кӯдакон эҷод шудаанд, сурудҳои бачагонаи мардумӣ шуморидан мумкин аст. Ҳангоми эҷоди ин ё он суруду оҳанг ба шеъри бачагона, оҳангозон мусиқиҳои зиёди мардумиро шунида, омӯҳта ва азбар намуда, дар асоси мусиқии ҳалқу миллати хеш онҳоро эҷод менамоянд. Ва он асарҳое, ки аз тарафи композиторон эҷод гардида, ба дилу дидаи ҳалқ ҷо мегиранд ва вирди забони хурду қалон мегарданд, ҳар кас азони худаш медонад. Онҳоро зуд азбар намуда, дар тӯли ҳаёт, дар фаъолияти худ фаровон истифода мебарад.

Асарҳое, ки барои омӯзиш дар раванди таълиму тарбия пешниҳод мешаванд, бояд гуногунмазмун ва гуногунҷанр бошанд. Омӯзиши муттасили онҳо аз таҷрибаи мураббиён (роҳбарони мусикӣ)-и кӯдакистонҳо, ки соҳибихтисос мебошанд, вобаста аст.

Ҷандин сурудҳои мардумиро номбар кардан мумкин аст, ки барои омӯзиш тавсия мешаванд: «Шамол биё», «Зебочон», «Як дона гул, ду дона», «Ватан», «Навозиши бача», «Алла» (так. X. Абдуллоев), «Алла»- суруди ҳалқии тоҷикӣ, «Баҳори нав муборак бод», «Лола», «Наврӯзи баҳор омад», «Боғ дароед», «Қадат гардам», «Қадудона», «Ялали бобом», «Кабгаки таги бута», «Уштурбача» ва дигарон. Ин сурудҳои бачагонаи мардумианд, ки устоди кафедраи тарбия ва таҳсилоти мусикӣ - Саидмаҳмуд Саидҳомидов барои муасиссаҳои томактабӣ ҷамъоварӣ карда, баъзе аз онҳоро ба нота дароварда, ба шакли дастури методӣ омодаи чоп кардааст.

Барои мисол, мо суруди мардумии тоҷикӣ «Баҳори нав муборак бод» -ро дар такмили С.Саидҳомидов таҳлил менамоем.

*Баҳор омад, баҳор омад,
Баҳор омад ба некрӯзӣ.
Гули савсан қатор омад,
Бичин гулҳои наврӯзӣ.*

*Ба дехҷон вақти кор омад,
Бипӯши тоқии зардӯзӣ.
Баҳори нав муборак бод!
Баҳори нав муборак бод!*

Пеш аз шиносой бо суруд оид ба таассуроти кӯдакон аз олами зиндаю зебои ватани азизамон ва меҳру муҳаббати кӯдакон нисбат ба табииати ҳамешаҳори қишвар ва муҳофизату нигоҳдории он сӯҳбат оростан ба мақсад мувоғиқ аст. Мураббӣ (роҳбари мусиқӣ) аввал бояд дар бораи мазмуни матни асар ба кӯдакон маълумоти муҳтасар пешниҳод намояд.

Суруди «Баҳори нав муборак бод» барои кӯдакони синни қалони томактабӣ эҷод шудааст, вале онро кӯдакони синни хурди томактабӣ ҳам иҷро карда метавонанд.

Суруд дар андозаи ҳафт - ҳаштъяқ эҷод шуда, хушоҳанг ва сабук садо медиҳад. Суръати асар мұттадил мебошад. Ин суруд аз тарафи кӯдакон бо майлу рағбати том қабул мегардад. Зеро он ифодагари фасли шукуфтанд, фасли баҳор ва меҳру муҳаббати онҳо нисбат ба бедоршавии табииати моро иҳотанамуда буда, тамоми эҳсосоти онҳоро аз ин воҳӯрии ҳаяҷонбахш, ки пас аз сардиҳои зимистон бесаброна интизораш буданд, инъикос менамояд.

Лаҳни суруд одӣ ва фаҳмо мебошад. Бинобар ин, ба омӯзгор лозим аст, ки аз бачаҳо бо хушоҳангиву ҳалимӣ ва бо як меҳри беандоза сароидани асарро талаб намояд.

Мизони меъёрии суруд низ васеъ нест, аз нотаи «ре» то «си»-и октаваи якум буда, дар лаҳни «ре мажор» навишта шудааст. Мазмуну муҳтавои ин асар ҳар як хонанда ва шунавандай хурдсолро ҳамаҷониба тарбия мекунад. Насли наврасро водор месозад, ки нисбат ба табииати зебои диёр бо меҳру муҳаббат рафтор намояд ва онро хифз намуда, гиромӣ дорад.

Мушкилии асосии асар дар он аст, ки суруд аз ҳиссаи 3-юми андозаи 7/8 шурӯй мешавад ва барои дуруст сурудани он мураббӣ ё роҳбари мусикӣ бояд саршавии асарро бо тифлакони хурдсол ҷандин маротиба такрор намояд ва пас аз он асарро пурра ба онҳо омӯзонад.

Дар адабиёти номбурда дигар асарҳои барои омӯзиш пешниҳодшударо бо ҳамин

тартиб бо хурдсолон азбар намудан манфиатбахш мебошад.

Хулоса, мо омӯзгорон бояд кӯшиш ба харҷ дихем, ки наслҳои оянда дар рӯҳияи хештаншиносӣ, зебоипарастиву ватандӯстӣ тарбия ёфта, ҳамчун инсони комил ба воя расанд. Зоро дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон таъқид гардида буд, ки: «Таърихи пурифтиҳори ҳалқи тоҷик мактаби бузурги ҳудшиносӣ мебошад ва мо вазифадорем, ки ба он арҷ гузорем, саҳифаҳои дураҳшони қаҳрамониву диловарии гузаштагони ҳудро омӯзем ва онро ҳамчун асоси ғояи

ватандӯстиву садоқат ба Ватан ташвиқ намоем» [1, с. 28]. Барои расидан ба ин ҳадаф мо - омӯзгорон бояд кӯшиш ба ҳарҷ дихем, ки бо ҳарроҳу восита дарсҳои ҳудро дар сатҳи баланди ташкилию тарбиявӣ баргузор намуда, дар раванди машғулиятҳои мусиқӣ аз методу усулҳои педагогӣ фаровон истифода намоем ва дар фаъолияти омӯзгории ҳуд навовару масъулиятшинос бошем. Зоро сатҳи дониши омӯзгори мусиқӣ, сатҳи ташкилотчиғӣ, маданияти воло ва фарҳангу маърифатнокӣ, эҳсоси масулиятнокии вай дар ташаккули фарҳангии зебоипарастии қӯдакони хурдсол таъсири чиддӣ расонида метавонад.

АДАБИЁТ:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва ҳориҷии ҷумҳурӣ» аз 26 декабря соли 2019. - Душанбе: Шарқи озод, 2019. - 48 с.
2. Аслиддин Низомӣ. Таърихи мусиқии тоҷик. - Душанбе: «Адабиёти бачагона», 2014. - 384 с.
3. Асрорӣ В. Оид ба фолклори бачагон. // «Шарқи сурҳ» №11, 1953.
4. Баҳром Шермуҳаммадов. Назми ҳалқии бачагонаи тоҷик. - Душанбе, 1973.
5. Нарзуллоев Б.Ҳ, Сайдҳомидов С.С. Методикаи таълимии мусиқӣ (китоби дарсӣ). - Душанбе: Меҳрона, 2019. - 232 с.
6. Сайдҳомидов С. Садои мусиқии ҳалқӣ дар қӯдакистонҳо (дастури таълими) - Москва, 1993. - 38 с.
7. Сайдҳомидов С. Таълимии мусиқии ҳалқӣ дар қӯдакистонҳо (дастури таълими). Нашри 2 бо тағирии илова. - Душанбе, 2020. - 58 с.
8. Фарҳангӣ забони тоҷикӣ. Ҷ. 2. - Москва: «Советская энциклопедия», 1969. - 952 с.
9. Энциклопедияи адабиёт ва санъат, Ҷ 1. - Душанбе, соли 1988. - 544 с.
10. Энциклопедияи адабиёт ва санъат, Ҷ 2. - Душанбе, соли 1989. - 560 с.

МАВҚЕИ СУРУДҲОИ БАЧАГОНАИ МАРДУМӢ ДАР ТАЪЛИМУ ТАРБИЯИ ҚӮДАКОНИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ТОМАКТАБӢ

Дар мақолаи илмии муаллиф мавқеи сурудҳои бачагонаи мардумӣ дар раванди таълиму тарбияи қӯдакони хурдсол таҳқиқ гардидааст. Муаллифи мақола бо такя ба адабиёти мавҷудаи соҳавӣ зарурияти таълимии сурудҳои бачагонаи мардумиро дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ (қӯдакистонҳо) хеле зарур ва тақозои замон арзёбӣ намудааст, зоро ба ақидаи муаллифи мақола, ин сурудҳо дар тӯли таърихи тамаддуни мардуми тоҷик ба вучуд омада, аз ҷониби намояндагони санъатдӯсти ҳалқ сӯфта гардида, то замони мо расидаанд ва то ба имрӯз арзиши тарбиявии ҳудро гум накардаанд.

Муаллифи мақола сурудҳои бачагонаи мардумиро омили рушддиҳандай тафаккур ва маънавиёти қӯдакон низ медонад ва тавсия медиҳад, ки онҳо дар раванди таълим дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ ба қӯдакон омӯзонида шаванд. Дар мақолаи мазкур тарзу усулҳои таълимии мусиқии мардумӣ дар муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ низ пешниҳод мешавад.

Ҳамчунин, бо такя ба таҷрибаи фолклоршиносӣ ва адабиёти соҳавӣ муаллифи мақола сурудҳои бачагонаи мардумиро ба се навъ ҷудо намуда, омӯзиши муттасили онҳоро аз тарафи мураббиёни соҳибкасби қӯдакистонҳо манфиатбахш мешуморад. Дар мақолаи мазкур, ҳамчунин як суруди бачагонаи мардумӣ - «Баҳори нав муборак бод!» муфассал таҳлил гардидааст, ки метавонад дар рӯҳияи хештаншиносӣ, зебоипарастиву ватандӯстӣ тарбия намудани қӯдакон сахмгузор бошад.

Калидвоҷаҳо: сурудҳои бачагонаи мардумӣ, таълим, тарбия, муассисаҳои таҳсилоти томактабӣ, қӯдакистонҳо.

МЕСТО ДЕТСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН В ОБУЧЕНИИ И ВОСПИТАНИИ ДЕТЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

В научной статье автором исследуется место детских народных песен в процессе обучения и воспитания детей дошкольного возраста. Автор статьи, опираясь на существующую отраслевую литературу, рассматривает необходимость обучения детских народных песен в учреждениях дошкольного воспитания (детских садах), так как по его мнению, эти песни появились на протяжении всей истории культуры и цивилизации таджикского народа, и, совершенствуясь любителями народного искусства, дошли до наших дней и по сей день не утратили свою воспитательную ценность.

Автор статьи считает, что детские песни могут быть развивающимся фактором детского мышления и нравственности, и рекомендует их изучение с детьми в процессе обучения в дошкольных учреждениях. В данной статье также предлагаются способы и методы обучения народных песен в дошкольных учреждениях.

Также, опираясь на опыт по фольклороведению и отраслевую литературу, автор статьи разделяет детские народные песни на три разновидности и считает весьма полезным их систематическое обучение профессиональными воспитателями (музыкальными руководителями) детских садов. В статье также предлагается подробный анализ одной детской народной песни «Бахори нав муборак бод» («Да здравствует новая весна»), которая сможет сыграть важную роль в воспитании в духе самосознания, самопознание, патриотизма и эстетических чувств детей дошкольного возраста.

Ключевые слова: детские народные песни, обучение, воспитание, дошкольные учреждения, детские сады.

THE PLACE OF CHILDREN'S FOLK SONGS IN THE EDUCATION AND UPBRINGING OF PRESCHOOL CHILDREN

The author's scientific article examines the situation of children's leagues in the process of education and upbringing of young children. The author of the article, based on current industry literature, appreciated the need for training of folk songs in pre-school institutions (kindergartens) and in the present, because, according to the author, these songs have evolved over the history of civilization of Tajik people, and today has not lost its educational value.

The author of the article will also discuss children's texts that develop ideas of thinking and morality of children and recommends that they should be taught in the process of teaching in preschool institutions to children. This article also offers methods of educating the population in preschool institutions.

Also based on folklore experience and literature branch, the author of the article is divided into three types of folk children, regularly visits them by teachers (direct managers) of kindergarten. This article also features the folk children's song - «Happy new spring!» it is analyzed in detail what can contribute to the upbringing of children in the spirit of self-awareness, aesthetics and patriotism.

Keywords: children's folk songs, education, upbringing, preschool institutions, kindergartens.

Сведения об авторе: Гуревов Шамсиддин Мусофиевич - заведующий кафедрой музыкального воспитания и образования ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде». Тел.: 918 - 70 - 03 - 34

Information about the author: Gurezov Shamsiddin Musofirovich - heard of the Department of upbringing and education of music of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». Tel.: 918 -70- 03- 34

УСУЛХОИ МУАЙЯНСОЗИИ ХУСУСИЯТХОИ МАЪЛУМОТИ МУСИҚӢ

Собирзода Н.

МДТ “Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода

Муайян ва таҳлилу таҷзия намудани хусусиятҳои маълумоти мусиқӣ яке аз омилҳои муҳим ба шумор рафта, барои тарбияву таълими насли наврас дар рӯҳияни мусиқии таҳассусӣ нақши муассир дорад. Дар ин замана мактаб омили асосии таҳридиҳанд ба шумор меравад.

Мактаб худ истеҳсолоте мебошад, ки барору комёбихои он аз технологияи илман асоснокгардида ва дар амал санҷидашуда вобастагӣ дорад. Дар Юнони қадим мағҳуми “технология” маънои “маҳорат”-ро дошт. Технологияи маҳорати қасбии омӯзгор ҳам усулҳои фаъолияти таълимию тарбиявии мусиқӣ ва рафтори натиҷадору комилан мувофиқӣ ўро дарбар мегирад.

Дар муайян намудани усулҳо "Назария ва методикаи маълумоти мусиқӣ" ба педагогикаи умумӣ такя меқунад. Ҳамзамон, меъёри интихоби усули кор дар мазмуни хусусиятҳои маълумоти мусиқӣ аз хусусиятҳои мундариҷаи маводи таълимӣ (мураккабию навғониҳои он), мақсадҳои муайянни педагогӣ, сатҳи омодагии хонандагон, ҳамчунин фардияти омӯзгор вобастагӣ дорад. Дар қатори усулҳои умумии педагогӣ "Назария ва методикаи маълумоти мусиқӣ" усулҳои шахсии худро дорад, ки сабаби он дар моҳияти эстетикӣ ва табииати оҳангнокии санъати мусиқӣ мебошад.

Таҳти усулҳои маълумоти мусиқӣ ҳаракатҳои муайянни омӯзгор ва хонандагон, ки барои ба даст овардани маълумоти мусиқии онҳо нигаронида шудаанд ё ин ки тарзи кори муаллим ба хонандагон фаҳмида мешавад. Ин роҳу тарзҳои фаъолияти бо ҳам алоқаманди омӯзгор ва хонандагон, ки ба ҳаллу фасли масъалаҳои таълими мусиқӣ, тарбия ва инкишофи тарбиятигирандагон равона гардидаанд, маҳсуб меёбад.

Бо истифода аз усулҳои умумипедагогии гурӯҳи зерин чунин таснифотро рӯйи кор овардан имконпазир аст:

-аз рӯи сарчашмаи дониш (амалӣ, аёнӣ, кор бо китоб, усули видеой, шифоҳӣ)

-аз рӯи таъйинот (пайдо кардани дониш, ташаккулёбии малакаву маҳорат, мустаҳкам намудани донишҳои андӯхташуда, санчиши донишу малака, маҳорат);

-аз рӯи хусусияти фаъолияти маърифатӣ (фаҳмонидан аз рӯи расмҳо, репродуктивӣ, эврестиқӣ, таҳқиқотӣ, бозӣ);

-аз рӯи мақсадҳои дидактикӣ (таълимӣ) - усулҳое, ки ба азҳудкунии аввали мавод, мустаҳкамкунӣ ва такмили донишҳои азҳуднамуда мусоидат менамоянд.

Ҳама усулҳои номбаршудаи педагогикаи умумӣ дар маълумоти мусиқии хонандагон, инкишофи тарбия ва назорати онҳо нақши муҳим мебозанд.

Ба гурӯҳи усулҳое, ки хусусияту аломатҳои санъати мусиқиро муайян менамоянд, омӯзгорону навозандагон инҳоро мансуб медонанд:

-усули мушоҳидай мусиқӣ.

Ин усул шунавандаро маҷбур намекунад, ки мусиқиро гӯш кунад, балки ба он бовар меқунонад; андармон кардан нею шодиу фараҳ бахшидан; усули бадеҳагӣ; (Б. В. Астафев)

-усули ҳамдардӣ (Н. А. Ветлугина);

-усулҳои ҷамъбаст ё хуласаи мусиқӣ, ба пеш давида рафтан ва бозгашт ба гузашта, андешаронӣ дар бораи мусиқӣ, драматургияи эҳсосотӣ; (Д. Б. Кабалевский, Э. Б. Абдулин);

-усули рушду инкишофи услубфарқунии ноболифон; (Ю. Б Алиев);

-усули сӯҳбати мусиқӣ (А. А. Безбородов);

-усули дарки мусиқӣ, тариқи оҳангӯ услугуб ва тарҳсозии ҷараёни бадей-эҷодӣ (Е. Д. Критская, Л. Я. Школьяр).

Риданова О. П. гурӯҳи усулҳоро барои тарбияи мусиқии синнусолии томактабӣ таҳия намудааст. Ин усулҳои муқойсаи таззодҳо дар асарҳо ва монандкуниҳо ба хусусияти дарс додани мусиқӣ, ки бошуурона дарк намудани мусиқӣ,

фароҳам сохтани вазъиятҳои мушкил мусоидат намуда, меҳрубонию ҳамдардии эҳсосотиро ба мусиқӣ амиқтар месозанд, тасаввурот ва эҷодиёти кӯдаконро инкишоф медиҳанд. Дар усули муқоисаи таззодҳо Риданова О. П. низоми супоришҳоро таҳия намудааст, ки дар онҳо асарҳои пуртаззоди як жанр, намоишномаҳои номашон якхела, асарҳои пуртаззоди дар ҳудуди як табъу завқ, оҳангӣ мусиқӣ ва нутқ, роҳҳои муҳталифи шарҳу тафсири як асар муқоиса карда мешаванд [2, с. 20].

Усули монандкунӣ ба ҳусусияти садо додани мусиқӣ, ки О. А. Риданова таҳия намудааст, ҷоннок намудани амалҳои гуногуни эҷодиро дар назар дорад, ки ба дарки образи мусиқӣ нигаронида шудааст. Ҳама усулҳои маълумоти мусиқӣ ба рушду инкишофи тафаккури бадеии хонандагон равона гардида, ба моҳияти эстетикии санъати мусиқӣ ва ҳамчунин ба мақсаду вазифаҳои тарбияи мусиқӣ комилан мувоғиқ мебошанд.

Масъалаи бунёди чунин системаи тарбияи мусиқӣ ба миён омад, ки ҳусусияти мусиқиро ҳамчун фанни санъат таҷассум карда тавонад. Ду ҷараёни якҷоякунии мавзӯи дарс, ки бевосита аз мусиқӣ бармеоянд, ба миён меояд («се наҳанг») ва дар мусиқӣ асос ёфтани дигар ҳаводиси зиндагӣ («Табиат дар мусиқӣ», «Афсона дар мусиқӣ») ба дарки мусиқӣ ҳамчун асоси тарбияи мусиқӣ дар маҷмӯъ пурзӯр мегардад. Тибқи Барнома саводи мусиқӣ дигар ба боби маҳсус чудо карда намешавад, балки бо талабот ба инкишофи мусиқии хонандагон дар фаъолияти гуногуни мусиқӣ бо баҳисобигирии ҳусусиятҳои он ифода мейёбад.

Ҳамин тарик, мероси таърихии назарияву амалияи тарбияи мусиқӣ дар синфҳои ибтидой заминаи ислоҳоти соҳтор ва мундариҷаи дарси мусиқӣ гардидааст.

Шарти муҳимтарини интиҳоби маводи мусиқӣ, ҳамчунин ба ҳисоб гирифтани талаботи сенсорӣ - перспективии кӯдакони синну соли ҳурди мактабӣ ва таҳавуллоти эҳсосоти онҳо дар пайроҳаи ҳамроҳшавӣ ба дунёи арзишҳои умумибашарӣ мебошад.

Принципи интиҳоби мавод бо мавзӯъҳои Барнома мувоғиқат мекунад. Барои мисол, барномаи Ю. Б. Алиев “Мусиқӣ” мавзӯъҳои зерини ҷорякиҳоро дар нимсолаи II синфи дуюм дар назар дорад:

Чоряки III “Кӣ мусиқиро менавозад?” (навозандагон, оркестр);

Чоряки IV “Кӣ мусиқиро ичро мекунад?” (овозхонон, хор).

Мавзӯъҳои ҷорякҳои ҳонишро таҳия намуда, тартибиҳаҳондагон аз ҳусусияти мусиқӣ ва вазифаҳои тарбияи мусиқӣ сарфи назар карданд. Аз рӯи ин мавзӯъҳо дар ҳар як синф маводе ҷамъ мешавад, ки он барои ҳуб дарк кардан давра ба давра такрор ва ҷамъбаст карда мешавад.

Аз ҳуд кардани мавзӯъ, ҳамчунин маънои ҳосил намудани малакаву маҳоратеро дорад, ки бе он мушаххасгардонӣ ва таҷассуми образи бадеи гайриимкон аст. Масалан, нишондиҳаҳои ҳосил намудани малакаҳо дар синфи III тибқи барномаи Б. Ю. Алиев меъёрҳои зерин мебошад:

-Дар хорсароӣ – сурудро ифоданок ичро карда, матнро вобаста ба ифоданокии суруд ҳар хел талаффуз кардан;

-Дар бадҳасароӣ – ба саволҳои вазну оҳангӣ муаллим дар “гуфтугӯи мусиқӣ” бадҳатан ҷавоб гуфтан. Оҳангҳоро бо ҳусусиятҳои қаҳрамонони афсона дар жанри суруд, марш, рақс бадҳатан ичро кардан;

-Ҳаракат таҳти мусиқӣ - бо усул навоҳта тавонистан; расмҳои вазну зарбро бо триол ҳаракатҳои содаи тасвирий ва раксро ичро карда тавонистан.

Бояд зикр намуд, ки маводи ҳаракати вазну зарби мусиқиро Ю. Б. Алиев барои ҳар як ҷоряки ҳониш мувоғиқи мавзӯъҳо ва ҳусусиятҳои синнусолии хонандагони хурдсол муайян кардааст.

Таҷрибаи истифодабарии бозиҳои мусиқӣ саҳначаҳо, ки дар тарбияи мусиқӣ андӯҳта шудааст, қисми таркибии Барномаи таълими “Мусиқӣ” барои мактабҳои ибтидии чорсолаи И. В. Кадобжова, В. О. Усачев, Л. В. Школяр буд. Аммо ба гайр аз фаҳмиши анъанавии бозӣ, ки ҳаракатҳо пешакӣ ба нақша гирифта шуда, аз рӯи нақшҳо тақсим шудаанд, муаллифон бозиро бо он мазмуне пурра мегарданданд, ки он ба андешаи онҳо, “ҳамеша дар санъати ҳалқ буду мемонад”. Ба кӯдакон пешниҳод мешавад, ки сурудро на танҳо сароянӣ, балки бо нақш ичро кунанд. Аммо дар фарқият аз тарзи анъанавии таълими кӯдакон ҳангоми ҳаракатҳои

рақсӣ ба онҳо пешниҳод карда мешавад, ки худашон воситаҳои ифоданокии барои таҷассуми сурӯд дар ҳаракатро интихоб қунанд. Шарти ҳатмӣ дар ин ҷо - иштироқи фаъолонаи иҷроқунандагии муаллим дар баробари ҳонандагон аст [5, с. 22].

Бо усули ба ин монанд муаллифони Барнома пешниҳод мекунанд, ки ҳаракатҳои ҳорсароӣ, чистонҳо, таваллокуниҳоро намоиш диханд. Масалан, ба қӯдакон чистон дода мешавад: «Аз ҷангал боло, аз абри равон поён ҳонаи бекунҷак истодааст, на дар дораду на тиреза». Бачагон беихтиёр ҳаракати якумро интихоб мекунанд: дастҳо боло мешаванд “аз ҷангал боло”, ҳаракати дуюмро низ ба осонӣ меёбанд: дастҳо ба поён фароварда мешаванд; “аз абри равон поён”. Бо эроди муаллим - “Абри равон, на ин ки истодагӣ, ба мисли ҷангал”, бачаҳо ба зудӣ ҷавоб ёфта, бо дастонашон ҳаракатҳои мавҷмонандро тасвир мекунанд. “Ҳонаи бекунҷак” дар ҳаракатҳои мавзуни қӯдакон ин як ҷизи қалону даврашакл аст.

Ҳамин тавр, якҷоя бо муаллим бачаҳо ба ҷавоби чистон наздики мешаванд, ки он “кӯҳ” аст. Ба андешаи И.В. Кадобнова ва В.О. Усаҷёва, усули ишорашида имкон медиҳад, ки ҳолати ҷараёни эҷодиёт тарроҳӣ карда шавад.

Барномаи “Мусикӣ” барои синфҳои I - III мактаби сесолаи ибтидой, ки аз ҷониби колективи муаллифон таҳти роҳбарии илмии Д. Б. Кабалевский, ҳамчунин истифода бурдани супоришиҳои ҳаракати мусикиро дар тарбияи мусикии ҳонандагони хурдсол тавсия медиҳад. Мисол, дар мувоғиға бо ҳусусияти мусикӣ ба бачаҳо дар ҷо қадам зада истода, “Марш”-и Прокофевро иҷро мекунанд, бо ҷапакзаниҳои сабук садоҳои намоёнро ҳангоми шунидани “Полка”-и И. Рахманинов зикр мекунанд, бо ҷапакзаниҳо зарбу усули лаҳзаҳои “Моҳичаи тилло”-ро қайд мекунанд, бо андаке ҷунбиданҳо ба тарафи ҷапу рост зарбу тапиши рақсии “Мавриғӣ”-и ӯзбекӣ ва гайраҳоро ифода менамоянд. Ҳамзамон, тартибидиҳондагони Барнома таъқид мекунанд, ки таҳайюлоти бачаҳо нисбат ба мусикӣ бедор гашта, онҳо саъю қӯшиш менамоянд, ки садои онро бо ҳаракат ифода намоянд, то ин ки мақсаду мароми дарс ва ягонагии онро вайрон насозад. Баръакс,

муҳим аст, ки ҷунин ҳоҳиши фаъоли ифодаи дарки мусикӣ ба муаллим имкон медиҳад, ки мавзӯи дарсро қушояд, ҳонандагон бошанд тавонанд, ки мусикиро ҷуқурттар фаҳманду эҳсос қунанд.

Дар концепсияи дарси мусикӣ оварда мешавад:

- мавзӯи мусикии дар дарс омӯҳташаванда ва маводи таълимӣ, ки сабаби пуррашавии муайянӣ он мебошад;

- вазифаи волои (олии) бадӣ, таълимӣ ва тарбиявии дарс;

- психологияи раванди таълими мусикӣ имкониятҳои эҳсосотӣ - маърифати қобилиятҳои мусикии ҳонандагон;

- малакаҳои эҷодӣ ва иҷроқунандагии ҳонандагон.

Дарси мусикиро ташкил намуда, муаллими мусикӣ ҳамеша дар бораи сенарияи он фикр мекунад, ҳар як ҷузъиёти онро кор карда мебарояд. Дар рафти ҷудо кардани мазмуни дилҳоҳ ва усулҳои методии кор, муаллим гӯё, ки ба тарбиятгиранда табдил меёбад ва ба андеша меравад, неруи маънавию рӯҳиро ба риққат меоварад. Ҳамин аст, ки барои ба дарс омодагӣ дидан, муаллими мусикӣ, гӯё ҳудаш ҷои ҳонандаро дар ҷараёни мусикӣ - омӯзишӣ ишғол менамояд ва бо фикру андеша ва эҳсосоти ҳонандагон мекӯшад он ҷизеро дарк намояд, ки дар дарс ба нақша гирифта шуда, сурат мегирад, мусикиро гӯё бо шууру гӯши онҳо гӯш мекунад.

Имрӯз ба муаллими мусикӣ зарур нест, ки ҳудро ба шакли нав таҷассум қунад. Коғист, ки дар синфҳона камераи видеой гузошта, баъд аз дарс маводи ба навор гирифташударо аз назар гузаронад ва ҳама он ҷизеро, ки пешакӣ дар тасаввуроташ сурат мегирифт, таҳлил намояд.

Чустуҷӯи роҳҳои нави ташкили фаъолияти ҳонандагон, воситаҳои педагогӣ, ки пеш истифода намудаанд, баъзан ба ҳудмақсадгузорӣ табдил ёфта, омӯзгорро аз як фавқулодагӣ ба дигараш мебарад.

Усули ҷамъбастӣ ё ҳулюсабарориҳои мусикӣ дар донишҷӯён пайдо шудани маҷмӯи донишҳо, рушду инкишофи муносибати бошууронаро ба мусикӣ дар назар дорад. Мутахассисон як қатор амалҳои пайдарҳами ин усуулро муайян кардаанд, аз ҷумла:

- чоннок намуддани тацрибаи мусиқӣ ва ҳаёти мактаббачагон бо мақсади ворид намудан ба мавзӯ;

- шиносой бо дониши нав тавассути вазифаи аниқу сахеҳ гузоштаи муаллим дар ҳалли якҷояи он бо хонандагон ва хулосабарориҳои хонандагон;

- мустаҳкам намуддани дониш бо намудҳои гуногун, ки Д. Б. Кабалевский ин усулро усули асосӣ дар таълими мусиқии хонандагон меҳисобад [3, с. 38].

Усули ба пеш давида рафтган ва бозгашт ба ташаккули тасаввуроти ягонаю бутуни хонандагон дар бораи мусиқӣ равона шудааст. Дар Барномаи Д. Б. Кабалевский усули мазкур дар якчанд сатҳи алоқамандӣ байни марҳилаҳои омӯзиш, мавзӯъҳои чорум ва асарҳои мусиқӣ дар ҷараёни омӯхтани мавзӯъҳои Барнома амалӣ мегардад. Барои мисол, дар Барномаи барои синфи 2-и Д. Б. Кабалевский чунин жанрҳои майшии марш, рақс ва суруд, ки ба қӯдакон аз синфи 1 шиносанд, ба чунин сифатҳои муҳими мусиқӣ, чун - маршӣ, рақсӣ, сарояндагӣ тағиیر меёбанд [4, с. 27].

Дар сатҳи алоқамандӣ байни мавзӯъҳои амалӣ соҳтани чоруми усули номбаршуда боз ҳам аёntар аст. Нимсолаи якуми синфи 3 «Мусиқии ҳалқи ман» ном дорад, нимсолаи дуюм - «Байни мусиқии ҳалқи ман ва мусиқии ҳалқҳои гуногуни ҳудудҳо вучуд надоранд». Рӯ овардан ба асарҳои омӯхташуда, на танҳо тақрори онҳо, балки дарки чизи шинос дар шартҳои мавзӯи навро дар назар дорад.

Усули драматургияи эҳсосотӣ муносибати эҳсосотии хонандагонро ба мусиқӣ фаъол мегардонад. Функцияи усули мазкур - «режиссура» соҳтан, дар муайян кардани авчи болоии он низ хеле муҳим мебошад.

Ҳар дафъа, ки мавзӯи нав садо медиҳад, хонанда дар он ҷое даст мебардорад, ки ба вай ин лаҳзаи мусиқӣ бештар маъқул аст; дигар асарҳои чунин ҳусусияту ҳарактер доштаро ба ёд меорад. Ҳангоми шиносии хонандагони синну соли ҳурди мактабӣ бо образҳои бештар мураккаби мусиқии «калонсол»-и классикӣ, истифода бурдани дарку фахмиши ҷуфти асарҳое, ки ҷараёни гӯшкуниро сабук мегардонад, муфид аст. Вай аз он иборат аст, ки ба ҳар як асари классикӣ дарку фахмишаш мушкилтар намоишномаи

на ҷандон мураккаби монанд, аз рӯи табъу завқ ҷудо карда мешавад, ки мазмуни онро бодикӯат меомӯзанд, вақте ки онҳо вориди намоишнома мешаванд, ба онҳо таклиф мекунанд, ки акнун асари «ҷиддӣ» гӯш кунанд. Ба он ҳушҳолию табъи баланде, ки ҳангоми шунидан намоишномаи қӯдакона пайдо шуда буд, мегузарад.

Барои ҳамроҳ шудани қӯдакон ва ноболиғон ба фаъолияти ҳушу фаъолона, ҳангоми шунидан ё ичро кардани асар Ю. Б. Алиев як қатор роҳу воситаҳои мусиқии мактаббачагони ҳурдсолро тавсия медиҳад. Аз ҷумла:

Ҳаракат. Бо ёрии ҳаракат «ба образ даромадан» ба қӯдакон осонтар аст. Онҳо дар ин вақт мусиқиро «бо тамоми ҷисмашон» ҳис мекунанд ва мазмуни онро чукуртар дарк мекунанд. Азбаски дар синғ ҷойи ҳаракат кам аст, онро дар курсӣ нишаста ё дар назди парта рост истода, ичро кардан мумкин аст. Ё ба ғурӯҳҳои алоҳида пешниҳод кардан даркор аст, ки таҳти мусиқӣ қадқади партаҳо ҳаракат кунанд.

Ҳаракатҳо бояд сода бошанд, осон ичро шаванд, бе ягон машқкунии маҳсус, мавзуну равон ва бояд ба мусиқӣ мувоғиқ бошанд. Масалан, агар мусиқӣ шӯҳ бошад - бо панҷаҳои даст дар ҳаво «рақсидан», нишаста покӯбӣ кардан, рост истода ҳаракатҳои содатарини рақсиро ичро кардан.

Таҳти мусиқии ғамгин ё ором бошад, оромона қадам задан (дар ҷой истода) ё бо дастҳо ҳаракатҳои мавзунро ичро кардан. Таҳти «музиқии сехрнок» қунҷковӣ ва ё тарс, ҳоҳиши пинҳон шуданро тасвир намудан.

Дар аввал беҳтар мешуд, ки ҳуди муаллим «намунаҳои муҳталифи ҳаракат»-ро ба хонандагон нишон дихад. Қӯдакон бо тамоми ҳастӣ таҳти навои мусиқӣ ҳаракат мекунанд, он асарҳое, ки бо ҳаракат алоқаманданд, бештар дар хотир мегиранду зиёд дӯст медоранд.

Оркестрбозӣ. Ин усул ба қӯдакон таассуроти иштирок дар иҷроқунии мусиқиро мебахшад. Барои иштирок дар бозӣ ба бачагони ғурӯҳ бо навбат асбобҳои содатарини мусиқӣ дода мешавад: ҷӯбчаҳо, занғӯлачаҳо, қошуқчаҳои ҷӯбин ва металӣ (ҳамаи инро метавонанд аз ҳонаашон биёранд). Таҳти садои мусиқии сабтшуда бачаҳо усули муаллим додаро ҳоҳиши на он қадар ичро карданро доранд. Вақте ки бачаҳо ба чунин бозӣ одат мекунанд, ба онҳо

пешниҳод кардан лозим аст, ки усулро худашон навозанд. Муаллим ҳангоми ичрои мусиқӣ ишора мекунад, ки навбати қадом гурӯҳ бо асбоб баромад кардан фаро расидааст. Дар оркестр бояд тибқи оҳанги мусиқӣ: шоду хурсандона, бардаму хушҳол, баланд ё паст, нозуку маҳин, бо сеҳр ё тарс навозандагӣ намуд.

Бадоҳатан сурудани оҳанг. То ин ки хонандагон мазмуни эҳсосотии оҳангро хубтар дарк кунанд, ба онҳо пешниҳод карда мешавад, ки оҳангро бадоҳатан сароянд. Оҳанги шаҳсӣ, ки ба матни ғамгин, шоду хурсанд, сеҳрнок ва қаҳрамонӣ эҷод гардидааст, имкон медиҳад, ки асари мусиқии оҳангаш монанд пурратар дарк карда шавад.

Расмкашӣ. Баъд аз ду-се дарси гӯшкунии такрорӣ, вакте ки бачаҳо оҳангро дар хотир нигоҳ доштанд, ба онҳо пешниҳод мешавад, ки ҳангоми шунидани оҳанг расми дар тасаввуроташон пайдошударо қашанд. Ин корро ҳамчун вазифаи хонагӣ ба бачаҳо супурдан мумкин аст, зоро он тасвирхое, ки дар дарсхои мусиқӣ дар хотир нигоҳ доштаанд, дар хона мекашанд. Ба ҳамин восита, ин таассуроти бардошта дар хотирашон то дер гоҳ боқӣ мемонад.

Усули ҳамдардӣ. Ин усули хосу комилан мувофиқи моҳияти эстетикидоштаи санъати мусиқӣ мебошад. А. А. Меликпошишоев аҳамияти усули мазкурро дар санъати мусиқӣ муайян карда, зикр карда буд, ки агар пеш аз фаъолияти бошуурона аз рӯи қоидаҳо, кор бо истилоҳот, мафҳумҳо ва алломатҳо таҷрибаи эҳсосотию ҳиссиятӣ қӯдак истад, он гоҳ ҳуди таърихи санъат ба бачагон на ҳамчун маҷмӯи омилҳои беруна ва алоқамандиҳои

объективӣ, балки чун махзани мазмунҳои маънавӣ бозмегардад, ки онро хонандо бо ҳамдардӣ қабул карда, ба он монанд дар таҷрибаи ботинии худ рӯҳи худро дарк карда, инкишоф медиҳад ва ҳамроҳ буданашро ба мероси фарҳанги инсоният ҳис мекунад.

Ҳар як усули маълумоти мусиқӣ, таълим ва рушди қӯдаконро худро воситаҳои анику дақиқро дарбар мегирад. Усули проблемавӣ, тибқи гуфтаҳои Д. Б. Кабалевский, алгоритми зерини амалу ҳаракатҳоро дар назар дорад: тавсиби возеху равшани масъалаҳои вазифаҳо аз ҷониби муаллим ва хонандагон, ҳуносабарориҳо.

Дар дарси мусиқӣ, чун қоида усулҳои гуногун, дар маҷмӯъ бо дарназардошти сарчашмаи донишазҳудкунӣ, намудҳои фаъолияти бадеии қӯдакон, намудҳои дарс, ҳамчунин вазифаҳои рушду инкишофи қобилиятҳои бадеию эҷодии инсон истифода бурда мешавад.

Аз баррасии муҳтасари мо бармеояд, ки мусиқӣ бо мазмуну мундариҷаи худ ба ҷаҳони маънавии инсон таъсири амиқ мерасонад. Он падидай хеле мураккабест, ки фаҳмидану дӯст доштани «намунаҳои баландтарин»-аш кори саҳлу осон нест.

Агар бо саъю талошҳои доимӣ тарбиятирандагонро ба санъати мусиқӣ наздик кардан миъссар гардад, ин маънои онро дорад, ки роҳбари мусиқӣ ё муаллими мусиқӣ ҳаёти худро беҳуда нагузарондааст. Ҳамчунин, саъю талошҳои методии муаллим бояд ба он нукта равона гардад, ки мактаббачагонро тавассути мусиқӣ ба фикр кардан водор созад ва дар рӯҳияи аҳлоқи ҳамида тарбия намояд. Ин корро танҳо шаҳси эҷодӣ – муаллими эҷодкор ба ичро расонида метавонад.

АДАБИЁТ:

- 1.Абдуллин Э. Б. Бунёд ва таҷрибаи таълими мусиқӣ дар мактаби миёна. - М, 1983.
- 2.Атоев М. Нақши муаллими ихтинос дар тарбияи мусиқӣ. (Дастури таълимӣ). - Душанбе, «Паёми ошно», 2016.
- 3.Кабалевский Д. Б. Таълими ақл ва дил. - М, 1981.
- 4.Кабалевский Д. Б. Чӣ гуна ба қӯдакон дар бораи мусиқӣ сухан гӯем. - М. 1977.
- 5.Нарзуллоев Б. Х. Ташаккули фарҳанги этникии омӯзгори мусиқӣ [Текст] //Олами ҳунар. - Душанбе, 2011. - с.22-24.
- 6.Саидҳомидов С.С. Баъзе масоили беҳдошти дарсхои мусиқӣ. [Текст] // Маърифат. - Душанбе, 1991. №6. - с 42.

УСУЛҲОИ МУАЙЯНСОЗИИ ХУСУСИЯТҲОИ МАЪЛУМОТИ МУСИҚӢ

Дар мақолаи мазкур равиш ва методҳои вижагиҳои маълумоти мусиқӣ аз ҷониби муаллиф мавриди баррасӣ қарор дода шудааст. Ба ақидаи муаллиф, дар муайян намудани усулҳо

"Назария ва методикаи маълумоти мусиқӣ" ба педагогикаи умумӣ такя кардан амри зарурӣ аст. Ҳамзамон, меъёри интихоби усули кор дар мазмуни хусусиятҳои маълумоти мусиқӣ аз хусусиятҳои мундариҷаи маводи таълимӣ (мураккабио навғониҳои он), мақсадҳои муайянни педагогӣ, сатҳи омодагии бачаҳо, ҳамчунин фардияти омӯзгор вобастагӣ дорад. Дар қатори усулҳои умумии педагогӣ "Назария ва методикаи маълумоти мусиқӣ" усулҳои шахсии худро дорад, ки сабаби он дар моҳияти эстетикӣ ва табииати оҳангнокии санъати мусиқӣ мебошад.

Таҳти усулҳои маълумоти мусиқӣ ҳаракатҳои муайянни омӯзгор ва хонандагон, ки барои ба даст овардани мақсади маълумоти мусикии хонандагон нигаронида шудаанд ё ин ки тарзи кори муаллим ба хонандагон фаҳмида мешавад. Ин роҳу тарзҳои фаъолияти бо ҳам алоқаманди муаллим ва хонандагон, ки ба ҳаллу фасли масъалаҳои таълими мусиқӣ, тарбия ва инкишифӣ хонандагон равона гардидаанд, хеле муҳим ва зарурӣ мебошанд.

Калидвожаҳо: усул, маълумот, омӯзгор, таълим, тарз, фаъолият, педагогӣ.

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В настоящей статье автором рассматриваются особенности музыкального образования. По мнению автора в определении особенностей методов «Теории и методики музыкального образования» необходимо опираться на общую педагогику. В тоже время, нормы выбора метода работы в особенностях музыкального образования зависит от особенностей содержания учебного материала (его сложности и новизны), уровня подготовленности детей, также индивидуальности преподавателя. Наряду с общими методами педагогики «Теория и методики музыкального образования» имеет свои личные методы, особенности которых скрываются в эстетической сущности и природе музыкального искусства.

Под методами музыкального образования понимаются определённые действия учителя и школьников, направленные на реализацию целей музыкального образования учащихся.

Эти способы и методы взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленные на нарушение проблем музыкального воспитания и обучения, являются весьма важными и необходимыми.

Ключевые слова: метод, образование, преподаватель, способы, деятельность, педагогические сведения об авторе.

METHODS FOR DETERMINING THE FEATURES OF MUSICAL EDUCATION

In this article, the author discusses the features of musical education. According to the author, in determining the features of the Theory and methods of music education methods it is necessary to rely on general pedagogy. At the same time, the norms of choosing the method of work in the features of music education depend on the peculiarities of the content of educational material (its complexity and novelty), the level of preparedness of children, as well as the teacher's individuality. Along with the general methods of pedagogy, "Theory and methods of music education" has its own personal methods, the reason for which lies in the aesthetic essence and nature of musical art.

The methods of music education are defined as certain actions of a teacher and schoolchildren aimed at realizing the goals of music education of students.

These methods and methods of interrelated activities of the teacher and students, aimed at violating the problems of musical education and training, are very important and necessary.

Keywords: method, education, teacher, methods, activities, pedagogical information about the author.

Сведения об авторе: Собирзода Наврузшоҳ - преподаватель ГОУ "Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде". E-mail: Navruz.shoh@mail.ru Телефон: 987 35 14 87

Information about the author: Sobirzoda Navruzshoh - teacher of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». E-mail: Navruz.shoh@mail.ru Telephone: 987 35 14 87

ГИЧАК ВА МАВҚЕИ ОН ДАР САНЬЯТИ МУСИҚИИ МАРДУМЙ

Дамдоров И. Д.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Мусиқии суннатии тоҷик таърихи басо қадим ва ғанӣ дорад. Дар ин ҳусус ҷандин муҳаққиқон ва муаррихону мусиқишиносони Осиёи Марказӣ, назари Т. С. Визго, Ф. М. Кароматов, ҳамчунин олимони варзидаи тоҷик, амсоли Н. Ҳакимов, Ҳ. Азизов, А. Зубайдов, Ҳ. Низомов, Р. Аминҷонов ва дигарон дар китобу мақолаҳои илмӣ-назарии хеш шарҳ додаанд. Дар баробари он, мусаллам аст, ки сози мусиқӣ дар рушду равнақи мусиқии суннатиамон мавқеи ҳосаэро пайдо намудааст. Яъне, баробари мусиқии суннатӣ созҳои мусиқии мониз таҳрихи дурӯдароз доранд.

Яке аз олимони барҷаста ва мусиқишиноси тоҷик, профессор Наим Ҳакимов вобаста ба мусиқии суннатии ҳалқи тоҷик зикр намудааст, ки: «таърихи фарҳанги мусиқӣ ва созҳои мусиқии ҳалқи тоҷик беш аз 4,5 ҳазор солро фаро мегирад» [5, с. 3]. Дар ин маврид номбурда доир ба таносуби сози мусиқӣ дар фаъолияти инсон ибрози назар намуда, навиштааст, ки: «...сози мусиқӣ дар амалияни мусиқии анъанаи суннатӣ ба ҳайси атрибути кумакдиҳанда падид мегардад, аммо дар садобарории он мавқеи инсон асосӣ аст» [5, с. 38].

Гиҷак дар санъати мусиқии мардумии ҳалқи тоҷик дар миёни созҳои ҳалқӣ мавқеи ҳосса дорад. Он сози торӣ-камонии мусиқӣ буда, дар Осиёи Марказӣ, Эрону Афғонистон, баъзе ҷумҳуриҳои Қафқоз аз давраҳои қадим бо номҳои гуногун маъмул буд. Тавре ки муҳаққиқи маъруфи тоҷик Ҷураҳон Обидпур зикр кардааст: «...онро тоҷикон - гиҷак, озариҳову арманиҳо - кеманча, афғонҳо - дилрабо, хиндуҳо - сиринча меноманд» [6, с. 3].

Муҳаққиқон таърихи пайдоиши гиҷакро ба асрҳои 9-10 нисбат медиҳанд. Ҳанӯз дар асри 15 Мавлоно Абдурраҳмони Ҷомӣ аз садои дилнавози ин соз ба ваҷд омада, дар бораи садои гиҷаку гиҷакнавоз чунин гуфтааст:

*Садои он гиҷакам қутишту шакли он гиҷакӣ,
Ки шӯри маҷлиси ушишоқ шуд зи турнамакӣ.*

Вобаста ба ин «...мусиқишинос, мутриб ва шоири асрҳои 16-17 Дарвешалии Ҷангии Бухорӣ дар асараш «Тухфат-ус-сурур» пайдоиши гиҷакро дар Осиёи Миёна ба асри

10 ҳамл карда, ихтироғари онро Абуалӣ ибни Сино ва Носири Ҳусрав ном бурадааст» [6, с. 3].

Зайнiddин Маҳмуди Восифӣ дар асари худ “Бадоєъ-ул-вақоєъ” дар бораи сози мусиқии гиҷак ва дар бораи Саид Аҳмади Гиҷакӣ ном шаҳс ёдовар шуда, чунин иброз доштааст: «саромади созандагон писари устод Саид Аҳмади Гиҷакӣ буд, ки гардуни ҷоми заррини ҳуршеди ҳовариро аз барои тоси гиҷаки ў муносиб медид» [3, с. 69].

Восифӣ Саид Аҳмади Гиҷакиро беҳтарин гиҷакнавози ин давра шуморида, ба ҳунари волои ў баҳои баланд додааст. Тавре муҳаққиқи осори ў А. Болдирев менависад: «дар 12 мақом ва бисту ҷаҳор шуъба ва шаш овоз ва ҳафт даҳ (баҳр) усул, ки куллиёти мусиқӣ аст, амале баста ва сози гиҷакро бисёр ҳуб менавоҳт» [3, с. 69].

Инчунин, доир ба сози гиҷак дар рисолаи Дарвешалии Ҷангӣ (асри XVII) иттилооте пайдо мекунем, ки «пайдоиши он ба давраи Маҳмуди Ғазнавӣ тааллук дорад ва ихтирооти онро ба Носири Ҳисрав ва Абуалӣ ибни Сино мансуб медонанд» [4, с. 19].

Муҳаққиқон соҳа А. Ҳофизов ва М. Отаконов зикр кардаанд, ки созҳои мусиқии тоҷик таърихи қадимаэро соҳиб мебошанд. Мавҷудияти онҳо ба қарнҳои пеш аз мелод пайвастагӣ дорад. Алалхусус, созҳои мусиқии рубоби бадаҳшӣ, дойра, таблак, ӯд, барбат ва гайра.

Сози гиҷак низ аз ҷумлаи он созҳои қадимӣ буда, дар байни ҳалқиятҳои гуногуни ҷаҳон мақоми маҳсусеро ишғол менамояд. Дар рӯзгори санъати навозандагӣ бошад «сози гиҷак бо ҳушвазии худ сол аз сол ҳаводорону муҳлисони зиёди худро пайдо карда истода, дар таълиму тарбияи ҷавонон саҳмгузор шуда истодааст» [1, с. 3 - 4].

Олим ва муҳаққиқи маъруф, профессор Ф. М. Кароматов дар китоби таҳқиқии хеш “Узбекская инструментальная музыка” навиштааст: “Аз рӯи шарҳи созҳои мусиқӣ дар рисолаҳои мусиқии олимони асри миёна, алалхусус Абдурраҳмони Ҷомӣ (асри XV) ва Дарвешалии Ҷангӣ (асри XVII) онҳо то ба даври мо бидуни ягон тағйироти куллӣ расидаанд”. Яъне, метавон гуфт, ки аксари

созҳои мусикии халқии мо дар шакли аслии хеш бидуни тағириоти чиддӣ то ба мо расида, амал мекунанд.

Воқеан, дар дар санъати мусикии мардуми тоҷик нобигаҳои ҳастанд, ки сози гичакро дар сатҳи баланд иҷро мекунанд ва дар ин соҳа мактаби худро доранд. Аз ҷумла, Мусаввар Минаков, Ҳаким Маҳмудов, Қиматшоҳ Давлатшоев, Сайдназар Файзов, Қиматшоҳ Қадамшоев, Сайфиддин Нематуллоев, Достӣ Орзуев, Шайхалӣ Файзонов, Анвар Баротов, Абдураҳмон Тошматов, Амиралӣ Ҳофизов, Умарӣ Темур, Ҳасан Пиров, Шариф Камолов, Абдусалом Раҳимов, Носирҷон Азизов, Амонҷон Бобомуродов ва дигарон мебошанд. Ин навозандагони чирадаст бештар суруду навоҳои халқиро иҷро менамоянд ва дар раванди иҷроқунандагии ин сози мусикий на танҳо ба иҷрои оҳангҳои устодони Шашмақому Фалак ва оҳангҳои мардумӣ, инҷунин дар иҷрои асарҳои мусикии баландмазмуни классикони ҷаҳонӣ низ маҳорати баланди иҷроқунандагии қасбӣ нишон дода, имкониятҳои нав ба нави санъати иҷроиши сози гичакро ба муҳлисону сомеони он таъкид намудаанд.

Яке аз шоирони шинохтаи тоҷик Муҳаммадалишо Ҳайдаршо дар васфи гичакнавози мумтози тоҷик Худоёр Курбонбеков бо ҷунин суханҳо шеър эъҷод намудааст:

*Овози ту маҳин - маҳин,
Бар гӯш ояд ширин - ширин.
Гичак, бигӯ, бигӯ, чаро
Нагма дорӣ гамгин-гамгин?*

*Мутриби ҷон, гичак навоз,
Ҷон ба қурбон, гичак навоз.
Як дам навозишам бикун,
Ороми ҷон, гичак навоз.*

Дар шеър шоир, ҳамчунин сози гичакро васф намуда, оромкунандай ҷисму ҷон маънидод кардааст. Ин аз он шаҳодат медиҳад, ки мавқеи сози гичак дар фарҳангӣ ҳалқи тоҷик хеле баланд буда, ифодакунандай ғаму андуҳи мардум ба шумор меравад.

Дар сози гичак суруду таронаҳои халқӣ, фалакӣ, гарӣӣ, рок низ навоҳтаву сароида мешаванд. Яке аз беҳтарин навозандагони ин соз - Ҳофизи ҳалқии Тоҷикистон Файз Чорӯбов, ромишгарони мумтоз Қиматшоҳ Давлатшоев, Мусаввар Минаков, Сайдназар Файзов, Қиматшоҳ Қадамшоев, Сайфиддин Нематуллоев ҳисобида мешаванд.

Масъалаи муҳимми дигар ин омӯзонидани сози гичак ба наслҳои оянда мебошад. Айни

замон дар омӯзиши сози гичак мактабҳои мусикий саҳми ҷашмрас доранд. Яке аз муссисаҳои асосӣ ё заминавии омодакунандай мутахассисони соҳаи фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода” ба шумор меравад. Дар донишкада базаи моддӣ-техникӣ барои омода намудани мутахассисони созҳои ҳалқӣ муҳайё карда шудааст. Ҳатмкунандагони ин даргоҳ дар бозори меҳнат мавқеи намоёндоранд. Онҳо навозандагони хуби сози гичак ба шумор рафта, саҳми худро дар рушди он гузоштаанду мегузоранд. Барҳе аз онҳо, аз ҷумла Ҳамроқул Ҷумъаев, Абдураҳмон Тошматов, Амирбеки Мусо, Ҳасан Пиров, Умарӣ Темур ин созро ба шогирдон меомӯзонанд. Устоди варзидаи соҳаи гичак Амиралӣ Ҳофизов тамоми умри бобаракати хешро барои инкишофи санъати навозандагии гичак, тарғиби ин соз ва тарбияи насли наврас баҳшидааст. Ҷандин шогирдонро дар ин роҳ тарбия намуда, ба камол расонидааст. Яке аз ҳунармандони варзида ва донишмандони мусикии созии тоҷик, алалхусус сози гичак профессор Ҷураҳон Обидпур дар бораи устод ҷунин ибрози ақида кардааст: “Мураттиби маҷмӯаи мазкур, омӯзгор - гичакнавоз, дотсент Амиралӣ Ҳофизов дар тӯли зиёда аз 40 соли фаъолияти омӯзгориаш шогирдони зиёдеро ба воя расонида, якчанд дастурҳои таълимиро барои сози гичак таълиф намудааст, ки “Гичакнавози наврас” яке аз онҳост. Асарҳоро аз сода ба муракқаб мураттаб соҳта, тарзу услуги навоҳтану ангуштгузориашонро дар пайесаҳо ишорат намудааст. Штриҳҳои мувоғиқро дар асарҳо тавсия карда, кори омӯзгориву навозандагиро дар азбар намудани пайесаҳо як қадар осон намудааст” [6, с. 4].

Яке аз проблемаҳои асосие, ки дар ин соҳа ҷой дорад, набудани лабораторияи маҳсуси созҳои мусикий мебошад. Ҷунин лаборатория дар даврони шӯравӣ дар Ҷумҳурии Ӯзбекистон дар назди Консерваторияи миллии шаҳри Тошканд таъсис дода шуда буд, ки то имрӯз асбобҳои мусикиро дар сатҳи хеле баланд соҳта, ба истифода медиҳад. Айни замон сози гичак ва дигар асбобҳои мусикии ба талабот ҷавобӣ дар бозори қишвар аз дигар давлатҳо ворид мешаванд, ки арзиши хеле баланд доранд. Норасоии асбобҳои мусикий дар раванди таълим низ ба ҷашм мерасад. Донишҷӯён бо асбоби мусикий таъмин нестанд, ки ин омил метавонад ба сатҳу сифати таълим таъсири манғӣ расонад.

Дар Чумхурии Тоҷикистон устоҳои созҳои мусикӣ бошанд ҳам, бинобар набудани стандарти ягонаи соҳтани созҳои миллӣ ва камёфт будани таҷхизот барои соҳтани онҳо созҳои пешниҳодшаванда сифати баланд надоранд ва ба таълоботи замони муосир ҷавобгӯ намебошанд. Бо вучуди камбудиҳои мавҷуда, устоҳои чирадасти тоҷик, ба мисли П. П. Посевин (Душанбе), Зайниддин Наҷмиддинов (Душанбе), Ҳайрулло Савров (Норак), Усто Ғуломи Ҳовалингӣ, М. Галимов (Суғд), Давлатшоҳ Раҷабеков (ВМКБ) ва дигарон дар соҳтани созҳои миллӣ саҳми босазо гузаштаанд.

Яке аз ин созтарошони шинохта Зокир Алибеков мебошад. Ӯ санъати созтароширо аз падараш А. Алибеков омӯхтааст. Дар давоми ҷандин сол якъо бо падар кору фаъолият карда, ба соҳтани созҳои муҳталиф ба ӯ ёрӣ расонда, бо гузашти вакт ҳамчун устои созтароши варзида маъруф шудааст. Усто Зокир Алибеков имрӯз бештар созҳои рубоб, рубоби афғонӣ, гичақ, тор, сози туркӣ метарошад. Сифати созҳои омоданамудаи усто Зокир нисбат ба созҳои дигар устоҳо фарқ мекунад. Зоро мактаби қавии созтароши падарро хуб азҳуд намудааст. Ӯ то ҳанӯз аз усули созтароши падар истофода мебарад ва ба тамоми нозукиҳои соҳти сози мусикӣ аҳамият медиҳад. Яке аз ҷиҳатҳои муҳимми созҳои мусикиаш дар он мебошад, ки ба сифати дастаҳои сози гичақ, рубоб, тор ва соз аҳамияти махсус медиҳад. Зоро аз сифати хуби дастаи сози мусикӣ садо ва ҳамсадоҳои хуби мусикӣ ба миён омада, завқи навохтани ҳунармандро афзун мегардонад. Вале, оё бо як ғул баҳор мешавад?

Ҳоло дар назди Консерваторияи миллии Тоҷикистон ба номи Т. Сатторов устохонаи махсуси созтарошӣ мавҷуд мебошад. Дар он созтарошони ватаний навъҳои гуногуни созҳои миллиро соҳта, ба истифода медиҳанд. Вале ин барои қонеъ гардонидани бозори ватаний кофӣ намебошад.

Хушбахтона, бо ибтикори Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Чумхурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2019-2021 “Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” эълон гардиданд. Ҳуб

мешуд, ки дар давоми ин солҳо барои рушди соҳаи санъати мусикии мардумӣ бо иқдоми навбатии Ҳукумати мамлакат дар назди МДТ “Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода” як лабораторияи махсуси созтарошӣ соҳта, ба истифода дода шавад.

Дар омӯзиши сози гичак ва низоми овозии дастаи он дар таносуби мусикии суннатӣ ба хулосае омадем, ки масъалаи омӯзиши асосҳои мусикии суннатӣ дар таносуби сози мусикии гичак ҳеле бамаврид ва муҳимму зарурӣ ба шумор меравад. Махӯз дар таносуби сози мусикӣ усули дақиқу амиқ омӯхтани ҷиҳатҳои муҳимми мусикии суннати мардуми тоҷикро метавон дид. Зоро дар заминаи дастаи овозии соз үнсурҳои мусикӣ мушахҳас аён гашта, муҳимтарин ҷиҳатҳои мусикӣ равshan мегардад. Ба андешаи мо, ҳама созҳои мусикии суннатии мо ҷунин мавқеъро доранд ва моҳияти онҳоро ҳуди навозанд дар таносуби мусикӣ метавонад муайян намояд.

Табиист, ки ҳама масъалаҳои мавҷударо дар доираи як мақола шарҳу баррасӣ намудан имконнозазир аст. Баррасии амиқи ин мавзӯъ бароямон имкон медиҳад, аз як тараф, мероси мусикии суннатӣ ва муосирамонро тавассути ин соз аз нигоҳи илмӣ-такассусӣ шиносем ва аз тарафи дигар, вазъи қунунии омӯзиши ин соз ва мураттабии дастуру барномаҳои таълимии онро дар мусикишиносии ватаниамон муайян намоем.

Имрӯз мусикии миллии мо, тавре ки маълум аст, бештар дар асоси усулҳои мусикии аврупойӣ омӯхта мешавад, аммо, новобаста ба ин асолат ва нозукиҳои мусикии суннатиамон он ҳаргиз бо ҷунин усул дақиқ омӯхта намешавад. Зоро ҳуди созҳои мусикӣ дар заминаи ҳусусиятҳо ва нозукиҳои мусикии миллӣ оғарида шуда, шакли асили ҳудро пайдо кардаанд. Аз ин сабаб шаклу соҳтори дастаи овозии сози мусикииамонро, дар навбати ҳуд, дар асоси мусикие, ки дар он иҷро мешавад, метавонем маънидод намоем. Аз ин рӯ, бо омӯзиши нозукиҳои сози мусикӣ мо, ҳамзамон, нозукиҳои мусикии суннатиамонро метавонем ҳамаҷониба мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор бидиҳем.

АДАБИЁТ:

1. Беляев, В. М. Музыкальные инструменты Узбекистана [Текст] / В.М. Беляев. - М.: Госмузиздат, 1933. - 132 с.
2. Зайниддин Восифӣ. Бадоєъ-ул-вакоєъ / Зайниддин Маҳмуди Восифӣ; матни интиқоди бо муқаддима ва феҳристҳо ба қалами А.Болдерев. - Москва, 1961. - Ч!.

3. Низомов Х. Созшиносӣ. [Матн] - Душанбе : «Адиб», 2016 - 132 с.
4. Семёнов А.А. Среднеазиатский трактат по музыке Дарвешалии Чангӣ (XVII века) / Сокращённое изложение персидского (таджикского) текста с введением, примечаниями и указателем. - Ташкент.: 1946 - 78 с.
5. Ҳакимов Н. Г. Музикальная культура таджиков: древнейшая, древняя, раннесредневековая история. - Худжанд, 2004. - 605 с.
6. Ҳофизов А. Фичакнавози наврас. Қисми 1. Мухаррир: Профессор Ҷурахон Обидпур. - Душанбе : «Адабиёти бачагона», 2014. - 94 с.

ҒИЧАК ВА МАВҚЕИ ОН ДАР САНЬАТИ МУСИҚИИ МАРДУМИЙ

Дар мақолаи мазкур оид ба сози ғичак ва мавқеи он дар санъати мусиқии мардумӣ маълумоти муҳтасар оварда шудааст. Яъне, сози мусиқӣ ва мусиқие, ки дар асоси низоми нағомоти он эҷод ва иҷро мешавад, аз мавзӯъҳоест, ки то ҳанӯз дар мусиқишноси ватаниамон дақiq мавриди омӯзиш қарор нагирифтааст. Дар баробари дигар созҳои мусиқӣ мавқеи сози ғичак дар рушду равнақи санъати мусиқии миллӣ аён ба назар мерасад. Ҳам дар навъи мусиқии ҳалқӣ (фалак, рубой) ва классикий (маком) барои иҷрои асарҳои якканавозиву чӯрнавозӣ бо дигар созҳои мусиқӣ ва овоз, инчунин дар навъи мусиқии касбии композиторӣ (дар оркестри созҳои миллӣ) мавриди истифода қарор дошта, дар маҷмӯъ дар фарҳанги мусиқии миллӣ нақши муассирро пайдо кардааст. Аз ин нуқтаи назар, омӯзиши ғичак ва санъати иҷрои он хеле муҳим арзёбӣ шудааст.

Калидвожаҳо: санъати мусиқӣ, ғичак, мусиқӣ, сози ҳалқӣ, мутриб, соз, навозанд, санъат.

ГИДЖАК И ЕГО РОЛЬ В МУЗЫКАЛЬНОМ НАРОДНОМ ИСКУССТВЕ

В данной статье рассматривается место и роль гиджака в музыкальном народном искусстве. Гиджак- это музыкальный инструмент, музыка звучащая и исполняемая на нём, является одной из тем, которая еще не изучена до конца отечественными искусствоведами и музыковедами. Наряду с другими музыкальными инструментами очень заметна роль гиджака в развитии и совершенствовании национального народного искусства. И в народной музыке (фалак, рубай), и в классической (маком) для сольного исполнения и исполнения с другими музыкальными инструментами, а также в профессиональной композиторской музыке (в оркестре народных инструментов) используется гиджак. Он играет важную роль в музыкальной национальной культуре. С этой точки зрения, изучение гиджака и искусства его исполнения является очень важным, необходимым и своевременным.

Ключевые слова: музыкальное искусство, гиджак, музыка, народный инструмент, музыкант, исполнитель, инструмент, искусство.

GIJAK AND ITS ROLE IN MUSICAL FOLK'S ART

This article discusses the place and role of gjak in musical folk art. Gijak is a musical instrument, music is played and played on it, is one of the topics that has not yet been fully studied by Russian art critics and music scientists. Along with other musical instruments, the role of gjak in the development and improvement of national folk art is very noticeable and in folk music (falak, rubayi) and classical (poppy) for solo performance and performance with other musical instruments, as well as in professional composer music (in the orchestra of folk instruments) gjak is used. It plays an important role in the musical national culture. From this point of view, the study of gjak and the art of its execution is very important, necessary and timely.

Keywords: musical art, gjak, music, folk instrument, musician, performer.

Сведения об авторе: Дамдоров Ифтихор Додихудоевич – преподаватель кафедры музыкальное искусство ГОУ “Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде”. Тел.: 901047827. Адрес: 734032, Республика Таджикистан, г.Душанбе, проспект Борбад 73а.

Information about the author: Damdorov Iftikhор Dodikhudoevich – doctor PhD on musical art specialty of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda». Tel.: 901047827. Address: 734032, av. 73a. Borbad, Dushanbe, Tajikistan.

ИТТИЛООТЙ - КИТОБДОРЙ ВА ЖУРНАЛИСТИКА

УДК 621. 397 (575.3)

ВОСИТАХОИ АХБОРИ ОММАИ ЭЛЕКТРОНӢ - ИН҃ИКОСГАРИ ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ

Муъминҷонов З.

МДТ “Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода”

Имрӯз дар замони ҷаҳонишавӣ бе илму инноватсия, технологияҳои иттилоотиву коммуникатсионӣ ва ташаккули ҷаҳонбинии техниқӣ қадаме ба пеш гузоштан аз имкон берун аст. Аз ин рӯ, Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи Паёми навбатиашон ба Маҷлиси Олий ва воҳӯриашон бо олимони кишвар Вазорати маориф ва илмро вазифадор намуданд, ки дар асоси талаботи нав ва бо мақсади мутобиқ сохтан ба меъерҳои байналмилалӣ, инчунин баланд бардоштани сифати таълим стандартҳои давлатӣ ва накшаву барномаҳои таълимиро дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот таҷдиди назар қунад. Бобати дурнамои рушди илм, маориф, беҳтар намудани омӯзиши илмҳои табии ва риёзву дақиқ, ташакkul додани тафаккури техниқӣ, вусъат баҳшидан ба навовариву ихтироъкорӣ, баланд бардоштани сатҳу сифати тарбияи кадрҳо вазифai таъхироназари ин давра башумор меравад.

“Асри XXI замони пешрафти бесобиқаи илм ва техникуву технологияҳои навин мебошад. Дар чунин шароит рушди минбаъдаи ҳар кишвар аз дастгирӣ ва дар истеҳсолот ҷорӣ кардани дастовардҳои илмӣ вобастагии амиқ дорад. Вобаста ба ин, мо дар Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ба сармояи инсонӣ дикқати аввалиндарача додаем. Зоро дар шароити кунуни таваҷҷӯҳ ба нерӯи зехнӣ ва сармояи инсонӣ аҳамияти беш аз пеш пайдо карда, ба нишондиҳандаҳои рушди иҷтимоиву иқтисодии кишвар таъсири амиқ мерасонад”[13]. Аз ин рӯ, дар доираи рушди илмҳои муосир саноатикунонии босуръати кишвар ҳадафи ҷоруми стратегии мамлакат

эълон шудааст. Дар ин раванд густариши истифодаи технологияҳои муосир дар тамоми соҳаҳои иқтисоди миллӣ, тақвияти тафаккури техникии аҳолӣ, пеш аз ҳама, ҷавонон барои пешрафти илмҳои бунёдӣ ва техникуву технологӣ фазои мусоид фароҳам ҳоҳад овард. Маҳз бо ҳамин мақсад Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2020-2040-ро “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табии, дақиқ ва риёзӣ” эълон намуданд, ки он ба рушди тафаккури техниқӣ ва тавссеаи ҷаҳонбинии илмии ҷомеа такони ҷиддӣ ҳоҳад баҳшид. Вобаста ба ин, дар шароити ҷаҳонишавӣ, вусъати рақобатҳои геополитикиӣ, авҷгирии зуҳуроти хатарноки ифратгароиву терроризм ва дигар мушкилоти глобалий таҳқиқи ҳамаҷонибаи афкори фалсафию ҳуқуқӣ, иҷтимоиву сиёсӣ ва ахлоқиву маънавӣ талаби замон буда, омӯзиши фарҳангӣ моддиву ғайримоддии миллат бояд самти афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ бошад. Мақоми муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ на аз рӯи шумораи хатмкардагон, балки вобаста ба шумораи хатмкардаҳои бо кор таъминшуда ва дастовардҳои илмии дар истеҳсолот татбиқгардида муайян карда шавад. Зоро дар ҳама кор нишондиҳандай асосӣ ин натиҷаи он мебошад. Дар идомаи ин ҳар як шаҳрванди ҳештанишинос ба тақдири ҳалку давлат, гузаштаву имрӯза ва ояндаи пурифтиҳори Тоҷикистони соҳибистиклол бетараф набояд бошад. Мо бояд ҳамеша бо зиракиву ҳушӯрӣ асолати давлатдории миллиро ҳифз намоем, амнияти давлат ва ҷомеа, сулҳу субот ва ваҳдати миллиро ҳамчун пояи устувори давлати соҳибистиклоли Тоҷикистон мисли гаҳвараки ҷашм ҳифз кунем.

Имрӯз шумораи рӯзномаҳое, ки дар Тоҷикистон ба қайд гирифта шудаанд, аз

300 номгӯй зиёд аст, ки таҳминан фақат 50 ададаш давлатӣ мебошад. Қариб 200 маҷалла чоп мешавад, ки аз ин танҳо худуди 15 номгӯро маҷаллаҳои давлатӣ ташкил медиҳанд. 9 агентии иттилоотӣ фаъолият мекунад, ки танҳо АМИТ «Ховар» мақоми давлатӣ дорад. Файр аз ин, ба ҷуз шабакаҳои давлатии телевизион ва радио, беш аз 70 шабакаи гайридавлатии телевизиону радио ба қайд гирифта шудааст. Бар замми ин ҳама, шабакаи интернет бо садҳо саҳифаю сомона ва шабакаҳои иҷтимоӣ ба мо иттилооту маълумот мерасонад. Аз рӯи баъзе маълумот беш аз 1,5 миллион нафар аҳолии кишвари мо аз интернет ва 3 миллиону 800 ҳазор нафар аз телефонҳои мобилий истифода мебаранд. Яъне, имрӯз бозори иттилоот хеле бой аст, ки дар он ҳам бо донишманду ҳам бо ашҳоси бесавод, ҳам бо одамони асил, ҳам бо фиребгару ҳаннот, ҳам бо вататандӯсту ҳам бо бегонапараст ва эскремисту террористон воҳӯрдан мумкин аст. Ин бозор мисли баҳри бетагест, ки агар кас шиновар набошад, гарқ мешавад. Аз ин рӯ, бояд таъкид намоем, ки воситаҳои ахбори оммаи электронӣ дар раванди ташаккули афкори ҷомеа, ҳусусан тафаккури ҷавонону наврасон нақши асосӣ мебозанд ва бинобар ин, зиндагӣ дар ҷомеаи иттилоотӣ аз ҳар яки мо масъулиятшиносиро талаб менамояд. Дар ҷунун замон мо бояд ҳубро аз бад ҷудо карда тавонем, то ки дар гафлат намонем.

Ба воқеияти имрӯза иддае аз расонаҳо, рӯзноманигорон ва ба ном коршиносону блогерҳо бо ғарз иттилоот ва андешаи хешро менависанд. Ҷавонони гумроҳро ба ҳуд ҷалб мекунанд. Ҷавонон бояд ҳушӯру зирақ бошанд ва ба навиштаҳои фейкӣ аз тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ бовар накунанд. Дар ҳалли масъалаҳои вобаста ба ҳаёти ҷавонон фаъолона саҳмгузор бошанд, ба таблиғоти бардуруғи ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои ифротӣ дода нашаванд, илму дониш омӯзанд, ба ҳалку Ватан хизмати содиконаю соғдилона кунанд, сарзамини аҷдодии ҳудро беш аз ҳарвакта дӯст доранд. Ба ҷои ҳар гуна видеороликҳои бемазмуне, ки дар сомонаҳои иҷтимоӣ гузошта мешаванд, ҳуб мешуд силсилаҳои фарҳангӣ, ки ҳусусияти тарбиявӣ доранду фарҳангӣ

миллии моро инъикос ва тарғиб менамоянд, ба намоиш гузошта шаванд.

Воситаҳои ахбори оммаи электронӣ имрӯз аз ҳама бештар барои мардум дастрас мебошанд. Вақтҳои охир таваҷҷӯҳ ба Интернет зиёд шуда истодааст. Тариқи телефони мобилий имкони дидан, шунидан ва хондани рӯйдод, воқеаи навтарини ҷаҳон имконпазир гардидааст. Олими соҳаи журналистика Ҷовид Муқим дуруст зикр мекунад, ки: “Дар вазъияти имрӯза истифодаи иттилои мултимедиявӣ ба расонаҳои онлайнӣ бартарият медиҳад. Зоро истифодабарандай Интернет имкони васеи интиҳоби маводро дорад, ки дар қадом ҳаҷм чӣ ҳонад, чиро гӯш қунад ё тамошо намояд. Ӯ метавонад танҳо сарлавҳа ва лиди маводро назар қунад ва иттилои ба ҳуд ҷолибро ҷӯё шавад”[7, с. 19]. Дар шабакаи Интернет мо бо саҳифаҳои “Интернеттелевизион”, “Интернетрадио”, “Интернетгазета” ва сомонаҳои зиёди иҷтимоӣ вомехӯрем. Яъне, технологияи иттилоотӣ бо суръати қайҳонӣ пеш рафта истодааст.

Вобаста ба ин, дар даврони соҳибиқолӣ бо дастгирии бевоситаи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомали Рахмон ба рушди воситаҳои ахбори оммаи электронӣ пойдевори мустаҳкам гузошта шудааст. Барои мисол, агар то соҳибиқолӣ дар Тоҷикистон як телевизион бо номи “Тоҷикистон” фаъолият мекарда бошад, баъди истиқлолият то ба имрӯз 31 телевизиони гайридавлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ ва 7 телевизиони давлатии ҷумҳуриявии соҳавӣ: “Сафина”, “Ҷаҳоннамо”, “Баҳористон”, “Варзиш”, “Синамо”, “Футбол” ва “Шаҳнавоз” таъсис ёфта, фаъолият доранд. Аз ҷиҳати технология телевизионҳои давлатӣ пурра ба формати HD, яъне рақамӣ гузашта, сифати пахши онҳо ҷавобғӯ ба меъёрҳои байналмилалӣ гаштааст. Мебояд гуфт, ки Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳатто пештар аз Федератсияи Русия ба формати рақамӣ гузашт, ки ин ҷаҳиши бузургест дар соҳаи технологияи телевизионӣ. Аммо сифати барномаҳои телевизионӣ вобаста ба пешрафти технология оё ҷавобғӯи замон аст? Вобаста ба ин мавзӯй ҷандин таъкидҳои Пешвои миллат Эмомали Рахмон дар

мулоқотхояшон бо кормандони воситаҳои ахбори оммаро ба ёд овардан коғист, ки аз қасбияти баъзе кормандони телевизиони давлатӣ нигаронӣ намуда буданд.

Дар ҳақиқат норасоиҳои чудогонаи қасбӣ аз барномаҳои иттилоотӣ сар карда, то барномаҳои таҳлилӣ ва публитсистикаи бадеии телевизионӣ ба назар мерасанд, ки он бинандаро ба ҷои ҷалб кардан аз тамошои он дур месозад. Имрӯз вақти он расидааст, ки аз барномаҳои шаблонию якранг даст кашида, барои таҳияи барномаҳои пурмазмун бо мавзӯъҳои доди рӯз, бо истифода аз жанрҳои иттилоотию таҳлилӣ ва публитсистикаи бадӣ, қӯшиш ба ҳарҷ дода шавад. Шабакаҳои телевизионӣ вобаста ба соҳаи муайяншудаашон барномаҳо таҳия намоянд, на ин ки ҳама якранг бошанд.

Рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ ва ҷомеаи иттилоотиро бе шабакаи Интернет тасаввур намудан ғайриимкон аст. Дар раванди истифодабарии Интернет бо ду мушкилот рӯ ба рӯ шудан мумкин аст:

1. Ташаккулдиҳии контенти миллӣ ва инфрасоҳтори иттилоотии қишвар бо роҳи ташаккул додани ҳукумати электронӣ ва бо забони тоҷикӣ соҳта ба истифода додани системаҳои иттилоотии соҳавию ба роҳ мондани хизматрасониҳои электронӣ ва гайра;

2. Таъмин намудани амнияти иттилоотии мамлакат (таъмин намудани амнияти инфрасоҳтори иттилоотии мамлакат, боз ҳам баланд бардоштани саводнокии шаҳрвандон дар истифодабарии компьютер, тайёр намудани мутахассисони соҳаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, ҳимояи фазои иттилоотии мамлакат аз таҳдидҳои кибертерроризм ва киберэкстремизм ва киберҳамлаҳо дар раванди маъракаҳои муҳимми сиёсию фарҳангӣ).

Махсус мебояд таъқид кард, ки тайи ду даҳсолаи охир дар шабакаи Интернет зершабакаҳои муҳталифи иҷтимоие ба вучуд омадаанд, ки онҳо хусусиятҳои ба ҳуд хосро доро ҳастанд. Агар аз як тараф шабакаҳои иҷтимоӣ манбаи иттилоот, васеъ кардани ҷаҳонбинӣ ва иртиботи доимии

одамон бошанд, аз тарафи дигар сарчашмаи тарғибу ташвики андешаҳои ифротӣ низ ба шумор рафта, ҳамчун унсури таъсиррасон ва тарғибу ташвиқ дар ҷаҳони маракаҳои муҳимми сиёсиу фарҳангӣ истифода шуданашон мумкин аст.

Дар шабакаи Интернет айни ҳол ҷунин шабакаҳои иҷтимоӣ: «Facebook», «Twitter», «Linkedin», «Telegram», «WhatsApp», «Wechat», «IMO» «Instagram» «В Контакте», «Одноклассники», «Viber», «Мой мир» «Мир тесен», «Yandex: Мой круг», «BeOn» ва гайра мавҷуданд. «Facebook» ҳамчун бузургтарин шабакаи иҷтимоии интернетӣ дар ҷаҳон ба ҳисоб рафта, мувоғиқи омори охир онро ҳар моҳ беш аз 2,2 миллиард сокини сайёра, аз ҷумла садҳо нафар шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба таври васеъ истифода мебаранд.

Натиҷаи тадқиқоти сотсиологӣ нишон медиҳад, ки истифодабарандагони сомонаҳои интернетӣ дар миёни ҷавонони Тоҷикистон низ зиёд ба назар мерасанд. Соли 2019 Маркази тадқиқоти «Зеркало» дар мавзӯи «Дар Тоҷикистон кӣ ба ҷӣ бартарӣ медиҳад: оид ба афзалияти ВАО миёни аҳолӣ» таҳқиқот гузаронида, маълум намудааст, ки бештари истифодабарандагони Интернет дар қишвар дар «Youtube», «Одноклассники» ва «Facebook» фаъол мебошанд. Гузашта аз ин, серистифодатарин шабакаҳои иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон «IMO» ва «Viber» ба шумор мераванд. То моҳи декабри соли 2019 дар Тоҷикистон 645 500 нафар истифодабарандай «Facebook» ба қайд гирифта шудааст, ки 6,8% аҳолии қишварро ташкил медиҳанд.

Мувоғиқи маълумоти «Data Reportal», то моҳи январи соли 2020 шумораи умумии истифодабарандагони Интернет дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 2, 42 млн. нафар буда, рушди солонаи он 15%-ро ташкил медиҳад. Инчунин, то январи соли 2020 дар Тоҷикистон 490 ҳазор нафар истифодабарандай фаъоли «Instagram», 240 ҳазор нафар истифодабарандай фаъоли «Facebook», 53,3 ҳазор истифодабарандай фаъоли «Linkedin» ва 11,6 ҳазор нафар истифодабарандай фаъоли «Twitter» сабт шудаанд.

Ин аз он гувоҳӣ медиҳад, ки маълумот оид ба истифодабарандагони шабакаҳои иҷтимоӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон яхела набуда, фарқият дида мешавад. Аммо рушди технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ дар кишвар бо суръати хеле баланд идома дошта, ҷавонон аз сомонаҳои интернетӣ, маҳсусан шабакаҳои иҷтимоӣ назар ба дигар воситаҳои аҳбори омма: рӯзнома, радио ва телевизион васеъ истифода мебаранд.

Даҳолати кишварҳои абаркудрат бо усуљҳои истифодабарии технологияи иттилоотию коммуникатсионӣ созмон додани ҳазорҳо истифодабарандай бардуруғ бо номҳои маҳаллии кишварҳо дар шабакаҳои иҷтимоии «Twitter» ва «Facebook» ё ин ки истифода намудани ҷавонон дар паҳн намудани маълумоти бардуруғ ё худ «фейкӣ» мебошад. Таҷриба нишон медиҳад, ки гурӯҳҳои манфиатҷӯ бо ин роҳ кӯшиш мекунанд, ки ба мағкураи мардум таъсир расонда, як навъ бадбинии мардумро бедор намоянд. Дар баъзе аз мамлакатҳо таъсиси ҳазорҳо истифодабарандай барduруғ бо номҳои маҳаллиро дар шабакаҳои иҷтимоии «Twitter» ва «Facebook» ошкор намуда, фаъолияти онҳоро бекор намудаанд, то ин ки аз ҳамлаҳои ҳакерӣ дар ҷараёни маъракаҳои муҳим эмин бошанд.

Бобати амалӣ намудани ин мақсад ва барои иртибот доштан бо ҷавонон дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва баҳри таъмини амнияти иттилоотии мамлакат дар Ҷумҳурии Тоҷикистон низ таъсиси шабакаҳои иҷтимоии худӣ бо имтиёзҳои маҳсус, то ки ҷавонон аз он васеъ истифода баранд, ба манфиати кор ҳоҳад шуд. Барои мисол, дар Ҷумҳурии Мардумии Чин шабакаҳои иҷтимоии худро бо номи «QQ» ва «Wechat» таъсис додаанд, ки истифодаи онҳо аз ҷониби шаҳрвандони ин кишвар нисбат ба истифодаи шабакаҳои иҷтимоии дигари ҷаҳонӣ зиёдтар мебошад. Онҳо тавассути истифодаи шабакаи иҷтимоии «Wechat» на танҳо байни худ иртибот менамоянд, инчунин амалиёти ҳариду фурӯшро низ тариқи он ба роҳ мондаанд. Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо ин усул метавонад бо ҷавонони худ дар фазои иттилоотӣ дар иртибот шуда, онҳоро аз таъсири идеологияи бегона эмин нигоҳ дорад.

Инчунин, аз тариқи блогерҳои фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн намудани иттилооти муҳимми ҳаёти чомеа манфиатовар ҳоҳад шуд, зеро ҳар кадоме аз блогерҳои фаъоли шабакаҳои иҷтимоӣ садҳо хонандай худро доранд. Бо ин роҳ имкон фароҳам меояд, то шаҳрвандон, хусусан ҷавонон, ки истифодабарандагони фаъоли Интернет дар фазои кишвар ба хисоб мераванд, дар бораи масъалаҳои муҳимми Ҷумҳурии Тоҷикистон маълумоти муфассали воқеӣ пайдо намоянд, аз ҷараёни баҳсу мунозира ва масъалагузории онҳо ҳабардор шаванд ва андешаи худро баён созанд.

Аз ин рӯ, дар ҷараёни истифодаи технологияҳои иттилоотию иртиботӣ ва инчунин ба роҳ мондани иртиботи фардӣ тариқи Интернет бо шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, маҳсусан бо ҷавонон, ки қисми асосии аҳолии ҷумҳурӣ ба хисоб мераванд, яке аз роҳҳои муҳимми ба комёбӣ ноил гардидан дар пешгирии ҳамагуна зухуроти манфии ба ҷомеа заرارоваранд буда метавонад.

Вобаста ба масъалаҳои фавқуззиқр, бобати омода намудани қадрҳои хирфай барои сомонаву шабакаҳои иҷтимоӣ, ҳадамоти матбуотӣ ва ғайраҳо, ки ба истифодаи боғарҳонгонаи Интернет вобаста аст, дар факултаи режиссура, кино ва телевизион корҳои муайяне роҳандозӣ гардидаанд. Ба ин ҷараёни иҷрои Лоиҳаи “Тайёр намудани мутахассисони соҳаи воситаҳои аҳбори оммаи электронӣ дар шароити гузариш ба низоми таҳсилоти кредитӣ”, ки бо роҳбарии бевоситаи роҳбарияти донишкада, дастгирии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дастгирии молиявии Бонки ҷаҳонӣ имрӯзҳо амалӣ мегарданд, бо омӯзиши таҷрибаи олимони Русия, Хитой, Словакия ва Ўзбекистон дар ин самтҳо стандарт, дастури таълимӣ, китобҳои таҳассусӣ таҳия ҳоҳанд шуд. Дар ояндаи наздик бо ихтиносҳои “WEB-журналистика” ва “PR-робита бо ҷомеа” довталабон ба донишкада қабул карда мешаванд. Масъулони лоиҳаи мазкур барои омӯзиш ба Донишгоҳи умумироссиягии кинематографияи ба номи Герасимов - ВГИК, Донишгоҳи санъат ва илми Ланҷоуи Ҷумҳурии мардумии Чин сафари омӯзишӣ

анчом доданд. Дар пеш сафари омӯзишӣ ба чумхуриҳои Словакия ва Ўзбекистон дар назар аст. Инчунин, устодон барои такмили ихтисос, маърӯзаи илмӣ намудан дар конференси байналмилалӣ ва донишҷӯён барои бо фильмҳои таҳиянамудаашон ширкат варзидан дар кинофестивал то охири соли равон ҷамъ 11 нафар (7 нафар омӯзгор ва 4 нафар донишҷӯ) ба Донишгоҳи умумироссиягии кинематографияи ба номи Герасимов - ВГИК сафар хоҳанд намуд.

Ҳамаи ин ба он равона шудааст, ки садорат ва устодони факултаи режиссура,

кино ва телевизион бо дастгирии роҳбарияти донишкада барои икрои дастуру супоришҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, ки аз Паёми навбатиашон ба Маҷлиси Оли, мулоқотхояшон бо кормандони воситаҳои ахбори омма ва “Барномаи тайёр кардани кадрҳои соҳаи фарҳанг, санъат ва таъбу нашри Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2018-2022” бармеоянд, пайваста саъю талош намуда, кӯшиш ба ҳарҷ медиҳанд, ки кадрҳои ба талаботи замон ҷавобгӯи воситаҳои ахбори оммаи электрониро тайёр намоянд.

АДАБИЁТ:

1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика. – М.: Аспект Пресс, 2012.
2. Интернет – СМИ: Теория и практика. – М.: Аспект Пресс, 2010.
3. Муминҷонов З. Жанровые особенности и структура программ Общественной тетекомпании “Пойтахт” (1996-2006гг.). –Душанбе, 2010.
4. Муъминҷонов З. Телевизиони “Пойтахт” меваи истиқлол”. – Душанбе, 2016.
5. Муъминҷонов З. Жанрҳои журналистикаи телевизион. – Душанбе, 2017.
6. Муродов М. Асосҳои эҷоди журналистӣ. – Душанбе, 2014.
7. Муқим Ҷ.. Журналистикаи ҷандрасонай. - Душанбе, 2019.
8. Нуралиев А. Правовые основы журналистики. – Душанбе, 2005.
9. Раҳмонов Э. Истиқлолият неъмати бебаҳост. - Душанбе, 2001.
10. Рихтер А.Г. Правовые основы Интернет-журналистики. – М.: Изд. ИКАР, 2014.
11. Усмонов И., Давронов Д. Таърихи матбуоти тоҷик. – Душанбе, 1997.
12. www president.tj Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилий ва ҳориҷии ҷумҳурӣ. 26.12.2019с.
13. www president.tj Суҳанронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат Эмомалӣ Раҳмон дар воҳӯрӣ бо олимони кишвар. 18.03.2020с.

ВОСИТАҲОИ АХБОРИ ОММАИ ЭЛЕКТРОНӢ - ИНҶИКОСГАРИ ФАРҲАНГИ МИЛЛӢ

Мақолаи мазкур ба воситаҳои ахбори оммаи электронӣ ҳамчун инҷиқосгари фарҳанги миллӣ ва маҳсусиятҳои он дар замони соҳибиқиқолӣ бахшида шудааст. Дар матлаб, инчунин оид ба рушди воситаҳои ахбори электронӣ (ВАОЭ) дар даврони соҳибиқиқолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва гузариш ба технологияи рақамии HD маълумот дода шуда, мавқеи он дар байни воситаҳои ахбори омма муайян гардидааст. Ҳамзамон, нақши ВАОЭ дар инҷиқоси ҳаёти фарҳанги миллӣ ва ба ин васила ташаккул додани афкори ҷомеа шарҳи ҳудро ёфтааст. Муаллифи мақола гузариши ВАОЭ - ро ба пахши рақамӣ аз дастовардҳои бузурги соҳа дар солҳои соҳибиқиқолии кишвар меҳисобад. Телевизион, радио ва Интернет (шабакаҳои иҷтимоӣ), яъне тамоми воситаҳои ахбори оммаи электронӣ бо таҷҳизоти рақамӣ таҷҳизонида шуда таҳия, танзим ва пахши онҳо тавассути компьютерҳо ба ҷо оварда мешаванд. Тавассути ВАОЭ инҷиқоси ҳаёти фарҳангии Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд пурзӯр карда шавад, зеро дар замони ҷаҳонишавӣ таваҷҷӯҳ ба ин намуди васоити ахбори оммаи электронӣ хеле зиёд шудааст.

Калидвоҷаҳо: интернет, телевизион, барнома, пахш, эфир, журналист, бинанда. истиқлолият, ҷаҳонишавӣ, рақамӣ, пешрафт.

ЭЛЕКТРОННЫЕ СМИ - ОТРАЖАТЕЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

Данная статья посвящена электронным СМИ как отражению национальной культуры и ее особенностей в период независимости. Представлена глава, посвященная развитию электронных СМИ в Республике Таджикистан после обретения независимости и перехода к технологии цифрового HD, и определена ее позиция среди СМИ. Средства массовой информации также размышают о жизни национальной культуры и, следовательно, формировании общественного мнения. Автор статьи рассматривает переход средств массовой информации на цифровое вещание как одно из величайших достижений отрасли за годы независимости. Телевидение, радио и Интернет (социальные сети), то есть все электронные средства массовой информации, оснащенные цифровым оборудованием, разрабатываются, регулируются и транслируются компьютерами. Освещение культурной жизни Республики Таджикистан через электронные средства массовой информации должно быть усилено, так как в период глобализации интерес к этому виду электронных СМИ значительно возрос.

Ключевые слова: интернет, телевидение, этап, развитие, программа, трансляция, эфир, журналист, зритель, независимость, прогресс.

ELECTRONIC MEDIA - REFLECTOR OF NATIONAL CULTURE

This article is devoted to electronic media as a reflection of national culture and its features in times of independence. A chapter on the development of electronic media in the Republic of Tajikistan after independence and the transition to digital HD technology is presented, and its position among the media is determined. The media also reflect on the life of the national culture and, consequently, the formation of public opinion. The author of the article considers the transition of the media to digital broadcasting as one of the greatest achievements of the industry over the years of independence. Television, radio and the Internet (social networks), that is, all electronic media equipped with digital equipment, are developed, regulated and broadcast by computers. The coverage of the cultural life of the Republic of Tajikistan through the media should be strengthened, since in the era of globalization, interest in this type of electronic media has increased significantly.

Keywords: internet, television, stage, development, program, broadcast, broadcast, journalist, viewer. independence, progress.

Сведения об авторе: Муминджонов Зулфиддин - декан факультета режиссура, кино и телевидение ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде», доктор филологических наук, профессор. Телефон:(+992)93 - 505-14-63. E-mail: zulfiddin.m@mail.ru

Information about the author: Muminjonov Zulfiddin - Dean of the faculty of directing, cinema and television of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda», doctor of philological sciences, professor. Phone: (+ 992) 93-505-14-63. E-mail: zulfiddin.m@mail.ru

УФУҚХОИ НАВИНИ СИЁСАТИ КИТОБДОРИИ МИЛЛӢ

Холов Б. С.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Дар таърихи давлатсозӣ ва давлатдории навини миллати тоҷик Ичлосияи XVI Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки моҳи ноябрин соли 1992 баргузор гардида буд, мақоми вижа дорад. Маҳз дар ҳамин ичлосияи таърихӣ сиёсатмадори ҷавону тавоно Эмомалӣ Раҳмон зимоми давлатдориро ба даст гирифт, ки дар муддати барои таърих камтарин начотбахш ва сарнавиштсози миллат гардида, фарзанди бузург ва абармарди ҳалқи хеш буданашро сабит намуд. Ба ибораи дигар, бо саъю талош ва заҳматҳои шабонарӯзии ин абармарди таърихӣ ҳалқи тоҷик дубора ҳудогоҳу ҳештанишинос гардида, рӯҳану ҷисман аз гузаштаи дураҳшони хеш ифтихор карда, миллату ҳалқиятҳои ҷаҳонро ба он бовар қунонд, ки миллати соҳибтамаддун ва фарҳангофару сулҳпарвар мебошад.

Пешвои муazzами миллат аз рӯзҳои аввали ба сари қудрат омадан ба ҳамаи соҳаҳо, баҳусус соҳаи китобдорӣ таваҷҷӯҳи хоса зоҳир намуда, рушду такомули соҳаро дар меҳвари фаъолият қарор доданд. Президенти мамлакат ҷавҳари ҳастии миллатро дар пойдории фарҳанги миллӣ он дониста, дар масири таърихи бостонии дар сарҷашмаҳо инъикосгардидаи зиёда аз шашҳазорсола, маҳз китобдорию баҳрабардорӣ аз китоб ва китобофарии ҳалқи тоҷикро яке аз воситаҳои бозътимоди начот ва баҳои миллат маънидод кардаанд. Ба ифодаи дигар, маҳз соҳибкитоб будану забони фасеху ғанӣ ва шоирона доштан тӯли асрҳои мадид соҳибфарҳангии ҳалқи тоҷикро исбот карда, истилогарону аҷнабиёни бетарахҳуму ваҳшимизозро нисбатан нарму ором соҳта, онҳоро тадриҷан ба китобу китобхонӣ моил карда, шефтаи забони хеш гардонида, забони расмии идораи давлатдории онҳоро маҳз забони тоҷикӣ намудааст. Мисоли равшани ин қазия тақдирӯ қисмати минбаъдаи муғулҳои истилогар дар асрҳои миёна шуда метавонад. Таърих гувоҳ аст, ки яке аз омилҳои ба дини мубини ислом гаравидани истилогарони муғул, маҳз

омили забонӣ - забони ноби тоҷикӣ будааст, ки тавассути он муғулҳо, ки дар давраи забткориҳояшон дар аҳди ҷамъияти ибтидой қарор доштанд, ба фарҳанги бою пургановати тоҷикон шинос шуда, мафтуну дилбоҳтаи ин тамаддуни оламгир гардидаанд, онро дӯст доштанд, бо мардуми бумӣ оmezish ёфта, минбаъд ҳатто ҳудшиносӣ ва ҳувияти миллӣ ҳудро аз даст доданд.

Аз ин ҷо метавон ба ҳулоҳаи мантиқан сарҳои ба бебаҳси Пешвои миллат мувоғиҳу ҳамовоз шуд, ки яке аз омилҳои начотбахш ва аబадзиндаи ҳифзу нигоҳдории миллат дар тӯли таърихи бетарахҳум маҳз забони ў будааст ва ба ин васила тамоми ҳодисаҳои мудҳиши фочеабор ва ҳамзамон, иқболу саодатҳои он инъикоси ҳудро ёфтааст. Дар ин росто Пешвои муаззами миллат таъкид кардаанд: «танҳо забон аст, ки дар ҳамаи давру замон таърихи воқеӣ ва ростини миллатро дар ҳофизаи ҳуд нигоҳ медорад» [1, с.1]. Аз ин лиҳоз, муҳтавои асари академикии Сарвари давлат «Забони миллат - ҳастии миллат» ба давраҳои рушди забони миллат дар тӯли таърихи нигаронида шуда, дар он Пешвои миллат бо дарҷи далелу бухрони қотеъ исбот кардаанд, ки забони тоҷикӣ-форсӣ дар таърихи мадиди инсоният яке аз забонҳои бузургу сарҷашмаи гаронбаҳои ғанигардонандай забонҳои дигар қавму ҳалқҳо будааст ва имрӯз низ дар ҳамин поя қарор дорад. Ҳамчунин, Сарвари давлати тоҷикон дар асарҳояшон «фарҳанғро ҳастии миллат» маънидод карда, дар ин замана ба инъикоскунандай он - нақшу мақоми китоб дар посдориу пойдориу ҳастии миллати тоҷик баҳои баландро сазовор донистаанд.

Маврид ба зикр аст, ки тӯли беш аз бистунуҳ соли истиқлолият роҳбарияти олии мамлакат дар баробари ҳаллу фасли ҳазорҳо масоили муҳимму мубрами сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоӣ, аз қабили ба эътидол овардани авзои сиёсӣ, хотима бахшидан ба ҷонги таҳмилии шаҳрвандӣ, аз нав ба кор андохтани

садҳо корхонаҳои аз фаъолият бозмонда, ба Ватан бозгардонидани гурезаҳои иҷборӣ, пешгирии хавфи гуруснагӣ, бемориҳои сироятӣ ва амсоли инҳо, ба соҳаҳои маориф ва фарҳанг низ дар доираи имкониятҳои мавҷуда таваҷҷуҳи ҳамаҷониба зоҳир намуд.

Дар ин радиф соҳаи китобдории ҷумҳурӣ низ истисно набуд. Аз ҷумла, ҳанӯз дар солҳои аввали соҳибистиқлолӣ «...ба шарофати ғамҳориҳои Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон арҷ гузоштан ба китоб ва тарғибу ташвиқи он дар қишвар ба ҳукми анъана даромада, ба ҷузъи ҳаёти фарҳангии ҳар як шаҳс ва ҷомеаи навини Тоҷикистон табдил ёфтааст» [7].

Маҳз ҳамин таваҷҷуҳи Сарвари давлат ба фарҳанг, аз ҷумла китоб буд, ки Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳанӯз соли 1992 «Консепсияи инкишофи маданияти Тоҷикистон» -ро таҳия ва қабул намуд, ки дар он дар баробари дигар баҳшу самтҳои фарҳанг ба барқарорсозӣ ва таъмини рушди тадриции китобхонаҳои қишвар низ аҳамияти ҳоса дода шудааст.

Тавре таҳлилҳо нишон медиҳанд, аҳамият ва вижагии ин ҳуҷҷати меъёрии дар доираи сиёсати фарҳангии давлати тозаистиклол арзи ҳастикарда «барои таҳияи як силсила ҳуҷҷати қонунгузории миллӣ дар соҳаи фарҳанг, аз ҷумла соҳаи китобдорӣ мусоидат намуд» [9, с. 130]. Масалан, соли 1997 Парламенти қишвар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг»-ро қабул намуд, ки ин санади ҳуқуқӣ тамоми самтҳои соҳаи фарҳангро дар доираи аҳкоми қонунгузорӣ ба танзим дароварда, барои рушду такомули минбаъдаи натанҳо муассисаҳои фарҳангии давлатӣ, инчунин таъсиси муассиса ва корхонаҳои ҳусусӣ дар ин соҳа низ заминаҳои мусоид фароҳам овард. Ҳамзамон, дар ҳамин замина бори нахуст дар пояи қонунгузорӣ шаҳсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ барои тарғибу ташвиқ ва эҳён арзишҳои фарҳангӣ, мероси фарҳангии таъриҳӣ, расму оин ва анъанаҳои бостонии миллат имкон пайдо карданд.

Таҳлили вазъи воқеии соҳаи китобдорӣ ва баҳшҳои ба ин самт марбутаи қишвар дар даҳсолаи охири асри XX ва даҳсолаи асри XXI возеху равшан нишон медиҳад, ки низоъу ихтилофоти назариявию ғоявии төъодди

муайяни сокинони қишвар, ки дар фарҷом бо таҳрику дасисаҳои душманони доҳилию ҳориҷии миллат дар ибтидои солҳои 90-уми асри гузашта боиси сар задани ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ гардид, натанҳо давлати соҳибистиқлоли тоҷиконро ба вартай ҳалокат наздик кард, инчунин иқтисодиёти мамлакатро тамоман ҳаробу валангор сохта, ба соҳаҳои иҷтимоӣту фарҳангни қишвар низ зарбаҳои даҳшатноку ҳалокатовар зад. Бахусус, дар даҳсолаи аввали соҳибистиқлолӣ соҳаи фарҳанг, аз ҷумла самти фаъолияти китобдорӣ зарари бузурги моддию маънавӣ ва қадрӣ дид, падидаҳои ба буҳрони амиқ гирифтор шудани соҳа бештар ба назар мерасид.

Ҳусусиятҳои ҳоси ба буҳрони амиқ гирифтор шудани соҳаи китобдориро дар ин солҳо далелҳои зерин тақвият мебаҳшанд: аз ҷониби шаҳсони воқеӣ, бавижана соҳибмансабону соҳибкорони ба тозагӣ сарватмандшуда, муштӯруну зимомдорони замони даргириҳо бар ҳилоғи муқаррароти қонунгузории амалқунанда шаҳсӣ кардани бинои китобхонаҳои давлатӣ ва ба ҳамин васила азҳуд кардани молу амволи онҳо, ба манзилҳои истиқоматӣ табдил додани китобхонаҳо ё бо дигар мақсадҳои гайрисоҳавӣ истифода бурдани чунин муассисаҳои фарҳангӣ, несту нобуд кардани фонди китобӣ; бо сабаби аз ҷониби муассисон ва дигар мақомоти давлатӣ суст гардидани назорат аз фаъолияти доимӣ боз мондани китобхонаҳо ё дар аксар маврид баста гардидани дари онҳо (ин омил бештар дар китобхонаҳои деҳот ба назар мерасид), ворид нагардидани адабиёти тозанашр бо забони давлатӣ ва ҷандин омилҳои воқеио гайривоқеи дигар, ки ғолибан дар аксарияти шаҳру ноҳияҳои мамлакат дид мешуд, аломатҳои бебаҳси ба буҳрони амиқ гирифтор шудани соҳаи китобдории ҷумҳурӣ дар даҳсолаи охири асри XX ва даҳсолаи аввали асри XXI маҳсуб мёбанд. Ҳамчунон, агар ба омилҳои зикршудаи манғӣ боз масъалаҳои дигари муҳимму мубрами ҳалталаб, аз қабили дар гузаштаи начандон дур ҳамчун марказҳои иттилоотӣ мавриди эътироф будани китобхонаҳои давлатӣ, ки бо иллати асосан қатъ гардидан ва ё тибқи муқаррароти пешбинишуда фаъолият накардани онҳо ҷунун мавқеъро аз даст дода, боиси сар задани

гуруснагии (норасои) иттилоотии аъзояшон гардиданд ё худ тарки вазифа кардани төйдоди зиёди китобдорони ихтисосманд (дар солҳои 90-уми асри гузашта төйдоди бештари китобдорони ихтисосмандро русҳо ташкил медоданд, ки дар солҳои ҷанги шаҳрвандӣ ҷумҳуриро тарқ кардан) ва умуман нарасидани мутахассисони соҳибмаълумоти соҳаи китобдорӣ, ки ҳалли пурраи ҳудро наёфтааст, тайи ин солҳо ба курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзӣ ҷалб нагардидани кормандони китобхонаҳоро илова намоем, ба буҳрони амиқ гирифтор шудани соҳаи китобдории ҷумҳурий бештар зоҳир мегардад. Ин манзурро метавон бо зикри мисолҳои омории зерин тақвият баҳшид. Дар охири соли 1995 дар ҳудуди ҷумҳурий, маҷмӯан 1560 китобхонаи давлатӣ амал мекард, ки аз ин шумора дар охири соли 1999 ва оғози соли 2000-ум 97 ададаш барҳам ҳӯрда, төйдоди онҳо то ба 1463 адад расид ё ҳуд ба андозаи 6,2% кам гардид. Мутаносибан, воридшавии китобҳо ва маҷаллаҳои тозанашр низ ба китобхонаҳои оммавии қишвар қариб, ки тамоман аз байн рафт ва ё бамаротиб қоҳиш ёфт. Ҷунончи, фонди китобии китобхонаҳои ҷумҳурий аз 14415 ҳазор нусҳаи соли 1995 дар охири соли 1999 то ба төйдоди 13 849 ҳазор нусҳа ё ҳуд ба андозаи 6,97% кам гардидааст. Зимнан, камшавии төйдоди китобхонаҳо ва фонди китобии онҳо аз ҳисоби басташавӣ ва барҳамдии китобхонаҳо дар минтақаҳои деҳот ба амал омада буд, ки ин омили номатлуб дар даҳсолаи аввали соҳибҳиёрии қишвар ба тамоюли умумиҷумҳуриявӣ табдил ёфта буд.

Ҳамин тарик, метавон бо итминони комил зикр соҳт, ки соҳаи китобдории қишвар дар ин даҳсола ҳақиқатан ба вазъи амиқи буҳронӣ гирифтор шуда, ҳарчанд тайи ин солҳо бо назардошли вазъи ноороми ҷумҳурий ва буҳрони шадиди иқтисодиёти мамлакат давлати ҷавони соҳибистиклол барои рафъи мушкилоти мавҷуда имкониятҳои камтарино дар ихтиёр надошта бошад ҳам, масъалаи беҳбуд баҳшидан ва начот додани соҳаи китобдоро лаҳзае аз мадди назар дар канор нагузонта буд. Зоро роҳбарияти давлат, ҳусусан Пешвои миллат ояндаи давлати мустақилро бе қадрҳои ҷавони соҳибқасби дорои ҷаҳонбинии фароҳи илмию амалий, ҳудогоҳу ҳудшинос, ҳештанишиносу

дорои ҳувият ва ифтиҳори баланди миллидошта ҳатто тасаввур намекарданд. Ҷунин ҷавононро бошад, танҳо тавассути дар ниҳоди онҳо ҷой кардани меҳру дилбастагӣ ба китобу китобхонӣ метавон тарбия намуд, ки дар ин росто китобхонаҳо ва ҳамеша боз будани дари онҳо барои хонандагон нақши ниҳоят муҳим мебозад.

Аз ин рӯ, давлат ва Ҳукумати мамлакат бо дарназардошли ҳанӯз аз давраҳои қадим дар соҳаи китобдорию китобхонӣ дар сафи пеш қарор доштани ҳалқи тоҷик ё ба ифодаи муаллифони китоби «Фаъолияти китобдорӣ» дар замони истиқлолият» «таърихи китобдории қишвари мо аз таърихи китобхонаҳои дигар қишварҳо қадимтар аст, ки имрӯз аз назари китобдорӣ авҷу камол ёфтаанд» [5, с. 37] ва вобаста ба ҳамин, ҷиҳати аз даст надодани нақшу мақоми барои миллат исботшуда, инчунин ҷиҳати боз ҳам бештар ривоҷу равнақ баҳшидан ба ин соҳаи фарҳанг таваҷҷуҳи маҳсус зоҳир карда, дар даврони соҳибҳиёрии қишвар силсилаи тадбирҳои барои таҷдид ва рушди он мусоидаткунандаро рӯи кор оварданд. Аз ҷумла, тайи ин солҳо, асосан пояи қонунгузории соҳаи китобдории ҷумҳурий бунёд ва фароҳам оварда шуд, ки таҳия ва қабули ҷунин санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ- қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иттилоот» (2002), «Дар бораи иттилоот» (2002), «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» (2003), инчунин «Консепсияи рушди фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон» (2005) ва «Барномаи рушди Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Абулқосим Фирдавсӣ барои солҳои 2006-2015», «Барномаи давлатии компютериқунонии китобхонаҳои давлатии оммавӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2011-2013», «Тайёр кардани мутахассисони соҳаи фарҳанг, санъат ва табъу нашр барои солҳои 2018-2022», «Барномаи рушди фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2015», «Барномаи рушди Китобхонаи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2015 - 2020», аз ҷумлаи тадбирҳои ҳуқуқию меъёрие буданд, ки барои тадриҷан аз буҳрони амиқ баровардан ва рӯй ба самти инкишоф

ниҳодани соҳаи китобдории кишвар нақши муҳим бозиданд.

Ҳамзамон, тайи ин солҳо ҷаҳду талошҳо ҷиҳати эҳё кардани китобхонаҳои дар асари ҷанги таҳмили шаҳрвандӣ ҳаробшуда ва таъсиси китобхонаҳои нав дар минтақаҳои сераҳолӣ, инчунин дар доираи имкониятҳои мавҷуда тақвият додани поъҳои моддию техникии китобхонаҳои давлатӣ рӯи кор омаданд. Ҳусусан, дар нисбатан такмил додани фонди китобии китобхонаҳои давлатӣ ва бо адабиёти тозанашр таъмин кардани онҳо тибқи фармоиши вазiri фарҳанги ҶШС Тоҷикистон дар соли 1935 ташкил кардани корхонаи давлатии тичорат ва таъминоти "Китоб" нақши муҳим бозид.

Ҳарчанд ин иқдоми нек тайи ин солҳо вазъиятро дар ин самт ба кулӣ беҳтар карда натавониста бошад ҳам, барои рушди тадриции китобхонаҳои давлатии оммавӣ таъсири амиқи мусбат расонид. Дар баробари ин, анъанаи неки даврони Иттиҳоди Шӯравӣ, ки китобхонаҳои марказии ҷумҳуриҳоро бо китобҳои тозанашр таъмин мекарданду баъди соҳибистиқлол гардидани ҷумҳуриҳои сабқи шӯравӣ ин анъана аз байн рафта, табодули китобҳо низ сурат намегирифт, аз нав эҳё гардид.

Қӯшишҳои эҳё кардани ин анъанаи манфиатовар аз ҷониби соҳтори таркибии Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил - Ассамблеяи байнипарлумонии давлатҳои аъзои ИДМ, ки парлумони Ҷумҳурии Тоҷикистон низ узви фаъоли он маҳсуб мейбад, сурат гирифтанд. Маҳз аз ҷониби ҳамин созмони байнипарлумонӣ дар соли 2000-ум қабул гардидани санади қонунгузории намунавӣ "Дар бораи сиёсати ягона дар соҳаи нусхаи ҳатмии ҳуҷҷатҳо" ва аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидани қарори маҳсус "Дар бораи беҳтар намудани фиристодани нусхаҳои ҳатмии бадеӣ ва даврӣ" ҷиҳати то андозаи муайян беҳтар шудани мубодилаи байналмилалии китоб ва дар ин замина бо китобҳои тозанашр ғанӣ гардидани фонди китобии китобхонаҳо мусоидат намуд.

Ба андешаи мо, дар соли 2003 аз ҷониби вакилони Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидани Конуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти китобдорӣ» [5], ки сиёсати

давлатиро дар соҳаи китобдорӣ- ташкилу танзими фаъолияти китобхонаҳои ҷанбаҳои гуногундошта, вазифаҳо, уҳдадориҳо, ҳуқуқу масъулиятҳо, ҳифзу тақвият додани манфиатҳои кормандони соҳаи китобдориро муайяну мушахҳас намудааст, барои тадриҷан аз ҳолати қароҳӣ ва буҳронӣ раҳо кардани ин соҳа майдони фарохи ҳуқуқиро фароҳам оварда, ҷиҳати тадриҷан баркароршавӣ ва тамоюли рушдро касб кардани соҳаи мазкур нақши муҳим бозид.

Санади меъёрии ҳуқуқии дигаре, ки аз ҷониби Ҳукумати Тоҷикистон дар даҳсолаи аввали аспи нав таҳия ва мавриди амал қарор дода шуд, «Барномаи рушди фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2015» буд, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 июля соли 2005, таҳти рақами 238 тасдиқ гардид, барои комилан аз байн бурдани буҳрони соҳаи китобдорӣ ва тадриҷан рӯ ба инкишоф ниҳодани ин самти фарҳанг мусоидат намуд. Зеро барнома вазифаҳоеро пайгирӣ мекард, ки фаъолияти китобдориро дар шароити нави рушди иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистони соҳибистиқлол муайян карда, нуктаи ниҳоии ғоявии он, аз қабили «кӯмак расонидан ба тарбияи ҳуқуқӣ, маънавӣ, ахлоқӣ, гуманистӣ, ватандӯстии шаҳрвандон, ташаккул додани ҷаҳонбинии илмии онҳо, баланд бардоштани сатҳи маърифатнокӣ, фарҳангӣ ва қасбии онҳо» [4] иборат буд. Дар маҷмӯъ, ин барнома ҷиҳати ҳаллу фасли масоили муҳимму мубрами вазифаҳои иттилоотӣ, фарҳангӣ, маърифатӣ, таҷдид ва муҷаҳҳазгардонии техникӣ, ганигардонии заҳираҳои китобию аҳборотӣ, такмili идоракунӣ, маркетинг, баланд бардоштани самаранокии корҳои илмию методӣ, такмili минбаъдаи ҳамчун маркази маърифатӣ ва иттилоотӣ эътироф шудани китобхона, тақвият додани симои иҷтимоии кормандони муассисаҳои соҳаи китобдорӣ ва иттилоотрасонӣ, мусоидат барои рушди пайвастаи китобхонаҳо, роҳандозии кафолати ҳуқуқии аз ҳолати буҳронӣ раҳонидани онҳо пешбинӣ шуда буд, ки нишондодҳои самтҳои асосии он татбиқи амалӣ пайдо карданд.

Бунёди бинои Коҳи муҳташами китоб, ки эъмори он 4 сентябри соли 2007 оғоз гардид,

таҳаввулоти бесобиқа ва тимсоли таваҷҷуҳи роҳбарияти олии кишвар ба соҳаи китобдорӣ буд. Бинои мазкур аз лиҳози ҳашамат, санъати меъморӣ, ороиш ва фарогирии мазмуну муҳтавои касби китобдорӣ на танҳо дар ҷумхурӣ, балки дар Осиёи Марказӣ беназир ва беамсол арзёбӣ шуда, барои дар он ҷойир кардани китобхонаи миллии давлати соҳибииҳӣ заминаи муносибу мувоғикиро фароҳам овард. Бо ҳамин назардошт 20 марта соли 2012 тибқи Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи Китобхонаи давлатии ба номи Абулқосим Фирдавсӣ, ки аз соли 1933 амал мекард, Китобхонаи миллии Тоҷикистон таъсис дода шуд, ки айни замон фонди китобии он беш аз 6 миллион нусхаро ташкил медиҳад.

Иқдоми дигаре, ки дар таблиғу ташвиқи китобу китобхонӣ ва китобдорӣ нақши муҳим дорад – ин бо ибтикори Пешвои миллат ба тақвими иду ҷаҳонҳои миллӣ ворид кардани санаи 4 сентябр ҳар сол ҳамчун «Рӯзи китоб» мебошад. Гузашти беш аз даҳ соли амали ин ҷаҳон мақому моҳияти ин тадбiri зоҳираи фарҳангӣ, вале дар асл аҳамияти ниҳоят муҳимми иҷтимоӣ- равоншиносии ҷанбаи миллидоштаи онро таври возеху равshan событ намуд. Таҷлили ҳарсолаи ҷаҳон мазкур, ки дар тамоми қаламрави ҷумхурӣ дар фазою муҳити идона бо баргузор кардани маҷмӯи чорабинҳои фарҳангию иҷтимоӣ, ки самту паҳлӯҳои манфиату аҳамияти китобу китобхониро дар тӯли ҳайти ҳар як фарди ҷомеаи тоҷик бо шукӯҳу шаҳомати хосса инъикос менамоянд, инчунин бо баргузор кардани намоишгоҳҳои китоб дар шаҳру ноҳияҳо ва намоишгоҳҳои муҳташами байналмилалии китоб дар шаҳри Душанбе моҳияти сиёсӣ, яъне аз аҳди бостонӣ соҳибкитобу соҳибхирад ва соҳибтамаддун будани миллати тоҷикро дар арсаи ҷаҳон исбот менамояд.

Тайи ду соли охир бо ибтикор ва таҳти сарпарастии Пешвои миллат озмунҳои ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва «Тоҷикистон – Ватани азизи ман» ташкил ва баргузор карда мешаванд, ки ҳадафи ниҳояи онҳо аз гиромидошт ва арҷузорӣ ба китоб иборат мебошад. Ин озмунҳо ҷанбаи умумимилӣ дошта, дар онҳо новобаста аз касбу ҳунар, сатҳи донишу

ҷаҳонбинии илмию оммавӣ аксари кулли аҳолии кишвар ширкат варзида метавонанд. Аз ҷумла, дар Низомномаи озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» оид ба ҳадафҳо ва номгӯи иштирокчиёни он зикр шудааст, ки: “Озмун бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти неруи зеҳнӣ, дарёғти ҷеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, таҳқими эҳсоси ҳудогоҳио ҳудшиносӣ, такмили заҳираи луғавӣ, тақвияти ҷаҳони маънавӣ миёни аҳолии кишвар, аз ҷумла тарбиятгирандагон ва хонандагони муассисаҳои томактабӣ ва миёнаи умумӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидойӣ, миёна ва олии касбӣ, баъд аз муассисаҳои таҳсилоти касбӣ (магистрҳо, аспирантҳо, докторантҳо), қалонсолон ва намояндагони касбу кори гуногун (омӯзгорони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, қормандони фарҳангу санъат ва дигар табақаҳои аҳолии кишвар) доир мегардад” [6].

Ҷамъбости ниҳояи нахустин озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст”, ки дар нимаи аввали моҳи декабри соли 2019 дар яке аз толорҳои маҷlisoriyati Kитобхонаи миллии Тоҷикистон дар фазои мутантани идона баргузор гардид, нишон дод, ки озмун ба ҳадафи ниҳояи ҳуд расида, теъдоди мутолиакунандагони доимии китобро дар ҳудуди кишвар бамаротиб афзун карда, исбот намуд, ки ҳақиқатан мардуми тоҷик мисли гузаштагони ҳеш китобдору китобхон мебошанд.

Аз ин рӯ, бо назардошти натиҷагирии муваффақонаи озмун ва манфиатҳои зиёди он дар боло бурдани сатҳи маърифатнокии аҳолӣ Пешвои миллат дар Паёми солонаашон ба Маҷlisи Олий мақомоти салоҳиятдорро вазифадор карданд, ки минбаъд “ҳар сол озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” - ро баргузор намуда, ба он доираи ҳарчи васеътари ҷомеа ҷалб ва ҷиҳати ҳавасмандсозии ғолибон аз мактаб сар карда, то мақомоти маҳалливу марказии ҳокимияти давлатӣ ҷораҷӯй карда шавад” [1, с. 26].

Иқдоми дигаре, ки маҳз аз зеҳни созандою оғарандай Пешвои миллат рӯи кор омада, дар Паёмашон ба Маҷlisи Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон инъикос гардидааст - ин даъват, вазифагузорӣ ва таъкиди мақомоти марбути

ҳокимиияти давлатӣ, шахсони салоҳиятдору вазифадори давлатӣ ба ичрои талаботи: “ба хотири баланд бардоштани сатҳи маънавиёти аҳолӣ чопи китобҳои бадеиро зиёд намуда, дар як сол хондани на камтар аз панҷ китоби бадей ва ҳифзи асарҳои манзуму мансури адабони гузаштаву муосирро барои қалонсолону хонандагон ба роҳ монанд ва ичрои онро зери назорати қатъӣ қарор диҳанд”[1, с. 27] мебошад, ки дар тарғибу ташвики мутолиаи китоб ва ба ин амали нек бештар ҷалб кардани тамоми қиширҳои ҷомеаи тоҷик таъсири зиёди самарабахш расонида, ҳамовозию ҳамраъии оммаи васеи шаҳрвандони кишварро фароҳам овард.

Ҳамин тарик, метавон бо итминони комил зикр намуд, ки ибтикороти пайваста вусъатёбандай маърифатпарваронаи Пешвои миллат ба вазъи соҳаи китобдорию бедор кардани шавқу рағбати шаҳрвандони кишвар ба китобхонӣ таъсири назарраси мусбат расонида, зиёйён, толибilmон, падару модарон, омӯзгорон ва дигар табакаҳои аҳолиро ба ҳаридории китоб бештар моил карда, бозори фурӯши китобро, ки тайи даҳсолаҳо дар ҳоли нисбатан қароҳӣ қарор дошт, то андозаи муайян серҳаридор гардонид. Дар баробари ин, “китобхонӣ дар муассисаҳои таълимӣ, миёни аҳолӣ ва байни хизматчиёни давлатӣ вусъати тоза пайдо кард. Дар бисёр муассисаҳои давлатӣ китобхонаҳо таъсис ёфтанд, ки ҳар як қорманд баробари пайдо кардани вақт дар китобхонаҳо нишаста, ба мутолиаи китоб машғул мешавад”, ки аз лиҳози равонияти инсонӣ ин падидай бесобиқа дар таърихи миллат махсуб мейбад.

Ба төъодди ниҳоят зиёд нашр кардани шоҳасари Қаҳрамони Тоҷикистон, аллома Бобоҷон Ғафуров - «Тоҷикон» ва “тақдими он ба ҳар як оилаи кишвар”-ро [1, с. 28], ки баъди ироаи Паёми Асосгузори сулҳу вахдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рӯи кор омадааст, ҳамчун раванди татбиқи мақсадҳои наҷиби Пешвои миллат ҷиҳати саросар бо таърихи бостонии миллати ҳеш бештар ошно кардани аҳолӣ ва дар ин замина дар замири ҳар як шаҳрванди кишвар талқини ҳудшиносию парваридани меҳру

муҳаббати самимӣ ба сарзамину давлати соҳибистиқлол маънидод намуда, метавон ҳамчун таҷрибаи бесобиқаи ватанпариастию бо таърихи пурғановати миллати хеш ифтиҳори воқеӣ доштан, арзёбӣ намуд.

Дар хонадони ҳар як тоҷики асил дар гузаштаи дур, асрҳои миёна ва замони муосир, новобаста ба сатҳи саводнокӣ, мавҷуд будани ҳадди ақал як китоби пурарзишро сарчашмаҳои қадимаи таъриҳӣ ва баррасии сатҳи маънавии чунин оилаҳо дар аҳди муосир тасдиқ менамояд, ки ин падида ҳамчун анъанаи пурарзиши миллии тоҷикон эътироф шудааст. Зоро қадру манзalati китоб дар хонадони тоҷик он қадар баланду мӯтабар аст, ки онро то ҳанӯз дар равоқҳои баландтарини хонаи барои хоб муқарраршуда ё зери сари тифли навзод ҳамчун рамзу тимсоли ҳидояткунандаю ҳифозаткунандаи амну амонӣ, ҳайру баракат ва соҳибдонишу соҳибмаърифат гардидани атфол мегузоштанду мегузоранд. Вобаста ба ҳамин метавон хулоса намуд, ки эҳтирому арҷузорӣ ба китоб дар шарёни ҳар як фарди тоҷик, ҳамвора бо хун аз ибтидои ҳастӣ то фарҷоми ҳаёти ӯ ҳамҷараён мебошад.

Имрӯз таърихи ҳалқи тоҷикро бидуни шоҳасарҳои Пешвои миллат -“Тоҷикон дар оиная таъриҳ”, “Аз Ориён то Сомониён”, “Чехраҳои мондагор”, “Забони давлатӣ ва истиқлолият”, “Забони миллат-ҳастии миллат” (дар ду ҷилд), ки фарогири ҷанбаи баланди ҳудшиносӣ, ҳудогоҳӣ, ифтиҳор аз миллату сарзамини бостонӣ мебошанд, тасаввур кардан аз имкон берун мебошад. Зоро дар ин асарҳо Пешвои миллат забони рӯҳафзо ва шоирзои тоҷикиро дар тӯли таърихи пурғочиа ва пуртазоди миллат ҳамчун фишангӣ марказӣ ва асосии ҳастии миллат арзёбӣ карда, нақши муассиси онро дар ташаккули ҳудшиносӣ ва ҳудогоҳии миллии аҳли ҷомеа ба қалам дода, воқеяти таъриҳро “ҳолисонаву одилона ва олимона баён карда, масъалаҳои бостонӣ будани ҳалқи тоҷик, аз насли ориёиҳо сарчашма гирифтани он ва дар Осиёи Марказӣ мардуми бумӣ будани ин ҳалқро муфассал шарҳ додааст” [7].

Дар баробари ин, тайи беш аз ду даҳсолаи охир нақшу мақоми Пешвои миллат дар табъу нашри адабиёти зиёди илмиву оммавӣ,

бахусус китобҳои дарсӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, маводи таълимӣ, дастурҳои методӣ ва барномаҳои таълимӣ барои хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии касбӣ, монографияҳои илмии олимон, адибони классику муосири тоҷик, тарҷумаи асарҳои пурқимати шаҳсиятҳои шинохтаи илму фарҳанги ҷаҳон ва дастраси хонандагони тоҷик гардонидани онҳо, роҳнамоӣ дар ташкилу таъсиси китобхонаҳои электронӣ, истифодаи самарабаҳши китобҳои аудиоӣ ва электронӣ ниҳоят бузургу беназир ва қобили ситоиши амиқ мебошад.

Ҳамчунон, бо ташаббуси Пешвои миллатроҳандозӣ гардидани интишор ва бознашри силсилаи осори адибони классику муосири тоҷик таҳти унвони “Ахтарони адаб” дар 50 ҷилд ба нақша гирифта шудааст, намунаи барҷастаи эҳтиромгузории Сарвари давлат ба мероси пурғано-вати адабии ниёкон ва ҳамзамонони хеш мебошад. Тасдиқи ин манзурро метавон дар Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олий пайдо намуд, ки дар он аз ҷумла омадааст: “бо дастури мо аз соли 2007 то соли 2019 - ум 38 ҷилди китоби “Ахтарони адаб” ба теъоди 190 ҳазор нусха ҷоп шудааст” [1, с.27].

Таҳлилҳои амиқи мантиқию оморӣ ва баррасии вазъи воридшавии китобҳои бо забони тоҷикӣ интишоршуда ба китобхонаҳои давлатии оммавӣ ва мағозаҳои фурӯши китоби ҷумҳурӣ нишон медиҳанд, ки давлати соҳибиستикӯли Тоҷикистон дар идомаи солҳои 2000- 2020 аз ҳисоби номгӯи нашри китобҳои гуногунсоҳа – интишори

kitobҳои дарсӣ барои хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, китобҳои таълимӣ, дастурҳои методӣ, барномаҳои таълимӣ барои муассисаҳои таҳсилоти ибтидой, миёна ва олии касбӣ, осори адабии муосири классик, олимони тоҷик нисбат ба нишондодҳои ҳамин самти солҳои 1990-1992 пеш гузашта, дар табъу нашри китобҳо ба дастовардҳои қобили мулоҳиза ноил гардидааст.

Ҳамин тарик, метавон натиҷагирий намуд, ки тайи солҳои соҳибистикӯлии кишвар соҳаи китобдорӣ лаҳзае аз мадди назари Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дур намонда, дар ҳолати рушди пайваста қарор гирифтааст. Тайи ин солҳо Пешвои муаззами миллат дар баробари эъмору барқарорсозии шикастапораҳо ва костагиҳои сиёсию иқтисодӣ ва иҷтимоию фарҳангии аз замони шӯравӣ бамеросмонда ва дар солҳои ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ боз ҳам бештар аబгоршуда, масъалаи ба китобу китобдорӣ ва ҷалби ҳарчи бештари аҳолӣ ба китобхонӣ роҳи ягонаи аз ҷаҳолат раҳонидани шаҳрвандони кишварро дид, доир ба ҷанбаи ҳаётан зарур зимни суханрониашон дар воҳӯрӣ бо олимони кишвар чунин ибрози назар намудаанд: “мо як нуктаро ҳамеша бояд дар ёд дошта бошем, ки китобхонӣ роҳи асосии баланд бардоштани сатҳи маърифат аст ва олим бе китобхонӣ олим намешавад. Зоро бузургон гуфтаанд, ки ҳар тоҳ аз китобхонӣ бозмондӣ, аз фикр кардан ҳам мемонӣ” [2, с. 4].

АДАБИЁТ:

1. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии ҷумҳурӣ [Матн] / Муҳаррирон: Раҳмон Озода Эмомалӣ, А. Асозода; масъули ҷоп Қ.Б. Файзуллоzода.- Душанбе: Шарқи озод, 2019.- 47 С.
2. Суханронии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар воҳӯрӣ бо олимони кишвар [Матн] // Минбари ҳалқ.- 2020.- 18 март.
3. Раҳмон, Э. Забони миллат-ҳастии миллат [Матн]: Забон ва замон / Э. Раҳмон.- Душанбе: Нашриёти муосир, 2020.- К.2.- С.1.
4. Барномаи рушди фаъолияти китобдорӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2006-2015 [Матн] // Китобдор.- 2007.- № 1 (2).- С. 6-17.
5. Дар бораи фаъолияти китобдорӣ [Матн]: Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон // Китобдор.- 2007.- №1.- С.-20.
6. Низомномаи “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст” [Матн] // Омӯзгор.- 2020.- 13 феврал.

7. Раҳмонзода, А. Китоб - омили бунёди ташаккули тафаккури инсон ва тамаддун [Матн] / А. Раҳмонзода // Адабиёт ва санъат.- 2020.- 11 июн.
8. Фаъолияти китобдорӣ дар замони соҳибиистиклолӣ [Матн]: Маҷмӯаи мақолаҳо / Тахияи Қ. Бӯриев; муҳаррир С. Шосаидов.- Душанбе: маориф ва фарҳанг.- 2012.- С. 37.
9. Холов, Б. Тахқиқи илмии фаъолияти китобдорӣ дар шароити рушди фарҳанги маънавӣ [Матн] / Б.Холов // Масъалаҳои омӯзиши фарҳанги маънавӣ дар чумхурии Тоҷикистон: Маҷмӯаи мақолаҳо.- Душанбе: Паёми ошно, 2018.- К. 2.- С. 130 - 138.

УФУҚҲОИ НАВИНӢ СИЁСАТИ КИТОБДОРИИ МИЛЛӢ

Дар мақола вазъи воқеии соҳаи китобдорӣ ва вобаста ба он фаъолияти китобдорӣ, китобхонашинойӣ, ба бухрони амиқ дучор шудани ин самти муҳимми ҳаёти иҷтимоии кишвар дар солҳои аввали соҳибиистиклолии чумхурӣ, тадриҷан rӯ ба эҳёшавӣ ва инкишоф ниҳодани он мавриди арзёбӣ қарор дода шудааст.

Муаллиф дар заминаи маводи фаровони вобаста ба фаъолияти китобдорӣ нашргардида ва таҳлили амиқи дастовардҳои ин соҳа дар беш аз бист соли охир ба натиҷае расидааст, ки дар саргҳи ҳамагуна иқдоми муғид, ташаббусҳои наҷибонаи соҳаи китобдории Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомали Рахмон қарор дошта, маҳз ба туфайли дастгирӣ ва ғамхории бевоситаи Сарвари давлат ин соҳа тадриҷан оқибатҳои ногувори бухрони шадидро рафъ намуда, айни замон бо қадамҳои устувор дар ҳоли рушд қарор гирифтааст.

Ба андешаи муаллифи мақола, танҳо далели бунёди бинои боҳашамату дар Осиёи Марказӣ беназири Китобхонаи миллии Тоҷикистон ва дар муҳлати қӯтоҳ то ба сатҳи дучанду сечанд афзун кардани захираи китобии ин маъхази илму маърифат, коғист, ки Пешвои миллатро ҳамчун таҳаввулгари соҳаи китобдории мамлакат дар аҳди нави он муаррифӣ намуд.

Калидвожаҳо: китоб, китобхона, соҳаи китобдорӣ, фаъолияти китобдорӣ, бухрони соҳаи китобдорӣ, иттилоот, пояи моддию техникӣ, барномаи рушди соҳаи китобдорӣ, озмуни чумхурияйӣ, ахтарони адаб, маркетинг, инноватсия, Пешвои миллат, таҳаввулгари соҳаи китобдорӣ.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ ПОЛИТИКИ

В статье рассматривается реальное положение сферы библиотечного дела, и в этой связи библиотечной деятельности, библиотековедения, глубокий кризис в этой важной сфере общественной жизни страны в первые годы национальной независимости, ее постепенное возрождение и развитие. Автор, основываясь на большом количестве опубликованных материалов о библиотечной деятельности и глубоком анализе достижений в этой области за последние двадцать лет, пришел к выводу, что в авангарде всех полезных инициатив и эффективных начинаний библиотечного дела находился Основатель мира и национального единства- Лидер наций, Президент Республики Таджикистан уважаемый Эмомали Рахмон. Благодаря непосредственной поддержке и заботе Главы государства эта отрасль постепенно преодолела негативные последствия кризиса и в настоящее время уверенно развивается.

По мнению автора статьи, возвведение уникального и великолепного здания Национальной библиотеки, которое не имеет аналога в других странах Центральной Азии и за буквально короткий промежуток времени вдвое и троє раза увеличение книжного фонда этого научно-образовательного учреждения, достаточно для того, чтобы представить и называть Лидера нации как Преобразователя библиотечного дела в новой независимой стране.

Ключевые слова: книга, библиотека, библиотечное дело, библиотечная деятельность, кризис библиотечного дела, информация, материально-техническая база, программа развития

библиотек, национальный конкурс, звёзды литературы, маркетинг, инновации, Лидер нации, преобразование библиотечного дела.

THE NEW HORIZON OF NATIONAL LIBRARIAN POLICY

The article examines the real situation in sphere of librarianship, and in this connection of library activities, librarianship, and a deep crisis in this important sphere of public life of the country in the first years of national independence, its constant objections and development. The author based on a large number of published materials on library activities and in depth analyses of achievements in this area over the past twenty years, came to the conclusion that the founder of peace and National Unity - the Leader of the Nation the President of the Republic of Tajikistan respected Emomali Rahmon. Thanks to the direct support and care of the Head of the State, this industry gradually overcame the negative consequences of the crisis and it currently developing steady. According to the author, the construction of an unique and magnificent building of the National Library, which has no analogues in other countries of Central Asia, and in literally a short period of time will double and triple the book fund of this scientific and educational institution, enough to present and name the Leader of the Nation as a librarianship Transformer in the Newly Independent Country.

Keywords: book, library, librarianship, library activities, librarianship crisis, information, material and technical base, library development program, national competition, literature stars, marketing, innovation, Leader of the Nation, evolution of librarianship.

Сведения об авторе: Холов Бозорбой Сайфулоевич - кандидат педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой библиотековедения и библиографоведения ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде», г. Душанбе, ул. Гипрозем, 30/4, кв.142, тел.: 988- 02 – 01- 45

Information about the author: Kholov Bozorboy - candidate of pedagogics, associate professor, – head of the Department of library science and bibliography of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda», Dushanbe, st. Giprozem 30/4 r.142. Phone: + (992) 988- 02- 01- 45.

НАҚШИ БАРАНДА ДАР РАНГОРАНГИИ БАРНОМАХОИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ

Вохидов Р.

МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода»

Дар барномаҳои телевизионӣ, пеш аз ҳама, ифоданокии сухан, нутқи бурро ва шевоии гуфтор бояд мавқеи асосиро ишғол намоянд. Воқеан, нутқи барандадар рангорангии барномаҳои телевизион нақши меҳвариро мебозад. Агар ба барномаҳои таҳия ва пешкашнамудаи журналистони шабакаҳои телевизионии кишвар ҳатто сатҳӣ назар афканем, дармеёбем, ки онҳо ба камбудиҳои ҷиддӣ роҳ медиҳанд. Ин ҳатоиҳо аз он сар мезананд, ки барандагони барномаҳо ба матни қироатшаванд ва ифодаи сухан таваҷҷӯҳи хос зоҳир намекунад. Тавре борҳо ба мушоҳида гирифтаем, онҳо зимни қироати матн ва ё сухан дар ҳузури иштирокчиёни барнома бâъзан сарфаҳм намераванд, ки гап дар бораи чи меравад. Маҳз бо ҳамин сабаб мардум барномаҳои «Аҳбор» ва дигар барномаҳои фарҳангию кишоварзӣ, варзишию иҷтимоиро кам тамошо мекунанд. Ин барномаҳо бояд тавре таҳия ва намоиш дода шаванд, ки бинанда вақти ба эфир баромадани онҳоро бесаброна интизор шуда, аз навидҳои дохил ва хориҷи кишвар воқиф гардад. Агар ба барномаҳои телевизиони кишварҳои пешрафта, назари Русия таваҷҷӯҳ намоем, воқеан онҳо диққатчалбӯнандад буда, кас меҳоҳад, ки тамоми барномаҳоро аз аввал то охир тамошо кунад.

Таҷрибаи корӣ дар театр ва омӯзишу таҳлилҳо дар донишкада муайян намуданд, ки кормандони телевизион низ чун актёр бояд фаъолияти эҷодӣ дошта бошанд. Аммо дар телевизион чунин нест. Онҳо бо диди ҳуд, ба таври умумӣ корро ба анҷом мерасонанд. Ба андешаи мо, барномаҳои телевизион як шоҳаи санъати гуфтугӯ ба шумор мераванд, зеро ба санъати театрӣ шабоҳат доранд. Дар санъати театрӣ ва дар ҳониши бадеии театрӣ мавқеи асосиро сухан ва ифодаи он ишғол менамояд. Ба ҷуз ин, мақсади роҷӣ бояд ба тамошобин возеху равшан гардад.

Донишманди маъруф Низом Нурҷонов зикр мекунад, ки: «(Сверхзадача) вазифаи олиро на танҳо дар ҳониш ва нақш, балки дар рӯҳи худи актёр низ ҷустуҷӯ намудан даркор» [5, с. 193]. Дар ҳақиқат, мазмуну ғояи шеъреро, ки роҷӣ қироат менамояд, тамошобин бояд онро ҳатто аз тарзи истодани роҷӣ дар назди микрофон дарк кунад. Вақте Маҳмудҷон Вохидов дар саҳна меистод, тамошобин аллакай мазмуни шеър ва ё монологи қироатмекардагиашро ҳис мекард ва маъни онро дарк менамуд. Яъне, дар барномаҳо бояд рӯҳи актёр ва ё барандада пурра вориди мавзӯй гардад. Дар барномаҳои телевизион ҳам чунин бояд бошад. Вақте барандада ҳабарҳоро аз рӯи қоғаз меҳонад, онҳо таъсири ҳудро гум мекунанду ҳушк садо медиҳанд. Чунки фикру андешаи барандада ба матни дар қоғаз навишташуда равона мегардад. Аз ин рӯ, чунин барномаҳо ба тамошобин таъсири ҷиддӣ расонда наметавонанд ва билохира вазифаи ҳудро ба анҷом намерасонанд.

Дар барномаҳои телевизион якчанд намуди ҳабар мавҷуд аст, ки ҳар қадоми онро режиссёр бояд донад. Вазифаи аввалиндарачаи журналист ва режиссёр аз он иборат аст, ки пеш аз баромадан ба эфир барои ҳуд ҳабарҳоро муайян намоянд ва бо барандагон аз рӯи матн кор карда, моҳияти онро кушоянд. Ҳамзамон, барандада якчанд маротиба ҳабарҳоро қироат намояд, ки таъсирикӣи суханаш бештар гардад. Ба намуди ҳабарҳо диққат додани режиссёр ва барандада ҳатмист. Ҳабарҳо якчанд намуд мешаванд:

- 1.Хабари расмӣ, сиёсӣ;
- 2.Хабари фарҳангӣ;
- 3.Хабари кишоварзӣ;
- 4.Хабари варзишӣ;
- 5.Хабари иҷтимоӣ.

Мусаллам аст, ки ҳар қадоме аз ин ҳабарҳо тарзу ҳусусияти ҳониши ҳудро доранд ва

бояд ба он эътибори чиддӣ дода шавад. Зеро хондани матни хабари сиёсӣ дигар асту фарҳангӣ дигар. Дар вақти қироати хабарҳои сиёсӣ аз ровӣ талаб карда мешавад, ки онҳоро ифоданок ва бе ғалат хонад, задаҳои мантиқиро дар ҷойи муайяншуда гузорад ва ба ист (пауза), хитоб ва савол риоя намояд. Афлотун мегӯяд: «Гуфтор бояд мавҷудияти зинда бошад». Яъне, шунаванд сухани табии таъсирнокро қабул дорад.

Мо борҳо ба мушоҳида гирифтаем ва дар раванди таҳқиқот ба ин натиҷа расидем, ки бинандагони телевизион бъяди тамошои барномаи фарҳангӣ ва ё кино, агар барномаи «Ахбор» оғоз гардад, телевизионро хомӯш мекунанд ва ё ба дигар шабака мегардонанд. Ба андешаи мо, сабаби асосӣ якранг ва бетаъсир будани барномаҳост. Барои бурунрафт аз ин мушкилот ба баранда лозим аст, ки матнро фикран ва ботинан азбар намуда, самимӣ ба забони адабии гуфтугӯй мутобиқ намояд. Онҳо бояд дар хона ва кӯча низ бо забони адабии гуфтугӯй сухан гӯянд, ки дар хотирашон нақш бандад. Забони устодон Садриддин Айнӣ ва Сотим Улугзода забони хоси гуфтугӯй аст ва то ҳол ҳунармандон дар театр аз онҳо кор мегиранд. Ин забон бинобар равону сӯфта буданаш, дар вақти мutoила низ ягон душворие пеш намеорад. Аз ин рӯ, ровиёнро лозим аст бештар асарҳои Айнӣ ва Улугзодаро мutoила намоянд, то забонашон равону сӯфта гардад. Ровӣ масъулияти ба зимма доштаашро набояд фаромӯш созад, пайваста ба тозагии забон бикӯшад ва ҳамарӯза барои нутқи тозаи адабии гуфтугӯй саъю талош намояд.

Унсурулмаолии Кайковус дар «Қобуснома» дуруст мегӯяд: «Бидон, ки аз ҳама ҳунарҳо беҳтарин ҳунаре сухан гуфтан аст» [10, с.24]. Бале, беҳтарин ҳунар сухан гуфтан аст.

Барандагони мо зинда ва самимӣ гуфтанро бояд омӯзанд ва тарзи дурусти ифодай суханро кор фармоянд. Таърих гувоҳ аст, ки дар нимаи дуюми асри 20 якчанд барандаи радио ва телевизиони Тоҷикистон, ба монанди «Луъбат Бурҳонова, Александра Леонова, Валентина Исаева, Мусаллама Муҳторова, Мунаввара Усмонова, Ҳосият Олимова, Георгий Мазуровский, Рафоат Абдусаломова, Имомалий Тоҳиров, Абдуахад

Мирзоаҳмадов» [6, с.10] дар собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ обрӯю эътибори баланд доштанд. Ин барандагон ҳамон солҳо ба матн диққати маҳсус медоданд, ки ғалат қироат нақунанд ва маънии суханро ба шунавандрасонанд. Аксар барандагон барномаҳоро бо забони тоҷикӣ ва русӣ мебурданд ва диққатчалбунада буд. «Намоиш бо забони тоҷикӣ ва русӣ баррасӣ гардида буд. Наттоқони Телевизиони Русия ҳарҷо - ҳарҷо маро ҳамроҳӣ мекарданд, яъне матни русиро меҳонданд. Барнома мустақиман пахш мегардид...» [6, с. 11 - 12].

Барандаи радио ва телевизиони собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ Левитан солҳои Ҷонги Бузурги Ватанӣ бо овози ҷаррангосӣ ва ширадору самимии худ диққати милионҳо нафарро бо калимаи «Диққат! Диққат!» ба худ ҷалб карда буд. Чунки ў ба матни навишташуда эътибор медод, ҷойи исти (пауза) калима ва ё ҷумларо ба худ муайян менамуд, бъяд задаҳои мантиқии онро мейғту азбар намуда, ба забони адабии гуфтугӯй мутобиқ мегардонд, сипас ба сабт иҷозат медод.

Зикри як нукта муҳим аст, ки бисёр барномаҳои шабакаҳои телевизионии Русияро ҳунармандони театр мебаранд, ки зинда ва самимӣ мебошанд. Ҳуб мешуд, ки ҳунармандони театрҳои ватаниро низ барои бурдани барномаҳои шабакаҳои телевизионӣ ҷалб менамуданд.

Рафоат Абдусаломова дар китоби «Телевизион ойнаи зиндагист» навиштааст: «30 май соли 1968 буд. Ман ва Ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон Маҳмудҷон Воҳидов – шахсе, ки ўро чун санъаткори бомаҳорату нотакрор ва суханвари хушгуфтор ҳама эҳтиромаш мекарданд, бояд дар саҳна барандагӣ мекардем. Маро ҳаяҷони беандозае фаро гирифта буд. Аввал ин ки дар толор бинандагони ношинос ҷамъ омада буданд, дигар масъулиятшиносӣ, савум бо ҷунин шахси сухандон ба мисли Маҳмудҷон Воҳидов ба саҳна баромадан касро ба ҳаяҷон наоварда наметавонист. Маҳмудҷон маро ором кард. «Тасаввур кунед, ки шумо дар хонаи худ, рӯ ба рӯи дӯстон сухбат доред», - мегуфт бо ҷиддият.

Ҳамин тавр, ман қисми тантанавиро ба таври муъҷаз ба забони тоҷикиву ўзбекӣ оғоз

кардам. Баъд Маҳмудчон Воҳидов бо оҳанги самимӣ ва ифтихормандона газали Ҳоча Ҳофизи Шерозиро қироат кард:

*Марҳабо, эй пайки муштоқон, бидех пайғоми дӯст,
То қунам ҷон аз сари рагбат фидои номи дӯст.
Волаву шайдост доим ҳамчӯ булбул дар қафас,
Тӯтии табъам зи ишиқи шаккару бодоми дӯст,
Гар диҳад дастам, қашам дар дидо ҳамчун тӯтиё
Ҳоки роҳе, к - он мушираф гардад аз иқдоми дӯст...*

Дар толор дидоҳо медураҳшиданд, назарҳо гӯё ӯро боз ҳам ба саҳна меҳонданд, ҳозирон поси эҳтиром давомнок кафкӯбӣ мекарданд...

Маҳорати шеърхонии ў дар саҳна, озодона ҳарф гуфтанҳояш, оҳанги сухангӯиву самимияти ў маро ба андеша водор мекард. Мехостам чизеро аз ў омӯзам» [6, с. 12-13].

Аз навиштаҳои Рафоат Абдусаломова бармеояд, ки озодона ҳарф задан, ворид шудан ба матн ва самимона сухан гуфтанро аз ў омӯзем. Чунки ҳунарпешагон тез ба матн ворид мегарданд ва моҳияти матнро самимӣ кушода медиҳанд. Аз ин лиҳоз, пешниҳоди мо дар робита ба барандагӣ ҷалб намудани ҳунармандон бояд дастигирӣ ёбад.

Абуалӣ ибни Сино гуфтааст: «Он чиро, ки бад мефаҳмем, наметавонем хуб баён кунем» [3, с.203]. Ин суханон ба ҳунармандони театр ва барандагони телевизион ва радио низ тааллук доранд. Дар ҳақиқат, бояд матнро аввал ҳонда, ба мазмуни он сарфаҳм рафт, ки гап дар бораи чи меравад. Агар шумо матнро рӯяқӣ ҳонеду мазмunaшро нафаҳмад, баён кардани он мушкилӣ пеш меорад. Шояд он мушкилиро ҳудатон нафаҳмад ва ё ҳис накунед. Аммо тамошобин ва ё шунаванди инро тез дарк ва эҳсос менамояд.

Атоулло Маҳмуди Ҳусайнӣ менависад: «Ҳатми қалом ба чизе кунанд, ки ба ҳасби лафзу маънӣ хубу марғуб бошад, чун он оҳири чизест, ки ба гӯши сомеъ мерасад: Пас агар хуб бошад, лаззату латофати он дар хотири ў мемонад ва агар дар абёти собиқ қусуре воқеъ шуда бошад, онро бартараф мекунад, монанди таоми лазизи латиф, ки дар оҳири таомҳо меҳӯранд» [4, с. 49].

Дар ҳақиқат, агар овози баранда гуворо бошаду нутқаш равону суфта ва суханаш самимӣ барномаҳои телевизион рангоранг

мегарданд. Гуфтори барандагон, ба гуфтаи Атоулло Маҳмуди Ҳусайнӣ, «монанди таоми лазизи латиф, ки дар оҳири таомҳо меҳӯранд» ширин бошаду кайфият бахшад. Барои хуб садо додани овоз ва равону суфта талафуз кардани қалима барандагон бояд ҳамарӯза машқҳои овоз, нафас ва нутқро ба анҷом расонанд. Албатта, аз ин машқҳо дар муддати кӯтоҳ натиҷаи мусбат ба даст намеояд. Ин кор ранҷ ва заҳмати зиёдро талаб мекунад. Аз заҳмати зиёд ҳаста нашуда, машқҳоро идома додан лозим аст. Дар натиҷаи рӯз ба рӯз, зина ба зина тағиیر ёфтани овоз ва инкишоғ ёфтани диафрагмаро, ки дар он нафас ҷойгир мешавад, дарк ва эҳсос мекунад. Бо гузашти вақт нутқи шумо равону суфта мегардад.

Ба андешаи мо, вақти он расидааст, ки барандагон дар барномаҳои худ бе навиштаҷот баромад намоянд. Вақте ки матн аз рӯи варақ ҳонда мешавад, фикр ба варақ равона мегардад ва сухан аз таҳти дил садо намедиҳаду амалиёро гум мекунад. Аз ин сабаб, барандагонро лозим аст ба ҷуз (барномаҳои сиёсӣ ва ё аҳбори расмӣ) дар тамоми барномаҳо мазмуни матнро азбар ва бо сухани худ баён намоянд. Унсурулмаолии Кайковус дуруст меорад: «Сухан, ки бар мардумон намой, накутарин намой то мақбул бувад» [10, с. 36]. Агар дар вақти сухбат бо ҳамкорон ва ё ёру рафиқон эътибор дода бошад, дарҳол эҳсос мекунад, ки сухани ҳамсухбататон бо қадом мақсад баён гардид. Ва амалиёти сухани ў шуморо ба андеша ва ё ҷавоб гардондан водор месозад. Аз ин лиҳоз, бо сухани худ баён намудани мақсади матн хуб аст. Чунки фикр тамоми арганикаи баданро ба кор дароварда, ба самимияти гуфтор ва ба нишонрас шудани ҳадаф наздик мекунад. Аммо ин кори басо мушкил аст. Ба ин зеҳни тез, тафаккури васеъ лозим аст, ки шумо мувофиқи маънои матн сухан гуфта тавонад. Соҳтани ҷумла ва ифодай фикр аз мутолиаи адабиёти бадеъ вобаста аст. Аз ин рӯ, шуморо лозим аст, ки бештар китоб мутолиа намоеду тафаккури ҳудро васеъ гардонад. Дар акси ҳол, тири шумо ба ҳадаф намерасад.

Баранда ва ё наттоқи телевизион ба шеър низ бояд дилбастагии беандоза дошта бошад. Шеърҳои зиёдро азёд намуда, ба тарзи

хониш, вазни шеър, ифодаи сухан эътибор чиддӣ дихад. Агар ровӣ шеърро самимӣ ва бо маҳорати баланди ҳунарӣ қироат намояд, ў метавонад тамошобинро ба олами зебой, меҳру садоқат раҳнамун созаду ҷароғи муҳаббатро дар қалбаш фурӯзон гардонад. Ҳамзамон, дар олами орзу ба дилҳо түғён барангезад.

«Борҳо эҳсос кардаам, ки дар студия ва ҳам дар саҳнаҳои театр бо эҳсосоти баланд ва овози марғуладор ва оҳанги ниҳоят дилкаш ҳондани ашъори адабони классику мусосири тоҷику форс аз тарафи Ҳунарпешаи мардумии Тоҷикистон, шодравон Махмудҷон Воҳидов дидоҳоро пурнур мегардонд ва он лаҳзаҳо дар ҷашмони муҳлисонаш ашк ҳалқа мезад. Масалан, ў дар яке аз барномаҳояш шеъри маъмули яке аз арбобони фарҳанги ҷаҳон, шоири маҳбуб Мирзо Турсунзодаро меҳонд:

*Агар аз гиря кардан об мешуд, дил, дили ман буд,
Ба сели ашк мешуд гарӯ манзил, манзили ман буд
Агар осон намегардид мушкил, мушкили ман буд,
Ба зери мавҷи дарё монда соҳил, соҳили ман буд...*

Ҳама ҳомӯш, гӯё садои дили ғамзадаи модарро мешуниданд. Барҳе аз онҳо ҳолати олами ботинии ўро дарк намуда, гӯё баробари модар ашк мерехтанд. Зане, ки паҳлуи ман менишастан, оҳе қашиду ба зани дигари ҳамشاфаташ гуфт: «Илоҳо ҳеч қасами фарзандро набинад...».

Пайдоиши чунин эҳсосоти баланд, аз як тараф, дар натиҷаи хониши бомаҳорати ҳунарпеша бошад, аз тарафи дигар, мазмуну мундариҷаи олии шеър аст, ки ҳар якero мутаассир накарда наметавонад» [6, с. 98-99].

Пас аз мutoилai ин сатрҳо рӯшан мегардад, ки хониши Махмудҷон Воҳидов аз ҳиссиёт ва амалиёти сухан, фикрран ворид шудан ба матн ва таъсирбахш ҳондани ў вобастагӣ дорад. Вақте ки матн азбар шуд, арганикаи бадан низ ба фикр ва бинишу эҳсосот омехта гардида, онро табиӣ баён менамояд. Ин ҷо як фикрро зикр намудан бамаврид аст, ки бояд ровӣ

хониши ифоданокро аз хониши бадей фарқ карда тавонад. Дар хониши бадей фикр, амалиёти сухан, ист, хитоб, нуқта, гузариш аз як ҳолати дигар, матнро дарк ва эҳсос намудан муҳимтарин нозукии ин касб ба шумор меравад. Агар дар вақти қироат ба ин нозукиҳо эътибор дихед, хониши шумо мавқei ҳудро пайдо намуда, ба ҳадаф мерасед. Театршиноси шинохта Низом Нурҷонов навишистааст: «Вақте ки Махмудҷон Воҳидов сарулибоси афсарӣ дар тан ба забони русӣ порае аз «Мавҷҳои Днепр» - и М. Қаноатро қироат мекард, ҳама ҳомӯш шуданд. «Чӣ овозе, чӣ таъсире... Дигар ҳамҳизматони ман, ки русу тотору украину молдавӣ буданд, моту мабҳут монданд, беихтиёр ҳомӯш шуданд. Чӣ тавр ифтиҳор намекунед, чӣ тавр ашки шодӣ намерезед?...» [5, с. 153]. Аз чунин хониши тамошобин ҳаловат мебарад, ба ваҷд меояд ва барои дарёғти далелҳои зарурӣ саъю талош менамояд. Аз ин рӯ, ровиён ва ҳунарпешагони театр, ки ба шеърхонӣ майли зиёд доранд, бояд кӯшиш намоянд, ки ҳаводорони шеърро аз ҳуд дур насозанд.

Имрӯзҳо дар Муассисаи давлатии таълимии «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода» диққати махсус ба донишҷӯёни шуъбаи рӯзноманигори телевизион дода мешавад, ки нутқи равону шево ва овози форам дошта бошанд. Бо ҳамин мақсад соатҳои дарси нутқи саҳна, маҳорати ровигӣ роҳандозӣ шудааст, ки дар онҳо бештар ба нутқ ва амалиёти сухан диққати махсус дода мешавад. Бовар дорем, ки ҳатмкунандагони донишкада дар ин ҷода малакаи зарурӣ пайдо намуда, дар кори амалӣ камбудҳои зикршударо бартараф менамоянд. Орзуманди он ҳастем, ки барномаҳои Телевизиони Тоҷикистон рангоранг бошанду маданияти нутқ, ифодаи сухани саҳеху малҳ зиёд гардад. Мақоларо бо шоҳбайти шоири закитабъ Аттори Нишопурӣ ба анҷом мерасонем, ки гуфтааст:

*Тозарӯю ҳуисуҳан бош, эй ақӣ,
То бувад номи ту дар олам саҳӣ.*

АДАБИЁТ:

1. Аттори Нишопурӣ. Ашъори муNTAXАБ. Душанбе, “Адиб”.- 2016.
2. А. Сайфуллоев. “Мирзо Турсунзода”. Душанбе, «Ирфон» -1983.
3. Абуалӣ ибни Сино. «Осори муNTAXАБ», ч. 1. Душанбе, «Дониш» -1981.
4. Қ. Хочаев. “Суҳанварӣ”, Душанбе, “Маориф”. – 1976.
5. Н. Нурчонов. «Махмудҷон Воҳидов». Душанбе, «Маориф ва фарҳанг».- 2009.
6. Рафоати Абдусалом. «Телевизион ойинаи зиндагист». Душанбе, «Сурушан».- 2002.
7. С. Наимбоев. “Хониши ифоданок”. Душабе, «Маориф».- 1990
- 8 Станиславский, К. С., Работа актёра над собой.-Собр, соч, 8-ми томах. –Москва.- 1955.
9. Тодоров Л. В. «Работа над стихом в школе». Москва; Провещение, -1965.
10. Унсурулмаолии Кайковус «Қобуснома». Душанбе, «Маъориф ва фарҳанг».-2007.
11. Фирсов Г. П. “Наблюдения над звуковой и интонационной стороной речи”- Москва. -1959.
12. Язовицкий Е. В. “Выразительное чтение как средство эстетического воспитания”. “Ленинград отд. Гос. Учебно педагогическое издательство”. – 1963.

НАҚШИ БАРАНДА ДАР РАНГОРАНГИИ БАРНОМАҲОИ ТЕЛЕВИЗИОНӢ

Дар мақолаи мазкур муаллиф дар бораи нақши баранда дар рангорангии барномаҳои телевизионӣ сухан ронда, азбар кардани матн ва ба амалиёт пайваст намудани онро барои барапагони телевизион мухим арзёбӣ менамояд. Аз ин лиҳоз, азбар намудани матн ва мутоилаи китобҳои бадей тафаккури барапагонро васеъ гардонда, барои баланд бардоштани савияи донишашон кумак мерасонад.

Муаллиф таъкид менамояд, ки барапагони телевизион ба монанди хунармандони театр ба матн ворид гарданд. Арганикаи бадан бояд матнро дарк кунад. Он лаҳза сухан зинда ва самимӣ садо медиҳаду вазифаи худро иҷро менамояд.

Барапагони имрӯза бояд дар пояи талаботи рӯзағзуни замони мусосир баромад намуда, намунаи ибрати барапагони оянда гарданд. Зоро роҳи беҳтарин барои баранда пайваст намудани амалиёт ба сухан ва азбар намудани он аст. Ҳамчунин, ба ақидаи муаллиф, тарзи кироати хабарҳои сиёсӣ ва фарҳангии варзишӣ бояд аз ҳамдигар фарқ кунанд. Аз ин рӯ, хониши хабарҳои сиёсӣ фарҳангӣ баланди суханронӣ ва ҷиддиятро аз баранда талаб менамояд. Ба меъёри муайянгаштаи хониш итоат намудани баранда ҳатмист.

Мақолаи мазкур ба барапагон имкон медиҳад, ки худро барои фаъолияти самаранок дар касби ояндаашон омода намоянд ва мутахассисони рақобатпазир дар бозори меҳнат гарданд.

Калидвожаҳо: театр, телевизион, журналист, фарҳанг, санъат, радио, микрофон, тамошибин, ровӣ, талаффуз, матн, дониш

РОЛЬ ВЕДУЩЕГО В МНОГООБРАЗИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ

В настоящей статье автор, рассказывая о многообразии телевизионных передач считает эффективным глубокое усвоение текста и его реализацию телеведущими, потому что усвоение текста и чтение художественной литературы способствует расширению кругозора телеведущих и повышает их уровень знаний.

Сегодняшние ведущие должны выступать на высоком уровне современных требований и быть образцом профессионализма для начинающих телеведущих, так как самый лучший способ для ведущего – это связь действия со словом и его усвоение. Также, по мнению автора, чтение политических, культурных и спортивных новостей должно отличаться друг от друга. Чтение политических новостей требует высокой культуры речи и серьёзного отношения от ведущего. Ведущему необходимо подчиняться определенной норме чтения.

Автор статьи подчёркивает, что ведущий входит в текст как автор. В этот момент речь звучить живо и искренне и осуществит свою задачу, так как воздействие слова и содержание новостей доходит до телезрителей, и это способствует повышенному интересу и духовному удовлетворению телезрителей.

Мы уверены, что эта статья поможет молодым телеведущим подготовиться к эффективной деятельности в своей будущей специальности и стать конкурентоспособными специалистами на рынке труда.

Ключевые слова: театр, телевидение, журналист, культура, искусство, радио, микрофон, зритель, чтец, дикция.текст, знание.

THE ROLE OF THE PRESENTER OF PROGRAM IN DIVERSITY OF TV PROGRAMS

In this article, the author, talking about the variety of television programs, considers it effective for the TV presenter to deeply master the text and its implementation, because the assimilation of the text and reading fiction helps expand the horizons of TV presenters and increases their level of knowledge.

Today's presenters must act at a high level of modern requirements and be an example of professionalism for novice TV presenters, since the best way for a presenter is to link the action with the word and its assimilation. Also, according to the author, reading flight, cultural and sports news should be different from each other. Reading political news requires a high culture of speech and a serious attitude from the presenter. The leader needs to obey a certain reading norm.

The author of the article emphasizes that the presenter is included in the text as the author. At this point, the speech will sound lively and sincere and will fulfill its task, since the impact of the word and the content of the news reaches the viewers, and this contributes to the increased interest and spiritual satisfaction of the viewers.

We are confident that this article will help young TV presenters prepare for effective work in their future specialty and become competitive specialists in the labor market.

Keywords: theatre, television, journalist, culture, art, radio, microphone, viewer, presenter of program, pronunciation, text, knowledge.

Сведения об авторе: Вохидов Рустам – заведующей кафедрой режиссуры и продюсера ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзода», Заслуженный артист Республики Таджикистан, доцент. Телефон: 934 00 34 00

Information about the author: Vohidov Rustam – Head of the Department of directing and producing of the SEI «Tajik state Institute of culture and arts named after Mirzo Tursunzoda», associate professor, Honored artist of the Republic of Tajikistan. Tel: 934 00 34 00

МАЪЛУМОТ БАРОИ МУАЛЛИФОН

Талабот нисбат ба мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачаллаи илмии «Фарҳанг ва санъат»-и МДТ «Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба номи Мирзо Турсунзода» пешниҳод мегарданд

Ҳамаи мақолаҳои илмие, ки барои чоп ба мачаллаи «Фарҳанг ва санъат» пешниҳод мегарданд, бояд ба талаботи зерин ҷавобгӯ бошанд:

а) мақолаи илмӣ бояд бо назардошти талаботи муқаррарнамудаи мачалла омода гардида бошад;

б) мақола бояд натиҷаи таҳқиқоти илмӣ бошад;

в) мавзӯи мақола бояд ба яке аз самтҳои илмии мачалла мувофиқат намояд.

Ҳамаи маводи илмие, ки ба мачалла пешниҳод мегарданд, бо ёрии системаи Antiplagiat барои муайян намудани дараҷаи аслияти матн санҷида мешаванд. Мақолаҳое, ки дар матни онҳо маводи дигар муаллифон бе овардани иқтибос истифода шудаанд, ба баррасии марҳилаҳои навбатӣ пешниҳод намегарданд ва ин гуна мақолаҳо ба чоп роҳ дода намешаванд.

Талабот нисбат ба таҳияи мақолаҳои илмӣ:

Матни мақола бояд дар формати Microsoft Word омода гардида, бо ҳуруфи Times New Roman барои матн бо забони русио англисӣ ва бо ҳуруфи Times New Roman. Тј барои матн бо забони тоҷикӣ таҳия гардида, дар матн ҳаҷми ҳарфҳо 14, ҳошияҳо 2,5 см ва фосилаи байни сатрҳо бояд 1,5 мм бошад.

Ҳаҷми мақола бо формати А4 бо назардошти рӯйхати адабиёти истифодашуда ва аннотатсияҳо аз 10 то 12 саҳифаро бояд дар бар гирад.

Соҳтори мақола бояд бо тартиби зерин таҳия гардад:

- индекси УДК (индекси мазкурро аз дилҳоҳ китобхонаи илмӣ дастрас намудан мумкин аст);

- номи мақола;

- насаб, дар шакли ихтисор ном ва номи падар (намуна: Шарипов Д.М.);

- номи муассисае, ки дар он муаллифи мақола кору фаъолият менамояд;

- матни асосии мақола;

- ҳангоми овардани иқтибос адабиёти истифодашуда ва саҳифаи мушахҳаси он бояд дар қавси чаҳоркунча [] нишон дода шавад. Намуна: [4, с.25]. Яъне, адабиёти №4 ва саҳифаи 25;

- нақшаҳо, схемаҳо, диаграммаҳо ва расмҳо бояд рақамгузорӣ карда шаванд. Инчунин, онҳо бояд номи шарҳдиҳанда дошта бошанд;

- рӯйхати адабиёти истифодашуда (на камтар аз 10 номгӯ ва на бештар аз 25 номгӯйи адабиёти илмӣ). Рӯйхати адабиёти истифодашуда бояд дар асоси талаботи ГОСТ 7.1-2003 ва ГОСТ 7.0.5-2008 таҳия гардад.

- баъди рӯйхати адабиёти истифодашуда маълумоти зерин бо се забон (точикӣ, русӣ ва англисӣ) омода карда шавад: номи мақола; насаб, ном ва номи падар; номи муассиса; аннотатсия ва калидвожаҳо (аннотатсия на камтар аз 20 сатр ва калидвожаҳо аз 7 то 10 номгӯ);

- дар охири мақола бо ду забон (русӣ ва англисӣ) маълумот дар бораи муаллиф ва ё муаллифон бо тартиби зерин нишон дода шавад: насаб, ном ва номи падар (пурра), дараҷаи илмӣ ва унвони илмӣ (агар бошанд), номи муассисае, ки дар он муаллиф кору фаъолият менамояд, вазифаи ишғолнамуда, телефон, e-mail, нишонии чойи кори муаллиф.



Маҷаллаи илмии «Фарҳанг ва санъат» бо Фармоиши Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз 3 апрели соли 2019, № 69, ба Феҳристи маҷаллаҳои тақризшавандай Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шудааст.

Научный журнал «Фарҳанг ва санъат» («Культура и искусство») по распоряжению Высшей аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан, от 3 апреля 2019 года, № 69, включён в Перечень рецензируемых журналов Республики Таджикистан.

The scientific journal "Culture and Art" on behalf of the Higher attestation commission under the President of the Republic of Tajikistan dated April 3, 2019, № 69, was included in the Register of review journals of the Republic of Tajikistan.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

Требования к научным статьям, поступающим в научный журнал «Культура и искусство» ГОУ «Таджикский государственный институт культуры и искусств имени Мирзо Турсунзаде»

Все поступающие в редакцию журнала научные статьи должны соответствовать следующим требованиям: а) статья должна быть написана с соблюдением установленных требований журнала; б) статья должна быть результатом научных исследований; в) статья должна соответствовать одному из направлений (разделов) журнала.

Все поступающие в редакцию материалы проверяются на наличие заимствований из открытых источников (плагиат), проверка выполняется с помощью системы Antiplagiat. Статьи, содержащие элементы плагиата, автоматически снимаются с рассмотрения, а авторы лишаются возможности опубликовать свою работу в журнале.

Требования к оформлению научных статей:

Статья должна быть подготовлена в формате Microsoft Word, шрифтом Times New Roman, кегль 14, поля 2,5 см со всех сторон, интервал полуторный.

Объем статьи (включая аннотацию и список литературы) должен быть в пределах от 10 до 12 стр. формата А4.

Статья должна иметь следующую структуру:

- индекс УДК (индекс можно получить в любой научной библиотеке);
- название статьи;
- фамилия и инициалы автора (например, Шарипов Д.М.);
- название организации, в которой работает автор статьи;
- основной текст статьи;
- при цитировании конкретного материала ссылки указываются в квадратных скобках []. Образец: [4, с.25]. То есть, литература №4 и страница 25;
- таблицы, схемы, диаграммы и рисунки нужно сгруппировать и пронумеровать.

Таблицы, схемы, диаграммы и рисунки должны иметь название. ;

- список использованной литературы (не менее 10 и не более 25 наименований научной литературы). Список литературы оформляется согласно требованиям ГОСТ 7.1-2003 и ГОСТ 7.0.5-2008;

- после списка использованной литературы оформляется следующая информация на трех языках (на таджикском, русском и английском языках): название статьи, ФИО автора, название организации, аннотация и ключевые слова (аннотация не менее 20 строк, ключевые слова от 7 до 10 слов или словосочетаний) ;

- информация об авторе на русском и английском языках (здесь указываются ФИО автора полностью, ученая степень, ученое звание (если имеются), название организации, в которой работает автор (авторы), должность автора (авторов) в данной организации, телефон, e-mail, а также почтовый адрес места работы автора.

RULES FOR THE AUTHORS

Requirements for scientific articles entering the scientific journal “Culture and Art” of the SEI «Tajik State Institute of Culture and Arts named after Mirzo Tursunzoda»

All the scientific articles entering the editorial office of the journal must meet the following requirements: a) the article should be written in compliance with the established requirements of the journal; b) the article should be the result of scientific research; c) the article must correspond to one of the areas (sections) of the journal.

All the materials coming to the editorial board are checked for borrowings from open sources (plagiarism) and the verification is performed using the Antiplagiat system. Articles containing elements of plagiarism are automatically withdrawn from the consideration, and the authors are deprived of the opportunity to publish their work in the journal. Requirements for the design of the scientific articles:

The article should be prepared in Microsoft Word format, font – Times New Roman, size – 14, fields – 2.5 cm from all directions, interval – 1.5.

The volume of the article (including the annotation and the list of references) should be in the range of 10 to 12 pages of A4 format.

The article should have the following structure:

- UDC index (the index can be obtained in any scientific library);
- the title of the article;
- the surname and initials of the author (for example, Sharipov D.M.);
- the name of the organization in which the author of the article is working;
- the main text of the article;
- the list of the used literature (no less than 10 and not more than 25 titles of scientific literature). References are made in accordance with the requirements of GOST 7.1-2003 and GOST 7.0.5 – 2008;
- the title of the article, abstract and key words are made in three languages (Tajik, Russian and English). Annotation is made in the volume of at least 20 lines, keywords from 7 to 10 words or phrases;
- Information about the author in Russian and English. Here the author's full name, academic degree, academic title (if any), the name of the organization in which the author works (authors), the position of the author (authors) in the organization, phone, e-mail, and the postal address of the author's work are indicated.

When citing a particular material, references are indicated in square brackets []. Sample: [4, p.25]. That is, the literature number 4 and page 25.

Tables, schemes, diagrams and figures must be grouped and numbered. Tables, charts, diagrams and figures should have a name both in the language of the article and in English.

ФАРҲАНГ ВА САНЪАТ

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

CULTURE AND ART

**№3
2020**

Нишонии мо:
ш. Душанбе, хиёбони Борбад 73а.
Телефонҳо: 231-22-63, 231-45-45,
www.ddst.tj
E-mail: tajartins@yandex.com

Нашрия аз тарафи Вазорати фарҳанги
Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти №034/мҷ - 97 аз 6.12.2017 номнавис шудааст.

Теъдоди нашр 100 нусха.
Супориш № 29/20.

Мачалла дар матбааи нашриёти
«Истевъод» 30.09.2020 чоп шудааст. Шаҳри Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 36.
Тел: 221-95-43.
E-mail: istedod2010@mail.ru